

# ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ВБД: 657.47(631.15)

ТБК: 65.052

A-13

*Ба ҳуқуқи дастнавис*

**АБДУЛМУМИНЗОДА НАСИМҶОН АБДУЛМУМИН**

## РУШДИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ВА ТАШАҚҚУЛЁБИИ АРЗИШИ АСЛИИ МАҲСУЛОТ ДАР СОҲАИ КИШОVARЗӢ

Диссертасия барои дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси  
08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит

**Роҳбари илмӣ:**  
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор  
Хушваҳтзода Қобилҷон Хушваҳт

Душанбе – 2024

## МУНДАРИЧА

Сах.

<b>МУҚАДДИМА.....</b>	3-13
<b>БОБИ 1. АСОСҲОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАШКИЛИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ.....</b>	<b>13-61</b>
1.1. Моҳияти баҳисобгирии идоракунӣ ва ташаккули консепсияи умумии он.....	13-28
1.2. Баҳисобгирии идоракунӣ дар низоми иттилоотии корхонаҳои кишоварзӣ ....	28-47
1.3. Гурӯҳбандии харочот ҳамчун асоси банақшагирӣ, идоракунии истеҳсолот ва арзишмуайянкунӣ.....	47-61
<b>БОБИ 2. ҲОЛАТИ МУОСИРИ ТАШКИЛИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ.....</b>	<b>62-113</b>
2.1. Таҳлили ташкили баҳисобгирии идоракунии харочот оид ба подоши меҳнат.....	62-79
2.2. Таҳкили баҳисобгирии идоракунии захираҳои молию истеҳсолӣ .....	79-96
2.3. Методикаи баҳисобгирии идоракунии харочот оид ба истифодабарии воситаҳои асосӣ .....	96-113
<b>БОБИ 3. РУШДИ МЕТОДИКАИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ВА ҲИСОБКУНИИ АРЗИШИ АСЛӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ.....</b>	<b>114-173</b>
3.1. Таъминоти иттилоотии баҳисобгирии идоракунии харочот ҳамчун заманаи ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ.....	114-135
3.2. Такмили методикаи баҳисобгирии идоракунӣ аз рӯйи марказҳои масъулият дар корхонаҳои кишоварзӣ.....	135-156
3.3. Бучетикуонӣ дар низоми баҳисобгирии идоракунии корхонаҳои кишоварзӣ.....	156-173
<b>ХУЛОСА .....</b>	<b>174-177</b>
<b>ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ.....</b>	<b>177-179</b>
<b>РӮЙХАТИ АДАБИЁТ.....</b>	<b>180-197</b>
<b>ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ .....</b>	<b>197-200</b>

## МУКАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Иқтисодиёти Ҷумхурии Тоҷикистон дар замони муосир мунтазам рушд намуда истодааст. Дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт пояҳои бозории инкишофи он паҳн гардида, татбик карда мешаванд. Кишоварзӣ баҳши муҳимми иқтисодиёти Ҷумхурии Тоҷикистон ҳисоб ёфта, соҳае мебошад, ки аксари аҳолии камбизоати мамлакатро бо фаъолияти иқтисодӣ фаро гирифта, манбаи асосии даромади оилаҳои онҳост.

Субъектҳои хоҷагидории дар соҳаи кишоварзӣ фаъолияткунанда ба дигаргуниҳои низоми иқтисоди бозорӣ мутобиқ гардида, фаъолияти худро дар шароити гаронии маводи сӯхту ашёҳо, ноустувории пояҳои моддию техникий ва дигар сабабҳои объективио субъективӣ бо мушкилӣ пеш мебаранд. Рушди низоми босамари истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шароити муосири иқтисоди бозорӣ ба фаврияти аҳбори барои идоракунӣ зарурӣ талаботҳои хосса мегузорад. Дар рушди корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ мукаммалгардонии раванди идоракунии онҳо аҳаммияти бузург дошта, мавқеи баҳисобигирии муҳосибӣ, таҳлил ва назорат боло меравад.

Дар чунин шароит ба масъалаҳои ташкил ва пешбурди баҳисобигирии муҳосибӣ, хосса баҳисобигирии идоракунӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ на он қадар диққати муҳим дода мешавад. Маълумотҳои дар ҳисоботи молиявии корхонаҳои кишоварзӣ ҷойдошта имконият фароҳам меоранд, ки натиҷаҳои молиявӣ ва вазъи молиявии имрӯзу фардои корхонаҳои кишоварзӣ баҳодиҳӣ ва ояндабинӣ карда шаванд. Вале вазъ дар масъалаи ташкили баҳисобигирии идоракунӣ ва ҳисобқунии арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ нигаронкунанда аст. Он дар бештари корхонаҳои кишоварзӣ ба таври коғӣ ба роҳ монда нашудааст, ё умуман вучуд надорад.

Айни замон бештари моликият дар соҳаи кишоварзӣ хусусӣ аст, хоҷагиҳои бузурги замони Шуравӣ (колхозу совхозҳо) барҳам дода шуда, дар заминаи онҳо хоҷагиҳои хурду миёнаи дехқонӣ таъсис ёфтаанд, ки то андозае ба танзим даровардани баҳисобигирии муҳосибии фаъолияти хоҷагиҳои кишоварзӣ аз мадди назари мутасаддиёни соҳа дур мондааст. Махсусан барои

танзими баҳисобгирии харочоти соҳаи кишоварзӣ ва муайянкуни арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ ягон санади меъёрию ҳукуқӣ коркард нашудааст. Аз ин рӯ, ба низом даровардани баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти хочагиҳои кишоварзӣ, аз он ҷумла баҳисобгирии идоракунии харочот ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулоти соҳаҳои асосии он – растани парварӣ ва ҷорӯдорӣ дар ҷунин вазъият ба зимиҳи ҳуди корхона вогузор шудааст.

Дар раванди пешбурди баҳисобгирии муҳосибии корхонаҳои кишоварзӣ татбиқи пояҳои байналмилалии концептуалии пешбурди баҳисобгирии идоракунӣ, баҳисобгирии харочот, ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ ва муайянкуни натиҷаҳои фаъолият аз истеҳсол ва фурӯши он зарур аст.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Масъалаҳои рушди назария, методология ва мукаммалгардонии баҳисобгирии идоракунӣ ва назорат дар корҳои илмии муҳаққиқони иқтисодчӣ С.В. Булгакова, В.Г. Гетьман, В.Б. Ивашкевич, Н.П. Кондрakov, Е.А. Мизиковский, С.А. Рассказова-Николаева, В.Ф. Палий, М.Л. Пятов, Я.В. Соколов ва дигарон дарҷ гардидаанд. Таҷрибаи хориҷии баҳисобгирии идоракунӣ ва назорати фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ дар шароити бозорро метавон аз корҳои олимоне ҷун: Шим Джей К., Г. Сигел, К. Друри, Р. Мюллендорф, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, Р. Энтони ва дигарон пайдо кард. Ба масъалаҳои мукаммалгардонии баҳисобгирии идоракунӣ асаҷрои илмии Р.А. Алборов, Н.Г. Белов, Г.Я. Остаев, М.З. Пизенгольц, Л.И. Ҳоружий, Б.Н. Ҳосиев, В.Г. Широбоков ва дигарон баҳшида шудаанд, ки натиҷаҳои онҳо дар корхонаҳои кишоварзӣ татбиқ шудаанд.

Масъалаҳои баҳисобгирии идоракунӣ, таҳлил ва назорат дар корҳои олимони ватанӣ, аз ҷумла профессорон: Калемуллоев М.В., Низомов С.Ф., Уроқов Д.У., Ҳушваҳтзода Қ.Х., Шарифов З.Ш., номзадҳои илм, дотсентон: Бобоев М.У., Бобиев И.А., Каримов Б.Х., Мирзоалиев А.А., Раҳимов Ф.Ю., Файзуллоев А.Х., Шамсиiddинов М.М., Шоймарданов С.Қ. ва дигарон инъикос ёфтаанд, онҳо дар ин самт таҳқиқоти илмии арзишманд гузаронидаанд.

Саҳми олимонро дар рушди баҳисобгирии идоракунӣ ва назорат баланд баҳогузорӣ намуда, қайд кардан бамаврид аст, ки дар коркардҳои илмии назариявӣ, методологӣ ва ташкилӣ-методӣ ҳолатҳои баҳисобгирии идоракунӣ, назорати харочот ва усулҳои ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулот, ки дар соҳаи кишоварзӣ татбиқ карда мешаванд, ба таври кофӣ фаро гирифта нашудаанд. Масъалаҳои муайян кардани моҳияти харочоти моддӣ, самтҳои таснифоти харочот вобаста ба қабули қарорҳои идоракунии сатҳҳои гуногун, инчунин масъалаҳои мукаммалгардонии методикаи меъёрбандӣ, баҳисобгирии идоракунии харочот, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва натиҷаҳои он роҳҳои ҳалли илман асосноккардашударо талаб мекунад.

**Робитай таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯъҳои илми.** Диссертатсия дар доираи татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ», Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 (Қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.10.2020, №566), Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи Рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 таҳия гардидааст. Инчунин, таҳқиқоти диссертационӣ бо мазмуни нақшай илмии кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии факултети баҳисобгирий ва иқтисоди рақамии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзуи «Роҳҳои асосии такмили баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлил дар субъектҳои хочагидории Ҷумҳурии Тоҷикистон» мувофиқат мекунад.

## **ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ**

**Мақсади таҳқиқот** омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва методии ташкили низоми баҳисобгирии идоракунӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ, таҳияи равищҳои методӣ ва пешниҳодҳои амалӣ оид ба такмили баҳисобгирии идоракунии харочот ва методикаи ташаккули арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ мебошад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Барои ноил шудан ба ҳадафи дар таҳқиқоти диссертационӣ гузошташуда таҳия ва ҳалли чунин вазифаҳои асосӣ мусоидат намуд:

- баррасии ҷанбаҳои назариявию методии баҳисобгирии идоракунӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва муайян намудани самтҳои рушди консепсияи умумии он;
- гурӯҳбандии харочот аз рӯйи аломатҳои гуногун дар корхонаҳои кишоварзӣ бо мақсади гирифтани иттилооти зарурӣ барои омодасозии қарорҳо оид ба идоракуни онҳо;
- таҳқиқи методикаи баҳисобгирии идоракуни харочоти моддӣ ва меҳнатӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва коркарди тавсияҳо ҷиҳати мукаммалагардонии истифодабарии онҳо;
- таҳлили ҳолати муосири ташкили баҳисобгирии идоракуни воситаҳои асосӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва коркарди методикаи соқиткуни истеҳлоқи воситаҳои асосӣ ба арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ;
- рушди технологияи ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулоти ҳочагии қишлоқ ва муҷаҳҳазгардонии баҳисобгирии идоракунӣ дар баҳши кишоварзӣ;
- коркарди методикаи ташкил ва пешбурди баҳисобгирии харочот аз рӯйи марказҳои масъулият дар заминаи таснифоти онҳо аз рӯйи асосҳои гуногун;
- коркарди техникаи буҷетикунонӣ ҳамчун рукни маҳсуси соҳтори баҳисобгирии идоракуни харочот дар корхонаҳои истеҳсоли кишоварзӣ.

**Объекти таҳқиқоти диссертационӣ** амалияи пешбурди низоми баҳисобгирии идоракуни харочот дар корхонаҳои кишоварзӣ интихоб шудааст. Таҳлили нисбатан амиқи илмӣ-амалӣ дар ҶДММ «Латиф Муродов»-и шаҳри Ҳисор ва дигар корхонаҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст.

**Мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ** рушди асосҳои назариявӣ ва ташкилӣ-методии баҳисобгирии идоракуни харочот ва ташаккулёбии арзиши аслии маҳсулот дар корхонаҳои кишоварзӣ мебошад.

**Фарзияи илмии таҳқиқоти диссертационӣ** ба он асос меёбад, ки рушди асосҳои назариявӣ ва амалии баҳисобгирии идорақунӣ ва ташаккулёбии арзиши аслии маҳсулот дар корхонаҳои кишоварзӣ имконият медиҳад, равиши муосир коркард шавад, ки талаботи менечеронро ба иттилооти баҳисобгирий қонеъ мегардонад. Татбиқи усулҳои муосири баҳисобгирии идорақунии харочот ва методикаи ташаккулёбии арзиши аслии маҳсулот ба самаранокии идорақунии истеҳсолоти кишоварзӣ ва қабули қарорҳои идорақунии асоснок муосидат мекунад.

**Асосҳои назариявӣ-методологии таҳқиқоти диссертационӣ.** Асосҳои назариявии таҳқиқотро муқаррароти бунёдии олимони ватанӣ ва хориҷӣ, концепсияи назарияи иқтисодӣ, менечмент, иқтисодиёти хочагии қишлоқ, корҳои олимони ватаниву хориҷӣ оид ба назария, методологияи баҳисобгирии идорақунӣ ва ташаккулёбии арзиши маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ, санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисбот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд. Масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда дар асоси маълумотҳои ибтидой, таҳлилӣ ва таркибии баҳисобгирий, ҳисботҳо ва лоиҳаҳои корхонаҳои кишоварзӣ, инчунин мушоҳидаҳои шахсии муаллиф коркард шудаанд.

Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертациониро услубҳои системавӣ ва равиявӣ ба омӯзиши масъалаҳо, усулҳои умумиилмӣ ва маҳсуси таҳқиқот аз қабили таҳлил, синтез, моделсозӣ, иқтисодӣ-риёзӣ, иқтисодӣ-оморӣ, усулҳои мушоҳида, муқоисакунӣ, асосноккунӣ, монографӣ, хулосабарории маводҳои назариявию амалӣ ифода мекунанд. Истифодаи маҷмуи усулҳои мазкур эътиомнокии натиҷаҳои омӯзишро таъмин мекунад.

**Сарчашмаи маълумоти таҳқиқоти диссертационӣ** санадҳои меъёри-хуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои муҳосиботи ҶДММ "Латиф Муродов"-и шаҳри Ҳисор, ҳисботҳои муҳосибии вазорату идораҳои даҳлдор, маводи конфронсҳои илмӣ-амалӣ, монографияҳо,

матбуоти даврии нашршуда, захираҳои иттилоотии Интернет, инчунин коркардҳо ва ҳисобҳои иҷроқардаи муаллиф ифода мекунанд.

**Пойгоҳи таҳқиқот.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии факултети баҳисобгирий ва иқтисоди рақамии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

**Навғонии илмии таҳқиқот** дар кор карда баромадан ва асоснок кардани ҷанбаҳои назариявӣ ва методии такмили низоми баҳисобгирии идоракунӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ, таҳияи равиҷҳои методӣ ва пешниҳодҳои амалӣ оид ба рушди методикаи ташаккули арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. Ба натиҷаҳои дорои навғонии илмӣ, ки дар раванди таҳқиқот ба даст омадаанд, инҳо мансуб мебошанд:

➤ ҷанбаҳои назариявию методии баҳисобгирии идоракунӣ муайян карда шуда, равиҷҳои концептуалӣ оид ба ифҳои мағҳум ва моҳияти баҳисобгирии идоракунӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ пешниҳод гардид. Ҳамзамон, таъиноти низоми баҳисобгирии идоракунӣ ошкор карда шуда, тавсияҳои методӣ оид ба муқаммалгардонии идоракуни босамари субъекти иқтисодии кишоварзӣ дар асоси таъминоти иттилоотии он пешниҳод карда шуд;

➤ таснифоти харочот дар соҳаи кишоварзӣ бо мақсади қабули қарорҳои идоракунӣ ба ҷо оварда шуда, пешниҳодҳои муаллиф оид ба беҳтар намудани таркиб ва муҳтавои моддаҳои харочот, методикаҳои баҳодиҳии харочоти меҳнатӣ ва моддӣ, ки аз методикаҳои қаблиӣ бо равиҷҳои нав оид ба таркиб, муҳтаво ва пайдарпайии ҷойгиршавии моддаҳои харочот, муайянқунии қиматҳои меъёрии онҳо бо назардошти ҳусусиятҳои истеҳсолоти кишоварзӣ фарқ мекунанд, манзур карда шуданд;

➤ методикаи баҳисобгирии идоракуни харочоти моддӣ ва меҳнатӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ омӯхта шуда, равиҷҳои методию амалӣ оид ба такмили баҳисобгирии идоракуни харочоти меҳнатӣ, муайянқунии фонди музди меҳнат, методикаи баҳисобгирии идоракуни захираҳои истеҳсолӣ, баҳодиҳӣ, истифодабарӣ, ҳаракати доҳилиӣ ва ҳарчи онҳо дар равандҳои истеҳсолоти кишоварзӣ таҳқиқ шудаанд, тавсияҳои амалӣ барои дар ҳисобҳои таркибӣ ва таҳлилӣ инъикос намудани маълумот таҳия шудаанд.

- моҳияти иқтисодии обьектҳои воситаҳои асосӣ ва таснифоти аз ҷиҳати илмӣ асосноккардашудаи онҳо дар соҳаи кишоварзӣ муайян карда шуда, самтҳои асосии пешбурди баҳисобгирии идоракунии воситаҳои асосӣ тавсия дода шудааст, равишҳои нави ҳисобкуни ҷаҳонӣ ва соқиткуни истеҳлок барои пурра барқарор кардани онҳо коркард карда шудаанд. Ҳамчунин равишҳои методии ташаккули иттилоот оид ба истифодабарии воситаҳои асосӣ ва ҳолати воқеии онҳо бо ёрии ҳисобҳои муҳосибӣ пешниҳод карда шудааст;
- дар асоси таҳлили ҳусусиятҳои хоси соҳаи кишоварзӣ ҷанбаҳои методии таъминоти иттилоотии идоракунии ҳароҷот асоснок карда шуда, самтҳои асосии рушди баҳисобгирии идоракунии ҳароҷот, ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулот ва натиҷаҳои истеҳсолии он дар корхонаҳои кишоварзӣ муайян карда шудаанд;
- барои корхонаҳои кишоварзӣ методикаи баҳисобгирии идоракунии ҳароҷот аз рӯйи марказҳои масъулият дар заминаи гурӯҳбандии онҳо аз рӯйи аломатҳои гуногун таҳия карда шудааст, ки ба баҳодиҳии воқеъбинонаи фаъолияти марказҳои масъулияти ҷудогона мусоидат мекунад;
- методикаи бучетиқунонӣ дар низоми баҳисобгирии идоракунии ҳароҷот дар корхонаҳои кишоварзӣ коркард ва асоснок карда шудааст, ки он ба ташаккули бучети марказҳои масъулияти алоҳида ҳамчун қисматҳои асосии корхонаи кишоварзӣ равона шуда, имконияти самаранокии назорати идоракунии фаъолияти корхона ва марказҳои масъулияти онро таъмин менамояд;

#### **Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

- ҷанбаҳои назариявии баҳисобгирии идоракунӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ вобаста ба шароити иқтисоди бозории тағйирёбандада таҳқиқ карда шуда, таърифи муаллифии баҳисобгирии идоракунӣ пешниҳод шудааст;
- аз рӯйи аломатҳои гуногун ҳароҷот дар корхонаҳои кишоварзӣ бо мақсади идоракунӣ ва таъминоти иттилоотии қабули қарорҳо гурӯҳбандӣ карда шудаанд;

- методикаи баҳисобгирии идоракунии харочоти моддӣ ва меҳнатӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ коркард ва тавсияҳои амалӣ вобаста ба самтҳои мукаммалагардонии онҳо пешниҳод карда шудааст;
- методикаи баҳисобгирии идоракунии воситаҳои асосӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ таҳқиқ карда шуда, равишиҳои методии соқиткуни истеҳлоқи воситаҳои асосӣ ба арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ коркард шудааст;
- ҷанбаҳои методии таъминоти иттилоотии идоракунии харочот асоснок карда шуда, самтҳои асосии рушди баҳисобгирии идоракунии харочот ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулот ва натиҷаҳои истеҳсолии он дар корхонаҳои кишоварзӣ муайян карда шуданд;
- методикаи ташкили баҳисобгирии идоракунии харочот аз рӯйи марказҳои масъулият таҳия карда шудааст, ки барои пешбуруди баҳисобгирии харочот аз рӯйи сегментҳои алоҳидаи истеҳсолоти кишоварзӣ ва баҳодиҳии воқеъбинонаи фаъолияти онҳо имконият медиҳад;
- тавсияҳо оид ба рушди методикаи буҷетикунонӣ дар низоми баҳисобгирии идоракунии харочот дар корхонаҳои кишоварзӣ пешниҳод карда шуда, дастурҳои амалӣ оид ба алгоритми татбиқи он дар корхонаҳои номбаршуда коркард шудааст.

**Аҳаммияти назариявии таҳқиқот.** Дар диссертатсия хулоса ва тавсияҳои назариявии илман асоснокгардида оид ба рушди баҳисобгирии идоракунӣ ва ташаккулёбии арзиши аслии маҳсулот дар корхонаҳои кишоварзӣ коркард карда шудаанд. Тавсияҳои методӣ оид ба истифодаи усулҳои баҳисобгирии идоракунии харочот ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулот дар корхонаҳои кишоварзӣ пешниҳод шудаанд, ки на танҳо дар ҷараёни таълим, инчунин дар фаъолияти амалии субъектҳои иқтисодии соҳаи кишоварзӣ мавриди истифода қарор гирифта метавонанд.

**Аҳаммияти амалии таҳқиқот.** Таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили илмию амалии бисёрсолаи муаллиф доир ба ҷанбаҳои гуногуни рушди баҳисобгирии идоракунии харочот ва ташаккулёбии арзиши аслии маҳсулот дар корхонаҳои кишоварзиро фаро гирифтааст. Пешниҳодҳои коркардшуда метавонанд аз

чониби мақомоти ваколатдори давлатӣ дар такмили танзими баҳисобирии муҳосибӣ ва ҳисбот истифода шаванд. Баъзе пешниҳодҳои чудогонаи муаллиф ба корхонаҳои соҳаҳои кишоварзӣ имконият медиҳанд, ки барои татбиқи низоми баҳисобирии идоракунии харочот ва ташаккулёбии арзиши аслии маҳсулот корҳоро пеш баранд.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ** бо истифодаи усулҳои маҳсус дар рафти гузаронидани таҳқиқот, эътиимоднокии маълумотҳо, миқдори кофии маводи таҳқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои корҳо ва интишорот дар конфронсҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилалии илмӣ тасдиқ карда мешавад. Ҳулосаҳо ва тавсияҳо ба таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назарияйӣ ва таҷрибавӣ асос ёфтаанд.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Диссертатсия дар заминаи Феҳристи шиносномаи соҳаи иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси **08.00.08 – Баҳисобирии муҳосибӣ ва аудит**, ки аз чониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, тайёр шудааст. Диссертатсия ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси **08.00.08 – Баҳисобирии муҳосибӣ ва аудит** мутобиқ аст: 1.1. Парадигмаҳои ибтидойӣ, консепсияҳои асосӣ, принсипҳои бунёдӣ, постулатҳо ва қоидаҳои баҳисобирии муҳосибӣ; 1.3. Асосҳои методологӣ ва вазифагузориҳои мақсадноки баҳисобирии муҳосибӣ; 1.4. Таърихи инкишофи назария, методология ва ташкили баҳисобирии муҳосибӣ; 1.7. Баҳисобирии муҳосибӣ (молиявӣ, идоракунӣ, андозӣ, корпоративӣ ва ғайра) дар корхонаҳои шакли ташкилӣ-ҳукуқияшон гуногун, ҳамаи соҳаҳо ва сатҳҳо; 1.10. Назария ва методологияи бучасозӣ; 1.13. Ташкили баҳисобирии муҳосибӣ (молиявӣ, идоракунӣ, андозӣ, корпоративӣ ва ғайра) аз рӯйи бахшҳо, бизнес – ҷараёнҳо ва сохторҳои таркибӣ; 1.16. Проблемаҳои баҳисобирии харочот ва ҳисоб намудани арзиши аслии маҳсулот (корҳо, хизматҳо).

**Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Саҳми шаҳсии муаллиф дар коркарди пешниҳодҳои назарияйӣ ва тавсияҳои амалӣ оид ба рушди баҳисобирии идоракунии харочот ва ташаккулёбии арзиши

маҳсулот дар корхонаҳои кишоварзӣ зоҳир меагадад. Дар асоси ҷамъбасткунӣ ва таҳлили маводи таҳқиқӣ низоми баҳисобгирии идоракуни харочот ва ташаккулёбии арзиши маҳсулот дар корхонаҳои кишоварзӣ коркард карда шудааст.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Муқаррароти асосӣ, хulosá ва натиҷаҳои асосии диссертатсия дар маъруза ва мақолаҳо, ки дар маҷаллаҳои илмӣ, маводҳои конфронсҳои илмӣ ва амалӣ, маҷмуаи мақолаҳои илмӣ чоп шудаанд, пешниҳод гардидаанд. Аз он ҷумла дар Паёмҳои Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон, Маводҳои Форуми Иссик-Қӯли муҳосибон ва аудиторони Осиёи Марказӣ, Бишкек, №31 (38) 2022, Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявии «Масъалаҳои мубрами баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар шароити мусир» (Душанбе: ДБССТ, 28 марта соли 2023), Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, дар мавзуи «Мушкилоти баҳисобгирии муҳосибӣ дар корхонаҳои тиҷоратӣ» (ш.Душанбе, 30-юми марта соли 2019) ва ф.

**Интишорот оид ба мавзуи диссертатсия.** Доир ба мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ 1 монография (10 ҷ.ҷ), 17 мақола (дар ҳаҷми 8,7. ҷ.ҷ.) аз инҳо 10 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз номгӯйи ихтисораҳо, муқаддима, се боб, ки аз 9 зербоб таркиб ёфтаанд, хulosá ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт аз 177 номгӯй иборат мебошад. Диссертатсия аз 200 саҳифаи матни чопӣ таркиб ёфта, 16 расм, 20 ҷадвалро дар бар мегирад.

# **БОБИ 1. АСОСҲОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАШКИЛИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ**

## **1.1. Моҳияти баҳисобгирии идоракунӣ ва ташаккули консепсияи умумии он**

Агар ба масири таърих нигоҳ андозем, он гоҳ чунин ба назар мерасад, ки баҳисобгирии идоракунӣ ба сифати амсилаи нави баҳисобгирии муҳосибӣ дар аввалҳои нимаи дуюми асри XX дар кишварҳои пешрафтаи Ғарб арзи вучуд намуда, инкишофи минбаъдаи он дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии ҳалқ идома ёфтааст. Ба дигар кардани усулҳои анъанавии баҳисобгирии муҳосибӣ аз он сабаб зарурат ба миён омад, ки дар муҳити иқтисодиёти сармоядорӣ тағйиротҳои куллӣ ба вучуд омадаанд ва сарфи назар аз ноилгардии назаррас дар рушди илмӣ-техникӣ дар ин мамолик рақобатҳои дохиливу берунӣ шиддат гирифта, муҳолифатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ пурзӯр шуда, пулҳои миллии бархе давлатҳо қобилияти харидории худро аз даст дода буданд. Натиҷа ин буд, ки раванди тунди таваррум ва ҳаҷми қалони ҳарочот ба миён омаданд. Бо пайдоиш ва рӯ ба инкишоф намудани баҳисобгирии идоракунӣ дар ҷодаи иқтисодиёт, усулҳо ва услубҳои техникӣ тадриҷан ба талаботи ҳадафҳои идоракунии ташкилотҳо ҷавобгӯ гардидан гирифт. Дар ин маврид баҳисобгирии идоракунӣ барои ҳалли масъалаҳои зерин, ба монанди: коркардабароии сметаҳои пешакии ҳарочот барои давраи муайян, амаликуни назорат аз болои тағйироти бавуҷудоянда дар онҳо, мушаҳҳаскунӣ ва таҳлили сабабҳои пайдоиши майлкуниҳо аз сметаи тасдиқшуда, инчунин пешниҳоди нуқтаҳои назар ва коркардабароии тариқаҳои гуногуни қабули қарорҳои идоракунӣ нигаронида шуда буд.

Дар раванди вусъатёбии истифодабарии баҳисобгирии идоракунӣ марҳилаи асосӣ ва бештар муҳим ин марҳилаи пайдоиши истифодаи

васеъ ёфтани баҳисобгирии калкулятсионӣ мебошад, ки он дар асри XIX, арзи вучуд намудааст ва минбаъд, аз солҳои 30-юми асри XX оғоз намуда баҳисобгирии истеҳсолӣ ба миён омад. Оҳиста-оҳиста маҷмуи тарзу усулҳои баҳисобгирии истеҳсолӣ ба баҳисобгирии идоракунии замони муосир шабоҳат пайдо кард. Ҳамзамон, дар доираи ҳисобгирий гояҳо тавре рушд намуданд, ки дар заминаи муҳосиботи анъанавӣ ду таркиби соҳтории мустақил: баҳисобгирии молиявӣ ва баҳисобгирии идоракунӣ бунёд гардид.

Агар баҳисобгирии калкулятсионӣ ва баҳисобгирии истеҳсолӣ аз лиҳози техниқӣ ба усули инъикоскунии харочот ва ҳисобкунии арзиши аслӣ нигаронида шуда бошад, пас баҳисобгирии идоракунӣ ба таҳлили вазъу ҳолат, қабули қарорҳо аз ҷониби истифодабарандагони маълумоти баҳисобгирий, истифодабарии техника, омӯзиши ниёзҳои истеъмолкунандагон доир ба истифодабарии захираҳо, ташаккули арзиши аслӣ, таҳлили майлқуниҳо аз меъёрҳои харочот ва монанди инҳо нигаронида шудааст. Яъне, баҳисобгири идоракунӣ ба олоти фаъоли ҳарҷӣ бештар ба мақсад муносиб гардонидани раванди истеҳсолӣ табдил гардид.

Истилоҳи «Баҳисобгирии идоракунӣ» сараввал дар адабиёти иқтисодии ватани мо вақте пайдо шуд, ки таҳқиқоти муаллифони муҳталиф бештар ба баҳисобгирии дар Россия ва Амрико ташаккулёфта равона шуда буд ва тарҷумаи адабиёти муаллифони ғарбӣ ба забони русӣ ва тоҷикӣ, ки ба таҳқиқи баҳисобгирий дар иқтисодиёти бозорӣ баҳшида шуда буд, амалӣ мегардид. Танҳо пас аз гузашти андак замоне, он дар адабиёти русӣ ва ватанӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор гирифт. Бо вучуди дар сарчашмаҳои ба баҳисобгирии муҳосибӣ баҳшидашуда, зуд паҳн шудани мағҳуми баҳисобгирии идоракунӣ, он ҳоло ҳам ба таҳқиқ, омӯзиш ва кушоиш зарурат дорад.

Аз олимони рус аввалин бор таърифи муфассали баҳисобгирии идоракуниро дар таҳқиқоти худ академик Н.Г. Чумаченко овардааст. Вай зикр менамояд, ки «... дар фарқият аз баҳисобгирии харочот дар

баҳисобигирии идоракунӣ ба таҳиякуни қаблии меъёри харочот ба таври фаврӣ ошкоркуни майлкуниҳо аз ҳарҷнома (смета), ба таҳлили муназзами харочоти истеҳсолӣ ва равишҳои қарордодҳои идоракунӣ дар пояи баҳодиҳии арзиши аслӣ диққати бештар дода мешавад»<sup>1</sup>. Тақрибан ҳамин мазмуни истилоҳи “Баҳисобигирии идоракунӣ”-ро академики қазоқ С.С. Сатубалдин вориди илм сохтааст. Тибқи ақидаи вай «Баҳисобигирии идоракунӣ бо таснифи харочот, бақайдгирӣ, ҳосилкуни арзиши аслии намудҳои маҳсулот, ҷамъкуни харочот аз рӯйи марказҳои масъулият ё марказҳои фоида, таҳиякуни сметаҳо ва ҳисботҳо дар бораи харочот ва таҳлили онҳо, тайёркуни маълумот ба роҳбарият ҷиҳати интиҳоби қарорҳои босамар сару кор дорад»<sup>2</sup>.

Тибқи ақидаи С.А. Стуков «Баҳисобигирии идоракунӣ ё муҳосиботи идоракунӣ, ки аз муҳосиботи калкулятсионии пешина ба миён омадааст, дараҷаи бештар баланди ташкили баҳисобигирии сармоядорӣ мебошад: баҳисобигирӣ аллакай, танҳо ҳусусияти бақайдгириро надошта, балки ба олоти фаъоли ба мақсад мувоғиқгардонии истеҳсолот мубаддал гардида, имконияти ба даст овардани фоидаи максималиро фароҳам меоварад. Аммо, барои он ки баҳисобигирии калкулятсионӣ ба баҳисобигирии идоракунӣ мубаддал гардад, он бояд, аввал аз баҳисобигирии молиявӣ чудо карда шавад»<sup>3</sup>.

Мувоғиқи нуқтаи назари П.Ҷ. Орзуев, С.Қ. Шоймардонов, Ҳушваҳтзода Қ.Ҳ. ва И.А. Бобиев «Баҳисобигирии идоракунӣ ин ҷараёни ошкоркуни, ҷенкуни, бақайдгирӣ, ҷамъкуни, нигоҳдорӣ, ҳифзкуни, таҳлил, омодакуни, қабул ва пешниҳоди иттилоот ба идоракунандагони корхона барои иҷро кардани мақсад ва вазифаҳои гузошташуда мебошад»<sup>4</sup>.

Нуқтаи назари Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А., Раҳимов С.Ҳ. дар он аст, ки «Баҳисобигирии идоракунӣ низоми ҳамгирии бо ҳам

<sup>1</sup> Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. – М.: Финансы, 1971. – С.4.

<sup>2</sup> Сатубалдин С.С. Учет затрат на производство в промышленности США. – М.: Финансы, 1980. – С. 7.

<sup>3</sup> Стуков С.А. Система производственного учета и контроля. - М.: Финансы и статистика, 1988. – С. 24.

<sup>4</sup> Орзуев П.Ҷ., Шоймардонов С.Қ., Барфиев Қ.Ҳ., Бобиев И.А. Баҳисобигирии муҳосибии идоракунӣ: китоби дарсӣ. – Душанбе: «Балоғат». – 2019. – С.16.

алоқаманде мебошад, ки унсурҳои (зернизомҳои) муташаккили ба худ хосро доро буда, чараёни табдилёбии иттилооти баҳисобгирий-таҳлилиро бо мақсади қабули қарорҳои фаврӣ, тактикӣ, стратегӣ ва проблемавии идоракунӣ таъмин менамояд, ки ба менечерон ҷиҳати иҷроиши функцияҳояшон зарур аст»<sup>5</sup>.

Аз рӯи ақидаи олимони соҳа мағҳуми баҳисобгирии идоракунӣ якчанд хел шарҳ дода мешавад. Масалан, Институти муҳосибони идоракуни ИМА баҳисобгирии идоракуниро чунин маънидод кардааст: «Ҷараёни муайянсозӣ, ҷенкунӣ, ҷамъоварӣ, таҳлил, омодасозӣ, шарҳдиҳӣ ва пешниҳоди маълумоти молиявӣ барои банақшагирӣ, баҳодиҳӣ ва назорат аз болои фаъолияти истеҳсолӣ ва самаранокии истифодабарии захираҳо мебошад, ки аз тарафи ҳайати кормандони идоракунӣ истифода бурда мешавад»<sup>6</sup>.

Ба ақидаи олимони амрикӣ Хорнгрен Ч. ва Форстер Дж. «Баҳисобгирии идоракунӣ як ҷузъи баҳисобгирии молиявӣ мебошад»<sup>7</sup>.

Шеремет А.Д. дар китоби баҳисобгирии идоракунӣ таърифи зерини баҳисобгирии идоракуниро пешниҳод намудааст: «Баҳисобгирии идоракунӣ зерсоҳтори баҳисобгирии муҳосибӣ буда, дар доираи як корхона соҳтори идоракуниро бо иттилоот таъмин менамояд, ки барои банақшагирӣ, алалхусус идоракунӣ ва назорати фаъолияти истеҳсолӣ равона шудааст. Ин ҷараён бо худ ҷенкунӣ, ҷамъоварӣ, таҳлил, омодасозӣ, баҳодиҳӣ, қабул ва пешниҳоди маълумотро дар бар мегирад, ки ба соҳтори идоракунӣ барои иҷрои функцияҳояш зарур мебошад»<sup>8</sup>.

Аз нигоҳи мо ҳангоми муайян намудани моҳияти баҳисобгирии идоракунӣ аз ғояи асосие барҳӯрдор шудан лозим аст, ки дар он низоми баҳисобгирий ҳамчун звенои таъминкунанда ба ҳисоб меравад.

---

<sup>5</sup> Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А., Раҳимов С.Х. Баҳисобгирии идоракунӣ: китоби дарсӣ. – Душанбе: «Ирфон», 2017. – С.15.

<sup>6</sup> Аверчек И.В. Управленческий учет и финансовая отчетность. Статья 1/ И.В. Аверчев// Рассылки GAAP.RU. 15.04.2006.

<sup>7</sup> Хорнгрен Ч., Форстер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика. 1995. – С. 8.

<sup>8</sup> Управленческий учет: Учеб. пос. по экон. Спец. / Под. ред. А.Д. Шеремета. – М.: ФБК Пресс. 2000. – С.17.

Тамоюлоти афзоиши сармояи субъектҳои соҳибкорӣ, амиқтар шудани маҳсусгардонии равандҳои истеҳсолот, гузаштан ба муттаҳидшавӣ ва мутамарказии онҳо, зиёд шудани шумораи воҳидҳои соҳтории корхона, пайдоиши соҳторҳои инҳисорӣ дар бозор боиси оқибатҳои ногузир гардиданд, ки дар афзоиши возехи аломатҳои марказонидани баҳисобгирии муҳосиби молиявӣ ва ғайримарказонии баҳисобгирии муҳосиби идоракунӣ зоҳир мешаванд. Дар баробари ин дар он корхонаҳое, ки гарави асосии ба даст овардани фоидаи зиёд баҳисобгирии дурусти истифодаи захираҳои истеҳсолӣ мебошад ва дар он ҷо назорат аз болои истифодаи онҳо дар истеҳсолот самараноктар ташкил карда шудааст, аҳамияти баҳисобгирии идоракунӣ афзудааст. Дар чунин шароит рисолати баҳисобгирии идоракунӣ баҳодиҳӣ, баҳисобгирий ва таҳлили ҳарочоти моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ мебошад, ки назорати заруриро аз истифодаи самараноки захираҳо ҳангоми ба даст овардани фоида таъмин менамояд.

Ҳамин тавр аз таърифҳои дар боло овардашуда консепсияҳои зерини баҳисобгирии идоракуниро аз ҳам ҷудо намудан мумкин аст:

Баҳисобгирии идоракунӣ – ин на танҳо баҳисобгирии ҳарочот барои истеҳсол ва калкулятсиякунонии арзиши аслии маҳсулот мебошад, ки дар таҷрибаи хоҷагидории мо истифода мешавад, балки инчунин ба таҳлили ҳолатҳо барои қабули қарорҳои идоракунӣ низ сарукор мегирад;

Дар баҳисобгирии идоракунӣ на танҳо баҳисобгирий (баҳусус, муҳосибӣ ва фаврӣ), инчунин коркарди маълумотҳои баҳисобгирий, таҳлили онҳо ва назорат низ дар назар дошта мешавад;

Дар баҳисобгирии идоракунӣ диққати бештар ба пешгуникунӣ, қабули қарорҳо, назорати саривактиву пурраи бучетҳо, таъмини маҳфияти маълумотҳо равона карда мешавад;

Баҳисобгирии идоракунӣ ба ҷуз аз вазифаҳои таҳлиливу баҳисобгирий инчунин дигар функсияҳоро дар доираи идоракунии

харочот, захираҳо, истехсоли маҳсулот, даромаднокии намудҳои чудогонаи маҳсулот ва қабули қарорҳо ичро менамояд.

Аз ғояҳои дар боло зикршуда бармеояд, ки, вазифаҳои асосии баҳисобгирии идоракунӣ инҳо мебошанд: баҳисобгирии харочот дар ҷойҳои бавуҷудоии онҳо, аз рӯйи марказҳои масъулият ва аз рӯйи намудҳои маҳсулот; муайянкуни майлқуниҳои харочоти ҳақиқӣ аз меъерӣ ва тағиирот дар сметаҳо; баҳодиҳии бақияи истехсолоти нотамом, баҳисобгирии захираҳо ва ҳаракати ашёҳои қимматнок; муайянкуни арзиши аслии намудҳои чудогонаи маҳсулот ва натиҷаҳо аз фурӯши онҳо.

Баҳисобгирии идоракунӣ дорои вазифаи хоси худ мебошад, ки он батартибдарории ҷараёнҳои воридшавӣ ва хориҷшавии маълумотро мувофиқ бо талаботи низоми идоракунӣ, аз он ҷумла ҳам барои корхона дар маҷмуъ ва ҳам барои қисматҳои соҳтории он дар назар дошта мешавад.

Низоми идоракунанда ба низоми идорашаванда тавассути шуъбаҳои функционалӣ ва ҳадамоти идоракуни корхона таъсир мерасонад. Алоқаи баръакс аз низоми идорашаванда тавассути итилооти баҳисобгирии идоракунӣ амалӣ карда мешавад, ки ба воситаи алоқаҳои коммуникатсионӣ ба кормандони маъмурии корхона мерасад. Дар асоси иттилооти гирифташуда қарорҳои идоракунӣ қабул карда мешаванд, ки онҳо ба низоми идорашаванда таъсир мерасонанд. Ҷараёнҳои иттилоотиро оид ба равандҳои истехсолӣ ва захираҳои моддӣ ва алоқаи онро бо низоми идоракунӣ ба таври зерин тасвир кардан мумкин аст (расми 1.1.1).

Объектҳои идоракунӣ равандҳои хочагидорӣ (таъминот, истехсолот ва фурӯш), захираҳо (моддӣ, меҳнатӣ, молиявӣ) ва нишондиҳандаҳо (ҳаҷми истехсоли маҳсулот, корҳо – хизматрасониҳо, арзиши аслӣ, фоида) мебошанд.

Дар доираи баҳисобгирии идоракунӣ иттилооте, ки оид ба захираҳои истехсолӣ ва дигар нишондиҳандаҳои истехсолот бо мақсади

ташакккули арзиши аслии маҳсулот ҷамъоварӣ мегардад, метавонад тавассути низоми ҳисобҳои муҳосибӣ гурӯҳбандӣ ва ҷамъбаст карда шаванд.



### *Расми 1.1.1. – Амсилаи ҷараёнҳои иттилооти муҳосибӣ дар низоми идоракунии корхона*

*Сарчашма: Муаллиф дар асоси омӯзиии адабиёт таҳия намудааст.*

Раметов А.Х<sup>9</sup>. амсилаи ташаккул ва инъикоси иттилот оид ба баҳисобгирии захираҳо ва харочотро дар ҳисобҳои муҳосибӣ пешниҳод намудааст. Мо дар асоси он батартибдарорӣ ва ҷамъбасткунии маълумотро дар ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ бо мақсади баҳодиҳии ҳолати объект, ҳисобкунии арзиши аслӣ ва омодасозии равишҳо барои қабули қарори идоракунӣ дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷадвали 1.1.1 пешниҳод менамоем.

<sup>9</sup> Раметов А.Х. Теория и практика управлеченческого учета на сельскохозяйственных предприятиях. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Воронеж, 2003. – С - 21.

**Чадвали 1.1.1. – Коркардабарой, батартибдарорй ва  
чамъбасткунии маълумот дар ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ**

<b>Аз рӯйи кредит</b>	<b>10710</b>	<b>10720</b>	<b>10730</b>	<b>10740</b>	<b>10750</b>	<b>11100</b>	<b>22210</b>
<b>Аз рӯйи дебет</b>							
10710	MН	XМ	MН	MН	XF	XF	XМ
10720	XМ XМ XМ	MН	XМ	XМ	XМ	XF	XМ, XF
10730	XМ	XМ	MН	XМ	XМ	XF	XМ, XF
10730/1	XМ XF	XМ	MН	XF	XF	XF	XМ
10730/2	XМ K <sub>1</sub> K <sub>2</sub>	XF	MН	XМ	XF	XF	XМ
10730/3	XМ K <sub>1</sub> K <sub>2</sub>	XF	MН	XМ	XF	XF	XМ
10730/4	XМ K <sub>1</sub> K <sub>2</sub>	XF	MН	XМ	XF	XF	XМ
11400	XМ XF	XF	XМ	XМ	XF	XF	XF
11520	XМ XF	XF	XМ	XМ	XF	XF	XF
11090	MН	XМ	XF	XF	XМ	XF	XМ, XF
55300	XМ K <sub>1</sub> K <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	MН	MН	XF	XF	XF
55010	XF	XF	XF	XF	XF	XF	XF
55200	XF	XF	MН	XF	XF	XF	XF

*Сарчашма: муаллиф дар асоси омӯзиши адабиёт таҳия намудааст.*

Дар амсилаҳои мазкур ҳайат ва тартиби дохилкунии харочот ба арзиши аслии маҳсулот ва дигар объектҳои баҳисобгирий пешниҳод карда шудааст. Дар ин маврид нисбат ба ҳисобҳои баҳисобгирии идоракунӣ низоми зерини рамзгузорӣ истифода шудааст: XМ – харочоти мустақим, XF – харочоти ғайримустақим, K<sub>1</sub> – ҳиссаи харочоти қисман тағиیرёбандай харочоти ғайримустақим, K<sub>2</sub> – ҳиссаи харочоти қисман доимии харочоти ғайримустақим, MН – мавҷуд набудани харочот.

Мо барои инъикоси иттилоот оид ба истифодабарии захираҳо ва харочот вобаста ба маконҳои пайдоиш ҳисобҳои мазкурро пешниҳод менамоем:

- 10710 – Молҳо
- 10720 – Ашёи хом ва маводҳо
- 10730 – Истехсолоти нотамом
- 10730/1 – Истехсолоти ёрирасон;
- 10730/2 – Истехсолоти нотамом-харочоти умуниистехсолӣ;
- 10730/3 – Харочоти умуниҳоҷагӣ;
- 10730/4 – Истехсолот ва хочагиҳои хизматрасон.

10740 – Маҳсулоти тайёр  
10750 – Маҳсулоти кишоварзӣ аз дороиҳои биологӣ  
11090 – Соҳтмони нотамом  
11100 – Фарсадашавии ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ  
11400 – Дороиҳои биологӣ  
11520 – Таҷдиди объектҳои сармоягузорӣ ба амволи ғайриманқул  
22210 – Музди меҳнати пардохтшаванда  
55010 – Арзиши аслии фурӯш  
55200 – Ҳароҷоти фурӯш  
55300 – Ҳароҷоти умумӣ ва маъмури  
Тартиби дохилкуни ҳароҷот ба арзиши аслий аз рӯйи ду равиши идоракуни ҳароҷоти аслий сули меъёрий бо баҳисобгирии ҳароҷоти меъёрии пурра (низоми стандарт-кост, равиши 1-ум) ва усули арзиши ихтисоршуда (низоми директ-костинг, равиши 2-юм) аз ҳам фарқ мекунад.

Низоми баҳисобгирии ҳароҷоти меъёрии пурра (стандарт-кост, равиши 1-ум) ҳисоб кардани арзиши аслии пурраро аз рӯйи унсурҳои асосӣ – аз рӯйи ҳароҷоти мустақими моддӣ, ҳароҷоти мустақими меҳнатӣ ва ҳароҷоти ғайримустақим дар назар дорад.

Арзиши аслии ихтисоршуда (дерект-костинг) бурдани ҳисобҳоро аз рӯйи ҳароҷоти мустақим (равиши 2-юм) дар назар дорад. Аммо баландбардории сатҳи таҳлилшавандагии маълумотҳои баҳисобгирий бо роҳи дохил намудани қисми ҳароҷоти ғайримустақим ба арзиши аслий муюссар мегардад, ки онҳо дар худ ҳароҷоти тағйирёбандаро нишон медиҳанд (равиши 2).

Баҳисобгирии идоракунӣ мақсадҳои худро тавассути се намуди баҳисобгирии хочагӣ бо воситаи функцияҳои назорат, танзим ва таҳлили иқтисодӣ амалий месозад. Ҳамин тарик дар баҳисобгирии идоракунӣ даври сарбастаи баҳисобгирий ба вучуд меояд, ҳол он ки идоракуни чунин объектҳо дар доираи баҳисобгирии молиявӣ, ба монанди амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон, ҳаридорон, ташаккул ва истифодаи натиҷаҳои молиявӣ ва г. тавсифи равшани хусусияти даврагиро доро нест.

Пас фарқияти баҳисобгирии идоракунӣ аз баҳисобгирии молиявӣ ва баҳисобгирии андоз дар чӣ ифода мёбад? Тавсифи муқоисавии ҳар се низоми баҳисобгирӣ дар ҷадвали 1.1.2. оварда шудааст.

Чи хеле ки аз ҷадвали 1.1.2 маълум мешавад, тавсифҳои муқоисавии се низоми баҳисобгирӣ имкон медиҳад, ки фарқиятҳои асосии онҳо аз рӯйи мақсадҳои дар назди ҳар як низом гузошташуда вобаста ба ҳаҷми маълумот, пуррагӣ, дастрасӣ, истифодабарандагони иттилоот, объект ва фаврӣ будани иттилоот муайян карда шавад.

Новобаста аз он ки аҳаммияти баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташаккули иттилооти иқтисодӣ бузург аст, метавон зикр кард, ки тамоми кӯшишҳои минбаъда дар самти такмили баҳисобгирии идоракунӣ муҳим ва ояндасоз мебошад. Дар ин маврид дар низоми умумии баҳисобгирии муҳосибӣ афзалият ба баҳисобгирии идоракунӣ дода мешавад.

### **Ҷадвали 1.1.2. – Тавсифи муқоисавии баҳисобгирии идоракунӣ, баҳисобгирии молиявӣ ва баҳисобгирии андоз**

Соҳаи муқоисакунӣ	Баҳисобгирии молиявӣ	Баҳисобгирии идоракунӣ	Баҳисобгирии андоз
Ҳатмӣ будан	Ҳатмӣ аст	Ҳатмӣ нест	Ҳатмӣ аст
Мақсади ташкили баҳисобгирӣ	Тартибдиихи ҳисботи молиявӣ барои истифодабарандагони беруна	Таъмини аҳборот ба истифодабарандагони дохилий	Назорат аз рӯйи дурустӣ, пурраги ва саривақт баҳисобгирӣ ва пардохти андозҳо
Қоидаҳои ташкили баҳисобгирӣ	Дар асоси талаботи санадҳои меъёрий ва стандартҳо ташкил карда мешавад	Қоидаҳои баҳисобгирӣ аз ҷониби корхона таъмин карда мешавад вобаста ба мақсад ва вазифаҳои идоракунии корхона	Қоидаи асосии ҳисобгирӣ – таъмини бекорҳои инъексионӣ амалиётҳои хочагидории ба тагирёбии манбаи андоз таъсиррасон
Истифодабарандагони аҳборот	Истифодабаранда гони беруна ва дохилий	Танҳо аҳборот дар дохилии корхона истифода бурда мешавад	Истифодабарандагони дохилий ва беруни
Ҳуҷҷати асосии дохилий бо мақсади баҳисобгирӣ	Сиёсати баҳисобгирӣ бо мақсади баҳисобгирии молиявӣ	Сиёсати баҳисобгирӣ бо мақсади баҳисобгирии идоракунӣ	Сиёсати баҳисобгирӣ бо мақсади баҳисобгирии андоз
Қоидаи гурӯҳ- бандии ҳароҷот	Аз рӯйи ҷузъиёти иқтисодӣ	Аз рӯйи моддаҳои арзишмуайянкуни	Аз рӯйи ҷузъиёти иқтисодӣ
Объекти асосии баҳисобгирӣ ва ҳисбот	Корхона ҳамчун шахси хуқуқӣ	Зерсоҳторҳои дохилии корхона	Корхона ҳамчун шахси хуқуқӣ
Давраи тайёр- кунӣ ва пешни- ҳоди ҳисбот	Тибқи талаботи қонунгузорӣ муайян карда	Баҳисобгирӣ ва ҳисбот ҳангоми зарурият ташкил	Ҳангоми баҳисобгирӣ давраи андозбандӣ

	мешавад	карда мешаванд	
<i>Зарурияти истифода-барии усули навишти дутарафа</i>	Хатмӣ аст	Имконияти истифодабарӣ мавҷӯд аст, вале хатмӣ нест	Истифодабарӣ дар назар дошта мешавад

**Сарчашима:** коркарди муаллиф дар асоси адабиётҳои илми

Баҳисобгирии идоракунӣ – ин яке аз қисматҳои баҳисобгирий дар корхона мебошад, ки алоқаҳои мутақобилаи функсияҳои баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисобгирии фаврӣ-техникӣ ва ҳисобгирии омориро бо функсияҳои таҳлили иқтисодӣ, бамеъёргириӣ, назорат, танзим ва пешгӯикунӣ дар асоси истифодаи васеи усулҳои идоракунӣ аз рӯйи тамоюлҳо, таъмин менамояд.

Файр аз ин доираи баҳисобгирии идоракунӣ маҳдудсозии харочот дар ҷойҳои бавучудоӣ ва марказҳои масъулият, коркардабароӣ ва татбиқи низомҳои тадриҷан инкишофёбандаву усулҳои баҳисобгириро дар бар мегирад.

Айни замон баҳисобгирии андоз яке аз қисматҳои мустақил дар низоми баҳисобгирии муҳосибӣ эътироф карда шудааст. Дар моддаи 89 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳисобгирии андоз чунин таъриф дода шудааст: «Баҳисобгирии андоз – ҷараёни аз ҷониби шахс пеш бурдани ҳуҷҷатҳои баҳисобгирий тибқи талаботи Кодекси андоз бо мақсадҳои ҷамъбаст ва мураттаб кардани маълумот дар бораи объектҳои андозбанӣ ва (ё) объектҳои ба андозбанӣ алоқаманд, инчунин ҳисоб кардани андозҳо ва тартиб додани ҳисботи андоз мебошад»<sup>10</sup>. Дар ин таъриф мақсади баҳисобгирии андозҳо ҳамчун бунёдкунандай аҳбори пурра ва дақиқ оид ба тартиби баҳисобгирии амалиётҳои ҳоҷагӣ бо мақсадҳои андозситонӣ муқаррар гардидааст. Ҳангоми ташкил кардани чунин намуди баҳисобгирий корхона бояд ба сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ, ки ҷанбаҳои андоз ва андозситониро дар бар мегирад, такя намояд ва феҳрастҳои таҳлилиро истифода барад.

Моҳияти баҳисобгирии идоракуниро баррасӣ намуда, бояд сабабҳои чудо гардидани он аз низоми умумии баҳисобгирии муҳосибӣ

<sup>10</sup> Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. №1844 аз 23.12.2021

дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон, зарурияти пайдоиш ва татбиқ, ба мақсад мувоғиқ будани ҷудокунӣ, инҷунин муайян кардани мавқеи он дар низоми идоракуни корхона ва зерсоҳторҳои он зарур аст.

Професор Л.Л. Жданов қайд менамояд, ки «Баҳисобгирии идоракунӣ ва молиявиро аз ҳам ҷудо намуда, роҳбарияти корхона маълумотҳои дохилиҳоҷагиро барои шахсони бегона дастнорас месозад, онҳоро аз имконияти таҳлил намудани маълумот дар бораи захираҳои веҷеии корхона, оид ба ҳолати ҳақиқии корхона маҳрум месозад. Ҳамин тавр, «духелагии баҳисобгирӣ» ба корхонаҳо имконият фароҳам меорад, ки дастрасӣ ба маълумоти аниқ оид ба ҳароҷоти истеҳсолӣ ва ҳаҷми ҳақиқии фоидай бадастовардашуда мушкилӣ эҷод намоянд, аз ин бармеояд, ки бо ин ваҷҳ аз пардоҳти андозҳои зарурӣ низ метавонанд саркашӣ намоянд»<sup>11</sup>.

Маълумот барои ҳисботи нашршаванд, чӣ хеле ки К.Н. Нарбоев қайд менамояд, – дар асоси қоидай пешбурди фаъолият оид ба ҳифзи сирри тиҷоратӣ набояд ҳолати ҳақиқиро дар корхона инъикос кунанд. Ин кор ҳамчунин бо мақсади паҳн кардани маълумоти бардуруғ ба рақибон, иттифоқҳои қасаба, бисёре аз қормандон ва баъзан саҳомон низ амалӣ карда мешавад<sup>12</sup>.

Аз зумраи олимони ватанӣ Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А., Раҳимов С.Х. қайд менамоянд, ки «Хусусияти хоси ягонакунандай ин ду шакли баҳисобгирӣ он аст, ки иттилооти онҳо барои қабули қарори идоракунӣ истифода мешаванд. Ҳамин тавр, маълумоти баҳисобгирии молиявӣ ба сармоягузорон имконият фароҳам меорад, ки сатҳ ва дурнамои корхонаро баҳо диҳанд, мақсаднокии сармоягузориро асоснок кунанд. Маълумоти баҳисобгирии идоракунӣ бошад ба менечерон дар рафти қабули қарорҳои муғиди идоракунӣ кумак мерасонад»<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Жданова Л.А. Организация и управление капиталистической промышленной фирмой: Учебник. — М.: Изд-во УДИ, 1987. — С. 163-170.

<sup>12</sup> Нарбаев К.Н. Организация бухгалтерского учета в США. — М.: Финансы, 1979. — 152 с.

<sup>13</sup> Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А., Раҳимов С.Х. Баҳисобгирии идоракунӣ. Китоби дарсӣ. — Душанбе: «Ирфон», 2017. — С.30.

Ба ақидаи Каримов Б.Х., Ойев Н.А., Бобиев И.А., Шоймардонов С.Қ. «Баҳисобгирии идоракунӣ ба эҳтиёҷоти менечерҳои худи корхона алоқаманд аст. Мақсади он ёрӣ додан ба менечерон ҳангоми баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолият ва қабули қарорҳо дар асоси ахбори воқеӣ мебошад. Дар корхонаҳои бузург низоми баҳисобгирии идоракунӣ доираи васеи амалиёт ва рӯйдодҳои молиявиро аз бақайдгирии фурӯш то ёрӣ расонидан ба роҳбарият дар баҳодиҳии ҳарочоти нигоҳдорӣ, истифодабарии амвол ва қувваи корӣ фаро мегирад»<sup>14</sup>.

Ақидаи С.С. Сатубалдин доир ба ҷудокунии баҳисобгирии муҳосибӣ ба ду намуд – баҳисобгирии идоракунӣ ва баҳисобгирии молиявӣ ба он асос меёбад, ки «Баҳисобгирий дар кишварҳои сармоядорӣ ба манфиатҳои соҳибкороне хизмат мекунад, ки онҳо метавонанд маълумотҳои рақамиро тибқи салоҳиди худ инъикос карда, маълумоти воқеиро аз коргарон пинҳон кунанд»<sup>15</sup>. Л.А. Жданов ҷиҳати тақсимшавии муҳосибот ба ду қисм изҳори ақида намуда, сабаби онро омили зиёдшавии корхонаҳои олами сармоядорӣ, рушди тамаркузи истеҳсолот ва сармоя, ташкилёбии иттиҳодияҳои монополистӣ медонад<sup>16</sup>.

Чӣ хеле ки аз гуфтаҳои боло бармеояд, ҷудо намудани баҳисобгирии муҳосибӣ ба баҳисобгирии идоракунӣ, молиявӣ ва андоз асосан бо мавҷудияти сирри тиҷоратӣ, ки аз ҷониби қонунгузорӣ ҳимоя мегардад, бо мақсадҳои канорагирий аз пардоҳти андозҳо, паҳн кардани маълумотҳои тақаллубӣ ва сабабҳои васеъгардии корхонаҳо маънидод карда мешавад.

Ҳамзамон дар корхонаҳои давлатҳои ба монанди Югославия, Булғория, Венгрия, Куба ва дигарон (собиқ ҷумҳуриҳои сотсиалистӣ) низоми баҳисобгирии муҳосибиро инчунин ба умумӣ ва

<sup>14</sup> Каримов Б.Х., Ойев Н.А., Бобиев И.А., Шоймардонов С.Қ. Баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе. «Ирфон», 2016. – 550с.

<sup>15</sup> Сатубалдин С.С. Учет затрат на производство в промышленности США. – М.: Финансы, 1980. – С. 6.

<sup>16</sup> Жданова Л.А. Организация и управление капиталистической промышленной фирмой: Учебник. – М.: Изд-во УДИ, 1987. – С. 38.

дохиликорхонавӣ тақсим мекунанд, ки ин тақсимкунӣ ҳам дар корхонаҳои бузург ва ҳам дар корхонаҳои миёна новобаста аз миқёси фаъолияташон амалӣ карда мешавад.

Дар «Лугати тафсирӣ муҳосибӣ», ки аз ҷониби Н.Н. Шапова ва В.М. Прудников тартиб дода шудааст, чунин таърифи баҳисобгирии молиявӣ оварда шудааст: «Баҳисобгирии молиявӣ ин баҳисобгирии даромадҳо, харочот, амвол ва уҳдадориҳо мебошад, ки он одатан дар идораи марказии ширкат ба роҳ монда мешавад», аммо баҳисобгирии истеҳсолӣ бошад чунин таъриф карда мешавад: «Он қисми баҳисобгириӣ, ки бо таснифот, бақайдигириӣ, тақсимкунӣ, ҷамъbastnamоӣ ва ҳисботдиҳӣ аз рӯйи харочоти ҷориву дар назар дошташаванда алоқаманд мебошад ва мувофиқаи мундариҷаи баҳисобгирии истеҳсолиро ташкил медиҳанд»<sup>17</sup>.

Баҳисобгириҳои молиявӣ, идоракунӣ ва андозҳо қисматҳои мустақилгардонидашудаи низоми умумии баҳисобгирии корхона, на ин ки намудҳои он, чуноне ки дар таърифҳои ҷудогона ҷой дода шудааст, мебошанд.

Ҳамин тавр, сабаби асосии мувофиқан ҷудокунии баҳисобгириӣ ба се қисмат ба зарурияти тағиیر додани самти баҳисобгириӣ вобаста ба эҳтиёҷоти идоракунии дохилӣ, ба бештар дақиқ, пурра ва ба таври фаврӣ инъикос кардани равандҳои такрористеҳсолии васеъ, баҳодиҳии самаранокии истифодабарии захираҳои истеҳсолӣ маънидод карда мешавад, зоро такмил ва басамаргардонии истеҳсолот пеш аз ҳама бояд ба маълумоти дақиқ ва муфассал оид ба харочоти истеҳсоли маҳсулот асос ёбад.

Дар ин маврид сухан дар бораи пасткуни арзиши аслӣ, беҳтаршавӣ ва афзоиши дараҷаи фоида меравад, ки ба туфайли онҳо рақобатпазирии маҳсулоти корхона дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ таъмин гашта, тавонмандии иқтисодии корхона боло меравад. Аз нигоҳи мо, бояд маҳз

---

<sup>17</sup> Толковый словарь бухгалтера: 2-е изд., испр. и доп./сост. Н.Н.Шаповалова, В.М. Нрудников. – М.: ИНФРА - М., 1997. – С. 174.

ҳамин паҳлухои баҳисобгирии идоракунӣ ҳам дар кишварҳои хориҷӣ ва ҳам дар таҷрибаи ватаний бодиққат омӯхта шуда мавриди истифода қарор дода шаванд. Дар навбати худ, амалисозии ин масъала муайянсозии мақому мартабаи баҳисобгирии идоракуниро дар низоми идоракунии корхона талаб мекунад. Мавқеи баҳисобгирии идоракуниро дар низоми идоракунии корхона ва зерсоҳторҳои он бо амсилаи зерин, дар мисоли хоҷагиҳои деҳқонӣ тавсиф кардан мумкин аст (расми 1.1.2).

Тавре ки дар боло зикр шуда буд, идоракунии корхона бо ёрии маълумоти аз муҳосиботи идоракунӣ гирифташуда ва майлкуниҳо дар онҳо ба роҳ монда мешавад. Барои дар амал ҷорӣ намудани ин принсип зарур аст, ки низоми комплексии меъёрҳо ва сметаҳои ҳарочоти захираҳои моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ кор карда баромада шавад. Ҳангоми ташкил намудани чунин пояи меъёрий бояд тамоми ҳадамоти функционалии корхона (шуъбаҳои меҳнат ва музди меҳнат, иқтисодӣ, қадрҳо, агрономӣ ва диг.) ҷалб карда шаванд.



*Расми 1.1.2. – Мавқеи баҳисобгирии идоракунӣ дар низоми идоракунии корхонаи кишоварзӣ ва зерсоҳторҳои он*

*Сарчаима: муаллиф дар асоси омӯзииши адабиёт таҳия намудааст.*

Меъёрҳо ва сметаҳои муқарраршуда дар шуъбаҳои ҳамоҳангсозӣ ҷамъбаст карда шуда, тавассути баҳисобигирии идоракунӣ то ба зерсохторҳои истеҳсолӣ ва хизматрасони корхона расонида мешаванд. Ба ҳамин минвол то ба иҷроқунандагони маълумот оид ба тағиیرёбии меъёрҳо бурда расонида мешаванд. Фаъолияти зерсохторҳои истеҳсолӣ дар асоси маълумот оид ба майлкуниҳо аз меъёрҳо аз рӯйи ҷойҳои бавучудоии ҳароҷот, сабабҳо ва гунаҳкорони он идора карда мешавад. Ин маълумотҳо пешакӣ ба тартиб дароварда шуда, ҷамъбаст гардида, бо муайянкунии омилҳои ба майлкуниҳо таъсиррасон таҳлил карда шуда ва ба намуде, ки барои истифодабарӣ ҳангоми қабули қарорҳои идоракунӣ қулай мебошад, пешниҳод карда мешавад.

Минбаъд, ин маълумот барои фавран танзим кардани истеҳсолот ба мутахассисони босалоҳият, роҳбарон (аз иҷроқунандагони масъул сар карда то ба роҳбари корхона) фиристода мешавад. Маълумотҳои ҷамъбасткардашуда оид ба ҳароҷоти истеҳсолӣ ва истеҳсоли маҳсулот ҳамчунин ба муҳосиботи умумии молиявӣ бо мақсади истифодабарии онҳо ҳангоми таҳиякунии ҳисботҳо пешниҳод мешаванд. Ҳамин тавр, баҳисобигирии идоракунӣ манфиатҳои корхонаро зич вобаста намуда, амалкунии низомҳои идоракунанда ва идорашавандаро дар якҷоягӣ таъмин мекунад, маълумоти бадастовардашударо чудо карда гирифта, аз онҳо фоиданок ва арзишмандиашро миёни истифодабарандагони дохилий тақсим мекунад.

## **1.2. Баҳисобигирии идоракунӣ дар низоми иттилоотии корхонаҳои кишоварзӣ**

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳадафи сеюми стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат муайян гардидааст. Барои амалий

гаштани ин ҳадаф ичро кардани як қатор вазифаҳо зарур шуморида мешавад, аз он чумла<sup>18</sup>:

- пешбурди ислоҳоти аграрӣ ва бахши об;
- таъмини дастрасии иқтисодӣ ва физикии озуқа дар асоси афзоиши устувори бахши агросаноатӣ;
- ташакқулдиҳии низоми идоракунии захираҳои замин ва об дар асоси тақсимоти одилона ва устувори он барои парвариши зироатҳои боарзиши кишоварзӣ;
- мукаммалгардонии бозори маҳсулоти кишоварзӣ ҷиҳати дастрасии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба он ва ғ.


Тибқи стратегияи мазкур дар таъмини амнияти озуқаворӣ нақши соҳаи кишоварзӣ ва вазифаҳои дар назди он гузошташуда ба таври мушаххас муайян гардидаанд. Барои баландбардории суръати рушди соҳаи кишоварзӣ, муваффақгардии корхонаҳои дар соҳаи мазкур фаъолияткунанда ба натиҷаҳои назарраси истеҳсолӣ низоми мукаммали баҳисобгирии муҳосибие зарур мебошад, ки дар ташкилкунӣ ва таъмини иттилооти иқтисодии барои мақсади идоракунии самаранок нигаронида шудааст, нақши асосиро мебозад.

Муҳит ва шароити кунунии фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ барои ба таври васеъ пешниҳод намудани иттилоот муҳосибонро мувассаф менамояд. Дар мавриди пешниҳодкунии иттилооти нокифоя, нодуруст ва носанчида оид ба фаъолияти худ корхона мумкин аст сармоягузорон, харидорон, молтаъминкунандагон ва дигар шарикони эҳтимолии худро аз даст бидиҳад. Дар ин ҳолат талабот ба иттилоот оид ба ҳачми истеҳсолот, хусусиятҳои хоси соҳавии он вобаста ба доираи фаъолияти корхона, аз чумла намудҳои маҳсулоти истеҳсолшаванда, бозори фурӯш, таъминоти моддӣ-техникӣ, ҳачми истеҳсолот ва сатҳи самаранокии истеҳсоли маҳсулоти алоҳида ва ғайра меафзояд.

---

<sup>18</sup> Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз "1" октябри соли 2016, №392

Ҳамзамон аз тарафи корхонаҳои беруна нисбат ба фаъолият ё ба натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти корхона мароқ зоҳир карда мешавад. Аз чумла, дикқати моликон, сахмдорон, харидорон, молтаъминкунандагон, нозироти андоз, қарздиҳандагон ва дигар истифодабарандагони берунаи иттилоотро маълумот оид ба тағйирёбии ҳиссаи сармояи худӣ, сатҳи даромаднокии сармоягузорӣ, даромадҳо, дараҷаи самаранокии истифодабарии захираҳо ва ғ. ҷалб мекунанд. Талабот ба иттилоотро метавон чунин гурӯҳбандӣ намуд (расми 1.2.1):



*Расми 1.2.1. – Соҳтори иттилооти иқтисодӣ.*

*Сарчашма: муаллиф дар асоси омӯзшии адабиёт таҳия намудааст.*

Иттилооти иқтисодӣ чунин намуди маълумоте мебошад, ки зина ба зина, марҳила ба марҳила ва пурра фаъолияти истехсолӣ-хочагидории корхонаро фаро мегирад. Он ба иттилооти нақшавӣ, меъёрӣ-ахборотӣ ва баҳисобгирий асос меёбад.

Иттилооти нақшавӣ маълумотро оид ба интиҳоби амал, ки дар оянда қабул карда мешавад, дарбар мегирад.

Муҳтавои асосии нақшаро иттилооти банақшагирии техникӣ-иқтисодӣ ва банақшагирии ҷорӣ-истехсолӣ ташкил медиҳанд. Аз рӯйи

нақша фаъолияти ҳама гуна зерсохтори таркибӣ ва корхона дар умум фаро гирифта мешавад.

Иттилооти банақшагирии техникӣ-иқтисодӣ барои ҳар як корхона маълумоти гуногунро доир ба фаъолияти он ифода мекунад. Қисмати асосии иттилооти банақшагирии техникӣ-иқтисодӣ омода соҳтани сметаҳои (бучетҳои) корхонаро барои як давраи муайян (асосан як сол) ташкил медиҳад. Мақсади асосии сметаҳое, ки аз тарафи маъмурияти корхона тартиб дода мешавад, ин пеш аз ҳама мувофиқсозии нақшай зерсохторҳои таркибӣ, таъмини мувофиқатии онҳо мебошад.

Иттилооти банақшагирии ҷорӣ-истеҳсолӣ бошад, маълумоти корҳои нақшавиро оид ба мушаххасгардонӣ, ба қисмҳо ҷудо кардан, дақиқ гардонидани барномаи истеҳсолии корхона, зерсохторҳои алоҳида, ҷойҳои корӣ барои давраи кӯтоҳмуддати вақтро фаро мегирад.

Иттилооти меъёрий-ахборотӣ звенои пайвасткунанда байни намудҳои иттилооти иқтисодӣ мебошад. Таркиби иттилооти меъёрий-ахборотӣ аз рӯйи намуди истеҳсолот, номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванд, технология ва ташкили истеҳсолот, тақсимоти дохилиистеҳсолии меҳнат, сатҳи инкишофи алоқаи дохилиҳоҷагӣ муайян карда мешавад. Ин алломатҳо барои истифода кардани усулҳои банақшагирии техникӣ-иқтисодӣ ва банақшагирии ҷорӣ-истеҳсолӣ, баҳисобгирии истеҳсолот, усулҳои баҳисобгирии харочоти истеҳсолӣ ва ҳисобкунии (калкулятсияи) арзиши аслии маҳсулот ҳамчун асоси воқеӣ ба шумор мераванд.

Иттилооти баҳисобгирий, чун дигар намудҳои иттилооти иқтисодӣ ҳусусияти умумӣ дошта, принсипҳо ва обьектҳои он бо иттилооти меъёрий-ахборотӣ ва банақшагирий-иқтисодӣ ягонаанд. Низоми иттилооти баҳисобгирий давраҳои зеринро дорост: ҷамъоварӣ; тағийирдиҳии маълумотҳои ибтидой; бақайдгирий, интиқоли маълумот ба соҳтори идоракунӣ барои коркард; ҷамъоварӣ ва гурӯҳбандӣ аз рӯйи селаҳо ва принсипҳои муайян; ташаккули иттилооти ҷамъбастӣ ва

хисобу китобе, ки дар баҳисобигирии таркибӣ ва таҳлилӣ истифода бурда мешаванд; тартиби ҳисботҳои дохилӣ ва беруна.

Дар шароити бозор барои баланд бардоштани устувории корхона дар муҳити рақобатнок ва гирифтани даромадҳо қарорҳои идоракуниро сари вақт ва фавран қабул намудан лозим мешавад.

Дар назарияи қабули қарорҳо Д.У. Дункан ду самт ва равиши методологиро кушодааст. Дар самти аввал принсиби оқилона ба дида баромадани қабули қарорҳои оқилона ва низоми равандҳо асос меёбад, ки дуруст будани мақсадҳои гузошташуда (меъёр, афзун кардани фоида ё функсияи маҳсулнокӣ), ҳаммонанд кардани қобилиятаҳои стратегӣ, ташаккул додани стратегияҳои алтернативӣ, интихоб ва амалисозии яке аз онҳоро дар бар мегирад.

Равиши дуюм дар назар дорад, ки оқилона амал намудан низ худудҳои хешро дорад. Қабули қарори идоракуниӣ раванди нисбатан оқилона мебошад, зеро вай аз таъсири субъектҳо вобастагӣ дорад. Дар воқеъият оид ба тамоми роҳҳои ҳалли алтернативӣ донишҳои мукаммал вучуд надоранд. Ин ба пайдо гардидани назарияе оварда расонид, ки чустучӯ ва таҳлилҳои инкрементиро асоснок мекунад. Ин зарурияти гирифтани ва коркард кардани иттилооти иловагӣ оид ба субъектҳои идоракуниро ба вучуд меорад<sup>19</sup>.

К. Эрроу инъикоси маъмули рафтори субъектҳои бозории дар зери таъсири тағиیرёбии нарҳҳое, ки аз таъсири омили ғайринарҳӣ, яъне иттилоот ба вучуд меоянд, рад мекунад<sup>20</sup>.

Ҳаҷми зиёди маълумоти ибтидой имкон намедиҳад, ки менечерон онҳоро пурра аз худ карда, таҳлил намоянд ва дар фаъолияти худ истифода кунанд. Менечерон барои ичрои вазифаҳои худ бояд аз иттилооти мушахҳас ва гурӯҳбандӣ кардашударо истифода баранд. Иттилооти баҳисобигирӣ, ки маҳсусан барои менечерони сатҳҳои гуногун

<sup>19</sup> Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управлеченческой практики. Тарҷума аз англӣ ба русӣ. – М.: Дело, 1996. – С. 65-71.

<sup>20</sup> Экономическая теория // Дастури таълимӣ (ба забони русӣ) / Зери таҳрири В.Д. Камаев. – М., 2001. – С. 82.

тахия карда шудааст, иттилооти баҳисобгирии идоракунӣ номида мешавад.

Баҳисобгирии идоракунӣ аз иттилооти фаврӣ (ибтидой) истифода мебарад. Вале на ҳамаи маълумоти ибтидой аз тарафи роҳбарон барои қабули қарор истифода карда мешавад. Масалан, барои сармеъмор музди меҳнати ин ё он коргари коргоҳ аҳаммияте надорад. Вай ба иттилооти умумӣ ниёз дорад, оё дарҳости ў вобаста ба масолех пурра ё қисман ҳал шудааст, оё аз маблағи умумии буҷети корхона барои тағиیر додани намуди маҳсулот ва татбиқи истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот маблағ пешбинӣ шудааст, ё не ва ғ.

Аз ин ҷо маълум мешавад, ки роҳбарон дар фаъолияти худ, чи аз иттилооти натиҷавӣ ва чи аз иттилоти ҷорӣ мураттаб ва ба таври васеъ истифода мебаранд.

Дар низоми баҳисобгирии идоракунӣ маълумот оид ба даромаду ҳарочот ва натиҷаҳои фаъолияти молиявӣ бо мақсади таҳлил ва идоракунии фаъолияти корхона гирд оварда мешавад. Дар ин ҳолат роҳбарияти корхона метавонад мустақилона ҳал намояд, ки дар қадом самти фаъолият корро дуруст ба роҳ монад ва низоми баҳисобгирии муҳосибиро чӣ тавр ҷорӣ намояд. Маълумоти баҳисобгирии идоракунӣ сирри тиҷоратӣ ба ҳисоб рафта, барои истифодабарии роҳбаријат ва менечерони корхона пешниҳод карда мешавад ва хусусияти маҳфигии онро таъмин намоянд. Дар амалия ташкил намудани баҳисобгирии идоракунӣ дар асоси талаботи қонунгузорӣ пешбинӣ нагардидааст.

Таҳияи низоми баҳисобгирии идоракунӣ дар корхона бе гурӯҳбандии дақиқи ҷараёнҳо ва технологияе, ки ба интиҳоби дурусти усулҳои баҳисобгирии ҳарочот, муайянсозии натиҷаҳои фаъолияти зерсоҳторҳо ва ҳисботи дохилии идоракунӣ имконият медиҳад, номумкин мебошад<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А., Раҳимов С.Х. Баҳисобгирии идоракунӣ: Китоби дарсӣ. – Душанбе: «Ирфон», 2017. – С.24.

Иттилоот – ин дилхөх ахбор дар бораи ягон чиз, маълумот оид ба қиммати нишондиҳандаҳои иқтисодие мебошад, ки объекти нигоҳдорӣ, коркардкунӣ ва интиқолдиҳӣ буда, дар равандҳои таҳлил ва кор қарда баромадани қарорҳои идоракуни интиқолдиҳӣ истифода мегардад. Мағхуми иттилоот ҳамчун алоқа ва коммуникатсияе мебошад, ки дар раванди он номуайянӣ бартараф гардида, гуногунӣ интиқол дода мешавад ва ҷораҳои мураккабии соҳтору эҳтимолияти интиҳоби хусусиятҳо ва аҳаммияти он кушода дода мешавад. Ба ҳайси захираи иқтисодӣ ба он тамоми тавсифҳои иқтисодӣ татбик қарда мешаванд: нарҳ, ҳароҷот, фоида, пешниҳод барои мубодила, талаботи пардохтшаванда. Вай аз сабаби соҳтораш, ки ба таври мустақим истифода мегардад, арзиши ҳақиқиро доро мебошад. Ҳангоми ичрои функсияҳо, ки ба таъминоти иттилоотии қабули қарорҳо оид ба баҳисобгирий мутааллик мебошад, дар раванди назорат ва таҳлил аз як тараф қувваи корӣ ва аз тарафи дигар воситаҳои корӣ сарф қарда мешаванд.

К. Маркс қайд менамояд, ки «баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун воситаи назорат ва хулосакуни равандҳои истеҳсолот то дараҷае заруртар мегардад, ки агар ҳамон қадар раванди истеҳсолӣ дар миқёси ҷамъиятӣ амалӣ гашта, тавсифи инфириодиашро гум кунад. Ҳароҷот барои пешбуруди баҳисобгирии муҳосибӣ якҷоя бо маҷмуи истеҳсолот ва табдили он ба ҳисоббаробаркуниҳои ҷамъиятӣ камтар мегардад»<sup>22</sup>.

В. Кнорринг, И. Риженкова иттилоотро ҳамчун маҷмуи маълумотҳо оид ба тағииротҳое муайян намудаанд, ки дар низоми амалишаванда ва муҳити иҳотакунанда ба вучуд меояд ва он дараҷаи фаҳмишҳои моро вобаста ба номуайяни объекти конкретӣ паст мегардонад. Иттилоот кам намешавад, пайваста зиёда мегардад, мукаммал мешавад, ба ташкили захираҳои нав ва пайдо гардидани онҳо мусоидат мекунад. Тавсифҳои асосии иттилоот – ин қобилияти бартараф намудани

---

<sup>22</sup> Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Кн.1. Процесс производство капитала. – М., 1988. – С. 153.

номуайяниро доро буда, гирифтани дониш имкон медиҳад, ки имкониятҳои нав вобаста аз ҳолатҳои пешина дида шавад ва бо ҳамин дараҷа аҳаммияти он баланд мегардад<sup>23</sup>.

Ч. Стиглitz қайд менамояд, ки номукаммалиҳои сершумори дар воқеият мавҷудбуда (бозор, иттилоот, рақобат, харочоти мутобиқшавӣ) масъалаҳои иқтисодиёти муосирро инъикос мекунанд. Иттилооти номукаммал на танҳо тавсифи функсия ва мақсади корхонаро иваз мекунад, балки мутавозунии соҳтори макроиқтисодиро низ тағиیر медиҳад<sup>24</sup>.

Мо хулосаҳои муҳаққиқонро оид ба он ки қарорҳои идоракуниро бо эътимоднокии пурра қабул кардан номумкин аст, дуруст мепиндорем, зеро алтернативаҳо ҳамеша номуаяйнӣ доранд ва субъект наметавонад дониши пурра дошта бошад, бинобар ин амалҳои ғайриоқилона ва таваккалӣ дар хочагидорӣ ногузир мегардад. Иттилоот номукаммал ва ба таври доимӣ барои қабули қарорҳо баъзан нопуррра мебошад. Аммо, ҳамзамон дуруст аст, ки бидуни оқилона рафтор намудан, ба рушд ва тараққиёт ноил гардидан номумкин аст. Барои ноил гардидан ба роҳҳои ҳалли беҳтарин, зарур аст равиши иттилоотиеро истифода намуд, ки менечеронро барои дарёфти иттилооти пурра ва ҳангоми қабули қарорҳо ба маълумотнокии субъект ҷавобгӯбода равона месозад ва он албатта оқилона мебошад.

Л. Перекрестова равиши иттилотӣ ба зуҳуроти номуаяйнӣ ва зуҳуроти ояндаи ҳаққониятро ҷудо менамояд: мавҷуд набудани иттилоот, норасогии он ва асимметрии иттилоот»<sup>25</sup>.

Ба ақидаи Барфиев Қ.Х. сифат ва самаранокии баланди натиҷаҳои таҳлили иқтисодӣ аз ҷалбқунӣ ва коркарди манбаҳои гуногуни иттилоот вобаста мебошанд. Манбаъҳои иттилоотии барои омӯзиши фаъолияти

<sup>23</sup> Ниг. масалан ба: Кнорринг В.И., Рыженкова И.К. Теория, практика и искусство управления // Учеб. Для вузов по спец. «Менеджмент». – 2 – е изд., изм. и доп. – М.: «Норма», 2001. – С. 96-98.

<sup>24</sup> Стиглиц Дж. Ю. Альтернативные подходы к макроэкономике: методологические проблемы и неокейсианство // Мировая экономика и международные отношения. 1997. – № 5-6. – С. 54-72.

<sup>25</sup> Перекрестова Л.В. Управление локальными агропромышленными системами рыночной ориентации на основе релевантной информации. Автореф. докт. дисс. – Волгоград, 1998. – 39 с.

хочагидории корхона истифодашаванда пои иттилоотии таҳлили иқтисодиро ташкил медиҳад»<sup>26</sup>.

Дж. Стиглиц қайд мекунад, ки мавҷуд набудан ва нопурагии иттилоот, инчунин имкониятҳои гузаштани онҳо дар маҷмуъ бо якчанд усул ҳал карда мешавад: чустуҷӯи мақсаднок, коркардҳои илмӣ-техникӣ, машваратӣ. Рушди муосири механизмҳои рақобатии муосир, ки ҳаракати сармояро назорат мекунад, дар зери таъсири асиметрияи иттилоотӣ ҷойгир аст. Вай ба ҳаққоният мебарад ва аз амсилаҳои оқилонаи интизорияти агентҳо фарқ мекунад. Дар лаҳзаи муайянни вақт ба субъект имконият медиҳад, ки аҳаммиятнокии тағиyrёбандаҳоро муайян намуда чунон рафтор намояд, ки самараи сиёсати давлатиро муайян гардонад»<sup>27</sup>.

Ба ақидаи Исаилов М.И., Мелисова С.А. ба субъектҳои идоракуни низоми иттилоотии баҳисобгирий шахсоне дохил мешаванд, ки ба такмилдиҳӣ ва ҷараёнҳои хочагидорӣ таъсир мерасонанд: роҳбари корхона, шуъбаи муҳосиботи корхона, шуъбаи молиявии корхона ва шуъбаи аудити дохилий»<sup>28</sup>.

Бо афзоиши дараҷаи номуайянӣ проблемаҳои идоракуни транзакционӣ зиёд мешаванд, бинобар ин соҳторкуни иттилоот аз рӯйи объектҳо пуррагии иттилоотиро дар идоракуни омилҳои рақобатпазирӣ муҳим мегардонад. Ҳароҷоти транзакционӣ ҳангоми интиҳоби ҳалли нисбатан оқилонаи қорорҳои идоракунӣ, ки тариқи иттилооти таҳлилий асоснок карда мешавад, камтарин мегардад. Назорати яклухт ва пайваста, тавсифи миқдорӣ ва сифатӣ, таҳлили транзаксияҳои ҳақиқӣ, баҳисобгирии пайваста ва асосноккардашудаи идоракунӣ бояд аз ҷониби низоми иттилоотии корхона таъмин гардад.

Дар сектори кишоварзӣ захираҳои табиӣ, биологӣ ва дигар намудҳои он, мавсимиӣ, зарурияти истеҳсолоти хотиманаёфта дар баъзе

<sup>26</sup> Барфиев Қ.Х. Таҳлили иқтисодӣ: китоби дарсӣ. Душанбе: «Ирфон», 2019. – С.22.

<sup>27</sup> Стиглиц Дж. Ю. Альтернативные подходы к макроэкономике: методологические проблемы и неокейсианство // Мировая экономика и международные отношения. 1997. - № 5-6. – С. 54-72.

<sup>28</sup> Исаилов М.И., Мелисова С.А. Учет, анализ и контроль бухгалтерских рисков и достоверность финансовой отчетности. Монография. –Б.: MAXPRINT, 2020. – С. 61

соҳаҳо, давомнокии давраҳои истеҳсолӣ ва фурӯши маҳсулот, номувофиқиҳо дар ҳамоҳангсозии фаъолият ба соҳтори низоми иттилоотии корхона таъсир мерасонанд.

Аз сабаби душвор гардидани алоқаҳои доҳиливу берунӣ, бекурбашвии пул, сари вақт ворид нашудани маблағҳо аз фурӯши насиявӣ ташкилотҳои кишоварзӣ маҷбур мешаванд, ки стратегия ва тактикаи қарорҳои қабулшавандаро тафйир диханду сарчашмаҳои дигари маблағгузориҳои фаъолияти соҳибкориро ҷустуҷӯ намуда пайдо кунанд, то ин ки барои таъминоти иттилоотии равандҳои қабули қарорҳо мушкилот эҷод нагардад. Иттилоот оид ба ҳолат, рушд ва динамикаи объектҳои идоракунӣ дар гурӯҳҳои гуногуни таҳлилӣ, ки тавсифи пурраи объектро медиҳанд, имконияти муайян намудани тамоюли рушд, муайян кардани тамоюлот ва сари вақт қабул намудани қарорҳои идоракуниро фароҳам меоранд. Барои баҳодиҳии фаъолияти амалии субъектҳои хоҷагидорӣ иттилооти меъёри, нақшавӣ, ҳақиқӣ ҳисобкунӣ ва хусусияти ояндабинидошта зарур мебошад.

С. Калихман ва Н. Хоркова ғайримарказонидани равандҳои қабули қарорҳо ва voguzor намудани масъулиятиро ба менечерони сатҳҳои поёни идоракунӣ бо назардошти нигоҳ доштани менечменти амалкунанда ва назорати онҳо аз болои тамоми зерсохторҳои корхонаро ҳамчун яке аз чораҳои самараноки беҳтаргардонии идоракунии корхона муайян кардаанд<sup>29</sup>.

Ғайримарказонидани идоракунӣ пурзӯр кардани низоми назорати доҳилиро талаб мекунад. Қарорҳои маркетингии дар сатҳҳои поёни қабулгардида вобаста ба оварда расонидани маҳсулот ва хизматрасониҳо, ки фавран қабул карда мешаванд, ҳароҷотро кам карда, сифати маҳсулотро тибқи талаботи харидорон баланд мебардорад.

Тафйиротҳои соҳторӣ дар низоми иттилоотӣ бо зарурияти таъминоти маълумотҳои таҳлилӣ ва гуногунҷанбаи раванди қарорҳои

<sup>29</sup> Калихман С., Хорькова Н. Управление децентрализацией на предприятия // Проблемы теории и практики управления, 2000. – № 4. – С. 114-119.

идоракунӣ маънидод карда мешаванд. В.Ф. Палий ва В.Г. Широбоков зикр менамоянд, ки вазъи молиявии ташкилотро чунин элементҳое ба мисли дороиҳо, уҳдадориҳо ва сармоя тавсиф медиҳанд ва натиҷаи фаъолияти хочагидориро бошад – даромаду ҳароҷот. Маълумот оид ба онҳо дар тамоми зернизомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ташакқул меёбад, ки аз пешсаф будани функцияи иттилоотии баҳисобгирии муҳосибӣ шаҳодат медиҳад<sup>30</sup>.

Асоси баҳисобгирии идоракуниро се сарчашмаи иттилоотӣ ташкил медиҳад:


- ташкил ва технологияи бизнес дар умум, аз он ҷумла дар зерсохторҳои алоҳида;
- сиёсати баҳисобгирии корхона ва қоидаҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибии намуди мушаххаси фаъолият;
- пояҳои меъёри, ки фаъолияти корхонаро танзим менамоянд.

Муаллиф соҳтори зерини низоми иттилоотии ташкилоти кишоварзиро пешниҳод намудааст (расми 1.2.2).

Дар идоракуни стратегӣ пешгӯикуни талабот ба маҳсулот банақшагирии чорабиниҳои ҳавасмандкуни он ва самтҳои диверсификатсияи маҳсулотро талаб мекунад. Барои ин иттилоот дар бораи бозор, истеъмолкунандагон, рушди усулҳои нав ва технологияҳои истеҳсолӣ, афзалиятҳои талаботии одамон зарур аст. Қабули қарорҳо вобаста ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, аз ҳуд кардани бозорҳои нави фурӯш, оид ба сиёсати стратегияҳои нарҳ дар бозорҳои гуногун, шаклҳои гуногуни амалисозӣ ва ҳисобҳо бояд бо иттилооти аниқ ва пурра асоснок карда шавад.

---

<sup>30</sup> Палий В.Ф. Широбоков В.Г. Международные стандарты отчетности – условие прозрачного управления предприятием // Проблемы теории и практика управления, 2000. – № 3. – С 86-91.



### **Расми 1.2.2. – Алоқамандии соҳтори низоми иттилоотии корхона**

*Сарчашма: муаллиф дар асоси омӯзшии адабиёт таҳия намудааст*

Дар идоракунии рақобатпазирӣ, муаллиф пешниҳод мекунад, ки гояи умумии ба таври оқилона муайянкуни мақсадҳои ташкилот ин расидан ба он ва таъмин кардани истеҳсолоти рақобатпазир мебошад. Он имконияти пайдо намудани ҳалли дурусти проблемаҳоро фароҳам меорад ва низоми баҳисобгирии идоракунӣ яке аз воситаҳои иттилоотӣ дар амалисозии он мебошад.

Баҳисобгирии идоракунӣ ин низоми иттилооти иқтисодӣ оид ба харочот ва даромадҳои объекти идоракунӣ буда, воситаи самараноки идоракунии фаврӣ ва стратегии истеҳсолот ва маркетинги маҳсулот ҳисоб меёбад. Иттилоот оид ба омилҳое, ки ба харочот ва ҳаҷми истеҳсолу фурӯши маҳсулот, натиҷаҳои фаъолияти зерсоҳторҳо, бузургии даромад таъсир мерасонад, имконияти қабули қорорҳо ва идоракунии равандҳои истеҳсолиро фароҳам меорад. Тавсифи ҳақиқӣ ва пешгӯишавии иттилоот қабули қарорҳои оқилонаи идоракуниро таъмин мекунад, ки барои расидан ба натиҷаҳои баланди иқтисодӣ ва ноил гаштан ба мақсадҳои стратегию ҷории корхона равона гардидааст.

Низоми ҷамъоварӣ, коркард ва маънидодкунии иттилоот дар баҳисобгирии идоракунӣ аз рӯйи объектҳои идоракунӣ бояд ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошад: объективӣ, эътиимоднок, фаврӣ,

саривақтī, таҳлилī, қатъī, фоиданок, мутаассил, бисёрравиш, пӯшида ва сурогавӣ.

Риояи принципҳои баҳисобгирий дар низоми баҳисобгирии идоракунӣ имкон медиҳад, ки дар корхонаҳо амсилаҳои баҳисобгирии ҳамгирокардашудаи тиҷорати кишоварзӣ истифода гарданд.

Равишҳои гуногуни таснифоти низоми баҳисобгирии идоракунӣ мавҷуд бошад ҳам, аммо рақобати умумӣ дар он аст, ки ба ҳайси асос, объекти асосӣ – хароҷот гирифта мешавад. Е.Мизиковский ва Т. Карпова вобаста ба паҳншавии иттилооти фарогир оид ба намудҳои фаъолият, соҳтори ташкилии корхона, намудҳои маҳсулоти истеҳсолшаванд низомҳои пурраи иттилоотиро ҷудо намудаанд, ки аз элементҳои чудогона бо самтҳои мақсаднок, баҳисобгирии бонизом ва проблемавӣ иборат мебошанд»<sup>31</sup>.

Р. Энтони, Ч. Хорнгрен, К. Друри ба ҳайси воситаи банақшагирӣ, координатсия, баҳисобгирий ва назорат аз рӯйи марказҳои масъулият низоми буҷеткунонӣ ва ё тартиб додани сметаҳоро муайян кардаанд<sup>32</sup>.

Дж. Шанк, В. Говиндараджан низоми баҳисобгирии идоракуниро ба элементҳои соҳтории зерин ҷудо мекунанд: истеҳсолӣ, маъмулӣ ва стратегӣ<sup>33</sup>.


Муаллиф дар асоси омӯхтани назария ва амалияи баҳисобгирии идоракунӣ дар корҳои иқтисодчиёни ватаниву ҳориҷӣ тавсиф ва таъиноти низоми баҳисобгирии идоракуниро муайян намуда, соҳторбандии онро дар расми 1.2.3 пешниҳод намудааст. Ҳамчунин, муаллиф бо назардошти объекти асосии баҳисобгирий, яъне хароҷот, баҳисобгирии идоракунии хароҷотро аз рӯйи нишонаҳои зерин тавсиф менамояд (ҷадвали 1.2.1.).

---

<sup>31</sup> Карпова Т.П. Основы управленческого учета. – М., 1997. – С. 38.

<sup>32</sup> Ниг. масалан ба: Энтони Р., Рис Дж Учет: ситуация и примеры // Тарҷума аз англисӣ ба русӣ. Нашри 2. – М., 2001. – С. 477.; Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект // Тарҷума аз англисӣ ба русӣ. – М., 1995. – С. 259.; Друри К. Введение в управленческий и производственный учет // Тарҷума аз англисӣ ба русӣ. Нашри 2. – М., 1994. – С. 371.

<sup>33</sup> Шанг Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами. Новые методы увеличения конкурентоспособности. – СПб., 1999. – С. 12.



### *Расми 1.2.3. – Тавсиф ва таъиноти низоми баҳисобигирии идоракунӣ*

*Сарчашма: коркарди муаллиф*

Арзиши асливу ҳақиқии маҳсулот дар низоми баҳисобигирии истеҳсолӣ муайян карда шуда, барои баҳодиҳии захираҳои маҳсулоти тайёр ва фоидай гирифташуда истифода бурда мешавад. Имкониятҳои интихоби қарорҳои алтернативӣ ва банақшагирӣ ҳангоми тавсифи пурраи харочот ва даромадҳо васеътар мегарданд.

К. Друри пешниҳод мекунад, ки банизомдарории харочот аз рӯйи схемаи зерин амалӣ карда шавад:

- 1) динамикаи харочот нисбат ба ҳаҷми истеҳсолот;

- 2) харочоти ояндае, ки ҳангоми баҳисобгирий ва баҳодиҳӣ ба назар гирифта мешавад ё намешавад;
- 3) харочоти рӯйпӯшнашавандა ё харочоти давраҳои гузашта;
- 4) харочоти уҳдадориҳо;
- 5) харочот ва даромадҳои маржиналий ва инкрементӣ. Ин имкон медиҳад, ки харочоти ҳақиқӣ пурратар тавсиф дода шавад<sup>34</sup>.

**Ҷадвали 1.2.1. – Тавсифи баҳисобгирии идоракунии харочот ва назорати он**

Аломатҳои тавсиф			
Объектҳои баҳисобгирии харочот	Пуррагии дохил кардани харочот ба арзиши аслий	Ҳисоб кардани арзиши аслии маҳсулот	Намудҳои назорат
Моддаҳо ва унсурҳои харочот	Баҳисобгирии харочоти пурра	Муайян намудани арзиши аслии пурраи ҳақиқӣ	Назорати фаврӣ
Маконҳои ташаккулёбии харочот	Баҳисобгирии харочоти тағиирёбанда	Муайян намудани арзиши аслии маҳдуд	Назорати чорӣ ва баъдӣ
Марказҳои харочот	Баҳисобгирии харочоти стандартӣ (меъёри)	Муайян намудани арзиши аслии ҳақиқӣ ва тамоюлҳо аз низоми меъёри	Назорати чорӣ ва баъдӣ
Барандагони харочот	Баҳисобгирии харочоти пурра	Муайян намудани арзиши аслии меъёри ва ҳақиқӣ	Аудит ва низоми назорати дохилий

*Сарҷамиш: коркарди муаллиф*

Ичроиши масъалаҳои менечмент ва маркетинг дар чунин унсурҳои соҳтории баҳисобгирии идоракунӣ амалӣ карда мешавад: баҳисобгирии истеҳсолӣ, идоракунӣ ва стратегӣ. Равандҳои дохилиҳоҷагӣ аз саъю талошҳои кормандон барои ҳосил кардани фарқи бузург аз амалиётҳои харид ва фурӯш (арзиши иловашуда) вобаста мебошад.

Ч. Шанк ва В. Говиндараджан чунин меҳисобанд, ки аз нигоҳи афзалиятҳои стратегӣ консепсияи арзиши иловашуда имконияти ба манфиатҳои худ истифода бурдани алоқаҳои байни таъминкунандагонро

<sup>34</sup> Друри К. Введение в управлеченческий и производственный учет // Перевод с. англ. на рус. 2.-е изд. – М., 1994. – С. 40.

бо сабаби муваққатан кандашавӣ ва таҳлили харочот аз лаҳзаи харид фароҳам намеоварад<sup>35</sup>.

Корхонаҳои кишоварзӣ дар баҳисобгирии идоракунӣ ҷамъоварии иттилоот оид ба рақибон ва ҳолати муҳити рақобатиро амалӣ намуда, соҳтори тавозуни муҳосибиро аз рӯйи таносуби дороиҳо ва уҳдадориҳо пешгӯӣ менамоянд. Зимни баҳисобгирии стратегии харочот ҳаминро низ бояд ба назар гирифт, ки дар муддати дарози вақт тамоми омилҳо тағиیرёбанда мебошанд. Коркарди давраҳои арзишмуайянкунӣ ҳангоми муомилоти самаранок бо таъминкунандагон ба устувории молиявӣ мусоидат мекунад. Ҷанбаи стратегии баҳисобгирии идоракунӣ дар сатҳи баланд ба роҳ мондани он мебошад.

Бунёди низоми иттилоотии бисёрсатҳаи ташкилот зарур буда, идоракунии босамари субъекти иқтисодиёти кишоварзӣ бидуни низоми баҳисобгирии идоракунӣ номумкин аст. Баҳодиҳии низоми фаъолиятқунандаи ҷамъкунӣ, коркарди иттилоот оид ба меъёри ҳарчи тухмиҳо, ҳӯроки чорво ва дигар захираҳо даври ибтидой дар ташкили баҳисобгирии муҳосибии корхона мебошад.

Дар ташкили тамоми сатҳҳои низоми иттилоотӣ, ҳусусан баҳисобгирии истеҳсолӣ, муайян намудани объектҳои харочот асоситарин раванд ба ҳисоб меравад.

П.С. Безрукых ва Н.П. Кондрakov қайд менамоянд, ки объектҳои баҳисобгирии харочот маконҳои ба вуҷуд омадани онҳо – яъне коргоҳҳои ҷудогона, истеҳсолот, майдонҳо ва дигар зершуъбаҳои соҳторӣ ҳисоб меёбанд, ки дар онҳо харочот тибқи омодашавии маҳсулотҳо, иҷроиши корҳо, расонидани хизматҳо гурӯҳбандӣ шуда натиҷаҳои фаъолияти шуъбаҳои ҷудогонаи соҳторӣ муайян карда мешавад»<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Шанг Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами. Новые методы увеличения конкурентоспособности. – СПб., 1999. – С. 99.

<sup>36</sup> Бухгалтерский учет // Учебник / П.С. Безрукых, Н.П. Кондрakov, В.Ф. Палий и др. – М.: Бухгалтерский учет, 1996. – С. 194.

Харочот яке аз объектҳои асосии баҳисобгирии идоракунӣ ба шумор рафта, баҳисобгирии он дар низоми баҳисобгирии идоракунӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд. Ин объект ташаккули чунин амсилаи баҳисобгириро тақозо мекунад, ки дар доираи он баҳисобгирии бонизоми ҷараёни табдилёбии харочот ба натиҷаҳои молиявӣ имконпазир мегардад. Дар амалияи байналмиллалӣ баҳисобгирии харочотро ба баҳисобгирии арзиши аслӣ (калкулятсия) шабоҳат медиҳанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкили баҳисобгирии харочот мувофиқи талаботҳои Низомнома оид ба калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот (кор, хизмат) дар корхона ва ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳти № 210, аз 12 майи соли 1999 тасдиқ гардидааст, ба роҳ монда мешавад. Низомномаи мазкур ҳусусияти тавсиявӣ дошта, бо мақсади батанзимдарории масъалаҳо вобаста ба таркиб, гурӯҳбандӣ ва баҳисобгирии харочот таҳия гардидааст. Дар ин низомнома тартиби ҳисобкунии арзиши аслӣ муайян карда шудааст. Арзиши аслии маҳсулот (кор, хизмат) ин баҳои арзишии захираҳои табиӣ, ашё, масолех, сӯзишворӣ, қувваи барқ, фондҳои асосӣ, захираҳои меҳнатии дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулот истифодашаванда мебошад. Бо мақсади андозбандӣ бузургии захираҳои дар корхона масрафшаванда дар асоси меъёр ва стандартҳое, ки муқаррар шудааст, тасҳех (корректировка) карда мешаванд.

Ҳамин тавр, низомномаи мазкур бартарии ҷанбаҳои андозбандии арзиши аслиро қайд мекунад. Дар умум ҳусусияти танзимкунии низомнома чунин таҷассум мегардад:

- харочоте, ки ба арзиши аслӣ ҳамроҳ карда мешавад ва харочоте, ки аз ҳисоби дигар сарчашмаҳо рӯйпӯш мегардад, аз ҳам ҷудо нишон дода мешавад. Ба сифати чунин сарчашмаҳо дар низомнома натиҷаи молиявӣ (фоидаи соғ), фондҳои маҳсус, маблағгузориҳои асосӣ, буҷети давлатӣ ва ғ. нишон дода шудааст;

- баъзе намудҳои харочоте, ки ба арзиши аслии маҳсулот ҳамроҳ карда мешаванд, ба меъёр дароварда мешаванд;

- фарқият байни арзиши аслии иқтисодӣ ва арзиши аслии андозӣ муқаррар карда мешавад, зоро гурӯҳбандии харочот бо мақсади андозбандӣ дар мадди аввал гузашта мешавад.

Бо мақсади муайянкунии арзиши аслии маҳсулот банақшагирӣ ва идоракунии корхона гурӯҳбандии гуногуни харочот зарур аст. Гурӯҳбандии харочот аз рӯйи маконҳои ташаккулёбӣ барои таъмини назорати онҳо чораҷӯи фаврӣ аз рӯйи тамоюл дар бузургии онҳо ҳисоби калкулятсияи боэъти мод аз рӯйи маҳсулотҳои серхарочот, назорат намудани натиҷагирии фаъолияти ҳар як шуъба имконият фароҳам меорад. Таснифи харочот ҳамчунин проблемаҳои дурустии калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот, тамоюлҳо, баҳогузории захираҳо ва дигар масъалаҳои баҳисобгирии харочотро ҳал менамояд.


Дар шароитҳои компьютеркунонӣ иттилоот аз рӯйи тамоми намудҳои объектҳои харочот метавонад ташаккул ёфта, ҳамзамон имкониятҳои низоми идоракунии корхонаҳо васеътар гашта, амсилаҳои гуногун низ мавриди истифода қарор гиранд. Дар низоми марказонидашудаи идоракунӣ амсилаҳои гуногун, бо принципҳои гуногун, тибқи маконҳои ба вучуд омадани харочот истифода карда мешавад, ки дар ин ҷо муайян кардани идоракунии фаврии муайянсозии сабабҳои тамоюлҳо душвортар мегардад.

Дар шароити бозории хочагидорӣ барои иҷро гардидани низоми баҳисобгириӣ, аз нигоҳи мо бештар амсилаҳои ҳукуқии баҳисобгирии таҳлилӣ созгор мебошанд. Дар онҳо объектҳои асосӣ марказҳои харочот мебошад. Интихоби марказ, муайян намудани нишонаҳои ҷамъкуни маълумот вобаста ба ҳар як марказ бояд ба талаботҳои идоракунӣ ҷавобғӯ бошад. Дар намуди умумӣ амсила чунин шаклро мегирад (расми 1.2.4).

Марказҳои харочот новобаста аз ҳамдигар зернизорӣ мебошанд, ки онҳо барои идоракунии

нишондиҳандаҳое заруранд, ки бо шартҳои нав ва бо дарназардоши тафйирот дар масъалаҳои идоракунӣ барои муддати муайяни вақт ва бе талаф ёфтани маълумотҳо оид ба нишондиҳандаҳои пештар татбиқшуда онҳоро метавон пурра гардонид.

Муаллиф марказҳои харочотро ҳамчун гурӯҳҳои тафсилшудае муайян мекунад, ки аз рӯйи ташкили объектҳои идоракунӣ нисбатан муҳим ба ҳисоб мераванд. Истифодаи онҳо иҷроиши босифати функцияҳои идоракуниро таъмин мекунад ва ба ин ваҷҳ имкониятҳои идоракуни стратегии харочотро фароҳам мегардонад.



#### *Расми 1.2.4. – Амсилаи баҳисобгирии таҳлилӣ аз рӯйи марказҳои харочот*

*Сарҷашма: муаллиф дар асоси омӯзииши адабиёт таҳия намудааст*

Дар истеҳсолоти кишоварзӣ марказҳои харочот аз рӯйи соҳаҳои хоҷагии қишлоқ бояд тибқи давраҳои арзишмуайянкунӣ дар истеҳсоли

ҳар як намуди маҳсулот чудо карда шавад. Ин имконият медиҳад, ки тамоюлҳо аз меъёрҳо ва стандартҳои истеъмоли ҳар як намуди захираҳо дар амалиётҳои технологӣ ба таври фаврӣ муайян карда шуда, ичроиши корҳо аз рӯйи давраҳои истехсолот таҳлил ва танзими онҳо амалӣ карда шавад.

### **1.3. Гуруҳбандии харочот ҳамчун асоси банақшагирӣ, идоракуни истехсолот ва арзишмуайянкунӣ**

Дар корхонаҳои хочагии қишлоқ барои самаранок ва мувофиқи мақсад ташкил намудани баҳисобгирии идоракунӣ таснифоти илман асоснокшудаи харочоти амалишаванд аҳаммияти хеле калон дорад. Ҳамчунин таснифи илман асоснок кардашудаи харочот аз рӯйи аломатҳои иқтисодӣ заминаи асосии ташкили баҳисобгирии идоракунӣ ба шумор меравад. Ин барои боз ҳам амиқтар омӯхтани гурӯҳ ва тавсифи сифатию миқдории харочот, бештар пурзӯр намудани назорати равандҳои истехсолӣ дар ташаккулёбии харочот, истифода намудани усулҳои баҳисобгирии идоракунӣ ва қабули қарорҳои идоракунӣ имконият фароҳам меорад.

Чи хеле ки маълум аст, харочоти истехсоли маҳсулот ва фурӯши он, ба дараҷае гуногуншакл мебошанд, ки нахуст онҳоро аз рӯйи нишонаҳои таснифотӣ мушахҳас намуда, аз он пас, аз рӯйи тартиби муносиби баҳисобгириӣ бо мақсади бештар осон намудани назорат аз рӯйи харочоти маҳсулоти истехсолшаванд муайян кардан лозим аст. Дар ин маврид зарурияти тасниф намудани харочот бо он асоснок карда мешавад, он ба аломатҳои зерин мувофиқ бошад: аз рӯйи мундариҷаи иқтисодӣ; равандҳои истехсолӣ; муносибат бо ҳаҷми истехсолот; усулҳои дохилкунии харочот ба арзиши аслии маҳсулот ва г. Бо камоли боварӣ метавон гуфт, ки дар идоракунии истехсолот онҳоро танҳо тариқи тасниф намудан самаранок истифода намудан имконият дорад.

Бо мақсади дуруст ташкил кардани баҳисобгирии идоракунӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ таснифоти мавриди истифода қарордоштаи

харочот бояд аз нүқтаи назари назарияй ва аз лиҳози методӣ асоснок карда шуда, дар амалия тасдиқи бартариятҳои худро зоҳир созад. Маъмулан, пуррагии таснифоти харочот аз дуруст муайян намудани аломатҳои гурӯҳбандии онҳо алоқамандӣ дорад. Аммо бештари муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ таснифро мувофиқ аз рӯйи нүқтаҳои назари гуногун пешниҳод намудаанд, ки омӯзиши асосноки ҳайати харочотро ба сатҳи лозима таъмин карда наметавонанд. Ҳамчунин гуфта метавонем, ки ақидаи ягонае оид ба гурӯҳҳои таснифотии харочот ва истилоҳоти истифодашаванда мавҷудият надорад.

Зумрае аз иқтисодчиён таснифоти васеи харочотро муайян намуда, онҳоро танҳо ба якчанд аломат чудо намудаанд, бархеи дигар бошанд, баръакс таснифоти нисбатан муфассал ва бештар пурраи харочотро пешниҳод кардаанд. Аммо онҳо дар мавриди таснифоти харочот ба аломатҳои ҳачми истеҳсолот, макони бавучудоӣ, вақти бавучудоӣ, нақши иқтисодии харочот дар истеҳсоли маҳсулот, марказҳои уҳдадориҳо, муайянкунии даромаду фоида, сатҳи назоратнамоӣ ва идоракунӣ диққати маҳсус равона накардаанд. Дар шароити муносиботи бозорӣ аз рӯйи аломатҳои зиркшуда тасниф намудани харочот дар рушди фаъолияти корхона ва баландбардории нақши таҳлили иқтисодӣ бештар аҳаммияти амалӣ дорад.

Дар корхонаҳои гуногуни ИМА таснифоти харочот аз талаботи иттилоот барои идоракунӣ вобаста мебошад ва баъзан, ҳатто, дар дохили як корхона таснифоти гуногуни харочот барои ҳисоб намудани арзиши аслии маҳсулот вобаста ба талаботҳои идоракунӣ амалӣ карда мешавад. Таснифоти харочот бо мақсади омӯҳтани рафти ташаккули арзиши аслиӣ, амалисозии баҳисобигирии харочоти истеҳсолот, муайян намудани алоқамандиҳо байни ҳачми истеҳсол, харочот ва даромад, ҳисоб кардани нүқтаҳои критикии ҳачми истеҳсол, банақшагирии фаврӣ ва назорат аз рӯйи харочот ва ғ. гузаронида мешаванд.

Таснифоти харочот ба дараҷаи муайян бояд хусусиятҳои хоси соҳаҳои ҷудогона ва корхонаҳо, талаботи идоракуниро бо назардошти

вайрон нагардидани асосҳои методологии гурӯҳбандии харочот таҷассум намояд.

Дар поён якчанд ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии мувоғиқ будани таснифоти харочотро ба таври муфассал дар таҷрибаи ҳам ватанӣ ва ҳам дар таҷрибаи хориҷӣ дида мебароем. Дар таҷрибаи ватанӣ барои таснифоти асосии харочот, тақсим намудани онҳо аз рӯйи унсурҳои иқтисодии якчинса ва моддаҳои калкулятсионӣ дар назар дошта мешавад. Дар асоси таснифоти ҳарочот аз рӯйи унсурҳои иқтисодии харочот масрафҳои якчинсае ҷой доранд, ки аз таъинот ва ҷои ба вуқӯъ омаданашон новобаста мебошанд.

Таснифоти харочот аз рӯйи унсурҳои иқтисодӣ барои муайян намудани арзиши аслии меъёриӣ, барои ҷо ба ҷо гузоштани сатҳи ҳарочоти воқеиву меъёриӣ, ки ҳангоми истеҳсоли тамоми маҳсулотҳо истифода гардидаанд, зарур мебошад. Чунин таснифоти харочот ҳам дар муҳосиботи идоракунӣ ва ҳам дар муҳосиботи молиявӣ истифода бурда мешавад.

Таснифоти харочот аз рӯйи унсурҳо барои тавсифи иқтисодии истеҳсолот нисбатан аҳаммияти амалии калон дорад, зоро дар соҳаҳои гуногун тансуби унсурҳои харочот ҳархела мебошанд. Сатҳи ҳарочоти алоҳида дар корхонаҳо бо сатҳи ташаккулёбии истеҳсолот, таъмин будани корхона бо техникаи нав, сатҳи ҳосилнокии меҳнат, таҷаммуъ ва маҳсусгардонии истеҳсолот муайян карда мешавад.

Тағйирёбӣ дар динамикаи арзиши аслии маҳсулот имкон медиҳад, он дигаргуниҳое, ки дар муддати якчанд сол ба миён омадаанд, муайян карда шаванд. Ҳангоми ҳал кардани масъалаҳои таснифоти харочот зимни ҳисобқунии арзиши аслӣ аз равишҳои гуногуни дар корхонаҳои ватанӣ ва хориҷӣ истифодашаванда бояд коргирифта шавад.

Дар таҷрибаи ватанӣ барои бурдани баҳисобгирӣ ва таҳлили арзиши аслии маҳсулот харочот аз рӯйи моддаҳои калкулятсионӣ тасниф карда мешаванд. Ҳар қадаре ки таснифоти харочот дуруст муайян шуда бошад, ҳамон қадар беғаразона ва дуруст будани муайянкунии арзиши

аслī таъмин гашта, сифати баҳисобгирий ва таҳлили харочоти корхона баланд мегардад. Ин таснифоти харочот ба сифати асос барои таъин намудани нархи маҳсулоти истеҳсолмешудаи корхона хизмат расонида, ҳамчун асоси тавсифи сохтори арзиши аслī истифода мешавад. Аз ҳама муҳим, барои муайян кардани захираҳои дохиликорхонавӣ ва паст гардонидани арзиши аслī низ аҳаммиятнок мебошад.

Дар таҷрибаи хориҷӣ харочот аз рӯйи моддаҳои калқулятсионӣ тавсиф карда намешаванд. Аммо ҳангоми таснифоти харочот аз рӯйи унсурҳои иқтисодӣ, харочоти истеҳсолӣ дар баҳисобгирии таҳлилӣ ба таври назаррас, муфассал дида баромада мешаванд. Муфассалгардонии моддаҳои харочот функсияҳои назоратии баҳисобгирий дар ташаккулёбии арзиши аслī ва унсурҳои ҷудогонаи онро баланд бардошта, таҳлилшавандагии маълумотҳои ҳисботии онро афзун меқунад, ки давраи муҳимми таҳлили харочоти истеҳсолӣ ба ҳисоб меравад. Аммо ба ҳайси меъёрҳои ҷудо намудани моддаҳои алоҳида дар як ҳолат вазни қиёсӣ ва дар дигар ҳолатҳо принсипи тақсим намудани харочоти комплексӣ баромад меқунанд.

Аз рӯйи мундариҷаи иқтисодӣ харочот дар равандҳои истеҳсолот ба асосӣ ва ташкили истеҳсолоту идоракунӣ (барилова) ҷудо мешаванд.

Харочоти асосӣ – ин масрафоти новобаста бо равандҳои технологӣ алоқаманд буда ва бидуни онҳо раванди истеҳсолот номумкин буда, онҳо ба арзиши намуди маҳсулоти мушахҳас дохил мешаванд.

Харочот ба ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ ин харочоти бариловае мебошанд, ки бо хизматрасониҳои истеҳсолӣ ва идоракунӣ алоқаманданд.

Чунин таснифоти харочот концепсияи калидӣ дар баҳисобгирии идоракунӣ ҳисоб меёбад. Дар таҷрибаи хориҷӣ харочоти асосӣ ва харочот ба ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ алоқаманд чунин номида мешавад: асосӣ – харочот ба маҳсулот, барилова – харочоти давраи ҳисботӣ. Арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолшуда аз рӯйи маблағи харочот ба масолеҳи асосӣ ва музди меҳнати асосӣ муайян карда шуда,

харочоти давра бошад ба натижаҳои фаъолияти хоҷагидории ҳамон даврае соқит карда мешавад, ки дар ҳамон давра ба миён омадааст.

Барои таъмин намудани самаранокии истифодабарии захираҳои истеҳсолӣ ва аз болои ҳарчи оқилонаву дурустии онҳо назорат бурдан, инчунин баҳогузории дурусти дараҷаи ноилгардӣ ба зерсоҳаҳои истеҳсолӣ, тасниф намудани ҳарочот дар мавқеи бавучудоӣ ва марказҳои масъулият талаб карда мешавад. Дуруст тасниф намудани ҳарочот аз рӯйи ин нишондиҳандаҳо ва ташкили баҳисобгирии идоракунӣ пеш аз ҳама моҳият, таъинот ва аҳаммиятнокии онҳоро дар таҷриба фаъолияти корхона муайян мекунад.

Чи дар таҷрибай ватанӣ ва чи дар таҷрибай ҳориҷӣ то ба ҳол ҳамоҳангӣ дар фаҳмиши ҳарочот ба вучуд наомадааст, ки он сабаби боздоштани истифодаи амалии онҳо мегардад, ҳарчанд ки рушди таснифоти ҳарочот дар шароити бозор яке аз самтҳои асосии рушди баҳисобгирии идоракунӣ мебошад.

Ҳарочот дар ҷойи бавучудоӣ метавонанд тибқи нишонаҳои таснифотӣ ба таври гуногун гурӯҳбандӣ карда шаванд:

- вобаста аз пайдарпайии амалишавии онҳо – ибтидой, мобайнӣ ва ниҳоӣ;
- вобаста ба равандҳои истеҳсолӣ – истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ;
- вобаста ба равандҳои технологӣ – истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ;
- вобаста ба таъиноти ҳарочоти мақсаднок – ҳарочот барои беҳтар гардонидани сифати маҳсулот, азхудкунӣ ва реклама;
- аз рӯйи қабули қарорҳои идоракунӣ ва банақшагирӣ – тағиیرёбанда, доимӣ ва шартан доимӣ, миёна ва умумӣ, ҳарочоти бартарафшаванда ва бартарафнашаванда, нақшавӣ ва ғайринақшавӣ, маҳдуд ва афзоишёбанда;
- вобаста ба батанзимдарорӣ – танзимшаванда ва танзимнашаванда.

Таснифоти ҳарочот аз рӯйи ин аломатҳо ва ташкили баҳисобгирии идоракунӣ барои фавран идора кардани ҳарочот аз рӯйи тамоюлҳои меъёри мусоидат менамояд.

Бояд қайд намоем, ки вогузоштани масъулият барои истифода бурдани захираҳо, дар маҷмуъ бар дӯши роҳбарияти корхона ва зерсохторҳои он, ҳангоме ки онҳо ҷавобгарии пурраи нигоҳдорӣ ва истифодабарии дороиҳои моддӣ ва захираҳои меҳнатиро ба уҳда надоранд, аз мавҷуд набудани алоқамандиҳои мавқеи мушаххаси бавучудои харочот бо маркази муайянни масъулият шаҳодат медиҳад. Ин ҳолат дар натиҷа ба бемасъулиятий, бесамар гаштани баҳогузории натиҷаҳои фаъолияти зерсохторҳои алоҳида ва хизматрасониҳо вобаста ба идоракуни корхона, саҳми ҳар як коргар дар натиҷаҳои ниҳоӣ оварда мерасонад.

Бинобар ин бояд харочоти истеҳсолот аз рӯйи меъёрҳо ва тамоюлҳо аз меъёрҳо дар доираи маконҳои бавучудоӣ, инчунин дар мавзеъҳои ҳочагидорӣ – аз рӯйи марказҳои масъулият таснифот карда шуда, баҳисобгирии идоракуни он пеш бурда шавад. Чунин баҳисобгириӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ бояд аз рӯйи қоиди иерархӣ ташкил карда шавад: агроклимиҳо-бригадаҳо-звеноҳо-ҷойҳои корӣ.

Вобаста ба харочоти ташкилдиҳии истеҳсолот ва идоракунӣ, зарур аст қайд намоем, ки бояд сметаҳо коркард карда шуда харочот аз рӯйи зерсохторҳои функционалиашон бо назардошти муайян кардани маркази мушаххаси масъулият тасниф карда шуда, муайян намудани қисми харочоти ташкили истеҳсолот ва харочоти идоракунӣ зарур мебошад. Масалан, харочоти ба таъмин кардани ашёи хом ва захираҳои моддӣ алоқамандбуда бояд ба шуъбаи таъминоти моддӣ-техникӣ, харочоти бандубаст, қуттисозӣ, ҳамлу нақл, реклама ва ғайраҳо ба шуъбаи фурӯш, харочоти омодасозии кадрҳо, ташкили қабули қувваи корӣ ва дигарҳо ба шуъбаи кадрҳо марбут дониста шавад. Чунин таснифоти харочот ва ташкили баҳисобгирии идоракунӣ аз рӯйи макони пайдоиш ва марказҳои масъулият имкон медиҳад, ки равиши нисбатан асоснокшудаи баҳисобгирии харочот, амалисозии назорати ҷории ташаккулёбии онҳо ва ниҳоят – мустаҳкам намудани воҳидҳои соҳтории корхона таъмин шавад.

Таҷрибаи кишварҳои пешрафта нишон медиҳад, ки ба самаранокии ташаккулёбии харочот, баҳисобгирӣ, назорат ва таҳлили онҳо аз рӯйи марказҳои масъулият таснифи васеи онҳо таъсир мерасонад, яъне: аз рӯйи намудҳои таҷхизот; намудҳои корҳо; равандҳои технологӣ; намудҳои маҳсулот; бо дарназардошти расман таъйин намудани шахсони масъул, барои бурдани назорат аз рӯйи харочоти истеҳсолӣ аз ҳайати намояндагони сатҳи поёни идоракунӣ (бригадирҳо, устоҳо, роҳбарони қисмҳо ва диг.).

Истифодаи нисбатан самараноки ин намудҳои харочотро барои ташкили дурусти баҳисобгирии идоракунӣ аз назари мо, дар корхонаҳои кишоварзӣ аз рӯйи чунин аломатҳо тасниф кардан мумкин аст:

### **Ҷадвали 1.3.1. – Таснифоти харочот дар корхонаҳои кишоварзӣ**

Нишонаи таснифот	Чудокуни харочот
Аз рӯйи нақши иқтисодӣ дар ҷараёни истеҳсолот	<i>Асосӣ ва барилова</i>
Аз рӯйи мансубият ба самти фаъолият	<i>Истеҳсолӣ, маъмурӣ, тиҷоратӣ</i>
Аз рӯйи ҳайат	<i>Якҷузъаи иқтисодӣ ва маҷмуӣ</i>
Аз рӯйи вобастагӣ ба ҳаҷми истеҳсолот	<i>Тағиیرёбанда, доимӣ, шартан доимӣ</i>
Аз рӯйи дараҷаи миёнагӣ	<i>Умумӣ ва миёна (дар ҳаҷми умумӣ ва ба ҳар як воҳиди кору маҳсулот)</i>
Аз рӯйи самаранокӣ	<i>Истеҳсолӣ ва гайриистеҳсолӣ</i>
Аз рӯйи тарзи ҳамроҳкунӣ ба арзиши аслии маҳсулот	<i>Мустақим ва гайримустақим</i>
Аз рӯйи тартиби соқитқунӣ	<i>Ба маҳсулот, ба давраи ҷорӣ</i>
Бо мақсади назорат ва танзим	<i>Танзимшаванда ва танзимнашиаванда</i>
Аз рӯйи ҳолати воқеӣ	<i>Воридшуда ва соқитишууда</i>

*Сарчашма: коркарди муаллиф дар асоси адабиётҳои илмӣ*

Аз рӯйи мансубият ба самти фаъолият чи хеле ки дар боло қайд намудем, тамоми намудҳои харочотро метавон ба истеҳсолӣ, тиҷоратӣ ва маъмурӣ ҷудо намуд. Чунин тақсимот ба таври мустақим новобаста ба татбиқи баҳисобгирии идоракунӣ ва молиявӣ дар корхонаҳои ватанӣ арзи вучуд дорад. Он нишон медиҳад, ки дар корхонаҳо истеҳсоли маҳсулот ва ба фурӯш баровардани он, таносуби харочоти истеҳсолӣ ба харочоти фурӯш ва идоракунӣ чӣ қадар мебошад. Тафриқабандии воқеии харочоти истеҳсолӣ, фурӯш ва идоракунӣ имкон медиҳад, ки ташкили дурусти баҳисобгирии идоракунӣ ва молиявӣ, дуруст

муайянсозии захираҳо барои дар оянда паст кардани арзиши аслии маҳсулот ба роҳ монда шаванд.

Ба харочоти асосӣ аслан харочоти ба истеҳсолот марбутбуда дохил карда мешавад (харочоти ашёи хому масолехҳо, нимфабрикатҳои харидашуда, музди меҳнати коргарони асосии истеҳсолӣ, фарсудашавии воситаҳои асосии истеҳсолӣ ва г.) ва дар истеҳсоли маҳсулот нақши асосиро мебозад. Харочоти барилова бошад ба ташкили идоракунӣ дар корхона алоқаманд аст, яъне харочоти маъмурӣ ва хоҷагӣ. Аз рӯйи хусусият харочоти барилова ба харочоти гайримустақим дохил мешавад.

Дар корхонаҳои амрикӣ харочоти идоракунӣ ба ду категорияи асосӣ тақсим карда мешавад, ки он ба намуди фаъолиятҳои функционалий мутобиқат менамояд:

- а) харочоти истеҳсолӣ;
- б) харочоти гайриистеҳсолӣ, ки инчунин онҳоро харочоти барилова низ мегӯянд.

Харочоти истеҳсолӣ аз он масрафҳое иборат мебошанд, ки бо фаъолияти истеҳсолии корхонаҳо алоқаманд мебошанд. Харочоти истеҳсолӣ ба се категория ҷудо мешавад: харочоти мустақим ба маҳсулот; харочоти мустақим ба қувваи корӣ ва харочоти барилова. Ба харочоти мустақими маҳсулотҳо тамоми харочотеро дохил мекунанд, ки ба қатори маҳсулоти ниҳоӣ дохил мешаванд. Масалан тахта барои истеҳсоли мебел, тухмӣ барои истеҳсоли галладонагӣ ва г. Ширеш, меҳ ва дигар масолеҳи камарзиш маводи ёридиҳанда ном дошта, ҳамчун қисми харочоти барилова тасниф карда мешаванд.

Меҳнати мустақими коргарони истеҳсолӣ, ки новобаста ба истеҳсоли маҳсулот равона гардидааст, ҳамчун харочоти асосӣ ҳисоб меёбад. Мисол: харочот барои пардоҳти музди меҳнати коргарони истеҳсолии ҳам соҳаи чорводорӣ ва ҳам растанипарварӣ. Меҳнати гайримустақим дар шакли музди меҳнати назоратчиён ва фаррошон ҳамчун қисми харочоти бариловай корхона ба ҳисоб меравад. Харочоти бариловай корхона ҳамчун тамоми харочоте, ки ба хизматрасонии

истехсолот ва идоракунӣ сафарбар карда мешавад, муайян мегардад ва аз ҳисоби харочоти мустақим ба қувваи корӣ ва харочот ба масолеҳи асосӣ дар ҳисобҳои алоҳида нишон дода мешавад.

Ба шумори онҳо инчунин харочоти ҳиссаҷудокунии амортизатсионӣ, иҷорапулий, андозҳо, пардохтҳои суғуртавӣ, пардохтҳои иловагии музди меҳнат, андозҳое, ки аз музди меҳнат гирифта мешавад, харочот барои нигоҳубин доҳил карда мешавад. Дар корхонаҳои амрикӣ харочоти барилова инчунин харочоти истехсолии гайримустақим ё харочоти умуниистехсолӣ низ номида мешавад. Бештари намуди харочот дар ҳудуди категорияҳои худ рӯйпӯш карда мешаванд.

Арзиши аслии масолеҳи мустақим якҷоя бо арзиши меҳнати мустақим арзиши аслии маҳсулот (корҳо ва хизматрасониҳо) -ро ташкил медиҳад. Харочоти мустақими меҳнатӣ бо харочоти бариловаи корхона харочоти конверсионӣ ё харочоти коркардкунӣ номида мешавад. Истилоҳи мазкур он омилро инъикос мекунад ва баҳисобгирии идоракунии ин харочот имконият медиҳад, ки арзишии ашёи хом ва масолеҳ ба маҳсулоти тайёр гузаронида шавад.

Харочоти гайриистехсолӣ ё харочоти умуникорхонавӣ ба тиҷоратӣ, умумӣ ва маъмурӣ чудо карда мешавад. Харочоти тиҷоратӣ бо амалисозии раванди фурӯш ва расонидани борҳо ба мизочон ва харидорон алоқаманд аст. Мисоли онҳо харочот барои реклама, пардоҳти маблағҳои комиссионӣ дар мағозаҳо ва ғ. шуда метавонад. Харочоти умумӣ ва маъмурӣ ба амалисозии функцияҳои умуниҳоҷагӣ ва маъмурӣ иртибот доранд, масалан музди меҳнати роҳбарон, мутахассисон, фарсадашавии воситаҳои асосии таъиноти идоракунӣ, харочоти судӣ ва ғ.

Нисбат ба ҳаҷми истехсолот тамоми харочотро метавон ба тағиیرёбанда, доимӣ ва омехта чудо намуд. Харочот ба истехсоли маҳсулот, ки аз рӯйи моддаҳои арзишмуайянкунӣ муайян мегардад, одатан ба ҳаҷми мушаҳҳаси истехсоли маҳсулот алоқаманд мебошад, аммо на ҳамаи онҳо ба ҳаҷми маҳсулот мутаносибанд. Ин ҳолат бояд

ҳангоми омӯхтани динамикаи харочот ба инобат гирифта шавад. Истифодабарии нишондиҳандай вобастагии харочот ба ҳаҷми истеҳсол имконият медиҳад, ки саҳми харочоти тағийирёбанд дар арзиши аслии ҳар як воҳиди маҳсулот муайян карда шуда, таҳлили вобастагии харочот, фоида ва фурӯшро гузаронида, аз рӯйи он қарорҳои идоракунии қӯтоҳмуддати босамар қабул карда шавад.

Харочоти тағийирёбанд бо вобастагии онҳо аз ҳаҷми истеҳсолот асоснок карда мешаванд. Ҳар чи қадаре ки маҳсулот бештар истеҳсол карда шавад, ҳамон қадар воситаҳои хочагӣ барои пардоҳти музди меҳнати кормандони истеҳсолӣ, маводҳои асосӣ ва ғ. зиёд сарф карда мешавад. Чунин харочот тағийирёбанд номида мешаванд. Онҳо ба воҳидҳои масолеҳ ва ё корҳо меъёрбандӣ карда мешаванд ва аз ин рӯ мутаносибан бо маҳсулоти истеҳсолшуда ё корҳои ичргардида тағийир меёбанд. Харочоти тағийирёбанд вобаста аз тағийирёбии ҳаҷми истеҳсолот бо маблағи мутлақ кам ва ё зиёд гардида, ба қисмҳои мутаносиб ва номутаносиб чудо карда мешаванд.

Ба харочоти мутаносиб харочоти пардоҳти музди меҳнат, кору хизматрасониҳо, масолеҳҳои бандубаст ва зарфҳо дохил мегардад. Онҳо ба таври мустақим мутаносибан бо кам ва зиёд шудани ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолмешуда тағийир меёбанд.

Ба харочоти номутаносиб чунин харочоте дохил мешавад, ки бо ҳаҷми мушаххаси маҳсулоти истеҳсолмешуда алоқаманд мебошанд. Онҳо дар навбати худ метавонанд тағийир ёбанд, яъне нисбат ба ҳаҷми истеҳсолот тезтар зиёд мешаванд ё баракс.

Харочоти доимӣ дар бузургии мутлақ ҳангоми афзудан ва ё кам шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот нисбат ба давраҳои меъёри ё давраҳои пешина бетағийир боқӣ мемонад. Одатан онҳо ба истеҳсоли маҳсулот вобастагии зич надошта, дар худ харочот барои идоракунӣ ва ташкили истеҳсолотро инъикос мекунанд.

Харочот ба истеҳсолот, одатан бо ҳаҷми мушаххаси истеҳсоли маҳсулот алоқаманд мебошад. Аммо на ҳамаи онҳо ба ҳаҷми истеҳсол мутаносибанд. Аз рӯйи тавсифи вобастагӣ ба ҳаҷми истеҳсолот ин

харочот ба харочоти нимтағийрёбанда ва нимдоимӣ, яъне омехта чудо карда мешавад. Инҳо харочоте мебошанд, ки бузургиашон бо тағийрёбӣ дар мутаносибии мутлақ тағийир меёбад. Ба ибораи дигар харочоти нимдоимӣ ё камтағийрёбанда чунин харочоте мебошад, ки то андозаи ҳаҷми муайяни маҳсулот ё марҳилаи муайяни кор доимӣ буда, бо саршавии ҳаҷми иловагии маҳсулот ё марҳилаи нав тағийир меёбад. Моҳияти ин таснифот дар он зоҳир мегардад, ки намудҳои гуногуни харочот ба тағийрёбии ҳаҷми истеҳсол ба таври гуногун таъсир мерасонад.

Чунин вобастагӣ мутаносиб нест ва барои ҳамин ҳам доимӣ ё тағийрёбанда набуда, балки нимдоимӣ ё нимтағийрёбанда номида мешавад.

Мисоли он пардоҳти маблағи иҷорапулии наклиёти боркаш шуда метавонад, ки ба маблағи устувори иҷорапулии тарофаи тағийрёбанда вобаста аз масофаи тайкардамешуда ҷамъ карда мешавад.

Ин таснифоти харочот ҳангоми муайян будани шартҳои ҷудокунӣ ба нимдоимӣ ва нимтағийрёбанда зимни масъалагузорӣ оид ба паст кардани арзиши аслӣ, ҳангоми муайян кардани татбиқи самаранокии техника ва технологияҳои нав ва инчунин барои ташкили буҷет ва таҳлили харочоти истеҳсолӣ аҳаммияти амалии қалон дорад.

Таносуби харочоти доимӣ, тағийрёбанда ва омехта дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии ҳалқ метавонад гуногун бошад. Вай аз ҳусусиятҳои корхонаҳо, ташкили меҳнат, дараҷаи рушди истеҳсолоти ёрирасон ва ғ. вобаста аст. Вазни қиёсии харочоти доимӣ дар соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ баланд буда, баръакс дар соҳаҳои истеҳсолоти ёрирасон аз бузургии харочоти тағийрёбанда ва омехта пасттар мебошад. Ин вобастагӣ метавонад барои соҳаҳои гуногуни хоҷагидорӣ яқчинса бошад, агар дар муддати муайяни вақт меъёри ҳарчи маводҳо ва вақти корӣ, нарху тарофаи ҳарчи ашёҳои моддӣ, хизматрасониҳо ва пардоҳти музди меҳнат тағийир ёбад. Дар адабиёти ҳориҷӣ муаллифони ҷудогона ба монанди Р. Мюллендорф ва М. Карренбауэр пешниҳод мекунанд, ки

«вобастагии харочот аз ҳаҷми истеҳсолотро метавон ба харочоти маҷмӯй чудо намуд»<sup>37</sup>.

Дар адабиёти ватанӣ муаллиф Каримов Б.Ҳ. қайд менамояд, ки барои ҳадафҳои пешбурди баҳисобгирии идоракунӣ корхонаҳо метавонанд ҳисобҳои муҳосибӣ барои баҳисобгирии харочоти истеҳсолӣ ва фурӯши маҳсулот (корҳо, хизматрасониҳо) – ҳисобҳои калкуляциониро кушоянд»<sup>38</sup>.

Аз нигоҳи ин муаллифон харочоти маҷмӯй аз харочоти доимӣ ва тағиیرёбандаи корхона иборат аст. Бузургие, ки дар он маблағи харочот ҳангоми тағиирёбии ҳаҷми истеҳсол ё пурра кор кардани иқтидорҳо ба як воҳид тағиир меёбад, харочоти маҷмӯй ном дорад. Дар ҳолати вобастагии мутаносиби маҷмуи харочот аз ҳаҷми истеҳсол, қиммати харочоти ҳудудӣ ба қиммати харочоти тағиирёбанда ба як воҳиди маҳсулот доимӣ ва баробар мебошад.

Аз рӯйи аҳаммиятнокии вақти ҷудошуда тамоми харочот ба харочоти пешгӯишаванда (нақшавӣ) ва ҳақиқӣ ҷудо мешаванд. Чунин ҷудокунии харочот бо фаъолияти ояндаи корхона ва истифодаи босамари захираҳо дар муддати муайян алоқаманд мебошад. Харочоти пешгӯишаванда метавонад ҳамчун харочоте муайян карда шавад, ки бо сабабҳои асоснок амалӣ карда шуда дар давраи оянда ва вақти мувоғиқ ба вуқӯъ ояд. Масалан харочоти буҷетии корхонаҳоро метавон барои як сол, нимсола, семоҳа ва моҳ ба ҳисоб гирифт.

Дар баъзе ҳолатҳо роҳбарияти корхона барои муайян кардани маблағи харочоти давраҳои оянда манфиатдор мебошанд, зоро дар онҳо он ҷизе ки интизор меравад, инъикос мегардад ва маблағи ҳақиқии онҳо пешгӯишаванда ва тағиирот дар онҳо баҳодиҳанда мебошад. Ҷен кардани харочоти пешгӯишаванда бо функцияҳои фаъоли банақшагирий ва идоракунӣ ба таври ҳамешагӣ алоқаманд мебошад.

---

<sup>37</sup> Мюллендорф Р., Карренбауэр М. Производственный учет. Снижение и контроль издержек. Обеспечение их рациональной структуры: Пер. с немецкого М.И.Корсакова. - М.: ЗАО «ФБК-ПРЕСС», 1996. – С. 24.

<sup>38</sup> Каримов Б.Ҳ. Асосҳои баҳисобгирии муҳосибӣ. Васоити таълимӣ. -Душанбе.ДСХ, -2016. – 220с.

Дар фарқият аз харочоти пешгүишаванда харочоти ҳақиқӣ бо равандҳои мукаммал ва воқеӣ алоқамандӣ дорад. Дар натиҷа метавон таносубҳои беҳтарини байни натиҷаҳои истеҳсолот ва харочотро ошкор карда, захираҳои паст гардонидани арзиши аслиро аз ҳисоби беҳтар истифода кардани техникаву таҷхизот муайян ва барзиёдии воситаҳои асосиро амалӣ карда, баҳои мақсаднок будани ин ё он ҷорабиниҳои техникӣ-ташкилиро аниқ намуд. Файр аз ин таснифи мазкури харочотро айни замон ҳангоми муайян кардани нарҳҳои фурӯши маҳсулотҳои истеҳсолмешудаи корхонаҳо истифода мебаранд.

Аз рӯйи аломати миёнагӣ тамоми харочот ба пурра ва миёна ҷудо мешавад. Бояд қайд намуд, ки дар адабиёти ватаниӣ ва адабиёти русӣ ҷунин таксимкуниӣ аввалин маротиба ба вучуд омадааст. Ин асосан бо татбиқи баҳисобгирии молиявӣ ва идоракуниӣ дар таҷрибай ҳочагидорӣ алоқаманд мебошад. Дар таҷрибай ҷаҳонӣ барои мақсадҳои ҳисботдиҳии берунӣ ва нархгузорӣ арзиши аслии пурра, миёна ва дохилиро аз ҳам ҷудо мекунанд, ки он харочот ба воҳиди маҳсулот ё воҳиди хизматрасониро дар бар мегирад.

Арзиши аслии миёна – ин бузургии қиёсии харочот мебошад, ки бо роҳи тақсимкуни маблағи умумии харочот ба миқдори маҳсулоти истеҳсолшуда ҳисоб карда мешавад. Арзиши аслии пурра дар ҳуд маблағҳои зеринро инъикос мекунад:

- а) харочоти тағиیرёбанда ба як воҳиди маҳсулот;
- б) харочоти доимӣ ба як воҳиди маҳсулот.

Ин ҷо қайд кардан муҳим, ки арзиши аслии миёна бо назардошти афзудани ҳаҷми истеҳсолот паст мегардад ва арзиши аслии пурра бошад, ҳангоми амалишавии як қатор амалиётҳои ҳочагидорӣ бетағийр монда ба воҳиди қалонтарини маҳсулот тақсим мешавад.

Аз рӯйи усули дохилкуни харочот ба арзиши аслии маҳсулот онҳоро метавон ба мустақим ва ғайримустақим ҷудо намуд. Ба харочоти мустақим он харочоте дохил мешавад, ки онҳоро метавон бе ҳисобкуниҳои иловагӣ ба намуди мушаххаси маҳсулот вобаста кард. Масалан, харочоти тоза кардани ғалладона аз тухмиҳои бегона ё гун

кардани коҳи биринч. Харочоти ғайримустақим бевосита ба ягон намуди муайяни маҳсулот мутааллик буда наметавонад. Масалан академик Р.Ю. Куватов мегүяд, ки «Харочоти ғайримустақим гуфта харочотеро меноманд, ки он ба истеҳсоли маҳсулоти мушаххас алоқаманд аст. Ин харочот хусусиятии умумӣ дошта, онҳо байни соҳаҳои ҷудогона ё намудҳои маҳсулоти гуногун дар асоси базаи интихобшуда тақсим мешаванд»<sup>39</sup>.

Ба ақидаи Орзуев П.Ч., Шоймардонов С.Қ., Барфиев Қ.Х., Бобиев И.А. – харочоти ғайримустақим он харочоте мебошанд, ки онҳо ба таври мустақим ба арзиши аслии маҳсулоти мушаххас ҳамроҳ нашуда, сараввал дар объектҳои аввалиндарачаи баҳисобирии харочот (коргоҳҳо ва шуъбаҳои ғайриасосӣ) ҷамъ карда шуда, сипас ба арзиши маҳсулот ва кору хадамот ҳамроҳ карда мешаванд»<sup>40</sup>.

Ба харочоти ғайримустақим харочоти марбут ба истифода кардани нақлиёт, қувваи барқ, таъмиргоҳҳо ва устохонаҳо дохил мешавад. Ин харочот пешакӣ дар ҳисобҳои алоҳидай маҳсус қайд карда шуда баъд байни соҳаҳои ҷудогона ва намудҳои маҳсулот тақсим карда мешавад.

Одатан, харочоти тағйирёбанда бештар бо харочоти мустақим мувоғиқ меояду харочоти доимӣ бошад ба ғайримустақим. Вобаста ба ин чунин таснифоти харочот зарур шуморида мешавад:

Харочоти мустақими моддӣ;

Харочоти мустақими музди меҳнат;

Харочоти ғайримустақим (дар худ харочоти нимтағийрёбанда ё нимдоимиро дар бар мегирад).

Ҳисобкунии арзиши аслии маҳдуд танҳо аз рӯйи харочоти мустақим меъёргирий, баҳисобирий, назорат ва таҳлили арзиши аслиро сода намуда, шумораи моддаҳои калкулятсиониро ихтисор мекунад. Якчоя бо он назорат аз болои харочоти ғайримустақим ҳангоми тартиб додани сметаҳо (назорати пешакӣ), баҳисобирии тамоюлҳо аз сметаҳо,

<sup>39</sup> Куватов Р.Ю. Себестоимость сельскохозяйственной продукции. – Алма-Ата: Кайнар, 1969. – С. 69.

<sup>40</sup> Орзуев П.Ч., Шоймардонов С.Қ., Барфиев Қ.Х., Бобиев И.А. Баҳисобирии муҳосибии идоракунӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе. «Балогат» – 2019. – С. 48.

маконҳои ба вучуд омадан ва марказҳои масъулият (назорати ҷорӣ) пурзӯр карда мешавад. Агар ба инобат гирифта шавад, ки дилҳоҳ усули дохилкунии харочоти гайримустақим ба қалкулятсия натиҷаи аниқ намеорад, пас арзиши аслии пурра ҳамеша такрибӣ мешавад. Маблағи ниҳоии харочот аз рӯйи моддаҳои дар боло зикргардида якҷоя ба арзиши аслӣ ва бузургии фоида таъсир расонида, ба ҳисботи солона гузаронида мешавад.

Аз рӯйи нисбат додан ба даромади корхона тамоми харочотро метавон ба маҳсулот ва даврагӣ чудо кард. Чунин тақсимқунии харочот ба таври мустақим ва новобаста бо татбиқи баҳисобгирии идоракунӣ ва молиявӣ дар истеҳсолот алоқаманд мебошад. То ин дам тақсимқунии харочот ба маҳсулот ва харочоти давра дар асарҳои иқтисодии ватаниву ҳориҷӣ дида намешуд. Ҳангоми таснифоти харочот дар қишварҳои ҳориҷӣ ба иттилооти аз ҷониби истеъмолкунандагон гирифтамешуда такя мекунанд. Бинобар ин наметавон вобаста аз маводҳо оид ба сатҳи фишурдагии иттилоот дар бораи соҳтори харочот ҳукм баровард, зоро он имконият намедиҳад, ки таснифот пурра кушода гардида, моҳияти фоидаи корхона ҷузъбандӣ карда шавад.

Харочот барои талаботҳои дохилий дар баҳисобгирии муҳосибии корхонаҳои ҳориҷӣ бо ҷузъиёти бештар таснифот карда мешаванд. Бинобар ин ҳангоми муайян намудани фоидаи корхона ҳамзамон харочот барои намудҳои маҳсулот ва харочоти давраи ҳисботиро низ муайян мекунанд. Дар ҳисботҳои қалкуляционии бригадаҳо ва қисмҳо бузургии харочот аз рӯйи намудҳои маҳсулот ва давраи вақт ҷудо нишон дода мешавад. Таснифоти мазқури харочот назорат аз болои сатҳи арзиши аслии маҳсулотро таъмин менамояд ва уҳдадориҳои роҳбарони баҳш ё бригадаҳоро барои тамоюлҳои сметаҳои харочот муайян менамояд.

## **БОБИ 2. ҲОЛАТИ МУОСИРИ ТАШКИЛИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ**

### **2.1. Ташкили баҳисобгирии идоракунии харочот оид ба подоши меҳнат**

Дар давраи муосир дар хочагии кишоварзӣ ташкили асосноккардашудаи баҳисобгирии идоракунии музди меҳнат аҳаммияти қалон дорад. Ин тасодуфӣ нест. Дар назария ва методикаи баҳисобгирии идоракунӣ он мақоми асосиро қасб кардааст. Аммо, имрӯзҳо дар хочагиҳои кишоварзӣ баҳисобгирии муҳосибии музди меҳнат на он қадар дуруст ба роҳ монда шудааст. Бинобар ин ташкили баҳисобгирии дақиқи музди меҳнати асосӣ, баҳисобгирии намудҳои гуногуни пардохтҳои иловагӣ ва таъмин кардани назорати фаврӣ аз рӯйи харочоти фонди музди меҳнат талаб карда мешавад. Айни замон бештари харочоти мутлақи музди меҳнат дар баҳисобгирии муҳосибии хочагиҳои кишоварзӣ инъикоси худро наёфтаанд.

Самти методологии муҳимми ташкили дурусти баҳисобгирии идоракунӣ дар хочагиҳои кишоварзӣ ин буҷетиқунонии фонди музди меҳнат мебошад. Барои амиқтар таҳқиқ намудани принсипҳои буҷетиқунонии фонди пардохти музди меҳнат дар субъектҳои кишоварзӣ аз ҷониби мо тамоми намудҳои музди меҳнат чунин таснифот карда мешавад:

Пардохти музди меҳнате, ки дар қатори харочоти истеҳсолӣ ва фондҳои маҳсуси корхонаҳои кишоварзӣ инъикос мегардад. Ба онҳо дохил мешавад: пардохти музд ба корҳои ҳақиқии иҷротардида; меъёрҳои тарофавӣ ва музди меҳнати вазифавӣ; пардохти музди меҳнат барои рӯзҳои таътил ва дигар ҳолатҳои бекорӣ, ки бо қонунгузорӣ муайян карда шудааст; арзиши маҳсулоте, ки дар шакли аслӣ ҳамчун музд ба кормандон дода мешавад; арзиши маҳсулотҳое, ки бепул ба кормандон дода мешаванд; харочот барои рӯйпӯш намудани фарқияти нарҳҳои масолех (кору хизматҳо); пардохтҳо барои нигоҳубини

күдакони синну соли томактабӣ аз ҳисоби корхона; падохтҳои хусусияти ҳавасмандкунӣ дошта, аз он ҷумла: мукофот барои натиҷаҳои истеҳсолӣ; пардохтҳои иловагӣ ба меъёрҳо ва маош барои маҳорати касбӣ; мукофотпулиҳои яқдафъаина ба кормандони истеҳсолот; афзоиши музди меҳнат вобаста ба солу таҷрибаи корӣ ва дигар намудҳои пардохтҳо ба кормандон, ки хусусиятҳои ҷоизавӣ, мукофотӣ ва ҷубронӣ доранд.

Ҳарочот барои пардохти музди меҳнат аз ҳисоби воситаҳои пулии корхона. Ба инҳо тааллук доранд: пардохти роҳқирои коргарон барои ҳозиршавӣ ба ҷои кор бо нақлиёти истифодай омма; пардохти фарқиятҳои нарҳи маҳсулот (кору хизматҳо); пардохти маблагҳо барои роҳҳат ба истироҳатгоҳ, муолиҷа ва саёҳати кормандон, пардохти роҳқирои аъзои оилаҳои кормандон то ҷойи лозима (марказҳои табобатӣ, дилхушӣ, ва ғ.).

Ҳарочот барои пардохти музди меҳнат, ки ба таври мустақим аз суратҳисоби корхона гирифта мешавад ё арзиши маҳсулоти тайёр, маводҳо ва ашёҳои камнарҳу тезфарсадашаванда. Ба инҳо мутааллиқанд: арзиши маҳсулоте, ки тибқи қонунгузорӣ бепул дода мешаванд (либос, лавозимоти маҳсус ва ғ.) ва дигарҳо.

Ҳарочот барои пардохти музди меҳнате, ки тавассути ҳисоби 55310 «Ҳарочоти музди меҳнат» ҳисоб карда мешавад. Ҳамаи ин иттилоот дар бораи идорақуни харочоти корхона оид ба бузургии музди меҳнат дар шакли пулий ва аслиро ташкил медиҳад.

Ба ақидаи З.Р. Шарифов «баҳисобгирии меҳнат яке аз объектҳои муҳимми баҳисобгирии муҳосибӣ буда, банизомдарории ахбор оид ба ҳарочоти меҳнатӣ аз рӯйи фаъолияти ҳар як коргар вазифаи муҳимми низоми баҳисобгирий мебошад»<sup>41</sup>.

Ҳабибов С.Х., Ҷамшедов М.Х. «Музди кор ё музди меҳнат – маҷмуи воситаҳои пулий мебошад, ки бар ивази миқдор ва сифати кори анҷомёфта дар муддати муайяни вақт (соат, рӯз, моҳ, сол) ба коргар

<sup>41</sup> Шарифов З.Р., Сайдов М.С., Кабиров Н.Ш., Махмадназаров З.М. Баҳисобгирии бухгалтерӣ дар соҳаи кишоварзӣ (қисми 1). Китоби дарсӣ. Душанбе ДАТ ба номи Ш.Шотемур. – 2013. – С.158.

пардохта мешавад. Ин нишондиҳандаи иқтисодӣ ҷузъи таркибии арзиши аслии маҳсулот мебошад»<sup>42</sup>.

Ба ақидаи Каримов Б.Ҳ. «Маблағи умумии воситаҳоро дар шакли пулӣ ва аслӣ, ки дар байни кормандони ташкилот мутобики миқдор ва сифати маҳсулоти истеҳсолкардаи онҳо тақсим карда мешавад, фонди музди меҳнат меноманд»<sup>43</sup>.

Бо мақсади татбиқи баҳисобгирии идоракунӣ оид ба пардохти музди меҳнат, дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир ба ҷойи намудҳои гуногуни музди меҳнат «Ҳарочоти музди меҳнат» истифода бурда мешавад, ки ба қатори он музди меҳнати асосӣ ва иловагӣ, арзиши пардохтҳои аслӣ, пардохтҳои хусусияти ҷубронпулӣ ва ҳавасмандкунӣ дошта, инчунин пардохтҳои имконпазири иловагӣ ва ғ. дохил мешаванд, ки онҳо бо пардохти музди меҳнат ба таври мустақим алоқаманд набуда, аммо тибқи қонунгузории амалкунанда ба қатори ҳарочоти музди меҳнат дохил мешаванд.

Татбиқи баҳисобгирии идоракунӣ оид ба пардохти музди меҳнат айни замон дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназародошти талаботи муносибатҳои бозорӣ дар иқтисодиёт амали мегардад. Мақсад дар он аст, ки музди меҳнатро аз натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти ҳочагидорӣ саҳт вобаста гардонад. Аз тарафи дигар музди меҳнати паст кормандонро ҳавасманд карда наметавонад. Таҷриба нишон медиҳад, ки бештари корхонаҳои кишоварзӣ, гарчанде ки дорои ҳосилинокии баланд бошанду маҳсулоти баландсифатро истеҳсол намоянд ҳам, дар натиҷаи тағиیرёбии равандҳои нархгузорӣ нисбатан музди меҳнати паст барои коргарон муқаррар намудаанд. Барои ҳамин тағиیرёбии равандҳои нархгузориро баробар накарда, низоми ҳавасмандкуни музди меҳнатро ташкил намудан номумкин мебошад.

<sup>42</sup> Ҳабибов С., Ҷамшедов М.Ҳ. Иқтисоди корхона (ташкилот)-ҳои истеҳсолӣ: Китоби дарсӣ. Қисми 1. Зери таҳрири д.и.и., профессорон Ҳабибов С.Ҳ- ва Шарипов М.М.-Душанбе: «Ирфон», 2014. – С.201.

<sup>43</sup> Каримов Б.Ҳ. Асосҳои баҳисобгирии муҳосибӣ. Душанбе «Ирфон», 2016. – С. 191

Аз ин лиҳоз бояд функцияи идоракуни музди меҳнат ба кулӣ тафйир дода шавад.

Вобаста ба ин қайд намудани нуқтаи назари олими рус Ю.Я. Литвин қобили қабул аст, ки ӯ мефармояд: «Дар шароити иқтисоди бозорӣ ҳангоми гуногуншаклии намудҳои моликият ва хочагидорӣ, ташаккули механизми сезинагии музди меҳнат зарур аст. Зинаи аввал – дар сатҳи ҷамъият ба таври умумӣ. Мақсади ин сатҳ – бунёди шароити баробари амалисозии қувваи корӣ дар бозори меҳнат мебошад. Дар сатҳи дуюм – идоракуни музди меҳнат бояд ё соҳавӣ ё ҳудудӣ татбиқ карда шавад. Зинаи соҳавӣ ҳусусиятҳои соҳавии фаъолият ва такрористехсоли қувваи кориро инъикос мекунад. Зинаи сеюм бошад – ин ташаккулёбӣ ва идоракуни музди меҳнат ба таври мустақим дар корхонаро фаро мегирад, ки дар он ҷо коргарон кору фаъолият мекунанд»<sup>44</sup>.

Аз нуқтаи назари олими тоҷик Каримов Б.Х. «Баландшавии ҳосилнокии меҳнат нишондиҳандаи муҳимтарини самаранокии истехсолот буда, барои равнақёбии соҳаҳои иқтисодӣ, иҷроиши нақшаҳои корхонаҳо, фирмаҳо ва ғ. аҳаммияти ҳалқунанда дорад. Сатҳи ҳосилнокии меҳнат дар корхонаҳо яке аз нишондиҳандаҳои ҷамъбасткунанда буда, омили асосии паст гардиданни арзиши аслӣ ва баландшавии сатҳи даромаднокии истехсолот мебошад»<sup>45</sup>.

Дар ин ҷо шаклҳо ва низоми пардохти музди меҳнат, андозаи ҳавасмандгардонӣ ба натиҷаҳои фардиву колективӣ муайян карда шуда, мумкин аст қарорҳои идоракунӣ оид ба тарофаҳои пардохти музди баландтар қабул карда шавад, ки ин амалро дар сатҳи давлатӣ ё соҳа татбиқ намудан мумкин аст.

Аз нигоҳи мо дар сатҳи корхонаҳои кишоварзӣ функцияи иҷтимоӣ-кафолатии музди меҳнат бояд таъмин бошад. Андозаи пардохтҳо ба корҳои изофавӣ, тамойюлҳо аз шароити хуби меҳнатӣ,

<sup>44</sup> Литвин Ю.Я. Теоретические основы нормативного метода учета затрат на производство в сельском хозяйстве // Учебное пособие. – Киев, 1970. – С. 18.

<sup>45</sup> Каримов Б.Х. Таҳлили иқтисодӣ. Даствури таълимӣ. –Душанбе. «Ирфон», 2005. – 240c

ҳавасмандгардонӣ барои собиқаи корӣ бояд тариқи шартномаҳои колективӣ ё ба таври марказонидашуда аз ҷониби давлат идора карда шавад.

Зарур аст ки инъикоси ҳарочоти меҳнатӣ аз рӯйи объектҳои қалкулятсия ва марказҳои масъулият бо дарназардошти дараҷаи иштироки ҳар як коргар дар истеҳсоли маҳсулот таъмин гардида, инчунин ба баланд шудани ҳосилнокии меҳнат ва паст гардидани арзиши аслии маҳсулот бояд мусоидат кунад.

Шакли мушаххаси музди меҳнатро бояд аз рӯйи меъёри тарофавӣ муайян намуд. Барои ҷорвопарварӣ ва растанипарварӣ ҷадвали шашразрядаи тарофавӣ қабул гардида, барои мошинчиёну трактористон ҷадвали ҷудогона, барои пардохти музди меҳнати кормандоне, ки ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғуланд ҷадвали ҷудогона қабул карда шудааст. Меъёрҳои тарофавӣ ҳам барои кори вақтбайъ ва ҳам барои кори корбайъ гузошта мешавад.

Дар сатҳи корхона ҳангоми муайян намудани сарҳадҳои иқтисодии фонди музди меҳнати солона инҳо мавқеи асосиро ишғол менамояд: пардохти музди меҳнати асосӣ; пардохти музди меҳнати иловагӣ; мукофотпулиҳо; ёрдампулӣ ва изофапулҳо. Ба гурӯҳи аввал ва дуюм тамоми намудҳои пардохти музди меҳнат аз рӯйи меъёрҳои тарофавӣ, маоши вазифавӣ ва ё маблағҳои устувор, инчунин он намудҳои пардохти музде, ки дар корхонаҳои кишоварзӣ ҳамчун музди меҳнати иловагӣ ба ҳисоб меравад, дохил мешавад. Ба гурӯҳи сеюм пардохтҳои мукофотӣ барои иҷрои корҳои аз нақша зиёд истеҳсол намудани маҳсулот ва паст гардонидани арзиши аслии он дохил мешавад. Ба гурӯҳи ҷорум фонди музди меҳнат бошад пардохтҳои иловагӣ барои собиқаи корӣ ва сифатнокии маҳсулот дохил мешавад.

Дар корхонаҳои кишоварзӣ фонди музди меҳнат аз ду қисм иборат мебошад: фонди музди меҳнати асосӣ ва фонди музди меҳнати иловагӣ, ки сарчашмаи он фоидаи корхона ҳисоб меёбад. Фонди музди меҳнати асосӣ дар худ тамоми пардохтҳои музди меҳнатро дар бар мегирад, ки бо

миқдор ва сифати меҳнати зиндаи барои истеҳсоли маҳсулот ва ичроиши кору хизматрасониҳои сарфшуда алоқамандӣ дорад. Ба музди меҳнати иловагӣ пардохтҳое дохил мешавад, ки онҳо ба кормандон дар ҳолати ичро нагардидани уҳдадориҳояшон пардохта мешавад, яъне пардохтҳо барои вақти бекорие, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.

Принсипи асосии тақсимкунӣ аз рӯйи миқдор ва сифати меҳнати масрағардида зарурияти тақсим намудани музди меҳнат ба ду қисмро асоснок мекунад: доимӣ, яъне устувор ва тағийирёбанд, яъне мукофотӣ ва ҳавасмандкунанда. Ба музди меҳнати доимӣ пардохтҳое дохил мешавад, ки вобаста ба ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда ва корҳои иҷрогардида аз рӯйи нарҳгузории шартномавӣ ё вақти ичроиши он тибқи меъёрҳои тарофавӣ, музди вазифавӣ новобаста аз натиҷаҳои кори зерсоҳторҳои истеҳсолӣ ва тамоми колективи корхонаи кишоварзӣ пардохта мешавад.

Қисми тағийирёбандай музди меҳнат пардохтҳои мукофотӣ ё ҳавасмандкунанда ба ҳисоб меравад. Зарурияти баҳисобигирии онҳо дар дохили фонди музди меҳнат дар он таҷассум мегардад, ки на ҳамаи ҳароҷоти меҳнати зиндаро ба таври мустақим ба ҳисоб гирифтани мумкин аст, як қисми омилҳо, ки сифат ва миқдори меҳнати сарғардидаро муайян мекунанд, бояд ба таври мустақим – тариқи натиҷаҳои меҳнат ба ҳисоб гирифта шавад. Ҳароҷоти ҳавасмандкунанда, яъне мукофотпулиҳо воситаи инъикоскунандай натиҷаҳои меҳнатӣ ва омили тағийирёбандай сифати меҳнат мебошад. Татбиқи чунин тартиби музди меҳнат ва пардохтҳои иловагии натиҷаҳои истеҳсолот яке аз роҳҳои муҳимми мукаммалсозии механизми иқтисодии ҳоҷагидорӣ дар оянда мебошад, ки дар истеҳсолоти кишоварзӣ ба вучуд омадааст.

Айни замон қисми аҳаммиятноки арзиши аслии маҳсулоти ҳоҷагиҳои кишоварзиҳо ҳароҷоти музди меҳнат ҳамчун пардохтҳои иҷтимоӣ ташкил медиҳад. Он дар ҷадвали 2.1.1 инъикоси худро ёфтааст. Маълумотҳои ҷадвали 2.1.1 аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҳиссаи аз ҳама

зиёдро дар арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ музди меҳнат дар хоҷагиҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ коркарди низоми ҳавасмандгардонии моддӣ-меҳнатии кормандони хоҷагии қишлоқ бояд вобаста ба зарурияти татбиқи низоми мустақими музди меҳнат на танҳо барои меҳнати як нафар, балки барои натиҷаҳои кори зерсохтор ва умуман корхона амалий карда шавад.

**Ҷадвали 2.1.1. – Ҳиссаи музди меҳнат дар арзиши аслии 1 сентнер маҳсулот дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022, %**

Корхонаҳо	Гандум	Пахта	Картошка	Сабзавот	Полезиҳо	Мевавиҳо	Ангур
<b>Соҳаи растанипарварӣ</b>							
ҶДММ “Латиф Муродов”, ш.Хисор	55	53	58	53	68	65	65
Хоҷагии дехқонии «Сайдалий», ш. Ваҳдат	32	-	56	-	-	62	58
Хоҷагии дехқонии «К.Буриев», ш. Турсунзода	52	-	62	-	52	46	60
Хоҷагии дехқонии «Хоҷӣ Неъмат», ш. Турсунзода	48	52	48	52	68	-	58
Хоҷагии дехқонии «К.Қодир», н. Шаҳринав	46	-	54	47	44	42	58
Хоҷагии дехқонии «Файзбахш», ш. Хисор	58	42	48	48	58	-	41
Хоҷагии дехқонии «Искиҷ», ш. Хисор	65	49	52	53	64	64	-
Хоҷагии дехқонии «Сомониён», н. Рудакӣ	62	52	49	-	52	50	48
Кооперативи истеҳсолии «Ватан»-и ш. Хисор	54	56	40	61	59	-	58
Кооперативи истеҳсолии «Наврӯз», н. Шаҳринав	58	-	66	49	60	56	-
Хоҷагии чорводории «Самар», ш. Хисор	63	56	63	65	62	59	-

*Сарҷашма: коркарди муаллиф дар асоси маълумотҳои корхонаҳои кишоварзӣ*

Аз ин лиҳоз дар пардохти музди меҳнат бояд тағйиротҳои назаррас ворид шаванд, ки онҳо бо чунин проблемаҳо алоқаманд мебошанд:

- а) тағйирдиҳии меъёрии пояи ташаккулёбии фонди музди меҳнат;
- б) беҳтар гардидани принсипи ташаккулёбии фонди музди меҳнат дар зерсохторҳо ва хусусияти ҳавасмандгардонандай он ба самаранокии истеҳсолот;
- в) мукаммал гардонидани ташаккулёбии фонди пардохти музди меҳнати роҳбарият ва мутахассисон, коркард намудани принсипи пардохти меҳнате, ки бо натиҷаҳои ниҳоии истеҳсолот ҳам дар соҳаҳо ва ҳам дар хоҷагидорӣ алоқаманд аст.

Аз се амали дар боло зикргардида аввалинаш қабули қарорхоро дар сатҳи давлатӣ талаб мекунад, зеро тибқи қонунгузории амалкунанда баҳисобигирии маблағҳои аз ҳисоби буҷет ва ё ба буҷети давлатӣ пардохтшаванд (иҷтимоӣ, нафақа, иттифоқи касба, сугуртаи тиббӣ ва г.) аз ҷониби давлат идора карда мешавад.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ бо назардошти саҳми максималии колективҳои меҳнатӣ дар мустақилияти ҳалли масъалаҳо оид ба ҳавасмандгардонии моддии коргарон дар қатори музди меҳнати асосӣ, илова намудани мукофотпулӣ, изофапулӣ ва дигар ҳавасмандагардонихо метавонад ба сатҳи даромади кормандон таъсири мусбат расонад. Имтиёзҳо ва пардохтҳои хусусияти иҷтимоидошта на танҳо ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандонро таъмин мекунад, балки ба манфиатҳои моддии коргарон, устувор гардидани мавқеи кормандони таҳассусноку ботачриба ва ташкили муносибатҳои мусоид дар байни кормандон мусоидат мекунад. Маълумотҳо оид ба музди меҳнат ва дигар иловапулиҳо дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷадвали 2.1.2 инъикос гардидааст.

Чи гунае ки аз ҷадвали 2.1.2 бармеояд ҳайати музди меҳнат дар корхонаҳои кишоварзии ҷумҳурӣ аз намудҳо ва сарчашмаҳои гуногун иборат мебошад. Ҳамзамон ҳиссаи назаррасро дар ҳаҷми умумии музди меҳнат пардохтҳо аз рӯйи нарҳҳои шартномавӣ – 54,5%, пардохтҳо аз рӯйи меъёрҳои тарофавӣ – 14%, пардохтҳо аз рӯйи музди вазифавӣ – 15,4%, пардохтҳо дар шакли аслӣ – 2,2%-ро ташкил дода, ҳиссаи аз ҳама камтарин ба пардохтҳо аз рӯйи мукофотҳо ба коргарон рост меояд, ки он 1%-ро ташкил медиҳанд.

Фонди музди меҳнат бо тағиیرёбии ҳаҷми нишондихандаҳо тағиир ёфта, аз ичро шудан ва ё барзиёд ичро шудани барномаҳои истеҳсолӣ вобаста мебошад.

Татбиқи сарчашмаи ягонаи мукофотдиҳии кормандони корхона барои сари вақт ва босифат ичро кардани корҳои кишоварзӣ имконияти баланд бардоштани нақши ҳавасмандкунандаи музди меҳнат ва

фаъолияти низоми ҳавасмандкуниро фароҳам меорад, ки дар навбати худ барои рушди минбаъдаи маҳсулнокии меҳнат ва коҳиш додани арзиши аслии маҳсулот мусоидат хоҳад кард.

### **Чадвали 2.1.2. – Ҳолати пардохти музди меҳнат дар корхонаҳои қишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сомонӣ**

Нишондихандаҳо	Солҳо					Ҳисса дар ҳаҷми умумӣ (2021), бо %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Пардохтҳо аз рӯйи меъёрҳои тарофавӣ	640249	2975503	839327	889558	1019594	29,4
Пардохтҳо аз рӯйи нарҳҳои шартномавӣ	1959642	2042516	2054408	22005273	1890134	54,4
Пардохтҳо барои рӯҳсатӣ	39431	51267	38960	50473	66809	2
Мукофотҳо ба коргарон тибқи натиҷаҳои истеҳсолӣ	1185792	400965	91041	52431	30804	1
Пардохтҳо дар шакли аслӣ	53031	66650	87335	98032	78576	2,2
Ҷамъи имтиёзҳои иҷтимоиву меҳнатӣ, ки ба кормандон пешниҳод гардидааст	112133	118264	242111	289516	314615	9
Кумаки моддӣ	45400	56100	60800	63112	67314	2
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>4035678</b>	<b>5711265</b>	<b>3413982</b>	<b>23448395</b>	<b>3467846</b>	<b>100</b>

*Сарҷашма: коркарди муаллиф дар асоси маълумот аз корхонаҳои қишоварзӣ*

Воситаҳои фонди мукофотдиҳии моддӣ ба ҳавасмандкуни коргарон аз рӯйи натиҷаҳои соли ҳочагидорӣ муайян карда мешаванд. Дар ҳар як ҳочагӣ шароити мушаххаси корҳои колективӣ ва кормандони ҷудогонаро ба назар гирифта, бояд низоми ҳавасмандкуни маддӣ созмон дода шавад ва он имконияти баланд бардоштани самаранокии ҳавасмандгардониҳо аз ҳисоби воситаҳои фонди музди меҳнати корхонаро фароҳам меорад.

Дар таҷрибай ҷорӣ дар ҳайати фонди музди меҳнат ҳиссаи муаяйнеро пардохтҳо ба кормандон аз фонди ҳавасмандкуни маддӣ барои икрои корҳои гуногун ишғол менамояд. Натиҷаи чунин корҳо, одатан, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва ташаккули фонди ҳавасмандгардонии музди меҳнат мешавад, ки бояд барои истеҳсол намудани маҳсулот равона гардад. Дар назар дошта мешавад, ки тартиби бамиёномадаи ҷандинсолаи маблағгузориҳои фонди музди

мехнат аз лиҳози иқтисодӣ асоснок гардидааст. Айни замон дар корхонаҳои кишоварзӣ мукофотдихӣ ба кормандон аз ҳисоби фонди моддии ҳавасмандкунӣ ба роҳ монда мешавад, ки аз он маълумотҳои ҷадвали 2.1.3 шаҳодат медиҳанд.

**Ҷадвали 2.1.3. – Тақсимкуни фонди ҳавасмандкунии моддӣ дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сомонӣ**

Нишондихандаҳо	Ҳамагӣ	Аз он ҷумла:			
		Кормандони маъмурӣ	Коргарон	Коргарони техникӣ-муҳандисӣ	Коргарон дар асоси шартнома
Аз фонди ҳавасмандгардонии моддӣ пардоҳт карда шудааст	336740	123480	36560	59870	116830
Аз он ҷумла: Пардоҳтҳо барои сари вақт ва босифат иҷро гардиданӣ корҳо	130719	42580	4819	6760	76560
Пардоҳтҳо барои сарфа намудани заҳираҳои моддӣ	113023	54760	17110	31593	9560
Пардоҳтҳо тибқи натиҷаи фаъолияти ҳочагидорӣ дар як сол	30404	10760	9310	5494	4840
Кумакпулиҳои яккарата ва дигар намуди пардоҳтҳо	62594	15380	5321	16023	25870

*Сарҷашма: коркарди муаллиф дар асоси маълумот аз корхонаҳои кишоварзӣ*

Чи хеле ки аз маълумотҳои ҷадвали 2.1.3 бармеояд, ҳиссаи аз ҳама баландтаринро дар ҳайати фонди ҳавасмандгардонии моддӣ пардоҳтҳо ба кормандони маъмурӣ ташкил медиҳад, ки маблағи он ба 123480 сомонӣ баробар буда, ҳиссаи аз ҳама камтарини пардоҳтҳои ҳавасмандгардонӣ бошад, ба коргарон рост омада, он 36560 сомониро ташкил медиҳад. Ҷунин ҳолат ба пастшавии ҳосилнокии меҳнат дар ҳочагиҳои кишварзӣ оварда расонида, яке аз сабабҳои асосии вазъи буҳронӣ дар баъзе аз соҳаҳои аграрӣ мегардад.

Амалий намудани ҳавасмандгардонии моддии кормандони корхонаҳои кишоварзӣ аз ҳисоби фонди музди меҳнат ва ҳавасмандгардонии моддӣ дар асоси меъёрҳои аз лиҳози иқтисодӣ асоснокардашудаи мукофотдихӣ аз воситаҳои фонди музди меҳнат ва

фонди ҳавасмандгардонии моддӣ, ки аз ҳисоби даромад ташкил дода мешавад, аҳаммияти калон дорад.

Аз ин бештар пурра гардидани баҳисобгирии идоракунӣ, ки бо пардохти музди меҳнат, эътимоднокӣ ва дурустии нишондиҳандаҳои арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ алоқаманд аст, вобаста мебошад.

Паст кардани арзиши аслии маҳсулот, ихтисор намудани харочоти мустақим, сарфа намудани захираҳо афзоиши даромад ва фоиданокии истеҳсолотро таъмин намуда ба афзоиш ёфтани фонди ҳавасмандкуниҳои моддӣ мусоидат меқунанд.

Гузаштани тамоми зерсохторҳои корхонаҳои кишоварзӣ ба низоми мустақили идоракунӣ имконияти бучетикунонии фонди музди меҳнатро аз ҳисоби маҷмуи маҳсулот ва пардохт намудани мукофотпулиҳоро аз ҳисоби сарфакориҳо, ки дар самтҳои мушаҳҳас амалий мегарданд, фароҳам меорад. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки аслан фонди музди меҳнати кормандони корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз маҷмуи маҳсулоти истеҳсолшуда вобаста мебошад. Ҳамзамон дар асоси ҳисобкуниҳои меъёрий аз рӯйи ҳар як намуди маҳсулот, бузургии меъёрии музди меҳнат ва ҳиссаи он дар маҷмуи маҳсулот муайян мегардад. Дар охири соли ҳисботӣ аз маҷмуи маҳсулоти воқеӣ фонди музди меҳнат барои соли оянда ҳисоб карда мешавад (расми 2.1.1).



**Расми 1. – Амсилаи вобастагии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва ташаккули фонди музди меҳнат дар корхонаҳои кишоварзӣ**

*Сарҷашма: муаллиф дар асоси омузииши адабиёт таҳия намудааст.*

Дар таҷрибаи ҷории корхонаҳои кишоварзӣ мукофотҳо барои натиҷаҳои асосии зерсоҳаҳои истеҳсолӣ пардоҳт карда мешаванд. Мукофотҳо аслан дар шакли аслӣ (натруалий) супорида шуда, қисми чудонашавандай фонди музди меҳнат ҳисоб меёбанд. Дар доираи ин умумият мукофотпулӣ ва музди меҳнат тибқи функцияҳо, сарҷашмаҳо, таъинот, буҷетикунонӣ, баҳисобигирӣ аз ҳам фарқ мекунанд. Пас, дар шароити муосири хочагидорӣ зарур аст, ки он ҳамчун яке аз шаклҳои тақсимқунии захираҳо эътироф карда шавад. Ин бо он маънидод мегардад, ки ҳарчанд қисми мукофотпулиҳо аз ҳисоби даромад муайян карда шавад ҳам, сарҷашмаи ниҳоии онҳо баробар бо сарҷашмаи асосии музди меҳнат – маҳсулоти истеҳсолшуда ба ҳисоб меравад. Мукофот одатан ба кормандони колективҳои зерсоҳаҳои кишоварзӣ, вобаста ба

саҳми онҳо дар маҳсулоти ниҳоӣ пардоҳт карда мешавад. Чунин тарзи кор ҳавасмандгардонии колективи меҳнатиро баланд мебардорад.

Масалан, ба ҳайси мисол буҷети қонии фонди музди меҳнат ва пардоҳти мукофотпулиҳо аз рӯйи натиҷаҳои ниҳоии истеҳсолотро дар мисоли ҶДММ «Латиф Муродов»-и шаҳри Ҳисор дида мебароем (чадвали 2.1.4).

**Чадвали 2.1.4. – Усули муайянкунии ҳаҷми фонди музди меҳнат ва ҳавасмандагардонӣ дар бригадаи №1 ҶДММ «Латиф Муродов» - и ш. Ҳисор, сомонӣ**

Зироатҳо	Маҷмуи маҳсулот	Фонди музди меҳнат	Мукофотпулӣ (10 % аз фонди музди меҳнат)	Пешпардоҳтҳо дар давоми сол	Пардоҳти боқимонда
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
Гандум	48618	26740	2674	12450	16964
Пахта	69320	36740	3674	18560	21854
Картошка	37569	21790	2179	11480	12489
Сабзавот	31245	16560	1656	8760	9456
Полезиҳо	48147	32740	3274	15370	20644
Мевагиҳо	35238	22900	2290	8920	16270
Ангур	28830	18740	1874	10760	9854
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>298967</b>	<b>176210</b>	<b>17621</b>	<b>86300</b>	<b>107531</b>

*Сарҷашма: маълумот аз муҳосиботи ҶДММ «Латиф Муродов»-и шаҳри Ҳисор дастрас гардидааст.*

Маълумотҳои чадвали 2.1.4 аз он шаҳодат медиҳад, ки маҷмуи маҳсулоти истеҳсолшуда дар бригадаи №1-и ҶДММ «Латиф Муродов» дар соли 2022 ба 298967 сомонӣ баробар мебошад. Маблағи музди меҳнати ҳисобшуда бошад, 176210 сомониро ташкил дода, аз ин маблағ 89915 сомонӣ дар давоми сол пешпардоҳт гардидааст. Маблағи мукофотпулӣ ба андозаи 10% аз музди меҳнат муқаррар гардида, дар маҷмуъ дар давоми сол он 17260 сомониро ташкил додааст. Бартарии методикаи мавҷудаи ҳисобкунии фонди музди меҳнат ва мукофотпулиҳо аз он иборат аст, ки он ба таври хеле сода сурат мегирад ва на он қадар меҳнатталаб мебошад. Ин услуби ҳисобкунии андозаи фонди музди меҳнат ва мукофотпулиҳо дар хочагии кишоварзӣ аз камбузиҳо низ орӣ нест, ки мо онҳоро чунин мешуморем:

- а) зимни ҳисобкунии музди меҳнат ва мукофотпулӣ ҳосилнокии маҳсулот ба инобат гирифта намешавад;
- б) имконияти муқоиса кардани ҳиссаи музди меҳнат дар ҳаҷми умумии харочот барои ҳосил аз 1 га мавҷуд нест;
- в) ҳавасмандгардонӣ барои ҳамаи коргарон ва ҳамаи намуди маҳсулоти кишоварзӣ якхела ба роҳ монда мешавад.

Ба ақидаи мо барои бартараф намудани камбудиҳои дар боло зикршуда бояд методикаи муайянкунии ҳаҷми фонди музди меҳнат бо мукофотпулиҳо ба кормандон дар корхонаҳои кишоварзӣ мукаммал гардонида шавад. Намунаи онро дар ҷадвали 2.1.5 пешниҳод менамоем. Зимни таҳияи ин методика зерсоҳаҳои кишоварзӣ бояд чунин нишондиҳандаҳоро аз рӯйи ҳар як намуди зироат ба инобат гиранд: майдони кишт (га); ҳосилнокӣ аз ҳар як га; ҳосили умумӣ (сентнер); афзоиши ҳосилнокӣ нисбат ба давраи гузашта (бо %); андозаи даромади банақшагирифташуда (сомонӣ); афзоиши даромади банақшагирифташуда (бо %); фонди музди меҳнат (сомонӣ); мукофотпулӣ (бо % ва маблағ); фонди умумии музди меҳнат (сомонӣ).

#### **Ҷадвали 2.1.5. – Методикаи пешниҳодшавандай муайянкунии андозаи фонди музди меҳнат дар корхонаи кишоварзӣ**

Зироатҳо	Майдони кишт, га	Ҳосилнокӣ аз 1 га		Ҳосили умумӣ, сентнер	Даромади банақшагирифташуда аз фурӯш, сомонӣ	Афзоиши даромади банақшагирифташуда, %	Маблағи музди меҳнат, сомонӣ	Бо %	Маблағ, сомонӣ	Ҳамагӣ фонди музди меҳнат бо мукофотпулиҳо, сомонӣ
		Сентнер	Афзоиши нисбат ба соли							
I	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+7)	10 (8×9)	11 (8+10)
Гандум	126	25	10	3150	1408273	8	774550	18%	13941 9	913969
Пахта	20	31	20	620	310560	11	164597	31%	51025	215622
Картошка	10	100	30	1000	152790	7	88618	37%	32789	121407
Сабзавот	12	120	18	1440	183480	22	97244	40%	38898	136142
Полезихо	15	32	12	480	163740	12	111343	24%	26722	138065
Мевагиҳо	9	50	22	450	190690	10	123948	32%	39663	163611
Ангур	15	52	0	780	129560	20	84214	20%	16842	101054
Ҳамагӣ	207	40,2	-	7920	2539093	-	1444514	-	345356	1789870

*Сарҷашма:* коркарди муаллиф дар асоси маълумот аз муҳосиботи корхонаҳои кишоварзӣ

Аз маълумотҳои ҷадвали 2.1.5 дида мешавад, ки фонди умумии музди меҳнат (сутуни 11) аз маблағи музди меҳнати коргарон барои парвариши зироатҳо ва маблағи ҳавасмандгардонӣ (мукофотпулӣ) иборат аст. Маблағи умумии фонди музди меҳнат 1789870 сомониро ташкил медиҳад, ки аз ин 345356 сомонӣ маблағи мукофотпулӣ барои натиҷаҳои назаррасро ташкил медиҳад. Дар сутунҳои 4 ва 7 мувофиқан афзоиши ҳосилнокӣ аз як га нисбат ба соли гузашта ва афзоиши даромади банақшагирифташуда бо % муайян карда шудааст. Вобаста аз бузургии ҳамин афзоиши маблағи мукофотпулӣ ба коргарон низ муайян карда мешавад. Бартарияти ин методика дар инҳо зоҳир мегардад:

- маблағи фонди музди меҳнат пешакӣ дар асоси омилҳои гуногун (меҳнатталабии маҳсулот, арзиши аслии зироатҳо, нархи фурӯши маҳсулот ва f) муайян карда мешавад;
- маблағи мукофотпулиҳо ба афзоиши ҳосилнокии зироатҳо ва афзоиши даромад аз фурӯш вобаста гардонида мешавад;
- имконияти муқоисакунӣ ва таҳлили фонди музди меҳнат бо дигар нишондиҳандаҳои истеҳсолии корхона муҳайё мегардад.
- мукофотпулиҳо аз натиҷаҳои меҳнат вобаста буда, ҳавасмандии коргаронро барои боз ҳам беҳтар кардани натиҷаҳои фаъолияти истеҳсолӣ дар оянда баланд мебардорад.

Яке аз масъалаҳои асосии баҳисобгирии музди меҳнат ва ҳарочоти меҳнат таснифи ҳарочоти меҳнатӣ ва инъикоси онҳо аз рӯйи объектҳои асосӣ тавассути истифодабарии ҳисобҳои муҳосибӣ мебошад. Дар ҳисобҳои муҳосибӣ иттилоот оид ба ҳарочоти меҳнатӣ инъикос карда шуда, иттилооти лозимӣ ба истифодабарандагони маълумот пешниҳод карда мешавад.

Шарифов З.Р. қайд менамояд, ки баҳисобгирии меҳнат ва музди он бояд инҳоро таъмин кунад: сари вақт ва дуруст дар ҳуччатҳо инъикоскуни ҳарочоти меҳнати ҳақиқӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагӣ; дуруст инъикос кардани ҳаҷми иҷроиши корҳо, ё ин ки баромади

маҳсулот ва истифодабарии вақти корӣ; назорат аз болои дуруст истифодабарии меъёрҳои муқарраршуда ва нархгузорӣ, таъмини дуруст ҳисоб кардани музди меҳнат; назорат аз болои миқдори меҳнат, маблағҳои чудошуда ба ҳар як коргари хочагӣ бо мақсади аниқ ҳисоб кардани музди меҳнат ва пардохти он дар муҳлати муқарраршуда; назорат аз болои истифодабарии фонди музди меҳнати муқарраршуда ва шумораи коргарони хочагӣ аз рӯйи категорияи он; риоя намудани тартиби тақсим кардани музди меҳнат аз рӯйи ҳисобҳои муҳосибӣ, таъмини дуруст муайян кардани харочот дар объектҳои баҳисобигирӣ; васеъ истифода бурдани шаклҳои ташкили прогрессивии ҳисоби музди меҳнат»<sup>46</sup>.

Дар Нақшай ҳисобҳои баҳисобигрии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-хочагии субъектҳои хочагидорӣ ва Нишондоди методӣ оид ба татбиқи нақшай ҳисобҳои баҳисобигрии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-хочагии субъектҳои хочагидорӣ, ки бо Фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2011, № 41 тасдиқ шудааст, ҳисобҳои зерин барои баҳисобигрии харочоти музди меҳнат, уҳдадориҳо оид ба пардохти музди меҳнат, андозҳо аз музди меҳнат ва дигар амалиёт бо коргарон муқаррар карда шудаанд:

- 10520 – Қарздории дебитории кормандон
- 10730 – Истеҳсолоти нотамом
- 10750 – Маҳсулоти кишоварзӣ аз дороиҳои биологӣ
- 11410 – Ҳайвонот (дороиҳои биологии истеъмолӣ)
- 11420 – Ҳайвонот (дороиҳои биологии маҳсуловар)
- 11430 – Растваниҳо (дороиҳои биологии истеъмолӣ)
- 11440 – Растваниҳои маҳсуловар
- 11450 – Дороиҳои биологии аз рӯйи харочоти воқеӣ баҳисобигирифташаванда
- 11460 – Диғар дороиҳои биологӣ
- 11510 – Бино ва иншоот
- 11520 – Таҷдиди объектҳои сармоягузорӣ ба амволи ғайриманқул

<sup>46</sup> Шарифов З.Р., Саидов М.С., Кабиров Н.Ш., Махмадназаров З.М. Баҳисобигрии бухгалтерӣ дар соҳаи кишоварзӣ: китоби дарсӣ. К.1.-нашри 1, - Душанбе: ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур, 2013. С.157. (164 с)

11090 – Сохтмони нотамом  
 22210 – Музди меҳнати пардохтшаванда  
 22240 – Андози иҷтимоии пардохтшаванда  
 22220 – Андози нафақавии пардохтшаванда  
 22410 – Захираҳо барои пардохти рухсатии меҳнатӣ  
 55220 – Харочоти музди меҳнат  
 55230 – Харочоти ҳиссаҷудокуниҳо ба фондҳои иҷтимоӣ  
 (кормандони бахши фурӯш)  
 55280 – Харочоти мукофотонӣ  
 55310 – Харочоти музди меҳнат  
 55311 – Харочоти ҳиссаҷудокуниҳо ба фондҳои иҷтимоӣ  
 (кормандони маъмурият)

Намунаи ташкили баҳисобгирии музди меҳнат, маблағдориҳо аз музди меҳнат ва пардохти онро барои субъекти иқтисодии кишоварзӣ аз рӯйи ҳисобҳои муҳосибӣ дар ҷадвали 2.1.6 пешниҳод менамоем.

Дар ҷадвали 2.1.6 тартиби баҳисобгирии музди меҳнат вобаста ба он ки коргар дар қадом самт ва ё маркази масъулият кор мекунад, инчунин маблағдориҳо аз музди меҳнат ва пардохти он пешниҳод карда шудааст. Ба корхонаи кишоварзӣ тавсия дода мешавад, ки бо мақсади дуруст баҳисобгирии харочот ва муайянкуни арзиши аслии маҳсулот, кору хизматҳо барои баҳисобгирии харочоти музди меҳнат вобаста ба марказҳои масъулият ҳисобҳои мувофиқро интихоб намоянд, ки тартиби инъикоси онро мо дар ҷадвали 2.1.6 пешниҳод намудаем.

Тибқи методикаҳои тавсиягардида ташакқулёбии фонди музди меҳнат, баҳисобгирии он ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулот дар низоми ҳисобҳои баҳисобгирии идоракунӣ муҳим аст.

**Ҷадвали 2.1.6. – Инъикоси амалиётҳои хочагӣ оид ба ҳисобкунӣ ва пардохти музди меҳнат дар корхонаҳои кишоварзӣ**

№	Мазмуни амалиёт ва навиштҳои муҳосибӣ	Маблағ, сомонӣ	
		Дт	Кт
1	Ҳисоб кардани музди меҳнат барои иҷро кардани меъёри кор вобаста ба объектҳо: <i>Дт 10730 «Истехсолоти нотамом»</i> <i>Дт 55310 «Харочоти музди меҳнат»</i> <i>Дт 55220 «Харочоти музди меҳнат»</i> <i>Кт 22210 «Музди меҳнати пардохтшаванда»</i>	50000 12000 10000	72000
2	Маблағдорӣ аз музди меҳнат бо мақсади андози нафақавӣ:		

	<i>Дт 22210 «Музди меҳнати пардохтишаванда»</i> <i>Кт 22220 «Андози нафақавии пардохтишаванда»</i>	720	720
3	Маблагдорӣ аз музди меҳнат барои андоз аз даромади шахсони воқеӣ: <i>Дт 22210 «Музди меҳнати пардохтишаванда»</i> <i>Кт 22230 «Андоз аз даромади шахсони воқеӣ барои пардохт»</i>	8400	8400
4	Ҳисоб кардани андози ягонаи иҷтимоӣ аз фонди музди меҳнат: <i>Дт 55311 «Ҳароҷоти ҳиссаҷудокуниҳо ба фондҳои иҷтимоӣ»</i> <i>Кт 22240 «Андози иҷтимоии пардохтишаванда»</i>	14400	14400
6	Инъикос кардани пардохти музди меҳнат: <i>Дт 22210 «Музди меҳнати пардохтишаванда»</i> <i>Кт 10110 «Воситаҳои пулӣ бо асъори миллий»</i>		

*Сарчашма: муаллиф дар асоси муқаррароти «Нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-хочагии субъектҳои хочагидорӣ ва нишондоди методӣ оиди татбиқи нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-хочагии субъектҳои хочагидорӣ» (Фармоши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2011, № 41) таҳия намудааст.*

Дар ин ҳолат имконияти назорати фаъоли баҳисобгирии фонди музди меҳнат, объектҳои интихобшуда барои тақсими он, муайянкунии таркиби музди меҳнат, ҳосилнокии меҳнат аз рӯйи зироатҳои алоҳида ва ғ. фароҳам меояд.

## 2.2. Ташкили баҳисобгирии идорақунии захираҳои молию истеҳсолӣ

Баланд бардоштани самаранокии истифодабарии захираҳо, оқилона ҷойгир кардани истеҳсолоти кишоварзӣ, беҳтар намудани таъминоти аҳолӣ бо озуқа, бо ашёи хом таъмин намудани саноати коркарди маҳсулоти соҳа, таъмини бозорҳо бо маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ, дастгирӣ ва ҳимоя намудани молистеҳсолкунандагони комплекси агросаноатӣ яке аз ҳадафҳои Сиёсати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидаанд<sup>47</sup>. Дар робита ба ин ҳар як корхонаи кишоварзиро зарур аст, ки бо мақсади амалӣ гаштани ин ҳадафи сиёсати аграрӣ ва пешбуруди фаъолияти босубот миқдори муайяни масолех, тухмиҳо, доруҳои минералӣ, қисмҳои эҳтиётӣ ва дигар намуди ашёҳои меҳнатро дар ихтиёр дошта бошанд.

<sup>47</sup> Консепсияи сиёсати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008, № 658

Захираҳои молиу истеҳсолӣ (бо ибораи дигар ашёҳои моддӣ) дар раванди истеҳсолот, ичрои кору хизматҳо тамоми давраҳои онро аз сар гузаронида, шаклашонро дигар мекунанд ва дар ташаккули арзиши аслӣ саҳми бузурго соҳиб мешаванд. Онҳо яке аз унсурҳои муҳимми харочот барои истеҳсоли маҳсулот ҳисоб меёбанд. Дар мавриде ки баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот аз сатҳи арзиши аслӣ вобаста мебошад, паст гардонидани бузургии харочот низ яке аз самтҳои асосии рушди самаранокии иқтисодии истеҳсолоти кишоварзӣ дониста мешавад. Сарфай ашёҳои меҳнат манбаи муҳимми кам кардани харочоти истеҳсол, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва паст кардани арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ ҳисоб меёбад.

Дар адабиёти иқтисодӣ асосҳои назариявии истифодабарии самараноки захираҳои истеҳсолӣ ва муайян намудани роҳҳои сарфай онҳо дар корҳои як қатор олимони иқтисоддон дарҷ гардидаанд. Масалан, профессор И.А. Ламикин нивиштааст, ки «воситаҳои меҳнат – тухмиҳо, маводҳои шинониданий, ҳӯрока, доруҳои минералӣ, маҳсулоти нафтӣ, қисмҳои эҳтиётӣ, захираҳои кимиёвӣ, асоббу анҷомҳо ва ғ. дороиҳое мебошанд, ки ба гурӯҳи фондҳои гардони корҳона доҳил карда мешаванд. Онҳо аз ҷумлаи воситаҳои истеҳсолие мебошанд, ки дар тамоми равандҳои истеҳсолот пурра истифода бурда мешаванд, аз ин рӯ дар ҳар як ҷараёни нави истеҳсолот онҳоро ба пуррагӣ иваз бояд намуд»<sup>48</sup>.

В.Д. Новодворский нақши иқтисодии захираҳои истеҳсолиро тавсиф намуда, фарқияти онҳоро аз рӯйи ҳусусияти фаъолияташон дар раванди технологӣ-истеҳсолӣ нишон дода, сарфа намудани захираҳои моддиро амали зарурӣ шуморидааст. «Пурзӯр намудани корҳо оид ба истифодабарии захираҳои ашёи хом, захираҳои моддӣ ва сӯзишворӣ,

---

<sup>48</sup> Ламыкин И.А. Учет затрат и калькуляция сельскохозяйственной продукции. -М.: Статистика, 1980. – С. 59.

харчи эҳтиёткоронаи онҳо, кам кардани талафот ҳадафи муҳимтарини хочагидории мусир мебошад»<sup>49</sup>.

Амалисозии ин гуфтаҳои муҳимми олимон имконият медиҳад, ки масъалаҳои истифодабарии оқилонаи захираҳои истеҳсолӣ дар шароити мусири истеҳсолоти кишоварзӣ бояд дуруст ҳал карда шавад. Сарфа кардани харчи маводҳои истеҳсолӣ, паст кардани арзиши аслӣ, афзоиш додани ҳаҷми маҳсулот, шиддат баҳшидан ба гардиши воситаҳои гардон на танҳо аз ҳисоби татбиқи амалҳои назоратӣ аз рӯйи воридшавии маводҳо, нигоҳдории онҳо дар анборҳо, истифодабарии онҳо дар истеҳсолот ба даст меояд, балки, ба механизмҳои иқтисодии самараноки ҳавасмандкунии истифодабарии тамоми намудҳои захираҳо низ вобаста мебошад.

Яке аз принципҳои асосии такшили баҳисобигирии захираҳои молию истеҳсолӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ин таснифи дурусти онҳо мебошад. Мо таснифи захираҳои молию истеҳсолиро аз рӯйи ду аломати муҳим – аз рӯйи мазмуни иқтисодӣ ва ҳусусияти техникӣ зарур мешуморем, ки намунаи он дар расми 2.2.1 пешниҳод карда шудааст.

Бояд қайд кард, ки таснифи пешниҳодшудаи захираҳои молию истеҳсолӣ барои ташкили баҳисобигирии таркибӣ ва таҳлилии онҳо нақши муҳим мебозад. Ҳангоми тартиб додани таснифоти иқтисодӣ ва алоқаи зичи он бо таснифоти техникӣ номгӯи мунтазами сарватҳои моддии дар истеҳсолот истеъмолшаванд бо нишон додани номгӯй, навъ, тамға ва ғ. тартиб дода мешавад.

Барои амалӣ намудани фаъолияти истеҳсолӣ хочагии кишоварзӣ бояд ҳаҷми зарурии захираҳои молиро дар ихтиёර дошта бошад. Натиҷаи истифодаи онҳо дар фаъолияти истеҳсолӣ маҳсулоти тайёր мегардад. Ба ибораи дигар, воситаҳои гардони аз намуди захираҳои истеҳсолӣ ба шакли маҳсулоти тайёර табдил меёбад, яъне аллакай ҳамчун маҳсули меҳнат шинохта мешаванд.

---

<sup>49</sup> Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет производственных ресурсов (Вопросы теории и практики). - М.: Финансы и статистика, 1989. – С. 99-100.



### **Расми 2.2.1. – Таснифи захираҳои молию моддӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ**

*Сарчашма: муаллиф дар асоси омӯзииши адабиёт таҳия намудааст*

Рушди истехсолоти кишоварзӣ дар манотики заминҳои корами Тоҷикистон афзоиши ҳаҷми истеъмоли воситаҳои меҳнатро талаб мекунад. Ин ҳолат ба афзудани ҳаҷми истехсоли маҳсулот мусоидат менамояд. Истифодаи сарфакоронаи захираҳои истехсолӣ ба баланд гаштани самаранокии истехсолот ва фоиданокии фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ оварда мерасонад.

Аз ин гуфтаҳо ба хулосае омадан мумкин аст, ки баҳисобгирии идоракуни захираҳои молию истехсолӣ дар хочагии кишоварзӣ ҳамчун фишангӣ идоракуние бояд эътироф карда шавад, ки аҳаммияти бисёрдараҷа дорад ва он ба аҳаммиятнокии захираҳои моддӣ асоснок мегардад. Он дар шароити иқтисоди бозорӣ омили ҳамешаамалкунанда

мебошад, ки афзоиши самараноки истехсолоти кишоварзиро таъмин мекунад. Ин масъала наметавонад танҳо дар доираи зерсоҳаҳои истехсолӣ маҳдуд бошад, балки он ҳамчунин аҳаммияти умумихоҷагиро низ дорост. Имрӯзҳо бештари самтҳои паст кардани ҳарчи ашё танҳо дар сатҳи байнисоҳавӣ аз ҳисоби истифодабарии сарфакоронаи намудҳои захираҳои истехсолӣ, ташкили истехсолоти интенсивӣ ва истифодабарии такрории партовҳои истехсолӣ ва ғ. амалӣ карда мешавад.

Вазифаҳои асосии ташкили баҳисобгирии идоракунни захираҳои молию истехсолӣ, асосан дар пурра ва саривақт қабул намудан, бурдани назорати ҳаррӯза аз рӯйи нигоҳдорӣ, дуруст ва сарфакорона истифода намудани онҳо инъикос мегардад. Ҳамзамон, меъёрҳои муқарраргардидаи сарфи захираҳои истехсолиро риоя намуда, дороиҳои моддии зиёдатӣ ва нодаркору дар ҷараёни истехсолот корношоямро муайян соҳтан зарур мебошад.

Ғайр аз ин, бояд дар назар дошт, ки ашёҳои меҳнатро тариқи баҳодиҳиҳои асоснок баҳогузорӣ менамоянд. Он чизе ки дар хоҷагидории кишоварзӣ барои лавозимоти истехсолӣ истифода мешавад, аз рӯйи қоида тибқи арзиши аслии он барои корхона ба ҳисоб гирифта мешавад. Маҳсулот ва ашёҳое, ки аз дигар соҳаҳои истехсолӣ ворид мешаванд, ба ҳароҷот ё ба арзиши маҳсулоти истехсолшаванда (кору хизматҳо) аз рӯйи арзиши воридшавиашон соқит қарда мешаванд.

Бо ин мақсад ташкили баҳисобгирии идоракунӣ аз рӯйи захираҳои истехсолӣ дар хоҷагии кишоварзӣ аҳаммияти муҳим дошта, имконияти назорати ҳаррӯзаро аз рӯйи воридшавӣ ва истифодай онҳо дар раванди истехсоли маҳсулотҳо фароҳам меорад.

Дар хоҷагии кишоварзӣ таносуби масолеҳ бо маҳсулоти истехсолшаванда алоқамандии зич дорад. Афзоиш додан ё камкунии ҳароҷоти чунин ашёҳо вобаста ба ҳаҷми истехсолот метавонад ба сифати маҳсулоти истехсолшаванда таъсир расонад. Бинобар ин дар соҳтори арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ таносуби чунин масрафҳо бояд нисбатан беҳтар қарда шавад.

Дар ташкили баҳисобигирии идоракунии захираҳои молию истеҳсолии хоҷагиҳои кишоварзӣ назорат аз рӯйи мавҷудият, ҳаракати дохилӣ ва баҳодиҳии захираҳои истеҳсолӣ нақши қалон мебозад. Раванди баҳисобигирии захираҳои истеҳсолӣ дар хоҷагии кишоварзӣ аз марҳилаҳои зерин иборат аст: баҳисобигирии воридшавии захираҳои истеҳсолӣ аз берун; баҳисобигирии захираҳо дар анборҳо; баҳисобигирии идоракунии истифодабарии онҳо дар истеҳсолот; баҳисобигирии таркибӣ ва таҳлилии захираҳои молию истеҳсолӣ (расми 2.2.2).

Бояд қайд кард, ки бидуни ташкили босамари баҳисобигирии идоракунии захираҳои истеҳсолӣ ба сарфа намудани захираҳои моддӣ ноил гардидан аз имкон берун аст. Ҳарҷунии ашёҳо дар меъёри муайян ба афзоиши маҳсулоти иловагӣ, мусоидат мекунад. Мувофиқан рӯйдодҳои хоҷагие, ки дар соҳаи истеҳсолӣ ба миён меоянд, зимни баҳисобигирии идоракунии ашёҳои меҳнат ба таври механикӣ қайд карда мешаванд, ин ҳолат дар навбати худ назорат, ченқунӣ, бақайдгирӣ ва идоракунии ҳарчи сарфакоронаи дороиҳоро таъмин менамояд. Ҳамин тавр, баҳисобигирии идоракунии дуруст бароҳмондашудаи захираҳои молию истеҳсолӣ имкониятҳои ҳифз, назорат аз рӯйи ҳаракат ва истифодаи дурусти онҳоро фароҳам меорад.

Дар корхонаҳои кишоварзӣ мисли дигар соҳаҳои истеҳсолӣ ашёҳои меҳнате, ки ҳарида мешаванд, аз рӯйи арзиши ҳақиқии воридшавӣ бо ҷамъи ҳароҷоти нақлиётӣ ва ҷобаҷокунӣ дар анборҳои корхона баҳогузорӣ карда мешавад. Масолех ва маҳсулоти дар худи корхона истеҳсолшаванда сараввал аз рӯйи арзиши меъёрий баҳогузорӣ карда шуда, пас аз тартибдиҳии арзишмуайянкуни ҳақиқӣ он то ба арзиши ҳақиқӣ баробар карда мешавад. Истифодабарии усули меъёрии баҳисобигирии ҳароҷот ва арзишмуайянкунӣ барои сарфакорона истифодабарии захираҳо, назорати ҳароҷот дар ҳар як марҳилаи коркарди маҳсулот, ошкор кардани майлкуниҳо ва сабабҳои онҳо, фароҳам омадани шароит барои назорати ҳароҷот ва арзиши аслӣ мусоидат менамояд.



### **Расми 2.2.2. – Амсилаи равандии ташкили баҳисобирии идорақуни захираҳои молию-истехсолӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ**

*Сарчашма: муаллиф дар асоси омӯзииши адабиёт таҳия намудааст.*

Минбаъд, бо мақсади муайян кардани вазъи воқеи молиявӣ, пеш аз тартибиҳии ҳисботи солона гузаронидани азнавбаҳодиҳиро зарур мешуморем. Ин что мо ба корхонаҳои кишоварзӣ тавсия медиҳем, ки зимни баҳодиҳии ЗММ аз муқаррароти СББМ (IAS) 2 «Захираҳо», СБҲМ (IFRS) 13 «Баҳогузории арзиши одилона» ва СББМ (IAS) 41 «Хоҷагии қишлоқ» истифода намоянд. Дар ин стандартҳо тавсия дода мешавад, ки захираҳои молию моддӣ аз рӯйи арзиши одилона баҳогузорӣ карда шаванд.

СБҲМ (IFRS) 13 «Баҳогузории арзиши одилона» арзиши одилонаро дар санаи баҳогузорӣ ҳамчун нархи имконпазири фурӯш барои интиқоли дороиҳо аз рӯйи шартҳои ҷорӣ дар бозорҳое муайян мекунад, ки дар он харидор ва фурӯшанда аз рӯйи ҳамин намуди дорӣ ба мувофиқа мерасанд<sup>50</sup>.

Дар мавриди мавҷуд будани якчанд бозорҳои фурӯш ва гуногун будани шартҳои онҳо, СБҲМ (IFRS) 13 ба корхонаҳо тавсия менамояд, ки бозори нисбатан фоиданок барои баҳогузории дороиҳо интиҳоб карда шавад. Бозори нисбатан фоиданок он бозоре ҳисоб меёбад, ки

<sup>50</sup> МСФО (IFRS)13 «Оценка справедливой стоимости» <https://www.audit-it.ru>. (санаи муроҷиат 20.10.2020).

маблағи соф аз фурӯши имконпазир бо тарҳи ҳарочоти фурӯш аз ҳама бозорҳои дигар дида баландтар мебошад<sup>51</sup>.

Гарчанде ки ин тарзи баҳодиҳии ЗММ дар стандартҳои байналмилалии ҳисботи молиявӣ пешбинӣ гардидааст, мо ҷонибдори он ҳастем ки бо мақсадҳои баҳисобигирии идоракунӣ барои баҳодиҳии захираҳои молию моддӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ он низ истифода бурда шавад. Ҷунки, бо ин усул баҳои ҳақиқии захираҳои молию моддӣ муқаррар карда шуда, вазъи воқеии молиявии субъекти ҳоҷагидории кишоварзӣ муайян мегардад ва ба истифодабарандагон аҳбори дурустӣ санҷидашуда ва асоснок пешниҳод мегардад. Қабули қарорҳои манфиатнок дар асоси маълумоти воқеӣ ва асоснокшуда осон мегардад.

Дар адабиёти илмӣ барои баҳодиҳии захираҳои молию истеҳсолӣ баҳогузорӣ аз рӯйи нарҳҳои ҳисбиро низ тавсия додаанд<sup>52</sup>. Нарҳҳои ҳисбӣ метавонанд чунин муқаррар карда шаванд:

- нарҳҳои шартномавӣ бо ҷудо кардани майлқунӣ аз нарҳҳои ҳисбӣ;
- нарҳҳои ояндабинӣ - ҳисбӣ, ки ҳамчун арзиши миёнабар-кашидашудаи маҳсулоти тайёршуда дар давраи муайян, ё ин ки ба сифати арзиши пешбiniшудаи ҳосили ҷамъоваришуда, ки дар асоси нарҳҳои шартномавӣ бо илова намудани ҳарочоти пешбiniшудаи нақлиётӣ-тайёркунӣ муқаррар карда шудаанд, ҳисб карда мешавад.

Дар муҳосиботи корхона майлкунии арзиши аслӣ аз нарҳҳои ҳисбӣ дар ҳисби алоҳида қайд карда мешавад. Ҳангоми истифодабарии мавод майлкунихо аз нарҳҳои ҳисбӣ мутаносибан ба арзиши маводҳои барои истеҳсол, фурӯш, эҳтиёҷоти дигар баровардашуда, инчунин маҳсулоти дар охири давраи ҳисботӣ боқимонда соқит карда мешавад.

Дар ҳоҷагиҳои кишоварзӣ яке аз хусусиятҳои ҳос ин аст, ки зиёда аз 20% маҷмуи маҳсулоте, ки дар ҳоҷагӣ истеҳсол мешавад, ба раванди

<sup>51</sup> МСФО (IFRS)13 «Оценка справедливой стоимости» <https://www.accaglobal.com/cis/ru/> (санаси муроҷиат 20.10.2020).

<sup>52</sup> Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Учебник / Под общей редакции А.П. Михалкевича. – Минск: БГЭУ, 2004, – с.197

такрористехсол дар шакли натуралӣ дохил мегарданд. Одатан, ба маҳсулоти истехсоли худӣ дар корхонаҳо инчунин тухмиҳо, ҳӯроқи чорво, поруҳои минералӣ ва ғ. дохил мешаванд. Ба он намудҳои маҳсулоти аслиро низ ҳамроҳ намудан лозим аст, ки ҳамчун музди меҳнат ба коргарони корхонаҳои кишоварзӣ тақсим карда мешавад.

Тибқи ҳучҷатҳои меъёрии ҷорӣ баҳогузории маҳсулоти истехсолшуда, ки барои заруриятҳои ҳоҷагӣ сарф мешаванд, дар асоси арзиши воқеӣ баҳо дода мешаванд. Агар тухмиҳо ва ҳӯрока дар соли ҷорӣ истехсол карда шуда бошанд, пас онҳо аз рӯйи арзиши меъёри бо тасҳехи минбаъдаи он дар қалкулятсияи ҳисоботӣ то арзиши воқеӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Бояд қайд намуд, ки соҳаи кишоварзиҳо ҳамчун истехсолоти комплексӣ ҳисобидан мумкин аст, чунки дар як раванди истехсолӣ якчанд намуди маҳсулотҳо ба даст оварда мешавад. Масалан, дар соҳаи растани парварии ғалладонагӣ истехсоли ғалла, пасмондаи ғалла ва коҳ, дар ҷорводорӣ истехсоли шир, гирифтани насл, пору; ва ғ. Ҳусусияти чунин истехсолот дар мушкилии баҳисобгирии ҳарочот ва тақсими он байни маҳсулотҳои истехсолшуда зоҳир мегардад. Дар амалия якчанд усулҳои тақсимкунии ҳарочоти маҷмуӣ байни маҳсулотҳои истехсолшаванда ва ҳисобкунии арзиши аслӣ истифода бурда мешавад, ба мисли усули коэффициентӣ, усули нархи бозории фурӯш, усули нишондиҳандай аслӣ (вазни қиёсӣ), усули камкунии ҳарочот ба маблағи фурӯши маҳсулоти ғайриасосӣ ва ғ.,

Барои тасдиқи ин андеша аз фаъолияти ҳоҷагидории ҶДММ «Латиф Муродов»-и шаҳри Ҳисор мисоли зеринро пешниҳод менамоем. Ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулоти ғалладона дар ҳоҷагии мазкур бо усули коэффициентӣ амалий карда мешавад. Бояд қайд кард, ки аз ғаладона як намуд маҳсулоти асосӣ – гандум ва ду намуд маҳсулоти ғайриасосӣ – пасмондаи ғалла ва коҳ ҳосил мешавад. Ҳарочоти парвариш ва ғунучини зироати ғалла, аз он ҷумла ҳарочоти тозакунӣ ва ҳушккунии ғалла дар хирмангоҳ 2 600 000 сомониро ташкил додааст.

Маблаги харочот барои парвариши гандуми тирамоҳӣ аз рӯйи ҳисоби 10730/1 «Растани парварӣ» ҳисоби таҳлилии 10730/11 «Парвариши гандуми тирамоҳӣ» ба ҳисоб гирифта мешавад.

Усули коэффициентро истифода бурда арзиши аслии ҳар як намуди маҳсулот муайян карда шудааст. Мувоғиқи ҳусусиятҳои техникую биологӣ таносуби маҳсулоти ғалладона дар хочагии кишоварзии мазкур, чунин қабул шудааст:

$$1 \text{ сентнер} = 1,0$$

$$1 \text{ сентнер} \text{ пасмондаи} \text{ галла} = 0,6$$

$$1 \text{ сентнер} \text{ коҳ} = 0,08.$$

Тибқи ин таносуб миқдори маҳсулоти шартӣ чунин муқаррар гардидааст:

$$\text{Галла: } 30000 \text{ сентнер} \times 1,0 = 30000 \text{ сентнер}$$

$$\text{Пасмонда: } 5000 \text{ сентнер} \times 0,6 = 3000 \text{ сентнер}$$

$$\text{Коҳ: } 18000 \text{ сентнер} \times 0,08 = 1440 \text{ сентнер}$$

$$\text{Ҳамагӣ маҳсулоти шартӣ: } 34440 \text{ сентнер.}$$

Арзиши аслии 1 сентнер маҳсулоти шартӣ баробар мешавад:

$$2\,600\,000 \text{ сомонӣ} \div 34440 \text{ сентнер} = 75,5 \text{ сомонӣ.}$$

Арзиши аслии ҳақиқии 1 сентнер ғалла, пасмондаҳо ва коҳ чунин ҳисоб шудааст:

- арзиши аслии 1 сентнер ғалла:  $75,5 \times 1,0 = 75,5$  сомонӣ;
  - арзиши аслии тамоми ғалладона:  $30000 \text{ сентнер} \times 75,5 = 2265000$  сомонӣ;
  - арзиши аслии 1 сентнер пасмондаи ғалладона:  $75,5 \times 0,6 = 45,3$  сомонӣ;
  - арзиши тамоми пасмондаҳо:  $5000 \text{ сентнер} \times 45,3 = 226500$  сомонӣ;
  - арзиши аслии 1 сентнер коҳ:  $75,5 \times 0,08 = 6,04$ ;
  - арзиши аслии тамоми коҳ:  $18000 \text{ сентнер} \times 6,04 = 108500$  сомонӣ;
- Ҷамъи харочот:  $2\,265\,000 + 226\,500 + 108\,500 = 2\,600\,000$ .

Ҳар як усулҳои дар боло номбаршуда, дорои бартарӣ ва камбудихо мебошанд. Масалан, бартарии усули коэффицентӣ дар воқеӣ ва пурра тақсимшавии харочот байни ҳамаи намуди маҳсулот зоҳир мегардад. Яъне, харочоти маҷмӯй ба арзиши аслии ҳар як намуди маҳсулоти истеҳсолшуда новобаста аз арзишашон соқит карда мешаванд. Камбудии усул дар он аст, ки он нархи фурӯши маҳсулотро ба инобат намегирад. Чунки маҳсулоти ғайриасосӣ, масалан коҳ метавонад дар бозор арзиши ноҷиз дошта бошад. Дар сурати ба арзиши он соқит кардани маблағи харочоти маҷмӯй нархи он метавонад баланд гашта, минбаъд ба арзиши аслии маҳсулоти соҳаи чорводорӣ ва ё натиҷаҳои молиявӣ аз фурӯши ин намуди маҳсулот таъсири манғӣ расонад.

Бинобар ин дар ҳоҷагии кишоварзии Латиф Муродов тавсия дода шуд, ки аз усули тақсимқунӣ аз рӯйи нарҳҳои бозорӣ ё ин ки аз усули камкуни харочот ба маблағи фурӯши маҳсулоти ғайриасосӣ барои тақсимқунии харочоти маҷмӯй ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулот истифода бурда шавад.

Яке аз масъалаҳои муҳим дар самти назорати ашёҳои моддӣ ин нигоҳдории онҳо дар корхона ва назорат аз рӯйи истифодабариашон мебошад. Бо ин мақсад дар корхонаҳои кишоварзӣ анборҳо, шипангҳо, анборхонаҳо ва дигар мавзеъҳои нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ бунёд карда мешавад. Муҳофизати ашёҳои моддӣ ба ихтиёри шахсони масъул – мудирони анборҳо, гаражҳо, сардорони коргоҳҳо ва дигарҳо voguzor шуда, қоидаҳои нигоҳубин ва муҳофизати ашёҳои қимматнок барои онҳо муқаррар карда мешаванд.

Барои баҳисобгирий ва муҳофизати ашёҳои моддӣ дар анборҳои корхонаҳои кишоварзӣ китоби баҳисобгирии ашёҳои моддӣ, ё ин ки варакҷаи баҳисобгирии ашёҳо истифода бурда мешавад.

Намунаи китоби баҳисобгирии ашёҳои моддиро дар ҷадвали 2.2.1. пешниҳод менамоем.

## Чадвали 2.2.1 – Китоби баҳисобгирии анбории маводҳо барои хочагии кишоварзӣ

Номгӯи мавод: Қунчола						
Воҳиди ченак: қг, Нарх						
Сана	Хуччат		Аз ки ворид шуд ва ё ба кӣ супорида шуд	Микдор (вазн). қг.		
	Номгӯй	№		Ворид-шавӣ	Харочот	Бақия
01.02.2023						7400
02.02.2023	Борхати молию нақлиётӣ (БМН)	0043	Аз заводи равғанкашии ш. Душанбе	4200		11600
03.02.2023	Талабнома-борхат	56	Ба фермаи №1		4000	7600
04.02.2023	Талабнома-борхат	57	Ба фермаи №2		3000	4600
06.02.2023	Талабнома-борхат	58	Ба Бобоев Ш.		200	4400

*Сарчашма: Муаллиф дар асоси омӯзииши адабиёт таҳия намудааст.*

Китоби баҳисобгирии анбории маводҳо дар аввали сол кушода мешавад, ҳамаи саҳифаҳои он рақамгузорӣ шуда, бо имзои сармуҳосиб ва муҳри корхона тасдиқ карда мешавад.

Самтҳои асосии рушди баҳисобгирии идоракуни ашёҳои моддӣ дар сари вақт инъикос намудани воридшавӣ, харочот, нигоҳдорӣ ва оқилона истифода намудани онҳо дарҷ мегардад. Воридшавии захираҳои молию масолеҳӣ тариқи хуччатҳои мувоғиқ амалӣ карда мешавад. Вазифаи баҳисобгирии идоракуни захираҳои молию масолеҳӣ дар таъмини дуруст ва саривақтии назорати воридшавӣ, нигоҳдорӣ ва истифодаи онҳо бо мақсади гирифтани нишондиҳандаҳои иқтисодии асосноккардашудаи арзиши аслии маҳсулот мебошад.

Дар намгӯи масолеҳҳои истеҳсолоти худии корхонаҳои кишоварзӣ харочот барои ҳӯроки чорво мавқеи асосиро ишғол менамояд. Ҳӯроки чорво барои рушди соҳаҳои чорвопарварӣ дар хочагии кишоварзӣ нақши калонро мебозад. Заминаи асосии таъмини дурусти чорво бо ҳӯрака ин муайян намудани вазни аниқи онҳо ҳангоми вориднамоӣ, инчунин бамеъёрдарории харочоти онҳо ба ҳар сари чорво ва парранда мебошад. Барои дуруст муайян намудани миқдори ҳӯрака ва назорат аз рӯйи харочоти онҳо, корҳои ҳӯрокатайёркуниро, аввалан, бояд ҳангоми ғундоштани онҳо гузаронидан лозим аст. Ҳангоми ғунучини ҳосили

зироатҳои хӯроки чорво назорат аз рӯйи сифати корҳои ғунучин, беталафғунодорӣ ва назоратро дар маконҳои нигоҳдории онҳо пурзӯр намудан лозим аст.

Ҳангоми пешакӣ ҷен кардани хӯроқаҳо бояд аз тарафи менечери соҳаи хӯроки чорво варақаҳо тартиб дода шуда, ба шуъбаи муҳосибот ирсол карда шаванд. Дар мавриди тақроран ҷен кардани хӯроқа ҳаҷми ғарамҳо, ҷоҳи силос ва вазни хӯроқаҳо муайян карда шуда, сифати онҳо баҳогузорӣ ва аз рӯйи шаклҳои тасдиқгардида дар ду нусха санад омода карда мешавад. Як нусхай он ба мутассадиён, нусхай дигар ба муҳосибот барои воридкунӣ супурда мешавад. Маълумот оид ба хӯроқаҳо ба китобе, ки дар шуъбаи муҳосибот мавҷуд аст, дар асоси натиҷаҳои маротибаи дуюм ҷенкардашуда ворид карда мешавад. Ичрои ин амалҳо сатҳи назорат аз рӯйи тайёркунӣ, истифодабарӣ ва нигоҳубини масолеҳи соҳаи кишоварзиро баланд мебардорад.

Зимни меъёргирии ҳарочоти хӯроқаи чорвои истеҳсоли худӣ меъёри ҳар як намуди хӯроқа, бо назардошти таъсири онҳо ба маҳсулоти чорводорӣ – гӯшт, шир, равғаннокӣ ва ғайра муайян карда мешавад. Меъёри ҳақиқии ҳарочоти хӯроқа ҳамон вақт дуруст арзёбӣ мегардад, ки вобаста ба ҳар як намуди маҳсулоти истеҳсолшаванда, на танҳо талабот ба бузургии аслии онҳо, балки нишондиҳандаҳои ғизонокии онҳо низ ба инобат гирифта мешаванд. Норасони ягон намуди маводҳои ғизонок ба маҳсулнокии чорво метавонад таъсир расонад, ҳарочоти корхонаро зиёд кунад, ки дар натиҷа он ба арзиши аслии маҳсулоти чорводорӣ низ таъсири манғӣ мерасонад.

Бо мақсади таъмини назорати ҷорӣ аз рӯйи ҳолати захираҳои молию масолеҳӣ ва истифодабарии онҳо дар ҳоҷагиҳои кишоварзӣ тавсия карда мешавад, ки мунтазам шахсони масъул ҳисботи дохилӣ тайёр намуда ба менечери роҳбарикунанда дар охири ҳар моҳ пешниҳод намоянд. Ҳисбот танҳо он маводҳоеро дар бар мегирад, ки дар давоми давраи ҳисботӣ нисбати онҳо воридшавӣ ва ё ҳориҷшавӣ амалӣ карда шуда бошад. Дар ҳисбот маълумот метавонад ҳам бо ҷенаки аслӣ ва ҳам бо

ченаки пулӣ нишон дода шаванд ва барои ҳар як амалиёти воридшавӣ ва ҳарочотшавии маводҳо ҳуҷҷати тасдиқунанда замима гардад. Намунаи ҳисботи дохилӣ оид ба ҳаракати ашёҳои моддиро барои субъекти ҳочагидории кишоварзӣ дар ҷадвали 2.2.2 пешниҳод менамоем. Ҳисботи мазкур ба мо имкон медиҳад, ки маълумоти зарурӣ оид ба вазъи воқеии ҳар як намуди захираҳои масолеҳиро дар аввал ва охри моҳ, аз қадом сарчашмаҳо ворид шудан, ба қадом мақсадҳо ҳарочот гаштани онҳоро, ҳам бо ҷенаки аслӣ ва ҳам бо ҷенаки пулӣ дастрас намоем.

Ташаккули иттилоот оид ба захираҳои молию истеҳсолӣ ва банизомдарории он дар ҳисбҳои таркибӣ ва таҳлилии субъектҳои кишоварзӣ яке аз масъалаҳои мубрами баҳисобгирии идоракунӣ ҳисоб меёбад. Истифодабарии ҳисбҳои муҳосибӣ ва қайди амалиётҳо оид ба воридшавӣ, ҳаракати дохилӣ ва хориҷшавии ашёҳои моддӣ асоси пешбуруди баҳисобгирии муҳосибии ин объекти фаъолияти корхона мебошад.

**Ҷадвали 2.2.2. – Ҳисбот оид ба ҳолати захираҳои истеҳсолӣ барои моҳи марта соли 2022 дар анбори нигоҳдории доруҳои минералии ҶДММ «Латиф Муродов»-и ш. Ҳисор**

Аз кучо ворид шуд ва ё ба кучо сарф шуд	Номгӯи ашё ва маводҳо								Ҳамагӣ	Бақия		
	Селитрай аммиак		Намаки калий		вағ.							
	Микдор, кг	Маблаг	Микдор, кг	Маблаг								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+7)	10		
2	Нархи ҳисбии воҳид, сомонӣ	-	-	1	5,48	1	5,70	-	-	-		
3	Бақия дар аввали моҳ, кг	-	-	110	602,8	2100	11970	-	12572,8	12572,8		
4	Рамзи баҳисобгирии таркибӣ ва таҳлилиӣ	Дт	Кт	-	-	-	-	-	-	-		
5	Аз ки ворид шуд: аз таъминкунанда	10720	22010	3000	16440	-	-	-	16440	-		
6	Ҳамагӣ			3000	16440	-	-	-	16440	29012,8		
7	Рамзи баҳисобгирии таркибӣ ва таҳлилиӣ	Дт	Кт	-	-	-	-	-	-	-		

8	Сарф шуда (ба кучо): ба бригадаи №1	107311	10720	550	3014	-	-	-	3014	-
9	ба бригадаи №2	107312	10720	1100	6028	970	5529	-	11557	-
10	Ҳамагӣ (C.8+C.9)	-	-	1650	9042	970	5529	-	14571	-
11	Бақия дар охири моҳ (C.3+C.6-C.10)	-	-	1460	8000,8	1130	6441	-	-	14441,8

*Имзои шахси масъули ашёҳои моддӣ \_\_\_\_\_.*

*Ҳисоботро бо \_\_\_\_\_ адад ҳӯҷҷатҳои воридшавӣ ва \_\_\_\_\_ адад хориҷшавии маводҳо муҳосиб қабул намуд.*

*Сарчашма: муаллиф дар асоси омӯзиши адабиёт таҳия намудааст.*

Зимни баҳисобгирии таркибӣ ва таҳлилии захираҳои молию моддӣ корхонаҳои кишоварзӣ аз «Нақшай ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-ҳочагии субъектҳои ҳочагидорӣ ва Нишондоди методӣ оиди татбиқи нақшай ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-ҳочагии субъектҳои ҳочагидорӣ (Фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2011, № 41) истифода мебаранд.

Мо аз ин ҳӯҷҷати меъёри номгӯи ҳисобҳоеро, ки барои баҳисобгирии таркибии воридшавӣ, истифодабарии дохилӣ ва хориҷшавии захираҳои молию масолеҳӣ метавонанд истифода шаванд, чудо менамоем:

10540 – Андозҳои подошшаванда (ҷуброншаванда)

10700 – Захираҳои молию моддӣ

10710 – Молҳо

10720 – Ашёи хом ва маводҳо

10730 – Истеҳсолоти нотамом

10740 – Маҳсулоти тайёр

10750 – Маҳсулоти кишоварзӣ аз дороиҳои биологӣ

10760 – Сӯзишворӣ

10770 – Қисмҳои эҳтиёти

10780 – Лавозимот ва асбобу анҷом

10790 – Дигар захираҳо

55100 – Харочот аз рӯйи истеҳсоли дороиҳои биологӣ

Баҳисобгирии таҳлилии захираҳои молию истеҳсолӣ дар доираи ҳисобҳои зикршуда бо кушодани рамзҳои иловагӣ аз рӯйи намуд, номгӯй, навъ, андоза, тамға ва дигар хусусиятҳо пеш бурда мешавад.

Масалан, ба ҳисоби таркибии 10720 «Ашёи хом ва мавод» мо күшодани чунин ҳисобхои иловагӣ ва таҳлилиро тавсия менамоем (Чадвали 2.2.3).

**Чадвали 2.2.3. – Күшодани ҳисобхои таҳлилий ба ҳисоби таркибии 10720 «Ашёи хом ва мавод» барои хоҷагии қишоварзӣ**

Ҳисоби таркибӣ	Ҳисоби таркибии дараҷаи 1	Ҳисоби таҳлилии дараҷаи 1	Ҳисоби таҳлилии дараҷаи 2
10720 Ашёи хом ва мавод	107201 Тухмиҳо ва маводи шинониданиӣ	1072011 Тухмиҳои галладона	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072012 Тухмиҳои полезӣ	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072013 Тухмиҳои сабзавот	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072014 Маводи шинониданиӣ (ниҳол)	Аз рӯйи ҳар як намуд
	107202 Маҳсулоти нимтайёр ва маснуоти пурракунанда	1072021 Меваи қишта (меваи резакардашуда)	Аз рӯйи ҳар як намуд
	107203 Нуриҳои минералий	1072031 Селитраи аммиак	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072032 Намаки калий	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072033 Карбамид	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072034 Суперфосфат	Аз рӯйи ҳар як намуд
	107204 Хӯроки чорво	1072041 Юнучкаи хушӯк	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072042 Сиљоси юнучқа	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072043 Комбикорм (хӯроки омехта)	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072045 Пасмондаҳои галладона	Аз рӯйи ҳар як намуд
	107205 Зарфҳо, ҳалтаҳо ва маводи банду баст	1072051 Зарфҳои чубин	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072052 Зарфҳои пластмасӣ	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072053 Ҳалтаҳо	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072054 Маводи банду баст	Аз рӯйи ҳар як намуд
	107206 Масолеҳи соҳтмонӣ	1072061 Чубӯ тахта	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072062 Арматура	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072063 Семент	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072064 Рангҳо	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072065 Маводи ороишӣ	Аз рӯйи ҳар як намуд
	107207 Воситаҳои хоҷагӣ ва асбобу анҷом	1072071 Либосҳои корӣ ва маҳсус	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072072 Асбобу ускуна	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072073 Белу қаландҳо	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072074 Маводҳои барқӣ	Аз рӯйи ҳар як намуд
	107208 Сӯзишворӣ	1072081 Солярка	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072082 Бензин	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072083 Равғани мошинҳо	Аз рӯйи ҳар як намуд
	107209 Воситаҳои муҳофизати растаниӣ ва ҳайвонот	1072081 Зарҳимикатҳо	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072082 Биовитаминҳо барои растаниӣ	Аз рӯйи ҳар як намуд
		1072083 Доруҳои ҳайвонот	Аз рӯйи ҳар як намуд

*Сарчашма: муаллиф дар асоси омӯзшии адабиёт ва таҷрибаи корхонаҳои қишоварзӣ таҳия намудааст.*

Истифодабарии ин равиши кор, яъне кушодани ҳисобҳои таҳлилӣ барои ҳар як ҳисоби таркибӣ имкониятҳоро баҳри бунёди иттилооти ҷузъигардонидашуда оид ба вазъи истифодабарии ҳар як намуди захираҳои молию масолеҳӣ, аз қадом сарчашмаҳо воридшавӣ ва ба қадом мақсадҳо харҷшавии онҳоро фароҳам оварда, раванди қабули қарорҳои идоракуниро осон мегардонад.

Хуллас, дар низоми баҳисобгирии муҳосибии захираҳои молию масолеҳии корхонаҳои қишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон камбудиҳои зиёд ба назар мерасанд. Аз норасогии низомномаю дастуралмалҳои соҳавӣ сар карда то ба норасогии мутахассисони ботаҷрибаи дорои донишҳои замонавӣ ва истифода нашудани донишҳои муосири илман асосноккардашуда дар амалияи корхонаҳои қишоварзӣ аз ҷумлаи онҳост. Муҳосибони фаъолияткунанда бештар аз тарзу усулҳои дар замони иқтисодиёти нақшавӣ амалкунанда зимни баҳисобгирий, баҳодиҳии захираҳо ва ҷамъбости маълумотҳо то ҳол истифода мебаранд, ки он ба талаботи иқтисодиёти имрӯзай дар асоси қонуниятҳои бозор фаъолияткунанда ҷавобгӯ нест. Рушди фаъолияти ҳочагидории корхонаи қишоварзӣ аз ҳолати бароҳмондашудаи низоми баҳисобгирии идоракунӣ вобастагии қавӣ дорад. Аз ин рӯ муҳосибони корхонаҳои қишоварзиро зарур аст, ки аз донишҳои замонавӣ дар самти ташкили баҳисобгирии идоракунӣ истифода намоянд, усулҳои муосири баҳисобгирии захираҳои молию моддӣ, баҳодиҳии захираҳои моддию молӣ, ҷамъbast ва инъикоси маълумотҳои баҳисобгириро тибқи тавсия ва коркардҳои илмии аз ҷониби олимон ва мутахассисон амалигашта мавриди истифода қарор диҳанд.

Дар робита ба ин тамоюли рушди баҳисобгирии идоракунии захираҳои истеҳсолӣ ва молӣ дар равандҳои технологиистеҳсолоти ҳочагиҳои қишоварзӣ дар маркази диққати кормандони илмӣ қарор гирифтааст. Ин бо он маънидод карда мешавад, ки пеш аз ҳама ин самти баҳисобгирии идоракунӣ душвор ва меҳнатталаб буда, баъдан ашёҳои меҳнат назорати доимӣ ва устуворро талаб менамоянд.

Яке аз хусусиятҳои баҳисобгирии идоракунии харочоти ашёҳои меҳнат дар хочагиҳои кишоварзӣ дар он зоҳир мегардад, ки дороиҳои моддӣ қисми ҷудонашавандай равандҳои истеҳсолӣ – технологӣ мебошанд ва аз анборҳои маҳсусгардонидашуда тариқи шахсони мутасаддӣ ё менечерони зерсоҳаҳо ба ҷойҳои истифодашавиашон бароварда мешаванд. Ин ҳолат хусусан дар давраи кишти зироатҳои кишоварзӣ ва ҷамъоварии ҳосил баражо ба назар мерасад. Барои ҳифзи захираҳои молию масолеҳӣ дар ҷунин ҳолатҳо таъмини назорати муентазам ва қатъӣ талаб карда мешавад.

### **2.3. Методикаи баҳисобгирии идоракунии харочот оид ба истифодабарии воситаҳои асосӣ**

Барои таъмини фаъолияти хуби хочагидории корхонаҳои кишоварзӣ воситаҳои асосӣ дар шакли аслӣ ва ё бо баҳогузории пулӣ ҷудо карда мешаванд, ки барои ба даст овардани он воситаҳои молиявӣ ва гайримолиявӣ заруранд. Дар хочагидории кишоварзӣ вобаста ба ҳаҷми умумии корҳои иҷрошаванд, бо дарназардошти шаклҳои муосири ташкил ва идоракунии истеҳсолот, истифодаи самараноки олотҳои меҳнат, микдори воситаҳои асосии зарурӣ муайян карда мешаванд.

Хусусияти ҳоси воситаҳои асосӣ дар он аст, ки онҳо якчанд маротиба ва муддати тулонӣ дар фаъолияти корхонаҳо истифода бурда мешаванд. Онҳо ба соҳаҳои истеҳсолот доҳил шуда, то пурра фарсада шуданашон ба истеҳсолот ва раванди идоракунӣ ҳизмат мерасонанд. Воситаҳои асосӣ шакли аввалини худ ва таъиноташонро ба ҳайси олотҳои меҳнат нигоҳ дошта, дар муддати якчанд равандҳои такроршавандай истеҳсоли маҳсулот (корҳо, ҳизматҳо) аз лиҳози физикӣ фарсада мешаванд ва арзиши худро ба маҳсулоти истеҳсолшаванда қисм ба қисм мегузаронанд. Ҳамзамон, марбут ба воситаҳои асосӣ дигар зухурот ҳам ба вуқӯъ меояд: бо рушди технологӣ усулҳои кор тағиیر

ёфта, мошину таҷхизот ва дигар воситаҳои асосӣ низ такмил дода мешаванд, ки бо ҳарчи камтарин истеҳсоли маҳсулот ва баланд бардоштани сифати маҳсулот (корҳо, хизматҳо) имконпазир мегардад.

Воситаҳои асосӣ барои таъминоти корхона бо ашёҳои зарурӣ, ташкили истеҳсолот, фурӯш ва таъмини раванди идоракунӣ нақши асосиро мебозанд. Истифодабарии самаранок, муҳофизат ва идоракуни воситаҳои асосӣ вазифаи менҷерони соҳаи кишоварзӣ мебошад. Барои таъмини иҷроиши вазифаҳои зикршуда ташкили баҳисобгириӣ ва назорат аз рӯйи истифодабарии воситаҳои асосӣ амали бисёр муҳим аст. Бо ин мақсад дар доираи рисолаи диссертационӣ аз маълумотҳои ҶДММ “Латиф Муродов”-и шаҳри Ҳисор истифода намуда, барои беҳгардонии раванди истифодабарӣ ва самаранокии объектҳои воситаҳои асосӣ коркардҳои методӣ ва тавсияҳои амалий пешниҳод карда мешавад.

Кооперативи истеҳсолии ба номи «Латиф Муродов»-и шаҳри Ҳисор бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10-майи соли 2005, таҳти рақами 169 ҳамчун хоҷагии тухмипарварӣ аз рӯйи истеҳсоли тухмии галладонагӣ фаъолият менамояд. Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2-майи соли 2007, таҳти № 245 он ба корхонаи фарбенасонии чорво аз рӯйи парвариши чорво табдил дода шуд. Соли 2021 шакли ташкилию ҳуқуқии корхонаи мазкур тағйир дода шуда, ба ҶДММ “Латиф Муродов” табдил дода шуд.

Ҳайати воситаҳои асосии ҶДММ “Латиф Муродов”-ро омӯхта дар ҷадвали 2.3.1 намудҳои воситаҳои асосӣ муайян карда шуда онҳоро ба ду гурӯҳи қалон ҷудо намудем: 1) воситаҳои асосии истеҳсолии намуди асосии фаъолият; 2) воситаҳои асосии дигар соҳаҳо.

Аз ҷадвали 2.3.1 маълум мегардад, ки маблағи воситаҳои асосии намуди фаъолияти асосӣ нисбат ба соли аввали базисӣ дар муддати 5 сол ба андозаи 24,0 банди фоизӣ (б.ф) афзоиш ёфтааст, аз он ҷумла маблағи биноҳо 2,0 б.ф., иншоот 85,2 б.ф., каналҳои обёрий ва заҳбурҳо 5,87 маротиба, мошинҳо ва таҷхизот 2,7 б.ф., дастгоҳ ва инвентарҳои хоҷагӣ 26,6 б.ф., ҳайвоноти маҳсулдех 26,3 б.ф. афзоиш ёфтаанд. Маблағи

воситаҳои нақлиётӣ 4,4 банди фоизӣ, дигар мошину таҷхизот бошад 58,8 банди фоизӣ кам шуда мувофиқан 95,6 ва 41,2 фоизи соли 2018-ро ташкил додаанд.

Маблағи воситаҳои асосии дигар соҳаҳо низ ба 19,1 б.ф. зиёд шудааст, аз он ҷумла афзоиши маблағи воситаҳои асосии истеҳсолоти саноатӣ 34,8 б.ф. ва зиёдшавии воситаҳои асосии ғайриистеҳсолӣ бошад 1.9 б.ф.-ро ташкил додаанд.

Айни замон ин воситаҳои асосӣ қисман ба зерсоҳаҳо, ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) ва корхонаву ҳочагиҳои хурди дигар ба иҷора дода шудаанд. Ин объектҳои баҷорадодашуда бештар ҳусусияти хизматрасонӣ ва ё ёриасон доранд. Муайянсозии объектҳои инвентарӣ яке аз проблемаҳои асосӣ мебошад, ки ташкили баҳисобгирии идоракунӣ ва соқитгардонии фарсадашавии воситаҳои асосӣ дар асоси он ба роҳ монда мешавад. Бинобар ин, муҳим аст, ки объектҳои инвентарии воситаҳои асосӣ дуруст муайян карда шаванд, ки дар натиҷа инҳо таъмин ҳоҳад гардид: аниқ муайян кардани арзиши тавозуни воситаҳои асосӣ; дуруст ҳисоб кардани соқиткуниҳо; сарҳадгузории аниқи ҳароҷот байни объектҳои инвентарӣ; тақсимоти дурусти ҳароҷот ба маҳсулоти истеҳсолшаванда ва хизматрасониҳои иҷрошаванда; муайян намудани бузургии муносиби иҷорапулӣ ва ғ.

### **Ҷадвали 2.3.1. - Ҳайати воситаҳои асосии ҶДММ «Латиф Муродов» дар 5 соли охир, сомонӣ**

Нишондиҳандаҳо	Солҳо					2022/2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	
<i>Воситаҳои асосии намуди асосии фаъолият</i>						
Биноҳо	2132528	2132538	2132528	2085528	2387715	112,0
Иншоот	415498	415498	415498	415498	769567	185,2
Каналҳои обёрӣ ва заҳбурҳо	70734	70734	603864	415498	415498	587,4
Мошинҳо ва таҷхизот, ҳамагӣ	1816875	1885900	791309	1442958	1865136	102,7
Дигар мошинҳо ва таҷхизот	985109	985109	687861	406253	406253	41,2
Воситаҳои нақлиёт	3167812	3343837	3093627	3003277	3027742	95,6
Дастгоҳ, инвентарҳои истеҳсолӣ ва ҳочагӣ	52916	52916	63527	61427	67017	126,6

Ҳайвонҳои маҳсулдех	1277285	1679284	2517964	2948214	3360200	263,1
Ҳамагӣ	9918757	10565816	10306178	10778653	12299128	124,0
<i>Воситаҳои асосии дигар соҳаҳо</i>						
Истехсолоти саноатӣ	1501828	1501828	1501828	2024347	2024347	134,8
Воситаҳои асосии гайриистехсолӣ, ҳамагӣ	1376326	1386326	1396937	1396937	1402527	101,9
Ҳамагӣ	2878154	2888154	2898765	3421284	3426874	119,1

*Сарҷасима:* коркарди муаллиф дар асоси маълумот аз муҳосиботи ҶДММ «Латиф Муродов»-и шаҳри Ҳисор

Барӯйхатгирий ва баҳогузории объективии ҳолати техникии воситаҳои асосӣ ҳамчун асоси муайянсозии нарҳ, баҳогузории умумии дороиҳои гайригардон дар тавозун ва воситаи ҳифзи онҳо мебошад.

Умуман, аз ин таърифҳо бармеояд, ки обьекти инвентарӣ дар худ воҳиди ягонаи техникии обьекти воситаи асосиро таҷассум намуда, обьекти баҳисобгирии идоракунӣ ва назорат қарор мегирад.

Дар ҷадвали 2.3.2 мавҷудияти техникаи кишоварзии ҶДММ “Латиф Муродов”-ро дида мебароем.

Аз ҷадвали 2.3.2 маълум мегардад, ки миқдори тракторҳо дар соли 2022 нисбат ба соли 2018 ба 16,3 банди фоизӣ кам шудаанд, ки 6 тракторро ташкил медиҳад. Аз ин миқдор тракторҳои тасмачарҳ ва тракторҳои чарҳдор ба миқдори 3-тогӣ аз ҳар қадом кам шудаанд, ки аз онҳо камшавии тракторҳои тасмачарҳ 27,3 б.ф. ва тракторҳои чарҳдор бошанд, 11,5 б.ф. ташкил медиҳанд. Дар ин давра миқдори комбайнҳои алафдарав бетағири бокӣ монда, дар соли 2022 иқтидорҳои энергетикӣ 3469 КВт-ро ташкил додаанд, ки афзоиши он 1,7 % нисбат ба давраи базавиро ташкил медиҳад. Бояд қайд намуд, ки миқдори автомобилҳои сабукрав кам шуда, миқдори автомобилҳои боркаш зиёд шуда дар маҷмуъ, шумораи онҳо дар 5 соли охир ба андозаи 20 % афзоиш ёфтааст.

**Ҷадвали 2.3.2. - Мавҷудияти техникаи кишоварзӣ дар ҶДММ «Латиф Муродов», адад**

	2018	2019	2020	2021	2022	2022 нисбат ба 2018, бо %
Тракторҳо	37	39	34	33	31	83,7
Аз он ҷумла:						
Тракторҳои тасмачарҳ	11	11	9	8	8	72,7

тракторҳои чарҳдор	26	28	25	25	23	88,5
Комбайнҳои алафдарав	3	3	3	3	3	100
Иқтидорҳои энергетикӣ, Квт	3410	3594	3669	3579	3469	101,7
Автомобилҳо	5	5	6	4	6	120
Аз он чумла: Боркаш	1	1	1	2	2	200
Сабукрав	5	5	5	4	4	80

*Сарчашма: коркарди муалиф дар асоси маълумоти ҶДММ “Латиф Муродов”*

Яке аз ҳолатҳои муҳимми ташкили баҳисобгирии идоракуни ин объектҳои инвентарии хочагии қишлоқ таснифи асосноккардашудаи воситаҳои асосӣ мебошад. Ба ҳайси асоси таснифот таъиноти мақсаднок ва нақши воситаҳои асосӣ дар раванди истеҳсолот ба инобат гирифта мешавад.

Бо ёрии таснифот, аввалан ҷузъиёти воситаҳои асосӣ аз рӯйи гурӯҳҳо муайян мегардад; дуюм, мансубияти дурусти истеҳлок ва ҳарочот барои таъмири объектҳои баҳисобгирии идоракунӣ таъмин карда мешавад; сеюм, низоми баҳисобгирии таҳлилий ва таркибии воситаҳои асосӣ бунёд карда мешавад; чорум, баҳогузории объективии истифодаи самараноки намудҳои ҷудогонаи воситаҳои асосӣ дар зерсоҳаҳои паймонкорӣ таъмин карда мешавад. Бо ёрии таснифоти воситаҳои асосӣ метавон, аз як тараф, баҳисобгирии таҳлилии сегментии мушаххас ва назорат аз рӯйи маконҳои ҷойгиршавии онҳоро гузаронид, аз тарафи дигар, нишондиҳандаҳои иқтисодиро ҳисоб намуда, сатҳи самаранокии воситаҳои асосӣ ва мақсаднок будани ба кор даровардани онҳоро дар оянда тавсиф дод. Дар рафти ташкили баҳисобгирии идоракунӣ тавассути қоидаҳои дар боло зикр гардида имконияти муайян кардани воситаҳои асосии босамар, камсамар, нодаркор ва аз лиҳози иқтисодӣ бефоида фароҳам меояд.

Дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон воситаҳои асосии истеҳсолӣ дар маҷмуъ ба соҳаи растанипарварӣ, ҷорводорӣ ва воситаҳои таъиноти умумӣ ҷудо карда мешавад. Воситаҳои асосии таъиноти кишоварзӣ, ки дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бевосита

иштирок намекунанд воситаҳои истеҳсолоти саноатӣ, соҳтмон ва гайриистеҳсолӣ ҳисоб меёбанд.

Вобаста ба таъинот ва аломатҳои физикӣ дар хочагиҳои кишоварзӣ воситаҳои асосиро чунин тасниф намудан мумкин аст:

- биноҳо (оғилхона, анбори ғалла, идораи хочагӣ, анбори маҳсулоти нафтӣ, гараж ва ғ.);
- иншоот (пулҳо, манораи хӯроки чорво, гармхона, системаи объёрӣ, порухона, қафас барои ҳайвоноти ваҳшӣ ва ғ.);
- механизмҳо ва воситаҳои интиқолдиҳӣ (шабакаи обтақсимкунӣ, шабакаи радиопахшкунӣ, транспортёрҳо, телефон ва ғ.);
- мошинҳо ва таҷҳизот, аз он ҷумла: мошинҳои қуввадиҳанда ва таҷҳизот (тракторҳо, мошинҳои худгард, муҳаррикҳои дарунсӯз, муҳаррикҳои электрикӣ ва ғ.); мошинҳои корӣ ва таҷҳизот (мошину олотҳои шудгоркунанда, мошинҳои кишткунанда ва кӯчаткунанда, мошинҳои ҳосилғундор, мошини ғалламайдакунак (ярма), мошини говҷӯшӣ ва ғ.); асбобҳои ҷенқунӣ ва танзимкунанда, дастгоҳ ва таҷҳизоти озмоишгоҳи агрозооветеринарӣ (тарозуи автомобилий, микроскопҳо, термостатҳо ва ғ.); техникаи ҳисоббарор (компьютерҳо, мошинҳои чопкунӣ ва ғ.); дигар мошинҳо ва таҷҳизот (мошинҳои сӯхторхомӯшкунанда, станцияҳои телефонӣ ва радиошуナвонӣ ва ғ.);
- воситаҳои нақлиёт (мошинҳои боркаш ва сабукрав, автобусҳо, ядакҳо, нақлиёти аспу ароба, нақлиёти обӣ, мотосиклҳо, велосипедҳо ва ғ.);
- асбобҳо (пармаи барқӣ, гирои (тиски) чelonгарӣ, асбобҳои ларзиши барқӣ ва ғ.);
- асбобҳои истеҳсолӣ ва лавозимот (зарфҳои бузургҳаҷм, сандук, дастгоҳи дурдегарӣ ва ғ.);
- асбобҳои хочагӣ (мебели идора, диванҳо, қолинҳо ва ғ.);
- чорвои корӣ (асп, барзагов, шутур ва ғ.);
- чорвои маҳсулдех (модаговҳо, буқаи наслӣ, гӯсфанд, буз ва ғ.);

- дарахтони бисёрсола (дарахтони ҳосилдиҳанда, дарахтони сояфкан ва ғ.);
- ҳарочоти асосӣ барои беҳтар қардани замин, (бे иншоот);
- дигар воситаҳои асосӣ (фондҳои китобхона, асбобҳои варзишӣ, мусиқӣ, тиббӣ ва ғ.).

Бояд қайд намуд, ки гурӯҳбандии воситаҳои асосӣ аз рӯйи хусусиятҳои моддию физикӣ ва фарсадашавандагӣ асос мегирад ва вобаста ба ин дар системаи баҳисобгирии муҳосибӣ низоми муайянни ҳисобҳои муҳосибӣ барои онҳо таъин карда мешавад.

Барои ташаккули иттилоот оид ба ҳолат ва ҳаракати воситаҳои асосӣ дар субъектҳои кишоварзӣ дар доираи ҳисобҳои муҳосибӣ аз Нақшай ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-ҳоҷагии субъектҳои ҳоҷагидорӣ ва Нишондоди методӣ оид ба татбиқи нақшай ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-ҳоҷагии субъектҳои ҳоҷагидорӣ, ки бо Фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 41, аз 27 майи соли 2011 тасдиқ гардидааст, истифода бурдан мувофиқи мақсад мебошад.

Дар ин ҳуҷҷати меъёри барои баҳисобгирии воситаҳои асосӣ ҳисобҳои таркибии зерин муайян карда шудааст:

- 11000 Воситаҳои асосӣ*
- 11010 Бино ва иншоот
- 11020 Мошин ва таҷҳизот
- 11030 Таҷҳизоти идоравӣ
- 11040 Мебел ва лавозимот
- 11050 Воситаҳои нақлиёт
- 11060 Ободонии моликияти иҷоравӣ
- 11070 Ободонии қитъаҳои замин
- 11080 Дигар воситаҳои асосӣ
- 11090 Соҳтмони нотамом
- 11100 Фарсадашавии ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ

Ин ҳисобхо дар асоси намуд ва гурӯҳҳои муайяни воситаҳои асосӣ тартиб дода шуда, он ба истифодабарандай ахбор иттилооти умумиро оид ба гурӯҳи муайяни объектҳои воситаҳои асосӣ пешниҳод менамояд. Дар ҳисобигрии идоракунӣ бо мақсади таҳлил, хуносабарорӣ ва қабули қарорҳои идоракунӣ баҳисобигрии ҷузъии воситаҳои асосӣ бениҳоят зарур аст. Аз ин хотир барои ташаккули иттилооти таҳлилий оид ба объектҳои воситаҳои асосӣ мо амсилаи зерини ҳисобҳои таркибӣ ва таҳлилии иборат аз якчанд дараҷаро пешниҳод менамоем.

Номгӯи ҳисобҳои таркибӣ:

110100 – Биноҳо

110200 – Иншоот

110300 – Механизмҳо ва воситаҳои интиқолдиҳӣ

110400 – Мошинҳо ва таҷхизот

110500 – Воситаҳои нақлиёт

110600 – Асбобҳои истеҳсолӣ ва лавозимоти хочагӣ

110700 – Мебел ва лавозимоти идора

110800 – Чорвои корӣ ва маҳсулдех

110900 – Дарахтони бисёрсола

110910 – Ҳароҷоти асосӣ барои беҳтар кардани замин (бе иншоот)

110920 – Дигар воситаҳои асосӣ

Ба ҳар як ҳисоби таркибии зикршуда кушодани ҳисобҳои таҳлилиро дар намуди зерин пешниҳод менамоем, масалан:

## **110100 Биноҳо**

*110100 Биноҳои истеҳсолии фаъолияти асосӣ*

110101 Оғилхона

110102 Оғилхонаи сахроӣ

110103 Бинои истеҳсоли хӯроки чорво

110104 Коргоҳҳои истеҳсолӣ

*110110 Биноҳои гайриистеҳсолии фаъолияти асосӣ*

110111 Бинои маъмурӣ

110112 Анбори ғалла

110113 Анбори маҳсулоти нафтӣ

110114 Гараж

110115 Коргоҳои таъмири

*110120 Биноҳои фаъолияти гайриистехсолӣ*

110121 Бинои осоишгоҳ

110122 Қасри фарҳанг

110123 Бинои боғчай бачагон

110124 Бинои осорхона

110125 Амбулатория

110126 Бинои мактаб

110127 Бинои хобгоҳ

### **110400 Мошинҳо ва таҷхизот**

*110400 Мошину таҷхизоти истеҳсолии фаъолияти асосӣ*

1104011 Тракторҳо

1104012 Комбайнҳо

1104013 Мошинҳои худгард,

1104014 Муҳаррикҳои дарунсӯз,

1104015 Муҳаррикҳои электрикӣ

1104016 Мошину олотҳои шудгоркунанда

1104017 Мошинҳои кишткунанда ва кӯчаткунанда

1104018 Мошинҳои ҳосилғундор

1104019 Мошини ғалламайдакунақ (ярма)

1104020 Мошинҳои говҷӯшӣ

*1104110 Мошину таҷхизоти гайриистехсолии фаъолияти асосӣ*

1104111 Муҳаррикҳои дарунсӯз

1104112 Муҳаррикҳои электрикӣ

1104113 Тарозуи автомобилӣ

*110420 Мошину таҷхизоти гайриистехсолӣ*

1104201 Микроскопҳо

1104202 Термостатҳо

1104203 Мошинҳои сӯхторхомӯшкунанда,

1104204 Стансияҳои телефонӣ ва радиошунавонӣ ва ғ.

Баҳисобгирии идоракуни воридшавии воситаҳои асосӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ аз рӯйи дебети ҳисобҳои дар боло зикршуда ичро карда мешавад. Аз лаҳзаи ворид шудани онҳо ба корхона тамоми намудҳои воситаҳои асосӣ бояд ҷиддӣ ба ҳисоб гирифта шаванд. Ҳамчун асос барои барасмиятдарории амалиётҳо бо воситаҳои асосӣ ҳуҷҷатҳои ибтидой ҳизмат меқунанд. Бо ёрии ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ низоми бақайдгирии воридшавии воситаҳои асосӣ ба корхона, ҳолати нигоҳдорӣ, истифодабарӣ дар раванди истеҳсолот ва идоракунӣ, ҳаракати дохилӣ ва хориҷшавии воситаҳои асосӣ дар корхона назорат карда мешавад.

Дар ҶДММ «Латиф Муродов»-и шаҳри Ҳисор вобаста аз намуд ва тарзи воридшавии воситаҳои асосӣ якчанд шаклу усулҳои ҳуҷҷатгузории ин амалиётҳо ичро карда мешавад. Масалан, барои воридшавии мошинҳо, таҷхизот ва дигар техниқаи соҳаи кишоварзӣ, борхатҳои ташкилотҳои нақлиётӣ, санадҳои қабулкунӣ-хориҷкунӣ ва барои саршумори чорво ва парранда бошад, ҳисоб-фактураи таъминкунандагон ҳизмат менамоянд. Дар асоси ин ҳуҷҷатҳо воситаҳои асосӣ дар Китоби бақайдгирии воситаҳои асосӣ бо чунин нишондодҳо сабт карда мешаванд: номгӯи воситаҳои асосии воридшуда, сол, муҳлати истифодабарӣ, намуд, маҷмуи таҷхизотҳояшон, ҳалқаҳо ва ҷузъҳо, миқдори қисмҳои эҳтиётӣ ва ғ. Илова бар ин бо мақсади таъмини иттилооти таҳлилӣ оид ба объектҳои воситаҳои асосӣ варақчаҳои инвентарӣ (картаҳо) тартиб дода мешаванд.

Чун объектҳои воситаҳои асосӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ муддати тулонӣ истифода бурда мешаванд, қисм ба қисм соқит кардани арзиши онҳо ба ҳароҷоти ҷорӣ дар намуди ҳисобкуни маблаги истеҳлок кори бисёр муҳим аст. Бо ин мақсад дар доираи баҳисобгирии идоракунӣ муайян намудани маблаги истеҳлоки воситаҳои асосӣ ва дар ҳисобҳои муҳосибӣ дуруст инъикос намудани он аҳаммияти калон дорад. Дар Нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-ҳочагии

субъектҳои хочагидорӣ барои баҳисобгирии маблағҳои фарсадашавии воситаҳои асосӣ ҳисоби 11100 «Фарсадашавии ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ» таъин шудааст. Мо барои такмили низоми баҳисобгирии фарсадашавӣ, ташаккули иттилооти таҳлилӣ оид ба гурӯҳҳо ва намудҳои воситаҳои асосӣ зерҳисобҳои зеринро барои хочагиҳои кишоварзӣ пешниҳод менамоем:

111100 Фарсадашавии ғуншудаи биноҳо

111200 Фарсадашавии ғуншудаи иншоот

111300 Фарсадашавии ғуншудаи механизмҳо ва воситаҳои интиқолдидӣ

111400 Фарсадашавии ғуншудаи мошинҳо ва таҷҳизот

111500 Фарсадашавии ғуншудаи воситаҳои нақлиёт

111600 Фарсадашавии ғуншудаи асбобҳои истеҳсолӣ ва лавозимоти хочагӣ

111700 Фарсадашавии ғуншудаи мебел ва лавозимоти идора

111800 Фарсадашавии ғуншудаи чорвои корӣ ва маҳсулдех

111900 Фарсадашавии ғуншудаи дараҳтони бисёрсола

111910 Фарсадашавии ғуншудаи ҳароҷоти асосӣ барои беҳтар кардани замин (бе иншоот)

111920 Фарсадашавии ғуншудаи дигар воситаҳои асосӣ

Қобили зикр аст, ки зимни соқиткуни маблағи истеҳлоқи воситаҳои асосӣ ба ҳароҷоти корхона ба инобат гирифтани талаботи банди 4-уми моддаи 198 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, №1844 аз 23 декабря соли 2021 ҳатмӣ мебошад, ки он чунин маҳдудиятро барои субъектҳои иқтисодӣ муайян намудааст:

Тарҳи ҳиссаҷудокуни истеҳлоқӣ нисбат ба дороиҳои зерин иҷозат дода намешавад:

– замин, чорво, асарҳои санъат, захираҳои молию моддӣ, аз ҷумла объектҳои соҳтмонии нотамон ва таҷҳизоти васлнашуда, инчунин молу мулке, ки арзиши онҳо ҳангоми муайян намудани манбаи андозбандишавандай соли ҳисботӣ пурра тарҳ карда мешавад;

- воситаҳои асосие, ки ройгон гирифта шудаанд;
- воситаҳои асосие, ки арзиши онҳо аллакай пурра ба воситаи ҳисобкунии фарсадашавӣ соқит карда шудааст;

Таҳлили маълумотҳои амалий нишон медиҳад, ки на дар ҳамаи хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ баҳисобгирии дуруст ва саривақтии ҳисобкунидои истеҳлӯкӣ ва соқит кардани онҳо ба объектҳои мувофиқи ҳароҷот дикқат дода мешавад. Дар бештари хоҷагиҳо соқиткуниҳои истеҳлӯк як маротиба дар семоҳа ва ё нимсола, ҳатто як маротиба дар як сол гузаронида мешавад. Ҳамзамон на ҳамеша тақсимоти дурусти маблағи истеҳлӯк байни объектҳои ҷудогонаи баҳисобгирии идоракунӣ таъмин мегардад, ки ба сифати ин объектҳо намуди зироат, гурӯҳҳои киштҳои яқчинса, намудҳои чорво, маҳсулот аз чорво, истеҳсолот ва корҳои ҷудогона баромад меқунанд. Бояд қайд намуд, ки тақсимоти одилонаи ҳароҷоти фарсадашавии воситаҳои асосии кишоварзӣ, хусусан тракторҳо, мошинҳои боркаш, анборҳо ва яхdonҳои нигоҳдории маҳсулот ва дигарҳо, ки дар истеҳсол ва коркарди намудҳои зиёди маҳсулот иштирок менамоянд, меҳнату машаққат ва донишҳои васеи муҳосибиро талаб менамояд.

Бояд қайд намуд, ки ба як қатор ҳӯҷҷатҳои меъёрий нигоҳ накарда, то ҳол ягон равиши мукаммал оид ба сиёсати ҳисобкунии истеҳлӯк дар субъектҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон коркард нашудааст. Таҷрибаи байналмилалии баҳисобгирии муҳосибӣ шаҳодат медиҳад, ки дар амалияи корхонаҳо усулҳои зерини ҳисобкунии истеҳлӯк истифода бурда мешавад, ки онҳоро низ дар таҷрибаи корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ намудан мумкин аст:

- усули ҷадвалий;
- усули иқтидори истеҳсолӣ (маҳсулнокӣ);
- усули ҷамъи рақамҳо (солҳои истифодабарии объект);
- усули бақияи камшавандা.

Лекин дар амалияи корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан корхонаҳои кишоварзӣ аз бештари усулҳои дар боло зикршуда кор

гирифта нашуда, танҳо аз рӯйи талаботи модаҳои 198-200 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон №1844, аз 23 декабри соли 2021 амал менамоянд.

Ҳисобкуни истеҳлок як навъи маблағчудокунӣ барои навкуни фондҳои асосӣ ва ҷорикуни технологияҳои нав ҳисоб меёбад. Аз усулҳои болозикр ду усули охиронро усулҳои босуръати фарсадашавӣ низ меноманд, ки ҳангоми истифодабарии онҳо барои ширкати кишоварзӣ имконият пайдо мегардад, ки тавассути ҳисобкуниҳои якчандкаратаи фарсадашавӣ объектҳои воситаҳои асосиро зуд-зуд нав кунад.

Ҳамзамон меъёри истеҳлок аз ду омил вобаста аст:

- а) арзиши аввала ва ё барқароркардашудаи воситаҳои асосӣ;
- б) давомнокии муҳлати истифодабарии объектҳои воситаи асосӣ.

Яке аз усулҳои асосии ҳисобкуни маблағи истеҳлоки солона, ки дар моддаи 198 КА ҶТ истифодабарии он тавсия карда мешавад, ин ҳисобкуни баробарандозаи истеҳлокӣ (усули ҷадвалий) ҳисоб меёбад. Ҳиссаҷудокуниҳои истеҳлокӣ имконият фароҳам меорад, ки барои харидани объектҳои воситаҳои асосии нав заминай молиявии мусоид муҳайё гардад.

Мо барои муайян кардани маблағи солонаи истеҳлоки воситаҳои асосӣ бо усули баробарандоза (усули ҷадвалий) чунин амсила пешниҳод менамоем.

$$M_{ci} = ((A_a - Z_{kn} \pm M_{ka}) - A_{bx}) \times M_i \quad (2.3.1),$$

ки дар ин ҷо,  $M_{ci}$  – маблағи солонаи истеҳлок аз рӯйи воситаҳои асосӣ;  $A_a$  – Арзиши аввалай воситаҳои асосӣ;  $Z_{kn}$  – зарапҳо аз коҳишёбии нарҳ;  $M_{ka}$  – маблағи коэфитсиентии азnavҳисобшуда;  $A_{bx}$  – арзиши бақиявии ҳисобшуда;  $M_i$  – меъёри истеҳлок аз рӯйи солҳои истифодабарӣ (бо фоиз). Меъёри истеҳлоки солона бо фоиз чунин муайян мегардад: масалан, агар муҳлати хизмати объекти воситаи асосӣ 5 сол бошад, он гоҳ меъёри истеҳлок 20% ( $100\% \div 5$  сол) дар як солро

ташкил медиҳад. Тибқи ин методика маблағи истехлоқи солонаи объектҳои воситаҳои асосӣ дар андозаи баробар муайян карда шуда ба ҳарочоти давраи ҷорӣ соқит карда мешавад.

Чи тавре ки болотар қайд намудем, барои муайян кардани маблағи солонаи истехлоқ илова ба усули ҷадвалӣ дигар усулҳо ба мисли усули ҳисобкуни истехлоқ аз рӯйи ҳаҷми кори ичроқардаи объект; соқиткуни истехлоқ аз рӯйи усули ҷамъи рақамҳо; соқиткуни маблағи истехлоқ аз рӯйи усули бақияи камшаванда.

Усули ҳисобкуни истехлоқ вобаста ба ҳаҷми кор усуле мебошад, ки маблағи солонаи истехлоқ тибқи он дар асоси ҳаҷми кори ичроқардаи объект ҳисоб карда мешавад. Агар объект кори бисёр ичро кунад мабалғи истехлоқ низ зиёдтар ҳисоб карда мешавад ва баръакс, агар обьекти воситаи асосӣ, масалан техникаи кишоварзӣ кори ноҷизро ичро кунад, маблағи солонаи истехлоқ низ камтар ҳисоб карда мешавд. Яъне, агар обьекти воситаи асосӣ уман кор нақунад, маблағи истехлоқи ин объект ба сифр баробар мешавад, ки ин ҳолат вазъи ҳисобкуни истехлоқи воситаҳои асосиро аз воқеият каме дур мегадонад. Чунки, техникаи кишоварзӣ, агарчи кор ҳам нақунад, бо таъсири омилҳои табиӣ он кӯҳнаю фарсада мешавад ва бояд нисбати он маблағи фарсадашавӣ ҳисоб карда шавад.

Ду усули охирон номабршуда ҳамчун усулҳои тезонидани ҳисобкуни фарсадашавии воситаҳои асосӣ эътироф карда мешавад. Ин маъни онро дорад, ки ҳангоми истифодабарии ин усулҳо маблағи солонаи истехлоқ дар солҳои аввали истифодабарӣ нисбат ба солҳои баъдӣ зиёдтар ҳисоб карда шуда бо гузашти вакт дар солҳои охир истифодабарии обьект он кам шудан мегирад. Истифодабарии ин усулҳо барои корхонаи кишоварзӣ аз як ҷиҳат ба мақсад мувофиқ аст. Чунки, чун техникаҳои кишоварзӣ дар солҳои аввал, ҳангоми нав буданашон метавонанд корҳои зиёдеро бе мушкилӣ, бидуни пайдошавии нуқсҳои техникӣ анҷом диҳанд ва дар ин асно корхона даромади зиёдтарро низ метавонад ба даст орад. Мувофиқан маблағи солонаи истехлоқ дар

солҳои аввали истифодабарӣ низ нисбат ба солҳои баъдӣ зиёдтар ҳисоб карда мешавад.

Ногуфта намонад, ки дар баробари ҳисобкуни маблағи истеҳлок харочоти таъмир ва нигоҳубини объектҳои воситаҳои асосӣ ҳамчун харочоти ҷории корхона маҳсуб ёфта, банақшагирӣ ва муайянкуни бузургии он барои корхонаи қишоварзӣ кори муҳим мебошад. Дар амалия, аслан ба таҷрибаи солҳои гузашта нигоҳ карда бузургии фонди таъмир ва харочоти нигоҳубини объектҳои воситаҳои асосиро муайян менамоянд, ки он метавонад вобаста ба тагирёбии ҳолати истифодабарии объектҳои воситаҳои асосӣ ва доираи корҳои саҳроӣ натиҷаи дилҳоҳро ба бор наорад.

Мо дар доираи ин таҳқиқот методикаи ҳисобкуни маблағи солонаи истеҳлок ва маблағҳо барои фонди таъмир ва хизматрасонии техникии объектҳои воситаҳои асосиро аз рӯи усули бақияи камшаванд ба корхонаи қишоварзии ҶДММ «Латиф Муродов»-ро коркард намуда натиҷаи онро дар ҷадвали 2.3.3 пешниҳод намудем.

Усули бақияи камшаванд ӯсуле мебошад, ки ҳисобкуниҳои истеҳлокиро дар баробари усули баробарандоза (ҷадвалий) бо меъёри дукаратава аз он зиёд тақозо менамояд.

Масалан, тракторе, ки арзиши ибтидоияш 300000 сомонӣ ва арзиши барҳамдиҳияш 50000 сомониро ташкил медиҳад, муҳлати истифодабарии босамарааш дар корхона 8 сол муқаррар карда шудааст (Ҷадвали 2.3.3). Дар ин маврид меъёри солонаи фарсадашавии трактор 12,5% ( $100\% \div 8$  сол)-ро ташкил медиҳад. Тибқи тартиби усули бақияи камшаванд ин меъёри муқаррарӣ ду қарат ва ё аз он зиёдтар баланд карда мешавад:

$$12,5\% \times 2 = 25\%$$

Яъне, маблағи истеҳлоки солона 25% аз арзиши бақиявии трактор дар охири ҳар як соли ҳисботӣ ҳисоб карда мешавад.

Дар ҷадвали 2.3.3 тартиби ҳисобкуниҳои маблағи истеҳлоқи солона ва ҳарочот барои фонди таъмир ва хизматрасонии техникаи кишоварзӣ дар ҶДММ «Латиф Муродов» нишон дода шудааст.

Бояд зикр кард, ки бо мақсади банақшагирӣ ва назорати ҳарочоти таъмир ва хизмати техникии воситаҳои асосӣ дар сиёсати баҳисобигрии муҳосибии ҶДММ «Латиф Муродов» қайд карда шуд, ки бузургии ҳарочоти таъмир ба андозаи 50% аз маблағи солонаи фарсадашавӣ муайян карда шавад. Чун объектҳои воситаҳои асосии кишоварзӣ дар солҳои аввали истифодабарӣ нав мебошанд, дар ҳолати хуби техниқӣ қарор доранд, онҳо метавонанд бенуқсон ва бо ҳарочоти ками таъмир кори зиёдеро ичро қунанд. Аз ин хотир маблағи солонаи таъмир ва хизматрасонии техникии воситаҳои асосӣ, мувофиқан, бояд камтар ба нақша гирифта шавад. Аз рӯйи маълумотҳои дар ҷадвали 2.3.3. овардашуда муайян мекунем, ки ҳарочоти таъмир ва хизматрасонии техникии техникаи кишоварзӣ дар солҳои аввал камтар ва дар солҳои баъдии истифодабарӣ зиёдтар ҳисоб карда мешавад, ки он барои беҳгардонии вазъи техниқӣ ва дар ҳолати корӣ нигоҳ доштани объектҳои воситаҳои асосӣ мусоидат ҳоҳад намуд.

**Ҷадвали 2.3.3. – Методикаи пешниҳодшудаи ҳисоб кардани маблағи солонаи истеҳлоқи техникаи кишоварзӣ ва ҳарочот ба фонди таъмир ва хизматрасонии техниқӣ бо усули бақияи камшаванд дар ҶДММ «Латиф Муродов»**

№	Солҳои истифодабарӣ	Арзиши бақиявӣ дар аввали сол	Меъёри фарсада шавии солона	Маблағи солонаи фарсадашавӣ	Арзиши бақиявӣ дар охири сол	Маблағи солонаи ҳиссаҷу-докунӣ ба фонди таъмир (50% аз сутуни 5, аз поён ба боло)	Ҳамагӣ, ҳарочоти солонаи фарсадашавӣ бо маблағи фонди таъмир
1	2	3	4	5 ( $3 \times 4$ )	6 (3–5)	7	8
1	1	300000	25%	75000	225000	1697	76697
2	2	225000	25%	56250	168750	8899	65149
3	3	168750	25%	42188	126562	11865	54053
4	4	126562	25%	31640	94922	15820	47460
5	5	94922	25%	23730	71192	21094	44824
6	6	71192	25%	17798	53394	28125	45918
7	7	53394	-	3394	50000	37500	40899

8	Хамагӣ	-	-	250000	-	125000	375000
---	--------	---	---	--------	---	--------	--------

*Сарчашма: муаллиф дар асоси маълумот аз ҶДММ «Латиф Муродов» коркард намудааст.*

Ҳамин тавр маблағи истеҳлок сол то сол кам шуда, мувофиқан маблағҳо барои таъмир афзоиш меёбанд. Дар баробари ин дохил намудани харочоти таъмири воситаҳои асосӣ ба арзиши аслии маҳсулотҳои истеҳсолшаванда амалий карда мешавад.

Афзалияти методикаи пешниҳодшуда оид ба ҳисобкуниҳои маблағи истеҳлок ва маблағи харочот ба фонди таъмир дар он аст, ки объектҳои воситаи асосӣ, хусусан техники кишоварзӣ дар аввали давраи истифодабарӣ нав мебошанд, онҳо метавонанд кори зиёдеро бидуни вайроншавӣ иҷро кунанд ва мувофиқан ин ҳолат асос бар он шуда метавонад, ки мо маблағи солонаи фарсадашавиро дар солҳои аввали зиёдтар ҳисоб кунем. Оид ба маблағи харочоти таъмири воситаҳои асосӣ зикр кардан бамарвид аст, ки техникаҳои кишоварзӣ дар солҳои аввали истифодабарӣ нав буда, метавонад бе нуқси техникӣ фаъолият кунанд, ки ин ҳолат ҳамчун асос барои камтар ҳисоб кардани маблағи харочот ба фонди таъмир шуда метавонад.

Татбиқи таъминкуни истеҳсолоти кишоварзӣ бо объектҳои воситаҳои асосӣ, хусусан техникаву мошинаҳои замонавӣ ва таъмини фаъолияти босамар, ташкили назорат аз рӯйи самаранок истифодабарии онҳо, баҳогузории объективии иқтисодии чорабиниҳо оид ба механизатсияи равандҳои истеҳсолӣ ва таъмин намудани техникии истеҳсолоти кишоварзиро талаб мекунад. Ҳалли бобарори ин масъалаҳо, инчунин ташаккули арзиши аслии воқеии маҳсулоти кишоварзӣ дар он ҳолат имконпазир мегардад, ки баҳисобгирии идоракуни харочот аз рӯйи нигоҳдорӣ ва истифодабарии парки мошину тракторҳо, таҷхизотҳо ва дигар объектҳои воситаҳои асосӣ ба таври муносиб ташкил карда шавад. Ба таркиби ин харочот маблағи соқиткуниҳои истеҳлокӣ, харочот барои таъмир ва хизматрасониҳо, пардохтҳои сугуртавӣ ва дигар

харочот, ки бо истифодабарии техникаҳои кишоварзӣ алоқаманд аст, ворид карда мешавад.

Тартиби пешниҳодгардидаи баҳисобгирии идоракунии нигоҳдорӣ ва истифодабарии объектҳои воситаҳои асосӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ функцияҳои таҳлилии маълумотҳои баҳисобгириӣ ва фаъолнокии назорати дохилиҳоҷагиро оид ба истифодаи босамари воситаҳои асосӣ ва дигар захираҳои моддиро ба таври назаррас баланд мебардорад. Имконияти баҳодиҳии объективии самаранокии иқтисодии истифодабарии техникаи кишоварзиро фароҳам оварда барои ташаккулёбии иттилооти объективӣ оид ба харочоти истеҳсолӣ, пурра муайян кардани захираҳои мавҷудбуда ва дар оянда паст кардани арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат хоҳад кард.

## **БОБИ З. РУШДИ МЕТОДИКАИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ВА ҲИСОБКУНИИ АРЗИШИ АСЛӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ**

### **3.1. Таъминоти иттилоотии баҳисобгирии идоракунии харочот ҳамчун заминаи ҳисобкунии арзиши аслӣ дар маҳсулоти кишоварзӣ**

Масъалаи таъминоти иттилоотӣ дар замони муосир барои идоракунии босамари истеҳсолоти кишоварзӣ хеле муҳим буда, дар робита бо баҳисобгирии идоракунии харочот ва ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ бознигарию амиқи ҳам муҳтавои баҳисобгирии идоракунӣ ва ҳам хусусиятҳои ташаккули ҳисботи идоракунӣ, воситаҳои методии ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулоти кишоварзиро талаб менамояд.

Ҳолати муосири рушди бозории соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли масъалаҳои такомули таъминоти иттилоотии идоракунии истеҳсолоти кишоварзӣ ва аз ҳама муҳим – таъминоти иттилоотии баҳисобгирии идоракунии харочот ва ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулоти кишоварзиро пешбинӣ менамояд. Бо вучуди танзими қатъии баҳисобгирии муҳосибӣ аз ҷониби қонунгузорӣ, вазъи имрӯзай ташкили баҳисобгирии идоракунии харочот ва ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулот дар корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ нигаронкунанда бοқӣ мемонад.

Ҳоло дар корхонаҳои кишоварзии мамлакат низоми баҳисобгирии муҳосибӣ асосан ба баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ такя мекунад, ки умуман ба воқеияти кунунии иқтисодиёти миллӣ мутобиқ аст. Арзёбиҳо оид ба натиҷаҳои молиявии истеҳсолот, ки аз ҷониби менечмент ва роҳбарияти корхонаҳои кишоварзӣ ва воҳидҳои соҳтории онҳо, инчунин истифодабарандагони берунии иттилооти баҳисобгирии муҳосибӣ ба ҷо оварда мешаванд, барои муайян кардани вазъи молиявӣ ва натиҷаҳои молиявии фаъолият имконият медиҳанд. Бо вучуди ин, дар

ҳама самтҳо, ки иттилооти баҳисобигирии муҳосибиро дар шакли ҳисботи молиявӣ истифода мебаранд, назари хеле содакардашуда ба муҳтавои шаклҳои ҳисботи молиявӣ ҳамчун таъминоти иттилоотии қабули қарорҳои идоракунӣ мушоҳида мешавад. Аз ҷумла, ҳисбот оид ба вазъи молиявӣ ҳамчун ҷадвале баррасӣ мешавад, ки дар бораи амволи корхона ва манбаъҳои пайдоиши онҳо маълумот медиҳад. Дар ин маврид, иттилооти ҳисботи мазкур дар асоси бақияҳои ҳисбҳои муҳосибӣ, ки ба доираи танҳо баҳисобигирии муҳосибии молиявӣ дохил мешаванд, ташаккул меёбад. Дар амалияи баҳисобигирии идоракунии корхонаҳои кишоварзӣ ҳисбҳои маҳсус барои баҳисоб гирифтани ҳарочоти истехсолот ва ҳисоб кардани арзиши аслии маҳсулот – ҳисбҳои баҳисобигирии идоракунӣ бурда намешаванд ва чунин ҳолат дар нақшай расмии ҳисбҳои баҳисобигирии муҳосибӣ низ пешбинӣ нашудаанд.

Дар шароити имрӯзаи рушди муносибатҳои бозорӣ ба соҳибмулкон ва сармоягузорон, инчунин ба худи роҳбарият ва менечменти корхонаҳои кишоварзӣ маълумоти иловагӣ барои таҳияи қарорҳои идоракунии ҷорӣ ва стратегӣ лозим аст. Истифодабарандагони дохилии иттилоот бояд донанд, ки ин ё он тамоюл дар рушди иқтисодии корхона дар таҳти таъсири қадом омилҳо ташаккул меёбад. Номгӯйи дар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ муқарраршудаи нишондиҳандаҳои ҳисботӣ барои ба истифодабарандагон пешниҳод намудани чунин маълумот имкон намедиҳад.

Ислоҳоти қуллии муносибатҳои иқтисодие, ки дар соҳаи кишоварзии иқтисодиёти миллӣ идома дорад, ташкили оқилонаи баҳисобигирии муҳосибӣ ва баланд бардоштани онро дар идоракунии истехсолоти кишоварзӣ пешбинӣ менамояд. Рушди бобарори соҳаи кишоварзӣ дар шароити имрӯза қатъиян беҳтар намудани сифати идоракунии корхонаҳои кишоварзиро бо истифода аз усулҳои иқтисодии ҳочагидорӣ тақозо мекунад. Бинобар ин, дар низоми идоракунии истехсолоти кишоварзӣ ба рушди баҳисобигирии идоракунии ҳарочот дар

асоси истифодаи низоми мукаммали таъминоти иттилоотӣ таваҷҷуҳ бояд зоҳир кард.

Биниши муосири баҳисобгирии муҳосибии идоракунӣ дар корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ ин ба инобат гирифтани тамоми хусусиятҳои хоси кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар ин маврид донистани технологияи истеҳсоли маҳсулот ва соҳтори ташкили истеҳсолоти кишоварзӣ, шароити таъминоти моддию техникии корхонаҳои кишоварзӣ ва фурӯши маҳсулоти ниҳоии фаъолияти кишоварзӣ аҳаммияти бештар пайдо мекунад.

Барои менечменти корхонаҳои саноати кишоварзӣ дар шароити муосир пеш аз ҳама натиҷаҳои фаъолияти молиявию хочагидорӣ – нишондиҳандаҳои фоида ё зарар зарур мебошанд, ки «онҳо дар ҳисботи молиявӣ – тавозуни муҳосибӣ ва ҳисбот оид ба натиҷаҳои молиявӣ оварда мешаванд ва дар навбати худ барои таҳлили идоракунӣ ва назорати минбаъда ҳамчун манбаи иттиллотӣ мебошанд»<sup>53</sup>.

Дар натиҷаи таҳқиқи фаъолият ва низомҳои баҳисобгирии муҳосибии якчанд корхонаҳои кишоварзии шаҳри Ҳисор ва дигар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ метавон тасдиқ кард, ки дар онҳо норасоии маълумот ҳангоми ҳалли масъалаҳои идоракуни харочот ба назар мерасад. Таъминоти иттилоотии баҳисобгирии идоракуни харочот ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулот ба таври муносиб ба роҳ монда нашудааст. Маълумоти таҳлилий, ки бояд дар идоракуни харочот ба кор бурда шаванд, асосан дар низоми баҳисобгирии идоракунӣ ташаккул ёфта, равандҳои истеҳсолӣ ва молиявиро дар лаҳзаи қабули қарорҳои идоракунӣ тавсиф медиҳанд. Фаъолияти босамари корхонаҳои кишоварзӣ корбурди равиши концептуалии маҷмуиро барои ҳалли масъалаҳои баҳисобгирии идоракуни харочот ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ талаб менамояд, ки «бо коркард ва такмили

<sup>53</sup> Ергунова О.Т. Определение учетно-аналитической системы агропромышленных парков региональной экономики [Текст] / О.Т. Ергунова, Ф.Х. Цапулина // Совершенствование экономического механизма эффективного управления в хозяйствующих субъектах сельскохозяйственной направленности на региональном уровне: материалы международной научно-практической конференции – Чебоксары: Изд-во «ЧГСХА», 2017. – С. 102–106, с. 103

минбаъдаи таъминоти иттилоотии идоракунии харочот дар шароити иқтисодиёти бозорӣ асос меёбад»<sup>54</sup>.

Менечерҳо ва роҳбарияти корхонаҳои кишоварзӣ бо истифода аз маълумоти баҳисобгирии идоракунӣ ва ба ҳисоб гирифтани омилҳои берунӣ ва дохилӣ ҳангоми муайян кардани ҳадафҳои рушди корхона ва манбаъҳои ноилгардии онҳо афзалиятҳо ва самтҳои асосии рушди тичоратро муайян мекунанд, фаъолияти онро барои давраҳои оянда банақшагирӣ мекунанд. Иттилооте, ки дар шароити ташкили дурусти баҳисобгирии идоракунӣ ва таъминоти иттилоотии он дар корхона гирифта мешавад, имкон медиҳад, ки харочоти истеҳсоли маҳсулот кам карда шавад, тамоми манбаъҳои дохилии рушди истеҳсолот ошкор карда ва дар ин асос имконияти рушди корхона ҷиҳати таъмини роҳбарият бо воситаҳои зарурии назорати ичрои қарорҳои идоракунӣ арзёбӣ карда шавад.

Шубҳае нест, ки баҳисобгирии муҳосибӣ воситай муассири тамоми фаъолияти идоракунӣ мебошад, зоро он дар асоси ташкили баҳисобгирий ҳамчун низоми фаъолияти молиявию ҳоҷагидории корхона, ки ба гирифтани натиҷаи мусбат нигаронида шудааст, амал мекунад. Иттилооти идоракунӣ бо гуногуншаклии худ, ки ҳамзамон бо рушди иқтисодии корхона ва ба инобат гирифтани тамоми омилҳои дохилӣ ва берунӣ тадриҷан афзоиш меёбад, инчунин бо сершумории ҷараёнҳои иттилоотӣ ва коркарди доимии онҳо аз иттилооти аз дигар манбаъҳо гирифташуда фарқ мекунад. Бинобар ин, бо вучуди гуногуншаклии ҷараёнҳои иттилоотие, ки дар доираи фаъолияти истеҳсолии корхонаи кишоварзӣ ба миён меоянд, иттилооти баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ, ки манбаи ягонаи иттилооти ретроспективӣ (ҳисботӣ) дар бораи фаъолияти корхона мебошад, дар низоми таъминоти иттилоотии идоракунии истеҳсолот ҳамеша мавқеи асосиро ишғол менамояд.

---

<sup>54</sup> Гончарова И.А. Модернизация управления в агроформированиях: аспекты контроля [Текст] / И.А. Гончарова // Аудит и финансовый анализ. – 2014. – № 3. – С. 298–302, с. 298

Ҳамчун манбай дигари иттилоотӣ барои баҳисобгирии идоракунӣ метавонанд маълумоти низоми баҳисобгирии корхона оид ба меъёрҳои ҳарчи захираҳои моддӣ – маълумот дар бораи мавқеи ишғолкардаи корхона дар бозор, ҳисбот оид ба иҷрои корҳои илмию таҳқиқотӣ ва имконияти истифодабарии натиҷаҳои онҳо дар истеҳсолот баромад кунанд ва ин ҳама рӯйхати унсурҳоеанд, ки доираи васеи иттилоотии баҳисобгирии идоракуниро ташкил медиҳанд.

Тамоми иттилоотеро, ки дар раванди идоракунии корхонаи қишоварзӣ истифода мешавад, метавон ба иттилооти дохилӣ (хориҷшаванда) ва берунӣ (воридшаванда) ҷудо кард. Иттилооти дохилӣ маълумотест, ки дар ҳуди корхона ташаккул ёфтааст, онро метавон маҳсулоти иловагии фаъолияти муқаррарии ҳар як корхона ҳисобид. Манбаи дохилии иттилооти баҳисобгирии идоракунӣ низоми ҳуҷҷатгардиши дохилӣ (ҳисботи молиявӣ ва оморӣ, омори фурӯш, сифат, истеҳсолот ва ғ.) мебошад. Манбаъҳои иттилооти беруни дар баҳисобгирии идоракунӣ истифодашаванда берун аз доираи фаъолияти корхона қарор доранд, аз ҷумла маводҳо ва маълумоти аз таъминкунандагон ва мизочон гирифташуда, маълумоти мақомоти давлатии назорат дар соҳаҳои алоҳидаи фаъолият, интишороти алоҳида, ярмаркаҳо, намоишҳо, ҳамоишҳо, пойгоҳҳои маълумот ва дигарҳо. Иттилооти баҳисобгирии идоракунӣ, ҳамчунин метавонад ба иттилооти миқдорӣ ва сифатӣ ҷудо карда шавад. Иттилооти сифатӣ асосан хосияти гайримолиявӣ дошта, сурати иттилооти фаъолияти корхонаро пурратар мегардонад ва таваҷҷуҳи роҳбариятро ба масъалаҳои муайяни ифодаи пулӣ надошта равона мекунад. Иттилооти миқдорӣ бошад, баръакс, бо ададҳо алоқаманд мебошад ва хосияти молиявӣ (пулӣ) дорад, масалан, ҳисботи молиявӣ, ҳисботи идоракунӣ, ҳисботи андоз, буҷетҳо, нақшаҳо, ояндабиниҳо.

Ҳоло дар корхонаҳои қишоварзӣ, ҳусусан дар соҳаи растани парварӣ аҳаммияти нишондиҳандаи арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолшуда меафзояд. Нишондиҳандаи мазкур баҳои арзишии захираҳои моддӣ ва

мехнатии дар раванди истехсолот истифодашаванда, инчунин қиматҳои ҷамъбастии дигар намудҳои ҳарочоти бо истехсол ва фурӯши он алоқамандро ифода мекунад.

Барои соҳаи растани парварӣ даври тулонии истехсолот хос аст. Ҳусусияти парвариши масалан, зироатҳои ғалладонаи кишти тирамоҳӣ ин аст, ки ҳарочоти дар соли ҷорӣ анҷомдода шуда бо истехсоли маҳсулот дар ҳамин сол алоқаманд нестанд. Маҳсулоти ғалладонаи дар соли ҷорӣ киштшуда танҳо дар соли оянда, ки арзиши аслии истехсолии пурраи он ташаккул меёбад, истехсол мешавад. Ин раванд фарқияти ҳарочотро аз рӯйи вақт бо назардошти марҳилаҳои даври истехсолӣ бо ҷудо кардани ҳарочоти солҳои гузашта барои ҳосили соли ҷорӣ, ҳарочоти соли ҷорӣ барои ҳосили солҳои оянда ва ҳарочоти соли ҳисоботиро барои ҳосили ҳуди ҳамин сол пешбинӣ менамояд.

Ҳангоми парвариши зироатҳои ғалладона ҳусусиятҳои муайяни даври истехсолӣ падидор мешаванд, ки бо омилҳои гуногуни ба ташаккули арзиши аслии пурра ва арзиши аслии истехсолии маҳсулот таъсиррасон алоқаманд мебошанд. Ин омилҳо дар баробари омилҳои берунӣ, ки аз таъсири фишангҳои давлатӣ ва бозорӣ ба фаъолияти тиҷоратӣ дар соҳаи кишоварзӣ бармеоянд, асосан омилҳои таъминоти моддию техникии ҳуди соҳа ва бо ашёи ҳом таъмин намудани онро дар бар мегиранд (ҷадвали 3.1.1).

### **Ҷадвали 3.1.1. – Таъсири ҳусусиятҳои истехсолот ба ташаккули арзиши аслии маҳсулоти ғалладона**

Омил	Ҳусусиятҳо	Ташаккули арзиши аслий
Технологияи парвариши	Таъсири иқтидори техникии корхона ба технологияи парвариши	Камшавии ҳарочоти меҳнат дар баробари афзоиши тарҳҳои истехлӯк ҳангоми истифодаи технологияҳои пешқадами парвариши
	Баҳисобгирии омили таркиби навъӣ ва намудии зироатҳо	Тағйирёбии моддаҳои ҳарочоти тухмӣ вобаста ба гароншавии арзиши тухмиҳои истифодашаванда
	Мавсимияти навъҳои зироатҳои парваришишаванда	Фарқият дар ташаккули ҳарочот ва баҳисобгирии онҳо ҳангоми парвариши зироатҳои кишти тирамоҳӣ ва баҳорӣ
	Сифати тухмӣ	Самаранокии ҳарочот вобаста аз нашъунамои тухмӣ

Таъминоти моддии истех-солот	Беҳгардонии истифодаи нуриҳо бо дарназардоши ҳосилхезии замин	Зарурати баҳисобигирии ҳосилхезии замин ва баҳодиҳии он ба хотири кам ҳарочоти нурӣ
	Зарурати истифодаи воситаҳои ҳифзи растаниҳо	Беҳгардонии тарзҳои нурипошӣ ва вояҳои моддаҳои таъсирбахш бо назардоши корбурди технологияи парвариш
	Мавсимияти таҳвили ашёи хом	Муносибатҳои шарикӣ бо таҳвилқунандагон, ки талафотро аз бекористии техника ва тағйирёбии муҳлатҳои кишоварзӣ коҳиш медиҳад
Маҳсулоти истехсол-шаванда	Баҳодиҳии сифатии ғалла бо назардоши ҳосилнокии зироатҳо	Баландбардории самаранокии ҳарочоти меҳнат тавассути баланд бардоштани нархи маҳсулот
	Мавсимияти истехсол, коркард ва нигоҳдории маҳсулот	Тағйир додани ҳарочоти тиҷоратии бо фурӯши маҳсулот алоқаманд
Дигар омилҳо	Истифодаи қарз ва лизинг	Ба арзиши аслӣ доҳил кардани фоизҳои қарз
	Истифодаи муносибатҳои иҷора	Баланд шудани арзиши маҳсулот аз ҳисоби пардохтҳои иҷора
	Истифодаи муносибатҳои сугурта	Ба арзиши аслӣ зам кардани саҳмҳои сугурта
	Тақсим кардани ҳарочоти барилова ба намудҳои маҳсулот	Вобастагӣ аз пояи тақсимкунии ҳарочоти барилова дар корхонаҳои соҳа
	Талафот аз маҳвшавии кишт ва оғатҳои табӣ	Кам шудани ҳосил бо вуҷуди ҳарочоти парвариш

*Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси<sup>55</sup>*

Гурӯҳбандии омилҳои номбаршуда дар чор гурӯҳ барои таҳлили амиқи ҳарочот мувофиқи ҳусусиятҳои истехсоли зироати ғалладона ва тарзҳои ташаккули арзиши аслии маҳсулот имкон медиҳад. Ғайр аз ин, имконияти роҳандозӣ кардани назорат ва идоракуни ҳарочот пайдо мешавад ва ҷиҳатҳои сустӣ даври истехсолӣ, ки ба баланд шудани сатҳи моддаҳои алоҳидай ҳарочот ва гарон шудани арзиши аслии маҳсулоти ғалладона боис мешаванд ва дар навбати худ ба паст шудани самари иқтисодии соҳаи растанипарварӣ меоранд, ошкор карда мешаванд.

<sup>55</sup> Беспятых А.В., Беспятых Е.П., Беспятых О.А. Новые подходы к учету затрат незавершенного производства в растениеводстве [Текст] / А.В. Беспятых, Е.П. Беспятых, О.А. Беспятых // Вопросы новой экономики. - 2012. - № 2. - С. 102–107; Габибова, М.А. Учет затрат в растениеводстве [Текст] / М.А. Габибова // Актуальные вопросы современной экономики. - 2014. - № 3. - С. 219–223; Коваленко Е.В. К вопросу теории учета и калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции [Текст] / Е.В. Коваленко// Известия Международной академии аграрного образования. - 2013. - № 19. - С. 262–265; Ярошук Е.В., Роцина Ю.В. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции растениеводства [Текст] / Е.В. Ярошук, Ю.В. Роцина // Крымский экономический вестник. - 2013. - Т. 1. - № 3. - С. 265–267;

Дар низоми идоракунии корхонаи кишоварзӣ талаботи воқеӣ ба иттилооти фаврӣ ва аниқ дар бораи харочот ва арзиши аслии маҳсулот барои саривақт қабул кардани қарорҳои идоракунӣ оид ба мукаммалсозии раванди истеҳсолот вуҷуд дорад. Барои ин дар низоми баҳисобигирии идоракунии корхонаи кишоварзӣ тарзҳои маҳсуси ташаккули иттилоот ба кор бурда мешаванд. Вале қайд кардан зарур аст, ки усулҳои истифодашаванда бояд ба хусусиятҳои истеҳсолот дар соҳаи растани парварӣ ва талаботи идоракунӣ ба иттилоот мувоғиқ бошанд. Ҳангоми ташаккули иттилоот дар низоми идоракунии харочот дар истеҳсоли ғалладона ба ҳисоб гирифтани чунин хусусиятҳои асосии самти мазкури фаъолият зарур аст:<sup>56</sup>

- тақсимоти аниқи харочот ба маҳсулоти асосӣ, ҳамбаста ва иловагӣ;
- муайян кардани харочоти бо хосиятҳои сифатии ғаллаи парвариши шуда ва ба ҳисоб гирифтани навънокии он;
- бамеъёрдарории талафоти даври истеҳсолӣ;
- тақсими воқеъбинонаи харочоти умумиистеҳсолӣ ва умумиҳоҷагӣ ба маҳсулоти соҳаи мазкур.

Вобаста аз технологияи парвариши зироатҳои алоҳида, маҳсусгардонии корхона ва миқёсҳои истеҳсолот дар корхонаҳои кишоварзӣ ҳангоми парвариши зироатҳои ғалладона арзиши аслии зироатҳои кишли тирамоҳӣ ва баҳорӣ дар заминай моддаҳои харочоти дар натиҷаи равандҳои технологӣ пайдошуда ташаккул меёбад. Равандҳои истеҳсолӣ дар давраи тирамоҳ-зимистон оғоз мегарданд, ки дар рафти онҳо коркарди тирамоҳии замин, пошидани нуриҳо, тухмӣ, яхобмонӣ ба ҷо оварда мешавад, ки мантиқан амалиёти мазкур ба истеҳсолоти нотамом мансуб дониста мешаванд. Бо оғози корҳои баҳории бо парвариши зироатҳои кишли тирамоҳӣ алоқаманд набуда

<sup>56</sup> Проняева Л.И., Федотенкова О.А. Применение учетного инструментария для целей управления затратами и исчисления себестоимости продукции зернопроизводства [Текст] / Л.И. Проняева, О.А. Федотенкова // Международный бухгалтерский учет. – 2015. - № 1 (343). – С. 31-42, с. 33

арзиши аслии истеҳсолии зироатҳои кишти баҳорӣ дар заминаи моддаҳои харочоти бо корҳои саҳроии баҳорӣ, коркарди тухмӣ ва кишти он, корҳои ҳифз ва нигоҳдории кишт, инчунин ғундоштани ҳосил, кашонидан ва нигоҳдории он алоқаманд мебошанд, ташаккул мейбад.

Ҳангоми ташаккули арзиши аслии маҳсулоти ғалладона вобаста аз ҳусусиятҳои мавсимиин парвариши намудҳои зироати ғалладона дар корхонаҳои кишоварзӣ аксаран мушкилоти дуруст ва мантиқан гузаронидани моддаҳои харочоти истеҳсолии зироатҳои кишти тирамоҳӣ ва баҳорӣ ё ба истеҳсолоти нотамом, ё ба арзиши аслии давраи ҳисботӣ ба миён меояд ва ин имкон медиҳад, ки дар сатҳи корхона идоракуни муносиби ҷараёнҳои молиявии фаъолияти кишоварзӣ ба ҷо оварда шаванд. Дурустии гузаронидани ин ё он моддаи харочот ба истеҳсолоти нотамом бояд бо санадҳои дохилии корхона (картаҳои технологӣ, ҷадвалҳои кишти тухмӣ, сиёсати баҳисобгирӣ) аниқ муқаррар карда шавад.

Мисоли возехи алоқамандии иттилооти баҳисобгирии муҳосибии идоракунӣ бо қарорҳои идоракунӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ҳисбӯкунии арзиши аслии маҳсулоти растани парварӣ аз рӯйи моддаҳои маҷмуии харочот ҳам барои тамоми истеҳсоли маҳсулот ва ҳам барои воҳиди маҳсулот дар шакли ҷадвали таҳлилие мебошад, ки мо онро дар асоси маълумоти ҶДММ «Латиф Муродов»-и шаҳри Ҳисор тартиб додем (ҷадвали 3.1.2).

**Чадвали 3.1.2. – Ҳисоби арзиши аслии маҳсулоти асосии растанипарварии ҶДММ «Латиф Муродов» дар соли 2022, сомонӣ**

Номгӯи зироат	Ҳаҷми кишт, га	Ҳароҷот, сомонӣ					Истеҳсоли маҳсулот, сентнер		Арзиши аслӣ, сомонӣ	
		ҳароҷоти моддӣ + тухмӣ ва масолеҳи кишт, маводи сухт	пардоҳти меҳнат ва тарҳи иҷтимоӣ	истеҳлок	дигар ҳароҷот	ҳамагӣ	ҳамагӣ	аз 1 гектар	ҳамагӣ	воҳиди маҳсулот
1. Пахта	245,0	1358161	1824024	1540	2197667	5381392	7379	30,12	5381392	729,28
2. Гандум	342,01	1267422	103297	-	1308411	2679130	11543	33,75	2679130	232,10
3. Ҷав	40,0	162409	13414	-	118515	294338	1484	37,10	280891	189,28
4. Ҷуворимаккаи дон	90,5	366669	48869	-	772611	1188149	6219	191,05	1163264	187,05
5. Шолӣ	31,08	201540	2880	-	25411	229831	1555	50,03	229831	147,80
6. Загер	20	-	-	-	193	12678	80	4,00	12678	158,48
7. Картошка	15,15	98436	3695	-	291824	393955	2880	190,10	393955	136,79
8. Помидор	0,83	-	-	-	362	12700	207,5	250,00	12700	61,20
9. Пиёзи бехӣ	25,0	10429	-	-	13923	407074	10000	400,00	407074	40,71
10. Бодиринг	0,19	-	-	-	-	2738	38	200,00	2738	72,05
11. Карам	1,05	-	-	-	-	5975	210	200,00	5975	28,45
12. Сабзӣ	2,17	18204	-	-	739	72208	361	166,35	72208	200,02
13. Лаблабу	14,0	84703	72104	-	114393	271200	7376	526,80	271200	36,77
14. Ҷуворимаккаи силос	58,62	137037	48363	-	96464	288951	19579	334,00	288951	14,75
15. Юнучқаи нав	85,1	183555	39780	-	858320	1155235	19352	227,40	915350	47,30
16. Юнучқаи кухна	179,08	120875	73099	-	1487551	1741841	35016	195,53	1044877	29,84

*Сарҷашма: Таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти ҶДММ «Латиф Муродов»*

Ҳисобкуни арзиши аслии воҳиди маҳсулот ба қоидаҳои методологии баҳисобгирии муҳосибии ҶДММ «Латиф Муродов», коркарди иттилооти муҳосибӣ, гурӯҳбандии он ва тақсими хароҷот ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ асос меёбад. Бояд қайд кард, ки ҶДММ «Латиф Муродов» яке аз корхонаҳои кишоварзие мебошад, ки дар тафовут аз аксари дигар корхонаҳои соҳа, дар он, то андозае баҳисобгирии муҳосибии бонизом бурда мешавад ва дар сиёсати баҳисобгирии он дар баробари баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ, ҷиҳатҳои баҳисобгирии идоракунӣ ва баҳисобгирии андоз инъикос гардидаанд. Аммо камбидихо дар самти баҳисобгирии масрафот ва муайянкунии арзиши аслии маҳсулот ба назар мерасад.

Дар асоси маълумоти ҷадвали 3.1.2, ки нишондиҳандаҳои он аз маълумоти баҳисобгирии муҳосибии идоракунӣ ташаккул ёфтаанд, ҳулосаҳое бароварда мешавад, ки барои қабули қарорҳои идоракунӣ истифода шуда метавонанд. Арзиши аслии миёнаи 1 сентнери маҳсулот дар соли 2022 чунин аст: пахта – 729,28 сомонӣ, гандум – 232,1 сомонӣ, ҷав – 189,28 сомонӣ, ҷуворимаккаи дон – 187,05 сомонӣ, шолӣ – 147,80 сомонӣ, зағер – 158,48 сомонӣ, картошка – 136,79 сомонӣ, помидор – 61,20 сомонӣ, пиёзи бехӣ – 40,71 сомонӣ, бодиринг – 72,05 сомонӣ, қарам – 28,45 сомонӣ, сабзӣ – 200,2 сомонӣ, лаблабу – 36,77 сомонӣ, ҷуворимаккаи силос – 14,75 сомонӣ, юнучқаи нав – 47,30 сомонӣ, юнучқаи кухна – 29,84 сомонӣ, алафи яксола – 15 сомонӣ.

Бояд гуфт, ки маълумот дар бораи ҳисоби арзиши аслии маҳсулот, ки дар ҷадвали 3.1.2 оварда шудааст, бинобар дастрас набудани маълумоти саҳех дар баҳисобгирии муҳосибии ҶДММ «Латиф Муродов», пурра нест. Мушоҳида мешавад, ки барои баъзе номгӯйҳои маҳсулот, чун зағер, пиёзи бехӣ, бодиринг, қарам, сабзӣ ва дигарҳо, маълумот дар бораи ҳаҷми унсурҳои ташкилдиҳандаи арзиши аслӣ – хароҷоти моддӣ, пардоҳти меҳнат (бо андози иҷтимоӣ) ва истеҳлок маълумот дар ҳисботи корхона мавҷуд нест. Маблағи истеҳлок танҳо барои пахта муайян аст, вале ҷамъи умумии

истехлок, мувофиқи маълумотҳои дастрас барои тамоми намудҳои маҳсулот маблағи 8182 сомониро ташкил медиҳад.

Тавре аз ҷадвал дида мешавад, дар арзиши аслии ҳама намудҳои маҳсулот вазни қиёсии бештарро моддаи дигар хароҷот ташкил медиҳад. Аз ҳисоби арзиши аслии намудҳои маҳсулот дар корхона ба назар мерасад, ки таркиби дигар хароҷот, аз ҷумла андозҳо, хароҷоти об ва тамоми хароҷоти умунистехсолӣ ва маъмуриро дар бар мегирад. Аз ин бармеояд, ки дар ҶДММ «Латиф Муродов» баҳисобгирии идоракуни хароҷот ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулот дуруст ба роҳ монда нашудааст. Аз маълумоти ҳисботи идоракуни корхонаи мазкур ягон хел таҳлили идоракуни хароҷотро гузаронидан ғайриимкон аст. Умуман, таъминоти иттилоотии баҳисобгирии идоракуни хароҷот ва ҳисобкуни арзиши аслӣ дар ҶДММ «Латиф Муродов» ба талаботи имрӯзаи идоракуни истехсолоти кишоварзӣ ҷавобгӯ нест.

Дар ҷадвали 3.1.2 робитаи зичи байни арзиши аслӣ ва ҳосилнокӣ барои 1 сентнер ҳосили аксари намудҳои растаниӣ ва зироатҳо муқаррар карда шудааст: ҳар чи қадаре ки ҳосилнокӣ баланд бошад, арзиши аслии маҳсулот ҳамон қадар пасттар аст. Аз ҷадвал дида мешавад, ки масалан, барои пахта, ки ҳосилнокии он аз 1 га 30,12 сентнер (камтарин) аст, арзиши аслии як сентнер ҳосили пахта 729,28 сомониро ташкил додааст, ки дар байни намудҳои маҳсулоти дар ҶДММ «Латиф Муродов» истехсолшуда аз ҳама баландтарин ҳисоб меёбад. Ҳосилнокии аз ҳама баландтарин аз 1 га киши лаблабу мушоҳида мешавад, ки арзиши аслии 1 сентнер ҳосили зироати мазкур 36,77 сомониро ташкил медиҳад. Барои муфассал кардани таҳлили идоракунӣ дар асоси маълумоти ҳосилшуда ҳисобкунӣ ва баҳодиҳҳои иловагӯ бо ба ҳисоб гирифтани маълумоти ду соли пешин гузаронида мешаванд (ҷадвали 3.1.3).

Аз маълумоти ҷадвали 3.1.3 мушоҳида мешавад, ки дар давраи таҳлилии солҳои 2020-2022 дар арзиши аслии аксари маҳсулоти растаниӣ ва зироатҳои дар ҶДММ «Латиф Муродов» истехсолшаванда тағйироти муҳим рух додааст. Масалан, арзиши аслии як сентнер ҳосили пахта дар соли 2022

нисбат ба соли 2020 ба андозаи 39,35% зиёд шудааст. Ҳамин тавр, дар ин давра арзиши аслии як сентнер гандум – 56,25%, ҷав – 3,38%, ҷуворимаккан дон – 15,55%, шолӣ – 31,39%, ҷагер – 73,45%, картошка – 5,6 баробар, сабзӣ – 4,4 баробар, помидор – 2 баробар, пиёзи бехӣ – 14,8%, бодиринг – 30,67% зиёд шуда, арзиши аслии қарам – 7% ва ҷуворимаккан силос – 23,8% паст шудааст.

**Ҷадвали 3.1.3. – Тағйирёбии арзиши аслии воҳиди маҳсулоти асосии растани парварии ҶДММ «Латиф Муродов» дар давраи солҳои 2020-2022, сомонӣ**

Номгӯи зироат	Солҳо			Тағйирёбӣ (+, -), 2022/2020	
	2020	2021	2022	сомонӣ	%
1. Пахта	523,35	602,11	729,28	205,93	139,35
2. Гандум	148,54	156,79	232,10	83,56	156,25
3. Ҷав	183,10	314,14	189,28	6,18	103,38
4. Ҷуворимаккан дон	161,88	174,77	187,05	25,17	115,55
5. Шолӣ	112,49	149,47	147,80	35,31	131,39
6. Ҷагер	91,37	59,50	158,48	67,11	173,45
7. Картошка	24,36	60,19	136,79	112,43	5,6 баробар
8. Помидор	30,23	5,42	61,20	30,97	2 баробар
9. Пиёзи бехӣ	35,46	28,33	40,71	5,25	114,8
10. Бодиринг	55,14	25,38	72,05	16,91	130,67
11. Қарам	30,59	23,64	28,45	-2,14	93,00
12. Сабзӣ	45,56	40,38	200,02	154,46	4,4 баробар
13. Лаблабу	27,89	80,50	36,77	8,88	131,84
14. Ҷуворимаккан силос	19,36	19,48	14,75	-4,61	76,19
15. Юнучқаи нав	17,73	23,48	47,30	29,57	2,7 баробар
16. Юнучқаи кӯҳна	16,58	12,57	29,84	13,26	179,98

*Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти ҶДММ «Латиф Муродов»*

Дар асоси маълумоти ҷадвали 3.1.3 тасдиқ мекунем, ки иттилооти баҳисобгирии идорақунӣ ҳамчун воситаи муассири таъминоти иттилоотии идорақуни харочот дар корхонаҳои кишоварзӣ барои қабули қарорҳои идорақунӣ нақши муҳим дорад, зеро дар асоси он роҳбарияти корхона барои ҳисобкуни дурусти арзиши аслии маҳсулот ва идорақуни харочот қарорҳои идорақуни муносиб қабул мекунанд. Дар ин маврид қарорҳои идорақунӣ оид ба идорақуни харочот дар шакли буҷетиқунонии чорӣ ва ояндабинии фаъолияти корхона таҳия

карда мешаванд, ки ба роҳбарият ва муассисони корхона дар самти бозбинии фаъолияти истеҳсолӣ ва идоракуни харочот кумак мекунанд. Ҳамчунин, хосияти идоракуни иттилооти баҳисобигирии идоракунӣ барои ташаккули иттилооти зарурӣ, ки на танҳо барои таҳлили идоракунӣ, инчунин барои назорат ва пайгириз зарур аст, хизмат мекунад, ки ин амалқуни низоми контроллингро дар корхона барои баландбардории самаранокии фаъолияти он дар доираи таъминоти баҳисобигирӣ-таҳлилӣ пешбинӣ менамояд.

Ҳамин тавр, баҳисобигирии идоракуни харочот ва ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулот дар асоси корбурди таъминоти иттилотии муносиб имкон медиҳад, ки усулҳо ва тарзҳои пешниҳоди иттилооти идоракунӣ мувофиқи талаботи муосири идоракуни истеҳсолоти кишоварзӣ бозбинӣ ва дигар карда шаванд, ки ин имрӯз барои рушди соҳаи кишоварзии иқтисодиёти миллӣ хеле мубрам аст. Дар баробари ин, ба меъёрҳои ҳуқуқии механизми баҳисобигирии муҳосибии молиявӣ, стандартҳои байналмилалии ҳисботи молиявӣ ва қонунгузории андоз таваҷҷуҳ кардан лозим аст, ки ислоҳоти доимии онҳо барои пешгиризӣ аз ҳавфҳо дар фаъолияти молиявию хочагидорӣ таваҷҷуҳи хоси хадамоти баҳисобигирии муҳосибии корхонаҳои соҳаи кишоварзиро тақозо мекунад.

Яке аз масъалаҳои муҳим дар ташаккули таъминоти иттилоотии баҳисобигирии идоракунӣ ин аст, ки бо вуҷуди муҳиммии намудҳои иттилооти дар доираи баҳисобигирии идоракунӣ пешниҳодшаванда аксаран таваҷҷуҳи роҳбарият ба иттилооти миқдорӣ (молиявӣ) тамарқуз шуда, иттилооти сифатӣ ба эътибор гирифта намешавад. Ҷунин равиш албатта камсамар мебошад, зоро қабули қарорҳои дуруст танҳо ҳангоми ба ҳисоб гирифтани тамоми иттилооти мавҷудбуда имконпазир аст.

Нуктаи муҳим дар раванди ташаккули ҳисботи идоракунӣ ин аст, ки баҳисобигирии идоракунӣ бо қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ танзим карда намешавад. Вобаста ба ин, корхонаҳои кишоварзӣ муҳтавои нишондиҳандаҳои ҳисботӣ, таркиб, шакл ва муҳлати

пешниходи онхоро вобаста ба омилҳо ва хусусиятҳои мушаххаси фаъолияти худ мустақилона муқаррар мекунанд. Яке аз мушкилоти баҳисобгирии муҳосибӣ ва ташаккули ҳисботи идоракунӣ дар ҳамдигар такрор шудани баъзе иттилооти дар ҳар чор шакли асосӣ ва маъмули ҳисботи молиявӣ – тавозуни муҳосибӣ (ҳисбот оид ба вазъи молиявӣ), ҳисбот оид ба натиҷаҳои молиявӣ (оид ба фоида ё зарар), ҳисбот оид ба тағийирёбииҳо дар сармоя ва ҳисбот оид ба гардиши воситаҳои пулӣ мебошад. Ин далел, аз як тараф, бо он асоснок карда мешавад, ки чунин такроршавӣ муқоисаи маълумоти воқеии ҳисботи молиявиро бо маълумоти меъёри ва нақшавӣ (бучетӣ)-и ҳисботи идоракунӣ осон мегардонад. Аз тарафи дигар, ин равиш бо он сабаб нодуруст аст, ки аҳаммияти баҳисобгирии идоракуниро бо муқоиса кардани нақша ва маълумоти ҳисботӣ маҳдуд карда, имкон намедиҳад, ки бисёр хусусиятҳои баҳисобгирии фаврии истеҳсолӣ, ки маълумоти он дар баҳисобгирии муҳосибӣ дастрас нест, ба инобат гирифта шаванд.

Татбиқи консепсияи баҳисобгирии идоракунӣ ба содагӣ ва осонии истифодаи иттилооти идоракунӣ асос ёфтааст. Маҳаки асосии баҳисобгирии идоракунӣ муфид будани он барои қабули қарорҳои идоракунии самаранок мебошад. Усулҳо, тарзҳо ва қоидаҳои таҳлили иттилооти воридшаванд, ки аз ҷониби менечер барои қабули қарорҳои идоракунии муассир истифода мешаванд, таъминоти таҳлилии баҳисобгирии идоракуниро ташкил медиҳанд, ки имрӯз яке аз воситаҳои муҳимтарини идоракунии корхонаҳои кишоварзӣ мебошад. Консепсияҳои баҳисобгирии идоракунӣ ҳадафҳо, вазифаҳо, функцияҳо ва принципҳои онро ташкил медиҳанд. Онҳо доираи принципҳои баҳисобгирии муҳосибиро ташкил медиҳанд, ки имкон медиҳанд баҳисобгирии идоракунӣ тавре бунёд карда шавад, ки он ба ҳадафи асосии фаъолият дар соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ ҳарчи бештар мувофиқат кунад. Масалан, метавон чунин принципҳои поягузори баҳисобгирии идоракуниро чудо кард: инъикоси воқеъбинона ва саҳехи

тамоми далелҳои фаъолияти хоҷагидорӣ дар корхона; бартарии муҳтаво аз шакл.

Азбаски ҳисботи идоракунӣ бояд иттилооти муфид ва пурраро дар бораи фаъолияти корхонаи кишоварзӣ дар бар гирад ва ҳамчун пойгоҳи иттилоотии боэъти мод барои таҳияи қарорҳои идоракунии ба зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир бо истифодаи ҳарочоти камтарин нигаронидашуда хизмат қунад, «иттилоот бояд ба як қатор маҳакҳои муайян ҷавобгӯ бошад. Бинобар ин, иттилоотро бояд ҳамчун захираи истеҳсолот баррасӣ кард ва ба таъминоти иттилоотӣ талаботи мувоғиқро пешниҳод намуд»<sup>57</sup>.

Имрӯз суботи истеҳсолию иқтисодӣ ва устувории молиявии корхонаҳои кишоварзӣ аз рӯйи чунин омилҳо муайян мегардад: нарҳҳои дар бозори маҳсулоти кишоварзӣ амалқунанда; ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ; сатҳи арзиши аслии истеҳсолӣ ва бузургии фоида.

Масъалаҳои баланд бардоштани сифати маҳсулот ва кам кардани ҳарочоти истеҳсоли он имрӯз бениҳоят мубрар мебошанд, зоро мушкилоти шадид барои аксари корхонаҳои кишоварзӣ афзоиши беасоси пешгӯинашаванда ва дар бештар мавридҳо назоратнашавандай ҳарочот мебошад. Барои исботи ин ҳолатҳои дар солҳои охир баамаломадаи баландшавии нарҳи бозории пиёз, картошка, сабзӣ ва дигар маҳсулоти асосии кишоварзиро дар мамлакат хотиррасон кардан мумкин аст.

Қайд бояд кард, ки самаранокии фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ бештар аз иттилоот дар бораи ташаккули арзиши аслӣ вобаста мебошад, зоро ҳарочоти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ асоси муқаррар кардани нарҳи фурӯши он, ояндабинӣ ва идоракунии истеҳсолот мебошад. Бинобар ин, таҳияи низоми босамари идоракунии ҳарочот, ҳисобкуни арзиши аслӣ ва таъминоти иттилоотии он ҳамчун унсури таркибии

<sup>57</sup> Агеева О.А., Давыдова С.А. Информационное обеспечение управлческого учета [Текст] / О.А. Агеева, С.А. Давыдова // Вестник университета. – 2015. - № 12. – С. 189-192, с. 191

стратегияи истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир аҳаммияти муҳим пайдо мекунад.

Дар миқёси корхонаи кишоварзӣ яке аз унсурҳои муҳимми таъминоти иттилоотии низоми идоракуни истеҳсолот, тавре мо аллакай исбот кардем, маълумоти баҳисобгирии идоракунӣ мебошад. Дар ҳамин чиз робитаи зичи баҳисобгирии идоракунӣ бо идоракуни истеҳсолоти кишоварзӣ зоҳир мегардад, чунки маҳз баҳисобгирии идоракунӣ вазифаи иттилоотии муҳимтаринро ичро мекунад. Бинобар ин, дар шароити корхонаҳои кишоварзӣ «низоми баҳисобгирии муҳосибӣ метавонад ҳамчун низоми иттилоотие муайян карда шавад, ки ҳадафи он пешниҳоди иттилооти молиявии даҳлдор оид ба захираҳои корхона ва самаранокии истифодаи онҳо мебошад»<sup>58</sup>. Вале тавре омӯзиши вазъи ташкил ва пешбуруди баҳисобгирии муҳосибӣ дар баъзе корхонаҳои кишоварзии шаҳри Ҳисор ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий нишон медиҳад, дар аксари корхонаҳо низоми ҳамгирии баҳисобгирии муҳосибӣ, ки бояд намудҳои асосии баҳисобгирӣ – баҳисобгирии молиявӣ, баҳисобгирии идоракунӣ ва баҳисобгирии андозро дар бар гирад, роҳандозӣ нашудааст. Бинобар ин, дар аксарияти корхонаҳои кишоварзӣ низоми баҳисобгирии муҳосибӣ қодир нест, ки менечмент ва роҳбариятро бо иттилооти зарурӣ барои қабули қарорҳои идоракунӣ ва гирифтани маълумоти саҳех дар бораи харочоти истеҳсолӣ таъмин кунад.

Барои татбиқи бобарори ҷанбаъҳои ташкилию-методӣ ва амалии баҳисобгирии идоракунӣ зарур аст, ки дар корхонаҳои кишоварзии қалон ва миёна низоми нисбатан мустақил ё ҳамгирии иттилоотӣ барои ташаккули иттилооти бамаврид, воқеъбинона, даркшаванда ва муғиди идоракуни истеҳсолоти кишоварзӣ ташкил карда шавад. Ин кор аз мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва кормандони хадамоти муҳосибӣ на танҳо таҳия, балки, инчунин доностани муқаррароти методологӣ, ҷанбаъҳои ташкилий, методӣ ва техникии баҳисобгирии идоракуниро

<sup>58</sup> Новикова И.И. Информационное обеспечение процесса управления затратами в сельскохозяйственных организациях [Текст] / И.И. Новикова // Никоновские чтения. – 2011. - № 16. – С. 379-381, с. 379

талаб мекунад. Бинобар ин, мутахассисе, ки дар соҳаи баҳисобгирии идоракунӣ ғаъолият мекунад, бояд асосҳои ҳама намудҳои баҳисобгирии муҳосибӣ, хусusan баҳисобгирии идоракуниро донад. Файр аз ин, мутахассиси баҳисобгирии идоракунӣ бояд хусусиятҳои ташкилӣ, қоидаҳои методӣ, техникӣ ва тарзҳои баҳисобгирии идоракунӣ барои корбурди ҳамаҷонибаи донишҳои назариявӣ ва малакаҳои амалии худ вобаста аз талаботи иттилоотии низоми идоракунӣ дар корхонаи мушаҳҳаси соҳаи кишоварзиро донад.

Дар мавриди вазъи кунунии ташкил ва пешбуруди баҳисобгирии муҳосибӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ, аз як тараф норасои назарраси иттилоот ва таъхир дар қабули он мушоҳида шавад, аз тарафи дигар, метавон тасдиқ кард, ки коршоямии ҳиссаи зиёди иттилооте, ки баҳисобгирии муҳосибӣ пешниҳод мекунад, барои мақсадҳои идоракунии истеҳсолот басанд нест. Бинобар ин, дар корхонаҳои кишоварзӣ мутахассисон имконият доранд, ки танҳо рӯйдодҳо ё далелҳои хочагидории аллакай руҳдодаро тафсир кунанд, вале онҳо дар муайян кардани тамоюлҳои рушд ва ояндабинии нишондиҳандаҳои стратегии намудҳои ғаъолияти кишоварзӣ ба мушкилӣ дучор меоянд. Барои ташкили пойгоҳи иттилоотии идоракунии истеҳсолоти кишоварзӣ ба роҳ мондани ҳамкории байни роҳбарият, менечерҳо, иқтисодчиён, муҳандисон, агрономҳо, зоотехникҳо ва дигар мутахассисони қабулкунандай қарорҳои идоракунии муносиб оид ба иҷрои барномаҳои истеҳсолӣ аҳаммияти муҳим дорад. Ҳамаи ин бо роҳи муттаҳид кардани кори тамоми ҳадамоти идоракунии корхона дар фазои ягонаи иттилоотӣ ба хотири дарки ҳарчи амиқтари объектҳои идоракунӣ ва таъсири умумӣ ба низоми идоракунӣ дар доираи низоми ҳамгирои баҳисобгирии муҳосибӣ, ки дар он баҳисобгирии идоракунӣ мавқеи калидиро ишғол мекунад, ноил мегардад.

Дар корхонаҳои кишоварзии таҳқиқшуда таксимоти ҳарочот дар асоси тарҳи анъанавӣ бо чудо кардан ба зерсоҳаҳои растанипарварӣ, ҷорводорӣ ва истеҳсолоти агросаноатӣ ба ҷо оварда мешавад, ки ин

маъмулист. Вале тақсимоти харочот ба намудҳои мушаххаси маҳсулоти истеҳсолшаванд пурра ба ҷо оварда намешавад, ки дар натиҷа аниқ муайян кардани арзиши аслии ҳар як намуди маҳсулот ғайриимкон аст. Ғайр аз ин, инъикоси маҳсулоти истеҳсолшуда ба намудҳои алоҳида бо ифодаи арзишӣ ва миқдорӣ нопурра ба ҷо оварда мешавад.

Камбудиҳои номбаршуда раванди гузаронидани таҳлили харочоти истеҳсоли маҳсулотро душвор мегардонанд, инчунин ба дермонии қабули қарорҳои идоракунии ба пасткунии сатҳи арзиши аслии маҳсулот равонашуда меоваранд. Вобаста ба ин, барои ташаккули низоми идоракунии харочот ва таъминоти иттилоотии он оғоз намудани баҳисобгирӣ аз баҳисобгирии харочот дар воҳидҳои соҳтории ибтидоии корхона зарур аст, ки гирифтани иттилооти мукаммалро дар бораи харочот ва даромадҳо аз рӯйи ҳар як маркази масъулият бо ошкор кардани он қитъаҳое, ки дар онҳо беш аз ҳама тамоюлоти харочот аз меъёрҳо ва намудҳои маҳсулоти дорони сатҳи пасти даромаднокӣ ошкор карда мешаванд, таъмин менамоянд. Ин бошад, дар навбати худ ба инъикоси саривақтӣ ва дурусти харочоти воқеӣ аз рӯйи моддаҳои даҳлдори ҳисобкунии арзиши аслӣ, назорати фаврии истифодаи захираҳо ва талафоти истеҳсолӣ, инчунин пешгири кардани харочот ва талафоти ғайриистеҳсолӣ, ошкор кардани захираҳои паст кардани арзиши аслии маҳсулот мусоидат мекунад.

Барои баланд бардоштани сатҳи назорат ва самаранокии идоракунии харочот дар воҳидҳои соҳтории истеҳсолии корхона ҳангоми муайян кардани тамоюлоти харочоти воқеӣ аз харочоти меъёриӣ, гурӯҳбандии онҳо аз рӯйи чунин аломатҳо ба мақсад мувофиқ аст:


- муайян кардани таъсири харочот ба сатҳи арзиши аслии маҳсулот (аз нигоҳи баҳисобгирӣ ва таҳлили мақсаднокии онҳо);
- ошкор кардани маконҳои пайдошавӣ ва дараҷаи масъулият ба онҳо (воҳидҳои соҳторӣ, шахсони масъул, вобастагӣ аз фаъолияти воҳиди соҳторӣ);

- муқаррар кардани сабабҳо ва айбдорон (дохилӣ ва берунӣ, бригадаҳо, қитъаҳо);
- ба қайд гирифтани вақти ошкоркунӣ, фосилаи тақвимӣ ва раванди технологӣ (то ё баъди истеҳсол, давра, моҳ, даҳрӯза, марҳилаи корҳо);
- таъмини пуррагии ошкоркунӣ (хуччатнигорӣ кардан дар давра, моҳ ё ҳангоми барӯйхатгирии истеҳсолоти нотамом).

Ҳангоми татбиқи унсурҳои низоми идоракунии харочот дар ЧДММ «Латиф Муродов» меҳнатфарогирии баҳисобигирии харочот меафзояд, вале на он қадар муҳим, фаврияти иттилооти ҳам ибтидой ва ҳам баҳисобигирии муҳосибӣ баланд мешавад, бинобар ин, вазифаҳои назоратии онҳо дар идоракунии истеҳсолот беҳтар иҷро мешаванд. Ба ин кор тавассути такмил додани хуччатҳои баҳисобигирии муҳосибӣ, хуччатгардиш, феҳристҳои баҳисобигирии муҳосибӣ ва тартиби пешбурди баҳисобигирии идоракунии харочот ноил шудан мумкин аст.

Вобаста ба ин, корбурди як қатор ҳуччатҳо ва феҳристҳои баҳисобигирӣ ва назорати харочоти истеҳсоли маҳсулот, чун: ҳисботи истеҳсолии воҳидҳои соҳторӣ; ҳисботи ҷамъбастии истеҳсолӣ аз рӯйи ҳар як воҳиди соҳторӣ; варакаҳои баҳисобигирии таҳлилий ва назорати тамоюлоти харочот аз меъёрҳо (маҳдудиятҳо)-и муқарраршуда зарур аст. Ин ҳуччатҳо ва феҳристҳои баҳисобигирӣ барои татбиқи идоракунии харочот дар якҷоягӣ бо истифодаи усули меъёрии баҳисобигирии харочот мутобиқ мебошанд.

Ҳамин тавр, тарҳи умумии ҷараёнҳои иттилоотии идоракунии харочотро барои ЧДММ «Латиф Муродов» дар шакли амсилаи дар расми 3.1.1 тасвиришуда таҳия менамоем.



**Расми 3.1.1. – Тарҳи умумии ҷараёнҳои иттилоотӣ дар амсилаи идорақунии харочот дар ҶДММ «Латиф Муродов»**

*Сарҷашма: таҳияи муаллиф*

Шаклҳои ҳучҷатҳои таҳияшуда барои баҳисобигирии харочот имкон медиҳанд, ки иттилооти таҳлилӣ сари вақт ташаккул ёфта, ба низом дароварда шавад, татбиқи ҷадвали аниқи ҳучҷатгардиш таъмин карда шавад, тартиби қоидаҳо ва воситаҳои идорақунӣ барои ҳар як зинаи идорақунӣ асоснок ва бо ҳучҷатҳо муқаррар карда шавад.

Ҳамин тавр, таъминоти иттилоотии баҳисобигирии идорақунии харочот самти муҳимтарин дар ташаккули сатҳи беҳтарини харочоти истеҳсоли маҳсулот дар корхонаҳои кишоварзӣ мебошад. Мукаммалсозии баҳисобигирии идорақунии харочоти истеҳсоли маҳсулот

ва таҳлили онҳо шарти ҳатмии мустаҳкам намудани муносибатҳои дохирихочагӣ дар корхонаи кишоварзӣ ва воҳидҳои соҳтории он, имконияти қабули фаврии қарорҳои идоракуни асоснок, ба даст овардани самараи иқтисодии зарурӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии корхона дар бозори маҳсулоти кишоварзӣ мебошад.

### **3.2. Такмили методикаи баҳисобгирии идоракунӣ аз рӯйи марказҳои масъулият дар корхонаҳои кишоварзӣ**

Дар шароити муосири рушди низоми ҳамгирии баҳисобгирии муҳосибӣ, ки яке аз унсурҳои асосии он баҳисобгирии идоракунӣ мебошад, вазифаи асосии менечменти корхонаҳои кишоварзӣ таҳияи самтҳои рушди стратегии истеҳсолоти кишоварзӣ мебошад. Бинобар ин, баҳисобгирии идоракунӣ бояд ба стратегияи рушди иқтисодии корхона, ки ба рушди рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ ва паст кардани арзиши аслии он нигаронида шудааст, мувоғиқ бошад. Ҳамчунин баҳисобгирии идоракунӣ бояд ба баланд шудани сатҳи масъулияти ҳар як корманд ва воҳиди соҳтории алоҳида дар ташаккули натиҷаҳои молиявии корхона ва воҳидҳои соҳтории он мусоидат кунад. Вобаста ба ин, гайримарказонидани идоракуни истеҳсолоти кишоварзӣ, «ки дар байни зинаҳои гуногуни идоракунӣ додани ваколатҳо ва масъулиятро дар назар дорад, аҳаммияти маҳсус пайдо мекунад»<sup>59</sup>.

Яке аз воситаҳои муассири гайримарказонидани идоракуни истеҳсолоти кишоварзӣ ин низоми баҳисобгирии идоракуни хароҷот мебошад, ки дар он марказҳои масъулият ҳамчун унсури муҳим чудо карда шудаанд. Татбиқи методологияи баҳисобгирии идоракунӣ дар асоси марказҳои масъулият барои назорати натиҷаҳои фаъолияти воҳидҳои соҳторӣ ва кормандони алоҳида дар корхона имкон медиҳад.

---

<sup>59</sup> Хромова И.Н. Совершенствование учета затрат по центрам ответственности в сельскохозяйственных организациях [Текст] / И.Н. Хромова // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2011. - № 6 (137). – С. 180-183, с. 180

Омӯзиши таҷрибай хориҷии пешбурди баҳисобгирии идоракунӣ нишон медиҳад, ки самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ тавассути мукаммалсозии муносибатҳои иқтисодии байни корхона ва воҳидҳои соҳтории он оид ба бозтақсимкуни даромадҳо, механизми ташкилию иқтисодии идоракунӣ дар асоси истифодаи ҳамаҷонибаи иттилооти баҳисобгирии ҳарочот ва ҳисобқуни арзиши аслии маҳсулот «бо роҳи таҷдиди соҳтори ташкилот ва ҷудоқуни он ба марказҳои масъулият ва баҳшҳои фаъолияти мувофиқ ба даст меояд»<sup>60</sup>.

Тавре Я.В. Соколов қайд мекунад, консепсияи баҳисобгирий аз рӯйи марказҳои масъулиятро аввалин бор олими американӣ Ҷон Хиггинс дар соли 1952 пешниҳод кардааст: «ба зиммаи ҳар як воҳиди соҳторӣ танҳо даромадҳо ва ҳарочоте вогузор мешаванд, ки барои онҳо масъулиятдошта, онҳоро назорат мекунад»<sup>61</sup>.

Ҳамин тавр, дар низомҳои баҳисобгирии идоракуни ҳарочот дар корхонаҳои кишоварзии хориҷӣ корбурди консепсияи баҳисобгирий аз рӯйи марказҳои масъулият паҳн гардид ва ҳусусияти муҳимми баҳисобгирий ҳамчун тамаркӯз ба марказҳои масъулият дар асоси аломатҳои иқтисодӣ ва технологӣ муайян карда шуд. Яъне, маркази масъулият қитъаи ташкилиу технологӣ дар корхона мебошад, ки онро маъмурият мувофиқи салоҳиди худ ҷудо мекунад. Баҳисобгирий дар марказҳои масъулият ҳамчун низоме фаҳмида мешавад, ки инъикос, баҳисобгирий, ҷамъоварӣ, назорат ва таҳлили иттилоотро аз рӯйи ҳарочот ва натиҷаҳо, арзёбии фаъолияти менечерҳо ва тамоми кормандонро таъмин менамояд.

Мутахассиси баҳисобгирии муҳосибӣ дар соҳаи кишоварзӣ Р.А. Алборов маркази масъулиятро чунин шарҳ медиҳад: «баҳши корхона, объекти мустақили идоракунӣ, ки дар баҳисобгирии муҳосибӣ барои

---

<sup>60</sup> Алборов Р.А., Ливенская Г.Н. Управленческий учет затрат по центрам ответственности в производственных организациях. Монография [Текст] / Р.А. Алборов, Г.Н. Ливенская. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – 108 с., с. 6

<sup>61</sup> Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета [Текст] / Я. В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с., с. 233

назорати фаъолияти он чудо карда мешавад»<sup>62</sup>. Ба ақидаи ӯ, дар маркази масъулият харочоти истеҳсолӣ, даромади бадастомада ё раванди сармоягузории бахши мазкур назорат карда мешавад. Дар баробари ин, роҳбари маркази масъулият барои иҷрои раванди ташаккули нишондиҳандаҳои мазкур масъул мебошад. Фаъолияти ҳар як маркази масъулият бо самаранокии амалқуни он арзёбӣ карда мешавад. Ҳадафи баҳисобгирӣ аз рӯйи марказҳои масъулият дар ҷамъбаст намудани маълумот дар бораи харочот ва натиҷаҳои фаъолияти ҳар як воҳиди соҳтории корхона ифода меёбад.

Чудо намудани корхона ба марказҳои масъулият аз хусусиятҳои соҳавии истеҳсолот, технология ва ташкили раванди истеҳсолӣ, усулҳои коркарди ашёи хом барои гирифтани маҳсулоти тайёр, таркиби маҳсулоти истеҳсолшаванд, дараҷаи муҷаҳазонии техникии истеҳсолот ва дигар омилҳо вобаста мебошад. Дар корхонаҳои кишоварзӣ ба ташкили марказҳои масъулият соҳтори ташкилӣ ва истеҳсолии онҳо таъсири муҳим мерасонад. Соҳтори ташкилии раванди истеҳсолоти кишоварзӣ намудҳои истеҳсолот (растанипарварӣ, ҷорводорӣ, истеҳсолоти агросаноатӣ) ва соҳтори коргоҳҳо, бригадаҳо, қитъаҳои истеҳсолӣ ва иқтидори онҳо, ҳадамоти идоракунии истеҳсолот, шаклҳои робитаҳои байни онҳо дар ҳар як зинаи идоракунии истеҳсолотро инъикос мекунад. Соҳтори ташкилии корхона дар ҷадвали кории корхона ифода меёбад. Воқеан он «ҳамоҳангозии намудҳои алоҳидаи фаъолияти корхона ва талоши воҳидҳои соҳториро барои иҷрои вазифаҳо ва ҳадафҳои асосии корхона таъмин менамояд»<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Алборов Р.А., Ливенская Г.Н. Управленческий учет затрат по центрам ответственности в производственных организациях. Монография [Текст] / Р.А. Алборов, Г.Н. Ливенская. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – 108 с., с. 6-7

<sup>63</sup> Добровольский Е.Ю. Бюджетирование: шаг за шагом [Текст] / Е.Ю. Добровольский Б.М. Карабанов, П.С. Боровков, Е.В. Глухов, Е.П. Бреслав. – СПб.: Питер, 2011. – 480 с., с. 28

Аз нуктаи назари идоракунӣ чудо намудани корхона ба марказҳои масъулият бояд аз хусусиятҳои ҳолати мушаххас муайян гардад ва ба чунин талаботи асосӣ ҷавобгӯ бошад<sup>64</sup>:

- марказҳои масъулият бояд бо соҳтори истеҳсолӣ ва ташкилии корхона ҳамбаста карда шаванд;
- сардори ҳар як маркази масъулият бояд шахси масъул – менҷер бошад;
- дар ҳар як маркази масъулият бояд нишондиҳандаҳо барои чен кардани ҳаҷми фаъолият ва поя барои тақсим кардани ҳароҷот муқаррар карда шаванд;
- соҳаҳои салоҳият ва масъулияти менҷери ҳар як маркази масъулият бояд аниқ муайян карда шаванд. Менҷер танҳо барои нишондиҳандаҳое масъул мебошад, ки онҳоро ӯ назорат мекунад;
- барои ҳар як маркази масъулият бояд шаклҳои ҳисботи доҳилий муқаррар карда шаванд;
- менҷерҳои маркази масъулият бояд дар гузаронидани таҳлили фаъолияти марказ дар давраи пешин ва тартиб додани нақшаҳо (бучетҳо) барои давраи оянда иштирок кунанд.

Файр аз ин, ҳангоми чудо кардани марказҳои масъулият бояд омилҳои иҷтимоию равонӣ, ки метавонанд ба ангезаи роҳбарони марказҳои даҳлдор таъсир расонанд, ба инобат гирифта шаванд.

Бояд гуфт, ки яке аз масъалаҳои баҳсталаб дар баҳисобгирии идоракунии ҳароҷот аз рӯйи марказҳои масъулият ин чудо намудани намудҳои марказҳои масъулият мебошад, ки аз ҷониби муҳаққиқон ба таври гуногун шарҳ дода мешавад. Аз ҷумла, Ф.П. Васин чудо кардани чунин марказҳои масъулияти асосиро тавсия медиҳад: марказҳои ҳароҷот (бригадаҳо, қитъаҳо, коргоҳҳои истеҳсолӣ), ки танҳо ҳароҷоти ҳудро назорат мекунанд ва ба онҳо таъсир расонида метавонанд; марказҳои фоида, ки на танҳо ҳароҷот, балки даромадҳоро низ назорат

<sup>64</sup> Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы [Текст] / В.Э. Керимов. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 384 с., с. 110

карда метавонанд (асосан вохидҳои сохтории калон ва нисбатан мустақил, масалан, филиалҳои иттиҳодияи истеҳсолӣ ё ҷамъияти саҳомӣ); марказҳои сармоягузорӣ, ки ҳам ҳарочоту даромадҳо ва ҳам сармоягузориҳоро назорат меқунанд<sup>65</sup>. Н.П. Кондраков ҷудо намудани чунин намудҳои марказҳои масъулиятро пешниҳод меқунад: марказҳои ҳарочот; марказҳои фоида; марказҳои сармоягузориҳо; марказҳои таъминот, истеҳсолот, фурӯши маҳсулот, идорақунӣ. Р.Энтони ва Ҷ. Рис чунин марказҳои масъулиятро ҷудо меқунанд: маркази даромадҳо; маркази ҳарочот; маркази арзиши аслии стандартӣ; маркази сармоягузорӣ<sup>66</sup>. Ҳамин тавр, Ч.Т. Хорнгрен ва Ҷ. Фостер низ ин намудҳои марказҳои масъулиятро пешниҳод карда онҳоро шарҳ медиҳанд: маркази ҳарочот – танҳо барои ҳарочот ҳисботдиҳанда мебошад; маркази фурӯш – танҳо барои маблағи фурӯш ҳисботдиҳанда аст; маркази фоида – ҳам барои ҳарочот ва ҳам барои таъмини маблағи фурӯш ҳисбот медиҳад; маркази сармоягузорҳо – барои ҳарочот, маблағи фурӯш ва сармоягузориҳо ҳисботдиҳанда аст<sup>67</sup>. В.Ф. Палий ва Р. Вандер Вил ба ҷудо кардани чунин марказҳои масъулият ишорат меқунанд: марказҳои ҳарочот бо назорати танҳо ҳарочот; маркази фоида бо назорати ҳарочот ва даромадҳо; маркази сармоягузориҳо бо назорати ҳарочот, даромадҳо ва сармоягузорӣ<sup>68</sup>.

Сохтор ва хусусиятҳои корхонаҳои кишоварзии таҳқиқшударо ба инобат гирифта, дар истеҳсолоти кишоварзӣ ҷудо намудани марказҳои масъулиятро вобаста аз муҳтаво ва хосияти вазифаҳое, ки коргоҳҳо ва дигар вохидҳои сохтории корхонаи кишоварзӣ ичро меқунанд ва барои дар истеҳсолот истифодабарии захираҳои даҳлдор масъул мебошанд, тавсия медиҳем. Вобаста ба ин, ташкил намудани марказҳои масъулият

<sup>65</sup> Васин Ф.П. Управленческий учет. Учебное пособие [Текст] / Ф.П. Васин. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1997. – 98 с., с. 55

<sup>66</sup> Энтони Р. Учет: ситуация и примеры [Текст] / Р. Энтони, Дж. Рис. / Пер. с англ./ Под редакцией Петракова А. М. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560 с., с. 466-471

<sup>67</sup> Хогнгрен Ч. Управленческий учет [Текст] / Ч. Хогнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. – Спб.: Питер, 2008. – 1008 с., с. 110-111

<sup>68</sup> Палий В.Ф., Вандер Вил Р. Управленческий учет [Текст] / В.Ф. Палий, Р. Вандер Вил. – М. ИНФРА-М, 1997. – 480 с., с. 303

барои истифодабарии захираҳо дар пояи шуъбаҳои пешбар, марказҳои масъулият барои ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ – бо роҳи тобеъ намудани воҳидҳои соҳтории истеҳсолӣ ва ҳадамоти даҳлдор ба сарагроном, сарзоотехник, сармуҳандис ё саргидротехник мақбул аст.

Ҳамчунин марказҳои масъулият барои истифодабарии захираҳо, ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ бояд барои ҳаҷми ҳароҷоти бо истеҳсолот алоқаманд масъулият дошта бошанд. Масъулият барои риоя гардиданӣ меъёрҳои ҳароҷот, сари вақт бозбинӣ ва кам кардани онҳо, нигоҳдорӣ ва истифодаи оқилонаи тухмӣ ва дигар маводи кишт, нуриҳо ва пору, воситаҳои ҳифзи растаниҳо ва чорво ба зиммаи сарагроном вогузор карда мешавад. Ҳадамоти таъминоти моддию техникии истеҳсолоти кишоварзӣ бояд барои риоягардии сатҳи ҳароҷоти нақлиётӣ ва омодакунӣ масъул бошанд ва барои паст кардани онҳо ҷаҳд намоянд.

Ба андешаи мо, дар истеҳсолоти кишоварзӣ якҷоя бо мағҳуми марказҳои масъулият ҳамчунин бояд мағҳумҳои маконҳои пайдошавии ҳароҷот, марказҳои ҳароҷот ва соҳтори молиявии истеҳсолоти кишоварзӣ баррасӣ карда шаванд. Мағҳумҳои мазкур дар баҳисобгирии идоракунӣ бояд бо се самти ташаккули худ баррасӣ шаванд: истеҳсолӣ, аз нуктаи назари дар истеҳсолот истифода бурдани захираҳо; ташкилий – бо ба ҳисоб гирифтани ҳадафнокӣ ва мавҷудияти шароитҳои воқеъбинонаи ташкили назорат ва танзимкуни ҳароҷоти захираҳо; баҳисобгирий-таҳлилий, вобаста аз имкониятҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва муайян кардани андозаҳои ҳароҷот, таҳлил ва назорати онҳо.

Макони пайдошавии ҳароҷот «воҳиди соҳтории корхона мебошад, ки дар он баҳисобгирий, назорат ва идоракуни захираҳои истеҳсолӣ ташкил карда мешавад. Маконҳои пайдошавии ҳароҷот метавонанд ҷойҳои корӣ, қитъаҳо, коргоҳҳо ва шуъбаҳои корхона (банақшагирӣ, молиявӣ, ва ф.) бошанд»<sup>69</sup>. Барои ба низом даровардани баҳисобгирий ба

<sup>69</sup> Вавилина И.С. Учет затрат по местам возникновения и по центрам ответственности [Текст] / И.С. Вавилина / Конкурентоспособность территорий / Материалы XXI Всероссийского экономического форума молодых ученых и студентов. – Екатеринбург: Издательство: Уральский государственный экономический университет, 2018. – С. 12-14, с. 12

ҳар як макони пайдошавии харочот рақами мушаххаси худ дода мешавад. Ин имкон медиҳад, ки барои онҳо қоидаҳои намунавии баҳисобгирий, баҳодиҳӣ, таҳлил ва назорати харочот татбик карда шаванд.

Ҳисобкуни харочот аз рӯйи маконҳои пайдошавӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ имкон медиҳад, ки аз ҷумла чунин масъалаҳои баҳисобгирии идоракуни харочот ҳал карда шаванд:

- ҷамъоварии ҳама гуна харочот дар маконҳои пайдошавӣ;
- муайян кардани соҳтори муфассали харочоти корхона ва воҳидҳои соҳтории он, ба даст овардани иттилоот дар бораи онҳо;
- муайян кардани соҳтори харочоти мустақим ва гақримустақим (барилова), ба даст овардани иттилооти муфассал дар бораи онҳо;
- арзёбии зарурати ин ё он харочоте, ки ба ҳар як зинаи раванди истеҳсолӣ гузаронида шудааст;
- арзёбии саҳми ҳар як воҳиди соҳторӣ – макони пайдошавии харочот дар ба даст овардани натиҷаҳои кори тамоми воҳиди соҳтории истеҳсолӣ ва умуман корхона;
- баланд бардоштани аниқӣ ва фаврияти иттилооти бадастовардашуда дар ташаккули саҳехтари нишондиҳандаҳои натиҷаҳои ниҳойии фаъолияти корхона;
- таъмини назорати кори корхона дар маҷмуъ ва воҳидҳои соҳтории он.

Дар доираи таснифи харочот аз рӯйи маконҳои пайдошавӣ харочоти муайян ба он воҳидҳои соҳторие мансуб дониста мешавад, ки захираҳои истеҳсолӣ дар онҳо истифода шудаанд<sup>70</sup>.

Чудо кардани марказҳои масъулият дар истеҳсолоти кишоварзӣ имкон медиҳад, ки ваколатҳо дар байни кормандон самараноктар тақсим карда шаванд, ки ин барои такмили соҳтори молиявии истеҳсолоти кишоварзӣ мусоидат мекунад. Бо дарназардошти

<sup>70</sup> Бороненкова С.А., Матвеева В.С., Буянова Т.И. Учетно-аналитическое обеспечение управление затратами на производство [Текст] / С.А. Бороненкова, В.С. Матвеева, Т.И. Буянова // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 9-3 (86-3). - С. 945–950, с. 946

алоқамандии марказҳои масъулият ва сохтори молиявии корхонаи кишоварзӣ, марказҳои масъулиятро метавон ба қавли дигар ҳамчун маркази масъулияти номбар кард.

Равиши анъанавӣ ба таҳияи сохтори молиявии корхонаи кишоварзӣ якчанд марҳилаҳоро дар бар мегирад, чун:

- тақсим кардани зинаҳои ташкилӣ мувофиқи марказҳои мавҷудбудаи масъулияти;
- рушди минбаъдаи сохтории марказҳои масъулияти;
- интиҳоби шахсони масъули маркази масъулият<sup>71</sup>.

Имконияти ташкили раванди бозтақсимкунӣ дар байни воҳидҳои сохтории корхонаи кишоварзӣ метавонад бо истифодаи яке аз чунин тарзҳо амалий карда шавад:

- як воҳиди сохторӣ як маркази масъулиятро ифода мекунад;
- якчанд воҳидҳои сохторӣ як маркази масъулиятро ифода мекунанд;
- як воҳиди сохторӣ якчанд марказҳои масъулиятро дар бар мегирад.

Бояд қайд кард, ки раванди муайян кардани сохтори истеҳсолот ва идоракунӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ бо сабаби он ки марказҳои ҳароҷот ва даромад баъзан бо ҳам омехта мебошанд, метавонад душвор ва мураккаб гардад, ки ин ҳангоми таъин кардани шахсони масъул барои марказҳои масъулият баъзе душвориҳоро ба миён меорад.

Ҳар як фаъолияти истеҳсолӣ дар соҳаи кишоварзӣ раванди мураккаб буда, марҳилаҳои мураккаберо дар бар мегирад, ки дар давраҳо ва муҳлатҳои гуногуни вақт ба амал меоянд, бинобар ин, барои онҳо барпо намудани низоми ягонаи идоракунӣ хеле душвор аст. Гузашта аз ин, дар шароите ки корхонаи кишоварзӣ намудҳои гуногуни фаъолият ва истеҳсолотро бо ҳам мепайвандад, ичро кардани ин кор боз

<sup>71</sup> Власова М.И. Разработка проекта бюджетирования на основе формирования центров финансовой ответственности в сельском хозяйстве [Текст] / М.И. Власова / Функции учета, анализа и аудита в принятии управлеченческих решений / Сборник научных трудов международного экономического форума. Под общей редакцией Н.А. Лытневой. – Орел: Издательство: Орловский государственный университет экономики и торговли, 2020. – С. 101-105, с. 101

ҳам душвортар мегардад. Файр аз ин, истифодаи ҳарчи бештари шаклҳо ва технологияҳои муосири растанипарварӣ, аз ҷумла парвариши зироатҳо дар шароити гармхона зарурати ба низом даровардани равандҳои алоҳидаи истеҳсолиро ба миён меорад, ки он имкон медиҳад барои тақсими вазифаҳо дар байни кормандони алоҳида, роҳандозӣ намудани раванди истеҳсоли маҳсулот аз рӯйи соҳаҳои алоҳидаи фаъолияти кишоварзӣ ва марҳилаҳои истеҳсолот заминаи воқеӣ фароҳам орад.

Асоси ташкилии маконҳои пайдошавии харочот, марказҳои харочот ва марказҳои масъулият сохтори азnavташкилкардашудаи истеҳсолоти кишоварзӣ ва идоракуни он мебошад. Дар баробари ин, марказҳои масъулият дар сатҳи воҳидҳои сохтории истеҳсолӣ барои истифодабарии захираҳои моддӣ ва пардоҳти меҳнат масъул мебошанд. Дар ҳолатҳое ки, агар истифодабарии захираҳои моддӣ дар заминаи ҳар як ҷойи корӣ ташкил карда шуда бошад, пас масъулият барои ҳарчи онҳо барои ҳар як ҷойи корӣ муфассал карда мешавад. Аз ин рӯ ҷойи корӣ макони пайдошавии харочот ба ҳисоб рафта, ҳамчунин макон (марказ)-и масъулият мебошад. Бинобар ин, ҳангоми ташкил ва муқаррар кардани масъулият дар заминаи ҷойҳои корӣ, яъне маконҳои ибтидоии пайдошавии харочот, онҳо ба мағҳуми маркази масъулият мувоғик мебошанд.

Бояд қайд кард, ки солҳои охир аксари корхонаҳои кишоварзии шаҳри Ҳисор, ки объекти таҳқиқоти мо мебошанд, ба истифодаи технологияҳои парвариши зироатҳо дар шароити гармхона ва нигоҳ доштани ҳосил дар сардхонаҳо таваҷҷуҳӣ зиёд зоҳир менамоянд. Аз ҷумла, дар гармхонаҳои ҶДММ «Латиф Муродов» маконҳои ташаккули ҳарочот метавонанд дар асоси аломати соҳавӣ (соҳа, зерсоҳа, қисмати корхона) ё аз рӯйи аломати иқтисодӣ-ташкилий дар асоси барпо намудани сохтори ташкилии корхона, яъне воҳиди сохторӣ чудо карда шаванд.

Аз нуктаи назари баҳисобигирӣ-таҳлилӣ марказҳои ҳарочот ва марказҳои масъулият дар асоси ягонагии методии онҳо муайян карда

мешаванд. Харочоти истифодабарии захираҳо дар истехсолот дар заминаи марказҳои харочот, марказҳои масъулият ва маконҳои пайдошавӣ «дар асоси иттилооти баҳисобгирии муҳосибии таҳлилӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дар баробари ин, баҳисобгирии таҳлилӣ дар заминаи моддаҳои харочот метавонад қитъа, коргоҳ, бригада, ҷойҳои корӣ, дар баъзе ҳолатҳо ҳоҷагиҳои дехқониро фаро гирад»<sup>72</sup>.

Ҳамин тавр, мо ҷудо намудани чунин марказҳои масъулиятро барои корхонаҳои кишоварзӣ пешниҳод менамоем (расми 3.2.1): маркази даромад, маркази харочот, маркази фоида ва маркази сармоягузорӣ.



### **Расми 3.2.1. – Ташкили марказҳои масъулият дар корхонаи кишоварзӣ**

*Сарчашма: таҳияи муаллиф*

Ташаккули иттилоот дар ҳар як маркази масъулияти ҷудо карда шуда, ки ҳамзамон маконҳои пайдошавии харочот мебошанд, имкон медиҳад, ки манбаи мушахҳаси иттилоот дар бораи харочот, яъне макони пайдошавии харочот муайян карда шавад, тағиирёбии бузургии нишондиҳандаҳои тавсифдиҳандаи фаъолияти маркази масъулият пайгирий карда шавад, сабабҳои тағиирёбии харочот ҳамбаста ва натиҷаҳои тағиирёбихои мазкур арзёбӣ карда шаванд. Вале «танҳо муқаррар кардани иттилооти баҳисобгирий дар бораи харочоти истехсол

<sup>72</sup> Раметов А.Х. Модель управленческого учета в сельскохозяйственных организациях [Текст] / А.Х. Раметов // Бухгалтерский учет. – 2011. - № 5. – С. 120-121, с. 120

аз рӯйи маконҳои пайдошавии онҳо, ҳатто бо тақсимоти муфассал аз рӯйи бригадаҳо, қитъаҳо ва намудҳои харочот маълумоте намедиҳад, агар ягон корманд барои риоя гардидани шароити ташкили истеҳсолот, технологияи он, инчунин иҷрои харочот ва андозаҳои онҳо масъулият надошта бошад»<sup>73</sup>.

Бояд гуфт, ки ташкили марказҳои масъулият аз рӯйи маконҳои пайдошавии харочот барои баҳисобигирии таҳлилии харочот на танҳо дар заминаи марказҳои масъулият, балки дар заминаи ҷойҳои кории алоҳида дар мавриди ҷорабинҳои агротехникӣ, хизматрасонӣ ва нигоҳдории мошин ва таҷхизот, инчунин идоракунии истеҳсолот ва харочоти ҳадамоти маъмурӣ шароит фароҳам меорад. Чунин баҳисобигирии таҳлилии харочот ба мушаххас кардани масъулияти кормандон барои ҳарчи тухмӣ ва дигар маводи кишт, нуриҳо, воситаҳои ҳифзи растаниҳо ва ҷорво, ҳӯроки ҷорво, корҳо ва хизматрасониҳо, харочоти нигоҳдории воситаҳои асосӣ, пардоҳтҳои сӯғуртавӣ, дигар харочот, инчунин талафот аз фавти ҳайвонот мусоидат намуда, имкон медиҳад, ки онҳо дар заминаи ҷойҳои корӣ инъикос карда шаванд. Амсилаи намунавии ташкили марказҳои масъулият аз рӯйи марказҳои пайдошавии харочотро барои корхонаи кишоварзӣ – ҶДММ «Латиф Муродов» таҳия менамоем (расми 3.2.2).

Ташкили баҳисобигирии идоракунӣ дар асоси захираҳои истеҳсолӣ шароитро барои муфассалгардонии баҳисобигирии харочот аз рӯйи марказҳои масъулият ва маконҳои пайдошавии харочот дар тамоми зинаҳои идоракунӣ, то ҳадди ҷойҳои корӣ таъмин менамояд.

---

<sup>73</sup> Шогенцукова З.Х. Построение управленческого учета по местам возникновения затрат и центрам ответственности как эффективный механизм управления затратами в АПК России / З.Х. Шогенцукова, И.В. Махова, Д.А. Хутежева // Электронный журнал: Дневник науки. – 2019. - № 6 (30) [Электронный источник] / Режим доступа: URL: <https://elibrary.ru> (санаси муроҷиат 5.02.2020).



### **Расми 3.2.2. – Амсилаи ташкили марказҳои масъулият аз рӯйи маконҳои пайдошавии харочот**

*Сарчашма: таҳияи муаллиф*

Марказҳои масъулияти чудокардашуда метавонанд бо маконҳои пайдошавии харочот мувофиқат накунанд, ё аз ҷиҳати миқёс ҳаҷми маркази масъулият аз ҳудуди маркази пайдошавии харочот ҳурдтар бошад, ки ин дар баҳисобигирии харочот ва ҳисоб кардани арзиши аслии маҳсулот сабаби пайдо шудани мушкилот намегардад. Ин ҳол масалан, дар аксари қитъаҳо ва бригадаҳои растанипарварии ҶДММ «Латиф Муродов» ба назар мерасад. Вале маркази масъулият наметавонад аз ҳудудҳои маконҳои пайдошавии харочот берун барояд, зоро дар маркази масъулият вазифаҳои идоракуни равандҳои истехсолӣ (ичрои корҳо) бо фаъолияти идоракуни ташаккули харочот ҳамбаста мебошанд. «Агар маркази масъулият аз макони ҳудудии харочот калон бошад, пас ин ва дигар вазифаҳои идоракунӣ ба андозаи назаррас мураккаб мегарданд, ҳатто дар бъзе мавридҳо ичрои онҳо ғайриимкон аст, чунки шахсони масъул барои ичрои вазифаҳо дорои ваколатҳои даҳлдор нестанд. Бояд

таркиби марказҳои масъулият бо сохтори идоракуни корхона мувофиқ бошад»<sup>74</sup>.

Ба андешаи мо, дар мавриди ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ дар соҳаи кишоварзӣ чудо намудани ду намуди марказҳои масъулият – истеҳсолӣ ва сохторӣ қобили қабул аст. Дар ин маврид, аз нуктаи назари истеҳсолӣ метавон се шакли ташкили марказҳои масъулиятро муайян кард.

1. Маконҳои пайдошавии харочот ба ҷойҳои корӣ ва марказҳои масъулият мувофиқ мебошанд; марказҳои масъулият маҷмуи харочоти на кам аз ду намуди захираҳо – ашёи меҳнат (захираҳои молию моддӣ) ва қувваи корӣ (пардоҳти меҳнат)-ро фаро мегиранд. Агар баҳисобгирии таҳлилӣ танҳо як намуди захираҳоро фаро гирад, пас ҷои корӣ макони пайдошавии харочот мебошад, на маркази масъулият.

2. Маркази масъулият якчанд маконҳои пайдошавии харочоти намуди муайяни захираҳои истеҳсолиро фаро мегирад. Он маркази масъулияти ибтидой мебошад, ки харочоти як намуди захираҳоро дар якчанд ҷойҳои корӣ фаро мегирад. Чунин марказҳои масъулият метавонанд хочагиҳои дехқонӣ ва иҷорагирони инфиродӣ бошанд.

3. Дар маркази масъулият маҷмуи харочоте ташаккул мебанд, ки истифодаи намуди даҳлдори захираҳоро дар истеҳсолот таъмин менамоянд ва дар асоси маълумоти баҳисобгирии таҳлилӣ муайян карда мешаванд. Харочоти ашёи меҳнат (ашёи хом ва мавод), воситаҳои меҳнат (истеҳлок) ва қувваи корӣ (пардоҳти меҳнат) дар марказҳои масъулияти мустақил фаро гирифта мешаванд. Дар чунин шакл марказҳои масъулият асосан дар сатҳи соҳаҳои истеҳсолот барпо карда мешаванд.

Аз нуктаи назари сохтор марказҳои масъулият тамоми маҷмуи харочоти воҳиди сохтории корхонаро фаро мегиранд. Ин гуна

---

<sup>74</sup> Шогенцукова З.Х. Построение управлеченческого учета по местам возникновения затрат и центрам ответственности как эффективный механизм управления затратами в АПК России / З.Х. Шогенцукова, И.В. Махова, Д.А. Хутежева // Электронный журнал: Дневник науки. – 2019. - № 6 (30) [Электронный источник] / Режим доступа: URL: <https://elibrary.ru> (санаси муроҷиат 5.02.2020).

марказҳои масъулият метавонанд анборҳо, озмоишгоҳҳо, муассисаҳои иҷтимоию майшӣ бошанд. Андозаҳои харочот дар ин марказҳои масъулият дар асоси маълумоти баҳисобгирии таҳлилӣ ҳамчун маҷмуи харочоти асосӣ ва иловагӣ муайян карда мешаванд. Марказҳои масъулияти намуди соҳторӣ дар сатҳи соҳаҳои кишоварзӣ (растани парварӣ, чорводорӣ) марказҳои масъулияти воҳидҳои соҳтории омодакуни истеҳсолот, фурӯши маҳсулот ва ҳадамоти вазифавии дастгоҳи идоракуни корхонаро дар бар гирифта, масъулиятро барои харочоти ташкил ва идоракуни истеҳсолот мушаххас мекунанд.

Бо ҷунин тарз ташкил намудани марказҳои масъулият барои истифодабарии захираҳои истеҳсолӣ ба тартиби дар амалияи баҳисобгирии идоракунӣ муқарраршуда мувоғиқат мекунад. Барои ташкили марказҳои масъулият бо тартиби пешниҳодшуда ба ҷо овардани тағйиротҳои муайян дар соҳтори мавҷудаи ташкил ва идоракуни корхонаҳои кишоварзӣ ва баъзе дигаргуниҳо дар ташкили баҳисобгирии идоракунӣ зарур аст.

Ташаккули марказҳои масъулият дар асоси воҳидҳои соҳтории истеҳсолӣ (қитъаҳои кишоварзӣ), бригадаҳо, коргоҳҳои истеҳсолӣ, шаклҳои иҷоравӣ ва паймонкории истеҳсолоти кишоварзӣ, ҳочагиҳои дехқонӣ ва дигар ҳочагиҳои кишоварзӣ бе мушаххасгардонии масъулият барои истифодаи намудҳои алоҳидаи захираҳо ягон манфиат надорад. Масъулият бояд дар заминаи мутахассисон ва кормандони масъули даҳлдор мушаххас карда шавад, аз ҷумла барои самаранокии истифодабарии захираҳои моддӣ, барои кори беисти техника, мошин ва таҷҳизоти кишоварзӣ ва риоя гардидан меъёрҳои харочоти нигоҳдории онҳо.

Ҳамин тавр, ҷудо намудани маконҳои пайдошавии харочот ва марказҳои масъулият дар соҳтори корхонаи кишоварзӣ имкон медиҳад, ки унсурҳои баҳисобгирии идоракунӣ дар соҳтори идоракуни корхона муқаррар карда шаванд. Дар ин асос ташаккули иттилоот оид ба фаъолияти корхона бо ҷудо намудани маконҳои пайдошавии харочот

имкон медиҳад, ки тағиیرёбии бузургии харочот дар марказҳои масъулият, робитаҳои сабабию натичавии воҳидҳои соҳтории корхона, яъне маконҳои пайдошавӣ ва ташаккули харочот дар корхонаи таҳлилшаванд пайгирий карда шаванд.

Дар амсилаи баҳисобгирии идоракуни харочот дар заминаи ҷузъҳо ва моддаҳои харочот пешбинӣ намудани ичрои якчанд марҳилаҳо зарур аст. Дар марҳилаи аввал харочоти мустақими худии ҳар як макони пайдошавии харочот ё маркази масъулият, яъне харочоте, ки бевосита дар воҳиди соҳтории даҳлдор ба миён меоянд, ба ҳисоб гирифта мешаванд. Сипас ба таркиби харочоти маркази масъулият (макони пайдошавӣ) харочоте дохил карда мешаванд, ки барои, умуман корхона ё истеҳсолот (коргоҳ) ташаккул меёбанд (харочоти умуникоргоҳӣ ва умуниистеҳсолӣ). Ин гуна харочот мутаносибан дар асоси пояи муқарраргардида, ки дар сиёсати баҳисобгирии корхона муайян шудааст, ба таркиби харочоти марказҳои масъулият тақсим карда мешавад, яъне харочоти ғайримустақими худии маркази масъулият мушахҳас карда мешавад. Дар марҳилаи хотимавӣ харочоти умумии ҳар як маркази масъулият муайян карда мешавад, ки он аз инҳо иборат аст: харочоти мустақим ва ғайримустақими худи маркази масъулият, инчунин арзиши захираҳои дохилии истеъмолшуда (харочоти аз дигар марказҳои харочот гирифташуда); ҳиссаи харочоти умуниистеҳсолӣ.

Барои асоснок кардани рушди методикаи баҳисобгирии идоракуни харочот аз рӯи марказҳои масъулият дар истеҳсолоти кишоварзӣ – дар зерсоҳаҳои растанипарварӣ ва чорводорӣ пеш аз ҳама муайян кардани масъулият аз рӯи маконҳои пайдошавии харочоти маҳсулоти истеҳсолшаванд зарур аст. Вобаста аз аломатҳои ташкилий-иктисодӣ дар корхонаҳои кишоварзии таҳқиқшуда, аз он ҷумла дар ҶДММ «Латиф Муродов» объекти нисбатан муносаби идоракунӣ ва баҳисобгирии харочот дар зерсоҳаи растанипарварӣ бригадаи истеҳсолӣ ба ҳисоб меравад. Дар зерсоҳаи чорводорӣ бошад, ферма, ки роҳбари он дорои тамоми ҳуқуқҳо ва ваколатҳои зарурӣ барои ташкил ва технологияи

истехсолот мебошад, яъне вай мутахассис-менечер ва ичрокунандаи масъул аст. Дар ҳудуди бригадаи растанипарварӣ ё фермаи чорводорӣ харочоти истехсоли маҳсулот ва харочоте, ки ба маркази масъулияти мазкур марбут нест, чудо карда мешавад.

Дар баҳисобгирии идоракунӣ зимни ташаккули харочот аз рӯйи зинаҳои идоракуни истехсолот бояд имконияти ҷузъигардонии онҳо вобаста аз он ки, қадом қарорҳо бояд қабул карда шавад, ё ин ки чунин натиҷаҳо ба даст ояд, муҳайё карда шавад:<sup>75</sup>

- сатҳи маркази масъулият аз рӯйи харочоти маҳсулоти воқеӣ барои муайян кардани харочоти моҳона, семоҳа ё солонаи он;
- талаботи иҷрои қатъии технологияи истехсолӣ ва назорати равандҳои алоҳидай истехсолӣ;
- гирифтани нишондиҳандаҳои натиҷавии сатҳи арзиши аслии маҳсулоти парваришшуда, умуман ва аз рӯйи намудҳои алоҳида.

Дар замони мусир корхонаҳои кишоварзӣ метавонанд усулҳои гуногуни баҳисобгирии харочотро бо салоҳиди худ истифода баранд. Вобаста ба ин, дар баҳисобгирии идоракунӣ таваҷҷӯҳи бештар ба баҳисобгирии харочоти мубрам равона карда мешавад, зоро қарорҳои идоракунӣ бо ба инобат гирифтани шароити даҳлдор ва имкониятҳои ба ҷо овардани онҳо қабул карда мешаванд. Дар ин маврид, муҳим нест, ки сухан дар бораи харочоти воқеӣ меравад ё харочоти интизорӣ (пешбинишаванда). Масъалаи муҳим ин муайян кардани бузургии харочоти мазкур аз рӯйи давраҳои ҳисботӣ бо сатҳи баландтарини воқеъбинӣ мебошад.

Марҳилаи муҳими тартиби ташаккули харочоти истехсолӣ барои ҳадафҳои баҳисобгирии идоракунӣ ин амалисозӣ ва тавсифи харочоти маркази масъулият бо ҷудо кардани онҳо ба намудҳои мустақими тағиیرёбанда, шартан тағиирёбанда ва доимӣ, харочоти умуниҳоҷагӣ ва умуниистехсолӣ мебошад. Харочоти номбаршуда бо технологияи

<sup>75</sup> Комкова О.Г., Пронина М.А. Особенности сельскохозяйственного производства и его влияние на учет производственных затрат [Текст] / О.Г. Комкова, М.А. Пронина // Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. - № 7 (38). – Часть 3. - С. 48-51, с. 49

истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва дараҷаи идорашавандагии худ муносабати гуногун дорад.

Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ истифодаи намудҳои гуногуни техника, механизмҳо ва технологияҳоро талаб менамояд, бинобар ин, ҳангоми баҳисобигрии ҳароҷот ва ҳисоб кардани арзиши аслии маҳсулот чи дар соҳаи растанипарварӣ ва чи дар соҳаи ҷорводорӣ ба вазъи техникии воситаҳои техникӣ ва механизмҳо, ба мукаммалии технологияҳои истехсолӣ диққати муҳим бояд дод. Ҳамаи ин ба зарурати саривақт анҷом додани корҳои таъмирий ва хизматрасонии техникӣ, муҷаҳҳазгардонӣ ва навқунии техникаи кишоварзӣ таъсир мерасонад. Ҳамзамон, дар мавриди ташкили раванди технологияҳои мавҷудбуда ва технологияҳои нави истехсолоти кишоварзӣ ҳусусиятҳои гузаронидани корҳои таъмирий ва хизматрасонии техникро дар асоси принципҳои мутаносибӣ аз рӯи вақт, мунтазамӣ ва мавзунии корҳои мазкур ба инобат гирифтани муҳим аст.

Тавре пештар қайд карда будем, истехсолоти кишоварзӣ бештар ҳосияти мавсимий дорад ва он пеш аз ҳама ба ҳароҷоти истехсолӣ таъсир мерасонад. Ҳосияти мавсимий боис мешавад, ки арзиши аслии воҳиди маҳсулоти кишоварзӣ танҳо пас аз анҷоми даври истехсолӣ – вақте ки масалан, дар зерсоҳаи растанипарварӣ ҳосил ғундошта шудааст, муайян карда шавад. Сабаби асосии ба миён омадани ҳолати мазкур ин бо ҳам мувоғиқ наомадани даври истехсолӣ ва даври анҷом додани ҳиссаи бештари корҳо мебошад, зоро даври пурраи пухта расидани ҳосили зироатҳо корҳои киштукор, тухмипошӣ, порудиҳӣ, чорабиниҳои агротехникӣ ва дигар амалҳои заруриро дар бар мегирад. Дар ин маврид, таъсири бевоситаи омилҳои табиӣ ба раванди парвариши зироат аз ҳама муҳим мебошад. Вобаста ба таъсири омилҳои мазкур, баъзан, ҳатто пурра маҳв шудани ҳосил ва зарурати аз нав кишт кардани зироат ба миён меояд, ки ин ба пайдо шудани ҳароҷоти барзиёд дар раванди истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ оварда мерасонад.

Холатҳои мувофиқ наомадани давраи анҷоми корҳо бо раванди истеҳсолӣ ба он боис мешавад, ки дар баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамеша харочоти истеҳсолоти нотамом арзи вуҷуд менамояд ва масъалаи мубрам дар ин маврид чудо кардани харочоти мазкур ба давраҳои истеҳсолӣ мебошад, ки бо давраҳои тақвимӣ (ҳисботӣ) мувофиқат намекунанд. Масалан, дар зерсоҳай растани парварӣ харочоти соли пешин ба ҳосили зироатҳои соли ҷорӣ мансуб дониста мешавад, ё ин ки харочоти соли ҷорӣ барои ҳосили зироати дар соли оянда гундошташаванда сарф карда мешавад. Дар зерсоҳай ҷорводорӣ ин гуна равандҳо ҳангоми парвариш ва фарбех кардани ҷавонаҳо зиёд мебошанд. Бинобар ин, «дар баҳисобгирии идоракуни харочот ба ҳисоб гирифтани харочоти дар истеҳсолоти нотамом қарордошта низ муҳим аст»<sup>76</sup>.

Азбаски зироат ва ҷорво дар асоси қоидаҳои биологӣ парвариш меёбанд, дар раванди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ асосан захираҳои истеҳсолие ба кор бурда мешаванд, ки баҳисобгирии муҳосибии онҳо бо истифодаи меъёрҳо ва ҳарҷномаҳои маҳсус, масалан, меъёри пошидани тухмӣ, порудиҳӣ ҳангоми парвариш, сӯзишворӣ ҳангоми кишти замин, меъёрҳои ҳӯрок барои ҷорво иҷро карда мешавад. Вале қоидаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ талаб мекунанд, ки ҳангоми ҳисобкуни арзиши аслий маҳсулоти кишоварзӣ бояд бо арзиши аслии нақшавӣ баҳисоб гирифта шавад. Дар охири соли ҳисботӣ бошад ҳисбот дар бораи арзиши аслии воқеӣ тартиб дода шуда, сипас дар асоси он арзиши аслии нақшавӣ тасҳех карда мешавад. Яъне натиҷаи молиявии фаъолияти корхонаи кишоварзӣ дар охири соли тақвимӣ пас аз ҳисб кардани арзиши аслии воқеии маҳсулоти фурӯҳташуда муайян карда мешавад. Он ҳиссаи маҳсулот, ки барои эҳтиёҷоти ҳудии корхона сарф мешавад, аз ҳиссаи маҳсулоти молӣ дар алоҳидагӣ ба ҳисб гирифта мешавад.

---

<sup>76</sup> Гевре И.В. Особенности учета затрат на производство и исчисление себестоимости продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях в современных условиях [Текст] / И.В. Гевре / Наука и инновации: векторы развития / Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых (Барнаул, 24-25 октября 2018 года). – Барнаул, 2018. – С. 166-169.

Ҳангоми тақсим кардани харочоти умумистехсолӣ ва умумихоҷагӣ (маъмурӣ) ба намудҳои мушаххаси зироатҳо (объектҳои ҳисобкуни арзиши аслӣ) ва чорво дар давоми сол арзиши аслии нақшавӣ (меъёри) истифода мешавад, сипас, дар анҷоми соли ҳисботӣ тасҳеҳи он то сатҳи харочоти воқеӣ ба ҷо оварда мешавад.

Хусусияти дигари баҳисобгирии муҳосибӣ дар соҳаи кишоварзӣ, ки дар фаъолияти ҶДММ «Латиф Муродов»-и шаҳри Ҳисор баръало мушоҳида мешавад, ин аст, ки ҳамчун маҳсулоти ниҳоӣ дар зерсоҳаҳои растани парварӣ ва ҷорводорӣ метавонанд якчанд намудҳои маҳсулот ба ҳисоб гирифта шаванд, ки онҳо *маҳсулоти асосӣ*, *маҳсулоти иловагӣ* ва *маҳсулоти марбут* ҳисоб меёбанд.

Маҳсулоте, ки истеҳсоли он барои корхонаи кишоварзӣ афзалиятнок аст, маҳсулоти асосӣ номида мешавад. Ҳамин тавр, дар парандапарварӣ маҳсулоти асосӣ инҳо буда метавонанд: тухми паранда – ҳангоми истеҳсоли тухм, афзоиши вазни зиндаи паранда – ҳангоми парандапарварии гӯштӣ ва баромади чӯча – ҳангоми инқубатсия. Дар парвариши зироатҳо, ҷун гандум, ҷав, ҷуворимакка барои дон ва дигар галладонагиҳо маҳсулоти асосӣ галладона (дон) мебошад. Агар аз як намуди ҷорво ё аз як намуди зироат якбора якчанд намудҳои маҳсулоти асосӣ гирифта шавад, пас ин гуна маҳсулот дар истеҳсолоти кишоварзӣ маҳсулоти марбут ном дорад. Масалан, дар ҶДММ «Латиф Муродов» ҳангоми парвариши зғир маҳсулоти марбути тухмии зғир ва зғиркоҳ низ гирифта мешавад.

Маҳсулоти кишоварзии иловагӣ маҳсулоте мебошад, ки якҷоя бо маҳсулоти асосӣ гирифта мешавад, вале аҳаммияти дуюмдараҷа дорад. Дар парандапарварӣ ба ин намуди маҳсулот пуф, пар, саргин мансуб мебошанд, дар зироатпарварӣ – коҳ аз зироатҳои галладонагӣ, баргу поя аз зироатҳои ҳӯроқи ҷорво. Ин намуди маҳсулот бевосита дар ҳуди ҳоҷагӣ барои ҳадафҳои истеҳсолӣ дар намуди ҳӯроқи ҷорво, барои тақандози ҷорво ва нурӣ истифода мешавад.

Ҳангоми ҳисоб кардани арзиши аслии маҳсулот харочот дар байни маҳсулоти асосӣ, марбут ва иловагӣ тақсим карда мешаванд. Объектҳои баҳисобигирии арзиши аслии маҳсулоти растанипарварӣ бештар аз намуди зироат муайян гардида, методикаи ҳисобкуни арзиши аслӣ – аз усулҳои истифодашавандай ҳисобкуни арзиши аслӣ муайян мегардад. Дар аввал харочоти ба маҳсулоти иловагӣ тааллукӯдошта муайян карда мешаванд, Арзиши аслии коҳ, поя, барг ва дигар маҳсулоти иловагӣ вобаста аз харочоти барои ҷамъоварӣ, бастубанд, қашонидан ва ичрои дигар корҳои омодакуни онҳо анҷомдодашуда муайян карда мешавад. Аз маблағи умумии харочоти зироати асосӣ харочоти ба маҳсулоти иловагӣ тааллукӯдошта тарҳ карда шуда, арзиши аслии ҳамаи маҳсулоти асосӣ барои зироати мазкур ҳисоб карда мешавад. Дар мавриди «аз як зироат гирифтани якчанд маҳсулоти асосӣ ва марбут ҳамаи намудҳои маҳсулот ё дар асоси вазни қиёсии маҳсулоти асосии аз онҳо гирифташаванда, ё дар асоси коэффициентҳои интиқолии барои ҳар як намуди маҳсулоти муқарраркардашуда ба маҳсулоти асосӣ (шартӣ) бозҳисоб карда мешаванд»<sup>77</sup>.

Ҳамзамон ҳиссаи маҳсулоти растанипарварӣ, ки дар давраи ҳисботӣ истеҳсол шудааст, метавонад дар дохили ҳуди хочагӣ барои истеҳсоли намудҳои дигари маҳсулот, яъне дар гардиши дохилӣ истифода шавад. Масалан, дар ҶДММ «Латиф Муродов» ду намуди ҷуворимакка парвариш карда мешавад, ки яке аз онҳо ҳамчун дон ва дигаре ҳамчун ҳӯроки туршкардашуда (силос) барои ҳӯроки чорво истифода мешавад. Дар баробари ин, ҷуворимаккаи дон низ ҳам барои фурӯш ба берун ва ҳам барои ҳӯроки паранда дар дохили хочагӣ истифода мешавад.

Дар ҶДММ «Латиф Муродов» соҳаи чорводорӣ низ дорои ҳусусиятҳои ҳуд мебошад. Масалан, подаи ғовҳои ширдех ҳамчун воситаҳои асосии аз ҳисоби вазнгирии гӯсолаҳои дар фермаи алоҳидаи

<sup>77</sup> Ветрова М.Н., Гришанова С.В., Ельчанинова О.В. Актуальные вопросы исчисления себестоимости продукции овцеводства [Текст] М.Н. Ветрова, С.В. Гришанова, О.В. Ельчанинова // Аграрный вестник Урала. – 2011. - № 8 (87). – С. 60-62, с. 60

худи хочагӣ парваришёфта пуррашаванд ба ҳисоб гирифта мешавад. Ҳусусияти асосии баҳисобгирии харочот дар чорводорӣ маҳз дар ҳамин зоҳир мегардад: дар аввал ҳангоми супоридани гӯсола ба подаи асосӣ гузариши воситаҳои гардон ба воситаҳои асосӣ ба миён меояд ва ҳангоми хориҷ шудани чорво аз подаи асосӣ дар мавриди талафи арзишнокии чорвои зотӣ ё маҳсулдех, баръакс, дар баҳисобгирий гузариши воситаҳои асосӣ ба воситаҳои гардон инъикос карда мешавад.

Ҳамчунин ба истеҳсолоти кишоварзӣ гирифтани якчанд намудҳои маҳсулот аз як намуди чорво ё аз як зироат хос мебошад.

Ҳамин тавр, ба ҳисоб гирифтани ҳусусиятҳои соҳавии истеҳсоли маҳсулот дар корхонаи кишоварзӣ ҳангоми ташкил намудани баҳисобгирии харочот ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулот аз рӯйи марказҳои масъулият ва маконҳои пайдошавии харочот аҳаммияти муҳим дорад. Вале дар низомҳои баҳисобгирии муҳосибии аксари корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳисобгирии идоракуни харочот аз рӯйи самти мазкур рушд наёфтааст, гарчанде бо истифодаи таҷрибаи хориҷӣ инро метавон татбиқ кард. Сабаби асосии ҳолати мазкур, ба андешаи мо, набудани сатҳи фарҳанги иқтисодӣ ва молиявӣ, надоштани донишҳои қасбии мувоғиқ бо сатҳи муосири амалия ва методологияи баҳисобгирии идоракуни харочот дар ҳайати кормандони муҳосиботи аксари корхонаҳои кишоварзӣ мебошад. Сабаби дигар, ки худи роҳбарияти корхонаҳои кишоварзӣ инро баён мекунанд, зарурати анҷом додани харочоти иловагӣ барои ташкил ва пешбуруди баҳисобгирии идоракунӣ мебошад, вале ин дар шароити имрӯзаи рушди амалия ва методологияи баҳисобгирии идоракунӣ асоснок нест.

Ҳамин тавр, бо вучуди зарурати воқеъбинонаи рушди методикаи баҳисобгирии идоракуни харочот аз рӯйи марказҳои масъулият дар истеҳсолоти кишоварзӣ, то ҳол бартарӣҳои он дар корхонаҳои кишоварзии мамлакат истифодаи васеъ пайдо накардаанд. Таҷрибаи дар ин самт ғунгардида дар мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдёфта

нишон медиҳад, ки баҳисобгирии идоракуни харочот ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯйи марказҳои масъулият меҳвари асосии низоми таъминоти иттилоотии қабули қарорҳои идоракуни дохилӣ мебошад. Вобаста ба ин, ба андешаи мо, дар соҳаи кишоварзӣ баҳисобгирии идоракунӣ бояд тавре ба роҳ монда шавад, ки дар марказҳои гуногуни масъулият харочот танҳо бо он ҳиссае инъикос карда шавад, ки корманди алоҳидаи корхона барои ташакқули онҳо масъул бошад, тамоми даромадҳо ва харочоти корхонаи кишоварзӣ дар марказҳои масъулият ба ҳисоб гирифта, назорат карда шаванд.

### **3.3. Бучетикунӣ дар низоми баҳисобгирии идоракуни корхонаҳои кишоварзӣ**

Вазъи молиявии ногуори аксари корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар паёмади таъсири буҳрони молиявӣ ба миён омадааст, аз низоми идоракуни онҳо талаб менамояд, ки ба масъалаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва ташкили низоми босамараи банақшагирии захираҳои хоҷагӣ аҳаммияти муҳим дода шавад. Ҳангоми қабули қарорҳои идоракуни гайримуқаррапӣ дар вазъияти ногуори хоҷагидорӣ дарк кардан муҳим аст, ки ҳоло иқтисодиёти корхонаи кишоварзӣ дар чӣ гуна вазъ қарор дорад, дар ояндаи наздик чӣ мешавад, корхона дорои чӣ гуна захираҳо барои пешбурди фаъолияти хоҷагидории худ мебошад ва он ба гирифтани чӣ гуна натиҷаҳои оянда ҷаҳд менамояд. Дар ин маврид, хосса ба баҳисобгирӣ, таҳлили вазъ ва самаранокии фаъолияти корхона, мутобиқшавии саривақтӣ ба шароити беруни дигаршаванда ва банақшагирии дарозмуддат, ки бо ёрии он ба фаъолияти ҷории корхонаи кишоварзӣ ҳадафҳои стратегӣ voguzor карда мешаванд, дикқат бояд дод.

Мусаллам аст, ки таъминкунандай асосии ҳама гуна иттилооти молиявӣ барои аз ҷониби истифодабарандагони манфиатдор қабул намудани қарорҳои идоракунӣ баҳисобгирии муҳосибӣ мебошад.

Баҳисобирии муҳосибӣ асосан далелҳо ва рӯйдодҳои фаъолияти хоҷагидориро, ки хосияти таърихӣ доранд ва дар замони гузашта рух додаанд, ба қайд мегирад. Дар паёмади ин бо ёрии баҳисобирии муҳосибии анъанавӣ бо сатҳи баланди саҳеҳӣ ояндабинӣ намудани натиҷаҳои зуҳурот, ки бояд дар оянда рух диҳанд, ғайриимкон аст. Вобаста ба ин, метавон тасдиқ кард, ки низоми имрӯзai баҳисобирии муҳосибии дар корхонаҳои кишоварзӣ амалкунанда тамоми ҷиҳатҳои барои қабули қарорҳои стратегӣ заруриро фаро намегирад. Ҳамзамон иттилооти баҳисобирии муҳосибӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ дар низоми идоракунӣ бо самаранокии басанди истифода намешавад. Дар чунин ҳолат дар ташкил ва пешбурди баҳисобирии муҳосибӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ норасоии назарраси иттилоот, таъхир дар қабули он ба назар мерасад, аз ҷониби дигар, ҳиссаи зиёди иттилооти пешкашнамудаи низоми баҳисобирии муҳосибӣ барои идоракунии босамараи фаъолияти корхонаҳои кишоварзии мусоир нафъовар нест. Бинобар ин, дар корхонаҳои кишоварзӣ «мутахассисон танҳо барои шарҳ додани рӯйдодҳои алоҳидаи руҳдода ё далелҳои аллакай содиршуда имконият доранд, на ин ки барои муайян намудани тамоюлҳои рушди намудҳои фаъолият»<sup>78</sup>. Ҳамин тавр, шароити нави иқтисодӣ, ки имрӯз корхонаҳои кишоварзӣ дар он фаъолият менамоянд, бозбинии куллии низоми усулҳои идоракунӣ ва рушди онро дар самти идоракунии самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ талаб менамояд. Акнун ҳадафи асосии баҳисобирии муҳосибӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ таҳлил, маънидодқунӣ ва истифодабарии иттилооти иқтисодӣ барои ошкор намудани тамоюлҳои рушди ояндаи корхона, интихоби тарзҳои гуногуни қарорҳои идоракунӣ ва қабули беҳтарини онҳо мебошад.

---

<sup>78</sup> Байсалова Ж.М., Ибрагимов Н.К. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на формированию стратегического управлеченческого учета [Текст] / Ж.М. Байсалова, Н.К. Ибрагимов // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2014. - № 2-1 (5). – С. 55-59, с. 55

Истодагарӣ намудан дар роҳи муқовимат ба таъсири номатлуби муҳити берунӣ ва нигоҳ доштани сатҳи баланди рақобатпазирӣ «танҳо ба он корхонаҳои кишоварзӣ даст медиҳад, ки бо технологияҳои муосири назораи муҳит ва таҳияи қарорҳои стратегии дуруст мӯчаҳаз мебошанд. Намунаи ин гуна технология метавонад баҳисобигирии идоракуни стратегӣ бошад, ки асосҳои методологии он дар марҳилаи ташаккул қарор доранд ва рушди худро бо баҳисобигирии хусусиятҳои соҳавии истеҳсолоти кишоварзӣ талаб менамоянд»<sup>79</sup>.

Ҳоло дар амалияи фаъолияти корхонаҳои кишоварзии ватанӣ ва хориҷӣ, инчунин дар адабиёти иқтисодӣ шумораи зиёди технологияҳои идоракунӣ ва воситаҳои молиявие пешниҳод гардидаанд, ки пешбуруди баҳисобигирии муҳосибии молиявӣ ва баҳисобигирии муҳосибии идоракунӣ, нигоҳдории сатҳи муқарраршудаи самаранокии равандҳои ташкилий-технологӣ ва суботи кори корхонаҳои кишоварзиро таъмин менамоянд. Воситаи асосии низоми идоракуни стратегии корхонаи кишоварзии муосир, ба ақидаи мо банақшагирии стратегӣ, баҳисобигирии идоракуни стратегӣ ва бучетикунонӣ ҳамчун унсурҳои асосии баҳисобигирии идоракунӣ мебошанд. Дар ин маврид, бучетикунонӣ ҳамчун воситаи банақшагирий ва самти муҳимми мукаммалсозии баҳисобигирии идоракуни харочот дар корхонаҳои кишоварзӣ ба ҳисоб меравад.

Муҳаққиқони соҳаи баҳисобигирии идоракунӣ ҳангоми тафсири мағҳум ва муайян кардани аҳаммияти банақшагирии стратегӣ ва бучетикунонӣ дар низоми баҳисобигирии идоракуни стратегӣ тавассути муҳтавои иқтисодии асосҳои ғоявии идоракуни стратегӣ ва хосса стратегия мулоҳизаронӣ меқунанд<sup>80</sup>.

Калимаи стратегия баромади юнонӣ (*strategos* – санъати генерал) дошта, нақшай муфассал ва ҳамаҷонибаро барои дар раванди фаъолият

---

<sup>79</sup> Шалаева Л.В. Стратегический управлеченческий учет затрат в сельскохозяйственных организациях. Монография [Текст] / Л.В. Шалаева. – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2014. – 171 с., с. 6

<sup>80</sup> Рыбалко О.А., Шалаева Л.В. Стратегическое планирование и бюджетирование как базовые элементы современной системы управления [Текст] / О.А. Рыбалко, Л.В. Шалаева // Международный бухгалтерский учет. – 2012. - № 28 (226). – С. 25-38, с. 25

таъмин намудани ноилгардӣ ба мақсадҳои гузошташуда ифода менамояд.

Мафҳуми стратегия тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар радифи шарҳи мафҳуми «дурнамоҳои давлатии рушди иқтисодию иҷтимоӣ» ифода ёфтааст, ки чун «биниши аз диdi илмӣ асосноки вазъи ояндаи имконпазири иҷтимоию иқтисодӣ, илмию техникӣ, экологӣ ва иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он» муайян карда мешавад<sup>81</sup>. Муайян кардани дурнамои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ воситаи асосноккунии интихоби ин ё он стратегия ва қабули қарорҳои мушахҳас аз ҷониби мақомоти ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ оид ба танзимкуни равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошад. Вобаста ба ин, мафҳумҳои стратегия ва муайян кардани дурнамои рушдро метавон ҷиҳати корхонаҳои кишоварзӣ низ ба ҳамин маънӣ ба кор бурд.

Муҳаққиқон чунин мешуморанд, ки банақшагирии стратегӣ – раванди таҳия намудани мақсадҳо ва вазифаҳои стратегии корхона бо баҳисобигирии имкониятҳо ва хавфҳои берунӣ, ҷиҳатҳои суст ва қавии доҳилӣ, инчунин маҷмуи чорабиниҳо оид ба мустаҳкамкуни мавқеъҳои рақибонаи корхона дар ояндаи дарозмуҳлат мебошад<sup>82</sup>. Вазифаи асосии банақшагирии стратегӣ ин таҳия намудани стратегияҳои таъминкунандай татбиқи рисолат ва мақсадҳои рушди тиҷорат дар доираи имкониятҳои корхона ва сатҳи равододашудаи хавф мебошад.

Тибқи ақидаи муҳаққиқ С.В.Булгакова «низоми баҳисобигирии идоракунӣ ҳамбастагии муттаҳидаи унсурҳои ба он хосро барои ташаккули таъминоти иттилоотӣ ба истифодабарандагони манфиатдор

---

<sup>81</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 8 декабри соли 2003, № 53

<sup>82</sup> Санин М.К. Управленческий учет: учебное пособие [Текст] / М.К. Санин. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. – 80 с., с. 48

дар раванди қабули қарорҳои фаврӣ, тактиқӣ ва стратегӣ ифода менамояд»<sup>83</sup>.

Баҳисобгирии идоракунии стратегӣ гуфта, «таҳия, татбиқ ва назорати қарорҳои идоракунии стратегии ба рисолат ва ҳадафҳои корхона, интихоб ва банақшагирии барориши маҳсулот, ба бозор баровардани маҳсулоти корхона, стратегияи муносибатҳои байниҳамдигарӣ бо рақибон ва дигар масъалаҳо даҳлқунанда фаҳмида мешавад»<sup>84</sup>.

Дар адабиёти илмии ватании соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ таҳқиқот дар самти баҳисобгирии идоракунӣ ва баҳши барои корхонаҳои ватаниӣ нави он – баҳисобгирии стратегӣ танҳо дар интишороти солҳои охир ба назар мерасанд. Дар баробари асарҳои илмии муҳаққиқони ватаниӣ, ки ба таҳқиқи масъалаҳои баҳисобгирии идоракунӣ дар соҳаҳои алоҳидай саноат баҳшида шудаанд<sup>85</sup>, баъзе муҳаққиқони ватаниӣ ба баррасии масъалаҳои баҳисобгирии идоракунии стратегӣ дар корхонаҳои баҳши кишоварзӣ низ диққати муҳим медиҳанд<sup>86</sup>.

Бояд қайд кард, ки баҳисобгирии идоракунии стратегӣ мағҳуми нисбатан нави илми идоракунӣ мебошад, ки бо зарурати баромадани баҳисобгирии идоракунӣ аз ҳудудҳои муҳити дохилии корхона ва ба доираи он пайваст шудани унсурҳои муҳити тиҷоратии беруниӣ алоқаманд мебошад. Баҳисобгирии идоракунии стратегӣ метавонад ҳамчун самти умдаи баҳисобгирии идоракунӣ муайян карда шавад, ки

<sup>83</sup> Булгакова С.В. Теория, методология и организация системы управлеченческого учета: дис. ... д-ра экон. наук / Булгакова Светлана Викторовна. – Воронеж, 2009. – 450 с., с. 88

<sup>84</sup> Санин М.К. Управленческий учет: учебное пособие [Текст] / М.К. Санин. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. – 80 с., с. 62

<sup>85</sup> Хушваҳтзода Қ.Х. Пояҳои ғоявии бунёдкунии низоми баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлили масрафҳо дар корхонаҳои саноати боғандагӣ [Матн] / Қ.Х. Хушваҳтзода, Д.А. Розиев // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – 2020. - № 4 (72). – С. 108-118; Хушваҳтзода Қ.Х. Таҳкики вазъи муосири пешбуруди баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлили масрафҳо дар корхонаҳои саноати боғандагии Чумхурии Тоҷикистон [Матн] / Қ.Х. Хушваҳтзода, Д.А. Розиев, М.А. Бобохонзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020. - № 5. – С. 5-11

<sup>86</sup> Ҳафизов А.З. Татбиқи баҳисобгирии идоракунии стратегӣ дар низоми идоракунии корхонаҳои кишоварзӣ [Матн] / А.З. Ҳафизов // Рушди баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт / Маводи конференсияи илмӣ-амалии чумхурияйӣ (ш. Душанбе, 26 марта соли 2022). – Душанбе: ДБССТ, 2022. – 276 с., С. 58-63

мачмуи технологияҳои ҷамъоварӣ, бақайдгириӣ, ҷамъбасткуниӣ ва пешкашкуни иттилоотро ба хотири таъмин намудани раванди қабули қарорҳои идоракуни стратегӣ мекунад ва барои баҳисобигириӣ ва таҳлили ҳам омилҳои дохилии рушди корхона, ҳам омилҳои муҳити тиҷоратии беруниӣ таъин гардидааст. Аз нигоҳи идоракуни стратегии корхона ҳамчун раванди беисти банақшагириӣ, таҳлил, баҳисобигириӣ ва назорат ҳадафи асосии баҳисобигирии идоракуни стратегӣ ташаккули пойгоҳи иттилоотии ғункунандай иттилоот оид ба мавқеи стратегии ҷории корхона барои баланд бардоштани сифати қарорҳои идоракуни стратегии дар асоси талаботи ҷонибҳои манфиатнок қабулшаванда мебошад.

Идоракуни стратегӣ омӯзиш ва таҳлили ҳаматарафаи муҳити атрофро, ки дар он корхонаи мазкур фаъолият мекунад, дар назар дорад. Он фаъолияти дохилӣ, захираҳои мавҷудбуда ва имконии корхона, инчунин омилҳои берунии амалкунии корхонаро фаро мегирад. Ба омилҳои беруниӣ мансуб мебошанд: мизоҷон, рақибон, таҳвилкунандагон, шароити макроиктисодӣ, фазои меъёри-хуқуқӣ, сиёсати хукумат, тағиیرёбии он ва дигарҳо. Ҳамин тавр, аз нигоҳи баҳисобигирии идоракуни стратегӣ равишҳо ба идоракуни корхонаҳои кишоварзӣ дигар мешаванд. Агар пештар корхонаҳои кишоварзӣ ҳамчун субъекти идоракуни алоҳида таҳқиқ мешуданд, акнун минбаъд онҳо ҳамчун низоми кушода бо тамоми алоқамандиҳо бо унсурҳои муҳити атроф баррасӣ мешаванд.

Имрӯз дар ҳар як корхонаи кишоварзӣ захирайи баланд бардоштани самаранокии низоми баҳисобигирии идоракуниӣ ва фароҳам овардани шароити ташкилий-иктисодӣ барои ташкил ва роҳандозӣ намудани низоми баҳисобигирии идоракуни стратегӣ мавҷуд мебошад. Барои истифодабарии баҳисобигирии идоракуни стратегӣ дар амалияи фаъолияти истеҳсолӣ-молиявии корхонаҳои кишоварзӣ принсипҳои он бояд таҷассуми худро дар корхонаи даҳлдор ёбанд. Методикаи ташкили баҳисобигирии идоракуни стратегӣ аз ҳадафҳо ва вазифаҳои стратегии

корхона вобаста мебошад. Лаҳзай асосӣ дар мавриди мазкур ин аст, ки баҳисобгирии идоракуни стратегӣ бо ҷараёнҳои иттилоотии марказҳои масъулият барои баҳодиҳии фаъолияти онҳо оид ба ноилгардии ҳадафҳо ва вазифаҳои стратегии корхона ба таври ногусастани пайваста мебошад. Гуногуншаклии марказҳои масъулият гурӯҳбандии онҳоро аз рӯйи аломатҳои таснифӣ ва ҳамбаста намудан бо низоми умумии баҳисобгирии идоракунӣ талаб менамояд. Аломатҳои таснифии асоситарин – сатҳи ваколатҳо ва уҳдадориҳо, мавқеи маркази масъулият дар соҳтори корхона мебошанд. Ҳангоми муайян намудани марказҳои масъулият пеш аз ҳама ба инобат гирифтани соҳтори раванди технологи истиҳсолот дар корхона ва сипас ҷудо намудани ҷиҳатҳои уфуқӣ ва амудии он зарур аст. Сабабҳои асосии душвор гардидани корбурди амалии методикаи мазкур инҳо мебошанд: мураккабии ташкили марказҳои масъулият, сатҳи баланди меҳнатталабии интиҳоби иттилооти ба татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои стратегии корхона нигаронидашуда, сатҳи начандон баланди автоматиқунонии низоми баҳисобгирии идоракунӣ, мураккабии интиҳоби шаклҳо ва нишондиҳандаҳои алоқамандии баҳисобгирии идоракуни стратегӣ бо менечменти корхона<sup>87</sup>.

Интиҳоби қарори муносаби алоқамандии байниҳамдигарии баҳисобгирии идоракуни стратегӣ бо низоми идоракуни корхонаи кишоварзӣ бе ҷудо намудани ҷараёнҳои иттилоотии баҳисобгирии идоракуни стратегӣ дар низоми умумии ҷараёнҳои иттилоотии корхона ғайриимкон аст. Ҳангоми ташкили алоқамандии иттилоотӣ таъсис додани низоми таъсирбахши ҳифзи иттилооти дарбаргирандаи сирри тичоратӣ, муқаррар кардани қоидаҳои ҳифз ва тартиби дастрасӣ ба иттилооти маҳфӣ талаб карда мешавад. Ғайр аз ин, бояд чунин маҳакҳо ва талабот ба иттилоот риоя карда шаванд: самтнокии ҳадафӣ, саривақтӣ, саҳехӣ, мубрамӣ, пуррагӣ, мунтазамии воридшавӣ, фахмогӣ.

<sup>87</sup> Никандрова Н.Г. Организация системы стратегического управленаческого учета на предприятии [Текст] / Н.Г. Никандрова. - М.: Российская экономическая школа, 2015. - 245 с. 38

Ҳамин тавр, баҳисобгирии идоракунии стратегиро метавон ҳамчун низоми маҷмуии баҳисобгирӣ-таҳлилии таъминоти иттилоотии раванди идоракунии стратегии корхона муайян намуд, ки барои мусоидат кардан ба таҳия ва татбиқи стратегияи рушди ояндаи корхона нигаронида шудааст. Вобаста ба ин, «мақсади асосии баҳисобгирии идоракунии стратегӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ таҳлил, маънидодкунӣ ва истифодабарии иттилооти иқтисодӣ барои ошкор намудани тамоюлҳои рушди фаъолият, интихоби тарзҳои гуногуни алтернативӣ ва қабули қарорҳои идоракунӣ мебошад»<sup>88</sup>.

Баҳисобгирии идоракунии стратегӣ бояд дар доираи низоми ягонаи баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси қоидаҳои бо сиёсати баҳисобгирии корхона муайяншаванда роҳандозӣ карда шавад. Вазифаи асосии сиёсати баҳисобгирӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ бунёд намудани дастаи амиқи дастуралмалҳо, муқаррарот ва усулҳое мебошад, ки имкон медиҳанд мавзеъҳои асосии баҳисобгирӣ дар корхона ба тартиб дароварда шаванд, амалҳои баҳисобгирӣ ҳамсон, ҳамоҳангсозӣ ва танзим карда шаванд ва дар ин асос дар корхона низоми ягонаи иттилоотӣ барои дастгирии таҳия ва қабули қарорҳои идоракунӣ бунёд карда шавад.

Ташкил ва роҳандозӣ намудани баҳисобгирии идоракунии стратегӣ вазифаи идоракунӣ, самти воқеан зарурии фаъолияти идоракунӣ буда, дар шароити истифодабарии ҳамгироёнаи унсурҳо, усулҳо ва воситаҳои идоракунӣ – баҳисобгирӣ, таҳлил, назорат, баҳодиҳӣ ва дигар вазифаҳои идоракунии корхонаи кишоварзӣ ифода меёбад.

Буҷетикунонӣ – банақшагирии фаъолияти корхона бо ёрии буҷетҳо, яъне ҳуҷҷатҳои дохилии тасдиқшуdae мебошад, ки фаъолияти истеҳсолӣ-иқтисодии корхона ва воҳидҳои соҳтории онро дар шакли

<sup>88</sup> Ҳафизов А.З. Татбиқи баҳисобгирии идоракунии стратегӣ дар низоми идоракунии корхонаҳои кишоварзӣ [Матн] / А.З. Ҳафизов // Рушди баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт / Маводи конференсияи илмӣ-амалии чумхурияйӣ (ш. Душанбе, 26 марта соли 2022). – Душанбе: ДБССТ, 2022. – 276 с., С. 58-63, с. 63

банизомдаровардашуда тавсиф медиҳанд. Буҷет ин нақшай молиявӣ бо ифодаи арзишӣ ҳӯҷате мебошад, ки ҳамбастагии харочоти корхонаро бо даромадҳои гирифташуда (ё имконӣ) таъмин менамояд.

Бо ибораи дигар, буҷетикунонӣ ҳамчун технологияи ба баландбардории асоснокии қарорҳои идоракуни қабулшавандай бо амалисозии вазифаи идоракунӣ алоқаманд нигаронидашуда фаҳмида мешавад. Дар ин маврид, асоснокӣ аз мақбулии молиявии ин ё он амали таъсиррасонии идоракунӣ муайян мегардад. Ин ҷо дарк кардан муҳим аст, ки «технологияи баррасишаванда бояд низоми бутунеро ифода намояд, ки дар он амалҳои таъсиррасонии идоракунӣ бо ёрии вазифаҳои банақшагирӣ, баҳисобгириӣ ва таҳлил татбиқ карда мешаванд»<sup>89</sup>.

Бо доштани пояҳои методологии умумӣ низоми буҷетикунонӣ барои ҳар як корхона вобаста ба мақсадҳо ва вазифаҳои гузошташуда, ки «корхона бояд онҳоро ҳам дар лаҳзаи ҷории фаъолият ва ҳам дар оянда дар шароити муҳити беруни доимо дигаршаванда амалӣ созад, мутобиқ кунонида мешавад»<sup>90</sup>.

Баҳисобгирии муҳосибии идоракунӣ бо банақшагирӣ ва назорати буҷетӣ (сметавӣ), ки қисмҳои таркибии он мебошанд, робитаи зич дорад. Равандҳои бозорӣ аз як ҷониб ба дигаршавии ҳаҷмҳои истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти корхонаҳои кишоварзӣ таъсир мерасонанд, аз ҷониби дигар – ба рафтори харочот ва ба ин восита ба фоида таъсир мерасонанд. Барои ошкор кардан ва таҳлил намудани динамикаи истеҳсоли маҳсулот иттилоот оид ба харочот лозим аст ва ин гуна иттилоот набояд бо тақсимкуни беасоси харочоти барилова (изофӣ) ба намудҳои маҳсулот таҳриф шуда бошад.

Ҳамин тавр, буҷетикунонӣ – ин банақшагирии молиявӣ мебошад, ки ҳама ҷанбаҳои фаъолияти корхонаро фаро гирифта, имкон медиҳад, то

---

<sup>89</sup> Липчиу Н.В., Липчиу К.И. Бюджетирование в сельскохозяйственной организации как инструмент планирования [Текст] / Н.В. Липчиу, К.И. Липчиу // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2009. – № 1. – С. 159-169, с. 169


<sup>90</sup> Гамлет Я.С. Необходимость внедрения бюджетирования в организациях [Текст] / Я.С. Гамлет // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2016. - № 12. – С. 24-31, с. 24

тамоми харочот ва даромадҳо (натиҷаҳо)-и гирифташуда бо мағұмхой молиявӣ барои давраи оянда ифода карда шаванд.

Корбурди буҷетиқунонӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ имкон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои молиявии фаъолияти ҳудро банақшагирӣ кунанд ва вазъи корҳоро дар тамоми воҳидҳои соҳторӣ дар асоси қиёскуни иттилооти ҷорӣ бо нақшаҳои молиявӣ пайгирӣ кунанд ва бо ин роҳ назорати даромадҳо ва харочотро бо аниқ муайян кардани сабабҳои истифодаи нооқилонаи маблағҳои пулиӣ ба ҷо оранд. Илова бар ин, буҷетиқунонӣ мусоидат мекунад, ки ҳолатҳои номатлуб муайян ва амсилаbandӣ карда шаванд ва дар ин асос барои тасҳехи онҳо сари вақт тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шаванд.

Дар раванди татбиқи буҷетиқунонӣ дар марҳилаи аввал гузаронидани ташхиси тиҷоратии фаъолияти корхонаи кишоварзӣ барои арзёбии вазъи ҷории соҳтор ва низоми идоракуни корхона зарур аст. Пас аз гузаронидани ин гуна ташхис бояд консепсияи ташаккули низоми буҷетиқунонӣ таҳия карда шавад, мақсадҳо, вазифаҳо ва принципҳои ташаккули он, таркиб ва соҳтори низом муайян карда шаванд. Вобаста ба он ки барои тартиб додани буҷетҳо бо мақсади гирифтани маълумоти ояндабинӣ гузаронидани таҳлилҳои қиёсии тамоилҳои «нақша - ҳисбот», инчунин иҷрои вазифаҳои назоратӣ пойгоҳи иттилоотии баҳисобигирии идоракунӣ истифода мешавад, барои татбиқи бомуваффақи буҷетиқунонӣ ҳамзамон низоми баҳисобигирии идоракунӣ таҳия карда мешавад. Раванди амалҳои пай дар пай барои ноил гардидан ба мақсадҳои гузошташуда дар расми 3.3.1 оварда шудааст.

Ҳоло рағбати роҳбарон ва соҳибмулкoni корхонаҳои кишоварзӣ ба низоми буҷетиқунонӣ хеле баланд шудааст. Ин бо зарурати мукаммалсозии низоми банақшагирӣ ва идоракунӣ, дороиҳои гардон, захираҳои истеҳсолӣ ва баландбардории истифодаи онҳо, талаботи рақобати бозор барои паст кардани харочот ва баланд бардоштани сифати маҳсулоти кишоварзӣ алоқаманд аст.



### **Расми 3.3.1. – Тарҳи пайдарпайии равандҳои банақшагирии стратегӣ**

*Сарҷашма: таҳияи муаллиф*


Буҷетикуононӣ ба таҳияи нақшаҳо ва буҷетҳо асос ёфта, технологияи идоракунӣ мебошад, ки ба босамарона идора кардан, тақсим ва назорати равандҳои молиявӣ дар фаъолияти корхонаи кишоварзӣ имкон медиҳад.

Буҷетикуононӣ нисбат ба низоми аньанавии банақшагирӣ ва идоракуни дохилӣ олоти босамаратар мебошад, зоро низоми аньанавии банақшагирӣ ва идоракуни дохилӣ дар корхонаҳои кишоварзии муосир дорои баъзе камбудиҳо аст, чун:

- банақшагирӣ раванди меҳнатталаб буда, хадамоти банақшагирӣ-иктисодии корхонаҳои кишоварзӣ шумораи зиёди ҳуҷҷатҳоро омода менамоянд, ки қисми онҳо барои таҳлил корношоям аст;
- маълумоти нақшавӣ аз маълумоти воқеӣ ба қадри назаррас тафовут доранд, раванди банақшагирӣ одатан аз истеҳсолот оғоз мейбад, на аз фурӯши маҳсулот;
- ҳангоми банақшагирӣ механизми ба ҳарочот асосёфтаи нархгузорӣ бартарӣ дорад, нарҳи маҳсулот бе баҳисобгирии нарҳҳои бозорӣ вобаста аз арзиши аслии пурра ва меъёри даромаднокӣ ташаккул мейбад;
- тақсимкуни харочот ба намудҳои тағйирёбанда ва доимӣ ба ҷо оварда намешавад, ҳангоми банақшагирӣ ва таҳлил мағҳуми фоидай маржиналӣ ба кор бурда намешавад;
- таҳлили безарарии фурӯш ба ҷо оварда намешавад;
- ҳангоми банақшагирӣ самари фишанги амалиётӣ арзёбӣ карда намешавад, муайян кардани захирави устувории молиявӣ ғайриимкон аст;

– дар низоми мавҷудбудаи банақшагирӣ боэътиимодона ба ҷо овардани баҳодиҳии устуории молиявии корхона дар шароити дигаршавандай фаъолият ғайриимкон аст<sup>91</sup>.

Гуфтаҳои болоро ба инобат гирифта, барои босамар ташкил намудани баҳисобгирии идоракуни стратегӣ бо унсурҳои буҷетикунонӣ дар низоми баҳисобгирии идоракуни корхонаи кишоварзии ҶДММ «Латиф Муродов» чунин пайдарпайӣ таҳия намудани буҷетҳо тавсия дода мешавад (расми 3.3.2).



### **Расми 3.3.2. – Пайдарпайии таҳияи буҷетҳо дар корхонаи кишоварзӣ**

*Сарҷашма: таҳияи муаллиф*

Амалияи банақшагирӣ ва баҳисобгирии стратегӣ дар мамлакатҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки бартариҳои асосии банақшагирии буҷетӣ дар низоми баҳисобгирии идоракунӣ инҳо мебошанд:

– банақшагирии ҳармоҳаи буҷетҳои воҳидҳои соҳтории корхона нисбат ба низоми анъанавии баҳисобгирии мухосибӣ ва ҳисботи молиявии дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон

<sup>91</sup> Колчина Н.В., Поляк Г.В., Павлова Л.Н. Финансы предприятий: учеб. для вузов [Текст] / Н.В. Колчина Г.В. Поляк, Л.Н. Павлова. - М.: Юнити-Дана, 2001. – 447 с., с. 254

пойдоргардида нишондиҳандаҳои нисбатан аниқтари андозаҳо ва сохтори харочотро таъмин менамояд;

– дар доираи буҷетҳои моҳонаи тасдиқшуда ба воҳидҳои сохторӣ мустақилияти зиёдтар дар сарфай фонди пардоҳти меҳнат пешкаш карда мешавад, ки ин ҳавасмандии моддии кормандонро барои иҷрои бомуваффақи супоришҳои нақшавӣ баланд менамояд;

– камқунии шумораи нишондиҳандаҳои назоратии буҷетҳо имкон медиҳад, ки харочоти ғайриистехсолии вақти кории кормандони хадамоти иқтисодии корхонаи кишоварзӣ ихтисор карда шавад;

– банақшагирии буҷетӣ барои ба ҷо овардани низоми сарфай қатъии захираҳои молиявии корхона имкон медиҳад, ки ин барои раҳо шудани корхона аз бухрони молиявӣ муҳим аст<sup>92</sup>.

Ба андешаи мо, ба ғайр аз бартариҳои баррасишуда боз метавон чунин бартариҳоро барои низоми буҷетикунонӣ дар соҳаи кишоварзӣ илова намуд: муайян намудани талаботи воқеӣ барои маблағгузории фаъолияти кишоварзӣ, зиёд кардани ҷараёнҳои пулии солона, таъмин намудани сарфай воситаҳои пулӣ, паст кардани қарздориҳои дебиторӣ, инчунин таҳия намудани чорабинҳои самараноки ба беҳгардонии вазъи молиявӣ ва баландбардории устувории молиявии корхонаи кишоварзӣ нигаронидашуда.

Натиҷаи татбиқи низоми буҷетикунонӣ дар корхонаи кишоварзӣ ноил гардидан ба мақсадҳои дар назди корхона ва ҳам дар назди менечерҳо ё шуъбаҳои гуногуни он гузошташуда мебошад. Натиҷаи татбиқи бомуваффақи низоми буҷетикунонӣ метавонад баландбардории самаранокии фаъолияти корхонаи кишоварзӣ бошад.

Самаранокии фаъолияти корхонаи кишоварзӣ метавонад аз рӯйи чунин равандҳои тиҷоратӣ баланд бардошта шавад: идоракунии корхона, ҳосилнокии меҳнат, фурӯши маҳсулот, идоракунии сарватҳои корхона.

<sup>92</sup> Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта [Текст] / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 208 с., с. 187-188


Корхонаи кишоварзӣ самаранокии фаъолияти худро баланд бардошта, ба чунин натиҷаҳои муайян ноил гашта метавонад:

- паст кардани арзиши аслии маҳсулот;
- баланд бардоштани натиҷаҳои молиявӣ;
- татбиқ намудани лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ;
- ноил гардидан ба мақсадҳои стратегии гузошташуда.

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон хулоса намуд, ки буҷетиқунонӣ ин низоме дар доираи банақшагирии стратегӣ ва баҳисобигирии идоракуни корхона мебошад, ки имкон медиҳад, то раванди назорат дар корхонаи кишоварзӣ ба таври амиқ ташкил карда шуда, мувофиқан буҷетиқунонӣ ва идоракуни харочот, даромадҳо ва фоида ба таври муносиб ба ҷо оварда шаванд.

Таҳқиқоти мо, ки дар якчанд корхонаҳои кишоварзӣ, аз ҷумла дар ҶДММ «Латиф Муродов» гузаронида шудааст, нишон медиҳад, ки барои татбиқи буҷетиқунонӣ метавон пайдарпайи муайяни марҳилаҳои кориро ба кор бурд (расми 3.3.3).

Ҳангоми таъсиси низоми буҷетӣ дуруст интихоб кардани давомнокии давраи буҷет – фосилаи вақте ки барои он буҷетҳо ва ташкили раванди буҷет таҳия мешаванд, яъне расмиёти идоракуни молиявӣ, ки метавонанд панҷ марҳилаи пайдарпайро дар бар гиранд, муҳим аст: 1) лоиҳабандии низоми буҷет ҳамчун қисми соҳтори молиявии корхона; 2) ташкили банақшагирии буҷетӣ; 3) ташкили раванди баҳисобигирии икрои нишондиҳандаҳои буҷетҳо 4) ташкили назорат ва таҳлили икрои буҷетҳо 5) татбиқи низоми буҷетсозӣ ва тасдиқунии низомномаи он.



### Расми 3.3.3. – Марҳилаҳои татбиқи буҷетиқунонӣ дар корхонаи кишоварзӣ

*Сарҷашма: таҳияи муаллиф*

Одатан, давомнокии давраи бучет як сол буда, ба соли тақвимӣ рост меояд, аммо дар корхонаҳои кишоварзӣ вобаста ба хусусиятҳои соҳа, аз ҷумла дар соҳаи зироаткорӣ, ки дар он раванди истеҳсолот мавсимӣ аст, давраи бучет метавонад аз ҷиҳати муҳлатҳо то андозае дигар бошад. Масалан, истеҳсоли зироатҳои ғалладонаи кишти тирамоҳӣ аз моҳи ноябри соли ҷорӣ то моҳи майи соли оянда идома меёбад, бинобар ин, давраи бучет низ ҳамин давраро дар бар мегирад.

ЧДММ «Латиф Муродов» корхонаи кишоварзии серсоҳа буда, дар он бригадаҳои зироаткорӣ ва фермаҳои чорводорӣ, гармхонаҳо,

қисматҳои сохтории омодасозӣ, нигоҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти тайёр (амборҳо, яҳдонҳо) ҳамбаста фаъолият мекунанд. Дар асоси тавсияҳои пешниҳодшуда зарур аст, ки дар сохтории ташкилии ҶДММ «Латиф Муродов» маркази масъулияти таъсис дода шавад (расми 3.3.4).



#### **Расми 3.3.4. – Амсилаи сохтори ташкилии корхонаи кишоварзӣ барои татбиқи буҷетиқунонӣ**

*Сарчашма: таҳияи муаллиф*

Бояд қайд кард, ки маркази масъулияти молиявии мазкур берун аз доираи тобеияти директори генералии корхона амал намуда, ба муассиси корхона тобеъ аст (агар муассис худ вазифаи директори генералиро ичро қунад, пас маркази масъулият ба ҳамин шахс тобеъ аст).

Маркази масъулияте, ки марказҳои масъулиятии дар корхона амалкунанда (марказҳои даромад, ҳарочот, фоида, сармоягузориҳо)-ро дар таҳти назорати худ нигоҳ медорад, тибқи амсилаи пешниҳодшуда бо таҳияи низоми нишондиҳандаҳо ва омодасозии иттилооти ибтидой барои ташкили низоми идоракунии бо буҷетиқунонӣ асосёфта машғул мешавад.

Ҳамчунин ба хотири идоракуни харочот ва таъмини таносуби муносибии харочоти доимӣ ва тағийирёбанда дар корхона таъсис додани маркази масъулияти даромади маржиналӣ тавсия дода мешавад. Барои кори босамари маркази масъулият бояд низомнома дар бораи соҳтори молиявии корхона таҳия карда шавад. Дар асоси таҳқики адабиёт ва соҳтори ташкилию идоракуни ЧДММ «Латиф Муродов» муҳтавои маркази масъулияти молиявии таҳияшавандаро муайян мекунем (ҷадвали 3.3.1).

### **Ҷадвали 3.3.1. – Муҳтавои марказҳои масъулият**

Маркази масъулияти	Ҳадафи маркази масъулияти	Нишондиҳандаҳои ҳисобшаванда
Маркази даромад	Зиёд кардани даромад	Даромад, ҳаҷми фурӯш, ҳаҷми харочот
Маркази харочот	Кам кардани харочот	Харочоти тағийирёбанда, харочоти доимӣ
Маркази фоида	Баланд бардоштани фоида	Даромад, харочот, фоидай соф
Маркази даромади маржиналӣ	Зиёд кардани даромад, кам кардани харочоти тағийирёбанда	Даромад, харочоти тағийирёбанда
Маркази сармоягузорӣ	Дарёфт ва тақсимкуни сармоягузориҳо, таҳлили бозгирифти сармоягузориҳо	Ҳаҷми сармоягузориҳо, бозгирифти сармоягузориҳо

*Сарчашима: таҳияи муаллиф дар асоси<sup>93</sup>*

Дар ин маврид маркази масъулият воҳиди соҳтории корхона мебошад, ки барои ташаккули нишондиҳандаҳои дар доираи фаъолияти худ қарордошта масъул аст ва барои мустақилона тағийир додани бузургии онҳо вобаста ба ҳадафҳои фаъолияти худ, ки аз доираи ҳадафҳои умумии корхона бармеоянд, ваколат дорад.

Таҳқиқоти мо нишон медиҳад, ки раванди буҷетиқунонӣ бояд аз нишондиҳандаҳои нисбатан муҳимми буҷет, яъне буҷети даромадҳо ва харочот оғоз карда шавад. Дар асоси маълумоти буҷети мазкур тамоюлот аз буҷети фоида дар асоси таҳлили тамоюлоти ҳаҷми фурӯш,

<sup>93</sup> Герасименко О.А., Кулькина И.О. Практические аспекты процесса бюджетирования в сельскохозяйственной организации [Текст] / О.А. Герасименко И.О. Кулькина // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2016. - № 4. – С. 113-117; Дозорова Т.А., Хайрова Д.Р. Методика бюджетного планирования на предприятиях АПК [Текст] / Т.А. Дозорова, Д.Р. Хайрова // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. -2012. - № 2 (18). – С. 115-119; Липчиу Н.В., Игошина Ю.А. Система бюджетирования и составление генерального бюджета сельскохозяйственной организации [Текст] / Ю.А. Игошина // Вестник НГИЭИ. Серия: Экономические науки. – 2012. - № 3. – С. 42-62; Липчиу К.И. Бюджетирование в сельскохозяйственной организации как инструмент планирования [Текст] / Н.В. Липчиу, К.И. Липчиу // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2009. – № 1. – С. 159-169

маблағи фурӯш ва арзиши аслӣ ошкор карда мешаванд. Барои гузаронидани таҳлили тамоюлоти фоида аз буҷет истифодаи усули тақсими харочот ба намудҳои доимӣ ва тағийирёбанда (усули директ-костинг) тавсия дода мешавад. Харочоти тағийирёбандаи истеҳсолоти кишоварзӣ харочоти ашёи хом, маводҳо, неруи барқ, нақлиёт, пардоҳти меҳнати мустақим (кормандони дар ташаккули маҳсулоти кишоварзӣ машғул), ҳиссаи тағийирёбандаи харочоти умумиистеҳсолӣ ва умумиҳоҷагӣ ва дигарҳоро, ки мутаносибан бо тағийирёбии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот тағийир мейбанд, дар бар мегирад. Дар навбати худ, харочоти доимӣ маблағи тарҳҳои истеҳлок, фоизҳои қарз, музди кори кормандони маъмурий, харочоти маъмурий ва дигарҳоро ифода мекунанд.

Дар натиҷа тамоюли нишондиҳандаҳои воқеӣ аз буҷет вобаста ба ҳаҷми фурӯш, маблағи фурӯш, харочоти доимӣ ва тағийирёбанда, даромади маржиналӣ, фоидаи амалиётӣ муайян карда мешаванд. Масалан, агар камшавии фоидаи воқеӣ нисбат ба маълумоти буҷет мушоҳида шавад, пас имконияти ошкор кардани омилҳое, ки ба ин боис шудаанд (ҳаҷми ҷисмонии фурӯш кам, вале харочоти доимӣ нисбат ба бузургии нақшавӣ зиёд мебошанд), пайдо мешавад.

Барои ташаккули буҷетҳои дуруст ва арзёбии натиҷаҳои воқеӣ буҷетҳои ҷандир истифода мешаванд. Буҷетҳои ҷандир ба гузаронидани таҳлили амиқтари натиҷаҳои фаъолият мусоидат мекунанд, зоро истифодаи онҳо имкон медиҳад, ки харочот барои ҳаҷмҳои гуногуни истеҳсоли маҳсулот баҳодиҳӣ карда шавад. Харочоти тағийирёбанда бо тағийирёбии ҳаҷмҳои истеҳсолот тағийир мейбанд, харочоти доимӣ дар фосилаи нисбатан тулонии вақт бетағийир мемонанд. Буҷети ҷандир имкон медиҳад, ки тағийирёбихои имконпазири фоида ҳангоми тағийирёбии ҳаҷмҳои фурӯши маҳсулот муайян карда шаванд. Бо истифодаи буҷети ҷандир омилҳои зиёдтарӣ ба нишондиҳандаҳои асосии назоратшаванда таъсиррасон ошкор карда мешаванд, таъсири намудҳои алоҳидаи харочоти тағийирёбанда ба нишондиҳандаҳои асосии натиҷавӣ муайян карда мешавад, инчунин имконияти паст кардани харочоти умумиистеҳсолӣ пайдо мешавад.

## **Хулоса**

Аз таҳқиқоти гузаронидашуда дар самти рушди баҳисобгирии идоракунӣ ва ташаккулёбии арзиши аслии маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ чунин хулосабарорӣ карда шуд:

1. Ҳадафи низоми баҳисобгирии идоракунӣ дар корхона бунёди иттилоот оид ба фаъолияти молиявӣ-хочагии субъекти иқтисодӣ буда, тариқи се намуди баҳисобгирий татбиқ мегардад ва барои назорат ва таҳлили иқтисодӣ ҳамчун манбаи иттилоотӣ хизмат мерасонад. Моҳияти баҳисобгирии идоракуниро дида баромада, бояд сабабҳои чудо гардидани он аз низоми умумии баҳисобгирии муҳосибӣ дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон, зарурият, мақсаднокии ҷудокуни он дар кишвари моро муайян намуда, мавқеи онро дар низоми идоракунии корхона ва зерсоҳторҳои он қушодан лозим аст. Идоракунии корхона бо ёрии иттилооти аз муҳосибот гирифташуда оид ба фаъолияти хоҷагидорӣ, захираҳои истеҳсолӣ, истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, фаъолияти зерсоҳторҳо ва ғ. амалӣ қарда мешавад. Барои бунёд кардани чунин низоми иттилоотӣ бояд тамоми соҳторҳои хизматрасони корхона (шуъбаҳои муҳосибот, иқтисодӣ, кадрӣ, агрономӣ ва ғ.) ҷалб карда шаванд [7-М,11-М].

2. Барои самаранок ташкил намудани баҳисобгирии идоракунӣ дар корхонаҳои хоҷагии қишлоқ таснифоти аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи ҳарочот аҳаммияти қалон дорад. Ҳангоми таснифи ҳарочот бояд ҳусусиятҳои таҳассусии зерсоҳаҳои хоҷагии кишоварзӣ – растанипарварӣ ва ҷорводорӣ, шароити амалкунии корхона ва талаботи идоракуни он бо дарназардошти вайрон нагардидани асосҳои методологии гурӯҳбандии ҳарочот ба инобат гирифта шавад. Таснифи дурусти ҳарочоти истеҳсолӣ, тиҷоратӣ ва маъмурӣ имкон медиҳад, ки ташкили дурусти баҳисобгирии идоракунӣ, дуруст муайянсозии захираҳо барои дар оянда паст кардани арзиши аслии маҳсулот ва таъмини назорат аз рӯйи сатҳи он ба роҳ монда шавад. [6-М, 3-М].

3. Дар хочагии кишоварзӣ ташкили асосноккардашудаи баҳисобгирии идоракуни музди меҳнат аҳаммияти калон дорад. Дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати «Ҳарочот барои пардоҳти музди меҳнат», инчунин масъалаҳои бо доҳил кардани намудҳои гуногуни пардоҳтҳои меҳнат ва хосияти ҳавасмандқунӣ дошта, андозаи пардоҳтҳо барои шароити ғайримуътадили меҳнат ва дигар масъалаҳо бо қонунгузорӣ муайян карда мешаванд ё дар шартномаҳои колективӣ пешбинӣ карда мешаванд. Шакли мушаххаси музди меҳнат бояд аз рӯйи меъёри тарофавӣ муайян карда шавад. Дар зербахши 2.1 рисола тартиби баҳисобгирии музди меҳнат вобаста ба он ки коргар дар қадом самт ва ё маркази масъулият кор мекунад, инчунин дошташавихо аз музди меҳнат ва пардоҳти он пешниҳод карда шудааст. Ба корхонаи кишоварзӣ тавсия дода мешавад, ки бо мақсади дуруст баҳисобгирии ҳарочот ва муайянкунии арзиши аслии маҳсулот, кору хизматҳои барои баҳисобгирии ҳарочоти музди меҳнат вобаста ба марказҳои масъулият ҳисобҳои мувофиқро, ки мо дар ин бахши рисола пешниҳод намудаем, интихоб намоянд. Тибқи методикаҳои тавсиягардида ташаккулёбии фонди музди меҳнат, баҳисобгирии он ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулот дар низоми ҳисобҳои баҳисобгирии идоракунӣ муҳим аст. Дар ин ҳолат имконияти назорати фаъоли баҳисобгирии фонди музди меҳнат, объектҳои интихобшуда барои тақсими он, муайянкунии таркиби музди меҳнат, ҳосилнокии меҳнат аз рӯйи зироатҳои алоҳида ва ғ. фароҳам меояд [4-М].

4. Тамоюли рушди баҳисобгирии идоракуни захираҳои молию истеҳсолӣ дар хочагиҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар маркази диққати роҳбарияти корхона ва шахсони мутасаддӣ қарор гирад. Ин бо он маънидод мегардад, ки захираҳои молию истеҳсолӣ ҳамеша ҳадафи дуздӣ, исрофкорӣ ва талафёбӣ қарор мегиранд, аз ин рӯ ин самти баҳисобгирии идоракунӣ душвор ва меҳнанталаб буда, сари вақт пешниҳод намудани иттилооти зарурӣ оид ба ҳолати захираҳои

молиу истехсолй талаб карда мешавад. Самтҳои асосии рушди баҳисобгирии идоракуни захираҳои молиу истехсолй дар сари вақт инъикос намудани воридшавӣ, баҳодиҳӣ, нигоҳдорӣ ва оқилона истифода намудани онҳо дарҷ мегардад. Оид ба ин самти масъала тавсияҳои методӣ ҷиҳати бакайдгирии ҳуҷҷатии захираҳои молиу масолеҳӣ, истифодаи усулҳои муносиб барои баҳодиҳии онҳо, ташаккули ҳисботи дохилӣ аз рӯи бригада, баҳшҳо ва зербахшҳои истехсолоти кишоварзӣ коркард ва пешниҳод карда шуд. Инчунин модели ташаккули иттилоот оид ба захираҳои молиу истехсолй ва банизомдарории онҳо дар ҳисбҳои таркибӣ ва таҳлилии субъектҳои кишоварзӣ пешниҳод карда шуд, ки он асоси пешбурди баҳисобгирии муҳосибии ин объекти фаъолияти корхона мебошад [3-М, 4-М, 8-М].

5. Барои таъмини фаъолияти мусоиди хочагидории корхонаҳои кишоварзӣ воситаҳои асосӣ дар шакли аслӣ ва бо баҳогузории пулӣ тасниф карда мешаванд, ки мо равиши муносиби онро дар рисола пешниҳод намудем. Аз рӯи намунаи таснифоти пешниҳодшуда истифодабарии ҳисбҳои мувофиқи таркибӣ ва таҳлилиро барои баҳисобгирии воридшавӣ, истифодабарии дохилӣ, ҳисбкунии истеҳлок тавсия намудем, ки барои ташаккули иттилооти лозимӣ оид ба истифодабарии босамари объектҳои воситаҳои асосӣ аз рӯи соҳаҳои асосӣ, истехсолот ва бизнес-равандҳо мусоидат хоҳад намуд. Тартиби пешниҳодгардидаи баҳисобгирии идоракунӣ аз рӯи истифодабарӣ ва нигоҳбини техниқи кишоварзӣ, сатҳи таҳлилии маълумотҳои баҳисобгириӣ, фаъолнокии назорати дохилиҳоҷагӣ оид ба истифодаи сарфакоронаву самараноки захираҳои меҳнатӣ, молиявӣ ва моддиро ба таври назаррас баланд мебардорад, имконияти баҳодиҳии самаранокии иқтисодии истифодабарии техниқи кишоварзиро фароҳам меорад, барои ташаккулёбии иттилооти объективӣ оид ба ҳароҷоти истехсолоти кишоварзӣ, пурра муайян кардани захираҳои мавҷудбуда ва дар оянда паст кардани арзиши аслии маҳсулот мусоидат менамояд [15-М, 17-М].

6. Бо вучуди зарурати воқеъбинонаи рушди методикаи баҳисобгирии идоракуни харочот аз рӯйи марказҳои масъулият дар истеҳсолоти кишоварзӣ, то ҳол бартариҳои он дар корхонаҳои кишоварзии мамлакат истифодаи васеъ пайдо накардаанд. Таҷрибаи дар ин самт ғунгардида дар мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдёфта нишон медиҳад, ки баҳисобгирии идоракуни харочот ва ҳисобкуни арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯйи марказҳои масъулият меҳвари асосии низоми таъминоти иттилоотии қабули қарорҳои идоракуни дохилӣ мебошад. Вобаста ба ин, ба андешаи мо, дар соҳаи кишоварзӣ баҳисобгирии идоракунӣ бояд тавре ба роҳ монда шавад, ки дар марказҳои гуногуни масъулият харочот танҳо бо он ҳиссае инъикос карда шавад, ки корманди алоҳидаи корхона барои ташаккули онҳо масъул бошад, тамоми даромадҳо ва харочоти корхонаи кишоварзӣ дар марказҳои масъулият ба ҳисоб гирифта, назорат карда шаванд [13-М, 18-М].

7. Буҷетикунонӣ ин низоме дар доираи банақшагирӣ ва баҳисобгирии идоракуни корхонаи кишоварзӣ мебошад, ки имкон медиҳад, то раванди назорат дар корхонаи кишоварзӣ ба таври амиқ ташкил карда шуда, мувофиқан идоракуни харочот, даромадҳо ва фоида ба таври муносиб ба ҷо оварда шаванд. Таҳқиқоти мо, ки дар якчанд корхонаҳои кишоварзӣ, аз ҷумла дар ҶДММ «Латиф Муродов» гузаронида шудааст, нишон медиҳад, ки барои татбиқи буҷетикунонӣ метавон пайдарпайии муайяни марҳилаҳои кориро ба кор бурд, ки намунаи онро мо дар зербахши 3.3-и рисолаи диссератсионӣ пешниҳод намудем. Ҳангоми таъсиси низоми буҷетӣ дуруст интихоб кардани давомнокии давраи буҷет, фосилаи вақте ки барои он буҷетҳо ва ташкили раванди буҷет таҳия мешаванд [1-М].

### **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот**

1. Дар доираи таҳқиқоти диссератсионӣ мо масъалаҳои назариявӣ ва амалии ташкили баҳисобгирии идоракунӣ ва ташаккулёбии арзиши

аслии маҳсулотро дар корхонаҳои кишоварзӣ баррасӣ намудем, ки онро субъектҳои зикршуда метавонанд ҳамчун заминай методологию методӣ дар фаъолияти худ зимни ташкил ва пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ истифода намоянд.

2. Таснифи дурусти харочоти субъекти кишоварзӣ имкон медиҳад, ки ба таври воқеӣ ҳисоб қардани арзиши аслии маҳсулот ба роҳ монда шуда, қарорҳои идоракуни босамар дар ин самт қабул карда шавад. Муайянкуни арзиши аслии маҳсулот, ки натиҷаи асосии кори баҳшҳои истеҳсолӣ маҳсуб меёбад, ба таснифоти харочот робитаи зич дошта, масъулияти менечерони соҳторҳои истеҳсолиро барои сарфакории захираҳо баланд мебардорад ва бо ин роҳ назорати қатъӣ аз рӯйи сатҳи арзиши аслии маҳсулот таъмин мегардад.

3. Тибқи методикаҳои тавсиягардида барои бунёди иттилооти зарурӣ оид ба харочоти музди меҳнат, ташаккулёбии арзиши аслии маҳсулот, назорати баҳисобгирии фонди музди меҳнат, интихоби обьектҳо барои тақсими он, муайянкуни таркиби музди меҳнат, ҳосилнокии меҳнат аз рӯйи зироатҳои алоҳида ва ғ. имконият фароҳам меояд. Ба корхонаи кишоварзӣ тавсия дода мешавад, ки барои баҳисобгирии дурусти харочоти музди меҳнат вобаста ба марказҳои масъулият ҳисобҳои мувоғиқро, ки мо дар боби дуюми рисола пешниҳод намудаем, интихоб намоянд.

4. Оид ба самтҳои асосии рушди баҳисобгирии идоракуни ашёҳои моддӣ, ки дар сари вақт инъикос намудани воридшавӣ, баҳодиҳӣ, нигоҳдорӣ ва оқилона истифода намудани онҳо дарҷ мегардад, ҷиҳати бақайдгирии ҳуччатии захираҳои молию масолеҳӣ, истифодаи усулҳои муносиб барои баҳодиҳии онҳо, ташаккули ҳисботи дохилӣ аз рӯйи бригада, баҳшҳо ва зербахшҳои истеҳсолоти кишоварзӣ тавсияҳои методӣ ва амалий пешниҳод карда шуд. Инчунин модели ташаккули иттилоот оид ба захираҳои молию истеҳсолӣ ва базизомдарории онҳо дар ҳисобҳои таркибӣ ва таҳлилии субъектҳои кишоварзӣ пешниҳод

карда шуд, ки он асоси пешбурди баҳисобгирии муҳосибии ин объекти фаъолияти корхона мебошад.

5. Тартиби пешниҳодгардиаи баҳисобгирии идоракунӣ аз рӯйи истифодабарӣ ва нигоҳубини техникаи кишоварзӣ, сатҳи таҳлилии маълумотҳои баҳисобгириӣ, фаъолнокии назорати дохилиҳоҷагӣ оид ба истифодаи сарфакоронаву самараноки заҳираҳои меҳнатӣ, молиявӣ ва моддиро ба таври назаррас баланд мебардорад, имконияти баҳодиҳии самаранокии иқтисодии истифодабарии техникаи кишоварзиро фароҳам меорад, барои ташаккулёбии иттилооти объективӣ оид ба ҳарочоти истеҳсолоти кишоварзӣ, пурра муайян кардани заҳираҳои мавҷудбуда ва дар оянда паст кардани арзиши аслии маҳсулот мусоидат менамояд.

6. Баҳисобгирии идоракуни харочот ва ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯйи марказҳои масъулият меҳвари асосии низоми таъминоти иттилоотии қабули қарорҳои идоракуни дохилӣ мебошад. Вобаста ба ин дар корхонаҳои кишоварзӣ баҳисобгирии идоракунӣ бояд тавре ба роҳ монда шавад ва дар марказҳои гуногуни масъулият ҳарочот танҳо бо он ҳиссае инъикос карда шавад, ки корманди алоҳидаи корхона барои ташаккули онҳо масъул бошад, тамоми даромадҳо ва ҳарочоти корхонаи кишоварзӣ дар марказҳои масъулият ба ҳисоб гирифта, зери назорат гирифта шаванд.

7. Бучетиқунонӣ ҳамчун унсури муҳимми низоми баҳисобгирии идоракуни корхонаи кишоварзӣ ҳисоб ёфта, имкон медиҳад, ки танзим ва идоракуни харочот ва заҳираҳо ба роҳ монда шуда, фаъолияти менечерҳо ва зерсоҳторҳои тобеъ баҳогузорӣ карда шаванд. Таҳқиқоти мо нишон медиҳад, ки барои татбиқи бучетиқунонӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ метавон пайдарпайии муайяни марҳилаҳои кориро ба кор бурд, ки намунаи онро мо дар зербахши 3.3-и рисолаи диссератсионӣ пешниҳод намудем.

## РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

1. Абдулмуминзода Н.А. Ташкили баҳисобгирии идоракунӣ ва ҳисобкуни арзиши аслии дороиҳои биологӣ дар соҳаи кишоварзӣ. Монографияи илмӣ / А.Н.Абдулмуминзода. – Душанбе: Ирфон, 2021. – 160 с.
2. Аверчев И.В. Управленческий учет и финансовая отчетность. Статья 1/ И.В. Аверчев// Рассылки GAAP.RU. 15.04.2006.
3. Агеева О.А., Давыдова С.А. Информационное обеспечение управленческого учета [Текст] / О.А. Агеева С.А. Давыдова // Вестник университета. – 2015. - № 12. – С. 189-192.
4. Алборов Р.А. Бухгалтерский управленческий учет (теория и практика) / Р.А. Алборов. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2005. – 224с.
5. Алборов Р.А. Концепция развития и методология бухгалтерского учета в сельском хозяйстве / Р.А. Алборов. – М.: Изд-во «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2003. – 230с.
6. Алборов Р.А. Развитие системы счетов бухгалтерского учета в сельском хозяйстве / Р.А. Алборов, Б.Н. Хосиев, Г.Р. Концевой // Известия Горского государственного аграрного университета. – 2014. – Т.51. – №4. – С. 249-255.
7. Алборов Р.А., Ливенская Г.Н. Управленческий учет затрат по центрам ответственности в производственных организациях. Монография [Текст] / Р.А. Алборов, Г.Н. Ливенская. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – 108 с.
8. Бажов А.Я. и др. Автоматизированная обработка учетной информации в сельскохозяйственных предприятиях / А.Я. Бажов, К.К. Пучинкас, А.Ф. Васильев. - М.: Агропромиздат, 1987. - 286 с.
9. Байсалова Ж.М., Ибрагимов Н.К. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на формированию стратегического управленческого учета [Текст] / Ж.М. Байсалова, Н.К.

Ибрагимов // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2014. - № 2-1 (5). – С. 55-59.

10. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта [Текст] / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 208 с.

11. Барномаи амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024, Қарори ҲҶТ аз 26.05.2020, №386

12. Барномаи маҷмуавии рушди соҳаи чорводорӣ, парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбӯриасалпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 203-2027, Қарори ҲҶТ аз 01.03.2023, №52

13. Барномаи Рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030.

14. Барномаи рушди низоми аргоозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030, Қарори ҲҶТ аз 01.03.2023, №54.

15. Барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Қарори ҲҶТ аз 03.04.2021, №117

16. Барномаи рушди соҳаи ҳаргӯшпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, Қарори ҲҶТ аз 31.03.2022, №150

17. Барномаи рушди ҷароғоҳҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027, Қарори ҲҶТ аз 29.11.2022, №579.

18. Барномаи фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиби кишоварзӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (Стандарти байналмилалии Global G.A.P.), Қарори ҲҶТ аз 28.10.2020, №567

19. Барфиев Қ.Х. (Хушваҳтзода Қ.Х.) Тахлили иқтисодӣ: китоби дарсӣ. Душанбе: «Ирфон», 2019. – 400 с.

20. Барфиев Қ.Х. (Хушваҳтзода Қ.Х.) Тахлили фаъолияти ҳочагидории корхона. Китоби дарсӣ. Душанбе «Ирфон», 2013. – 328 с.

21. Барфиев Қ.Х. Конкурентоспособность сельскохозяйственного производства и её учетно-аналитические основы: теория, методология, организация (на материалах Республики Таджикистан). Диссертация на

соискание ученой степени доктора экономических наук. Бишкек, 2019. – 280 с.

22. Белебеха И.А. Учет в животноводческих комплексах: Практ.пособие. - М.: Статистика, 1980. - 191с.

23. Белов Н.Г. Единая система учета в сельском хозяйстве. - М.: Статистика, 1975. -208 с.

24. Белый И.Н. Учет затрат и калькулирование себестоимости сельскохозяйственной продукции. — Минск: Ураджай, 1987. – 144 с.

25. Беспятых А.В., Беспятых Е.П., Беспятых О.А. Новые подходы к учету затрат незавершенного производства в растениеводстве [Текст] / А.В. Беспятых, Е.П. Беспятых, О.А. Беспятых // Вопросы новой экономики. - 2012. - № 2. - С. 102–107.

26. Бобоев М.У. Управленческие аспекты учета в легкой промышленности: научная монография. – Душанбе: «Ирфон», 2014. – 176 с.

27. Бодрикова С.В. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции льноводства: автореф. дис.... канд. экон. наук: 08.00.12 / Бодрикова Светлана Васильевна. – Балашиха, 2000. – С. 16.

28. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 574 с.

29. Бородина, Ю.А. Калькуляция как неотъемлемая часть бухгалтерского учета: ее история и современное состояние / Ю.А. Бородина // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2012. – №2-2. – С.27-30.

30. Бороненкова С.А., Матвеева В.С., Буянова Т.И. Учетно-аналитическое обеспечение управление затратами на производство [Текст] / С.А. Бороненкова, В.С. Матвеева, Т.И. Буянова // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 9–3 (86–3). - С. 945–950.

31. Бружаускас, В.В. Учет и анализ использования техники в сельском хозяйстве. - М.: Статистика, 1979. - 120 с.

32. Булгакова С.В. Теория, методология и организация системы управленческого учета: дис. ... д-ра экон. наук / Булгакова Светлана Викторовна. – Воронеж, 2009. – 450 с.
33. Бухгалтерский словарь. -2-е изд. доп. / сост. К.С.Азизян. - М.: Финансы и статистика, 1996.-208 с.
34. Бухгалтерский учет // Учебник /П.С. Безруких, Н.П. Кондраков, В.Ф. Палий и др. - М.: Бухгалтерский учет, 1996. – 576с.
35. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Учебник / Под общей редакции А.П. Михалкевича. – Минск: БГЭУ, 2004, – 612 стр.
36. Вавилина И.С. Учет затрат по местам возникновения и по центрам ответственности [Текст] / И.С. Вавилина / Конкурентоспособность территорий / Материалы XXI Всероссийского экономического форума молодых ученых и студентов. – Екатеринбург: Издательство: Уральский государственный экономический университет, 2018. – С. 12-14.
37. Васин Ф.П. Управленческий учет: Учеб. пособие. - М.: Люберцы: ПИК ВИНИТИ. - 1997. - 104 с.
38. Ветрова М.Н., Гришанова С.В., Ельчанинова О.В. Актуальные вопросы исчисления себестоимости продукции овцеводства [Текст] М.Н. Ветрова, С.В. Гришанова, О.В. Ельчанинова // Аграрный вестник Урала. – 2011. - № 8 (87). – С. 60-62.
39. Власова М.И. Разработка проекта бюджетирования на основе формирования центров финансовой ответственности в сельском хозяйстве [Текст] / М.И. Власова / Функции учета, анализа и аудита в принятии управленческих решений / Сборник научных трудов международного экономического форума. Под общей редакцией Н.А. Лытневой. – Орел: Издательство: Орловский государственный университет экономики и торговли, 2020. – С. 101-105.
40. Волошин Н.И. Учет при внутрихозяйственной аренде // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 1992, №2, – с.28-29.

41. Габибова М.А. Учет затрат в растениеводстве [Текст] / М.А. Габибова // Актуальные вопросы современной экономики. - 2014. - № 3. - С. 219–223.
42. Галилова Р.И. Организация системы управленческого учета в рыбоводстве / Р.И. Галилова // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2011. – №2. – С.35-40.
43. Галлямова Т. Р. Стандартизация и методические аспекты управленческого аудита в сельскохозяйственных организациях / Т. Р. Галлямова. – Уфа: Изд-во Башкирского ГАУ, 2005. – 44с.
44. Гамлет Я.С. Необходимость внедрения бюджетирования в организациях [Текст] / Я.С.Гамлет // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2016. - № 12. – С. 24-31.
45. Гарифуллин К.М., Габбасов Г.Х. Нормативный учет в промышленном птицеводстве. - М.: Россельхозиздат, 1975. - 78 с.
46. Гатаулин А.М. «Издергки производства сельскохозяйственной продукции: (методология измерения и пути снижения). - М.: Экономика, 1983.–184 с.
47. Гевре И.В. Особенности учета затрат на производство и исчисление себестоимости продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях в современных условиях [Текст] / И.В. Гевре / Наука и инновации: векторы развития / Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых (Барнаул, 24-25 октября 2018 года). – Барнаул, 2018. – С. 166-169.
48. Герасименко О.А., Кулькина И.О. Практические аспекты процесса бюджетирования в сельскохозяйственной организации [Текст] / О.А. Герасименко, И.О. Кулькина // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2016. - № 4. – С. 113-117;
49. Герасимович А.М. Учет затрат и себестоимость продукции переработки плодов и овощей. - М.: Агропромиздат, 1987. - 222 с.
50. Гетьман В.Г. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции животноводства в колхозах. — М.: Статистика, 1972. - 144 с.

51. Голованов А. А. Стимулирование снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. - М.: Агропромиздат, 1985. - 80 с.
52. Гончарова И.А. Модернизация управления в агроформированиях: аспекты контроля [Текст] / И.А. Гончарова // Аудит и финансовый анализ. – 2014. – № 3. – С. 298–302.
53. Горюнова О.С. Отчетная калькуляция обычных видов деятельности / О.С. Горюнова // Аграрная наука, 2009. – №2. – С. 12-14.
54. Данилан А.А. Основные средства и их учет в сельскохозяйственных предприятиях. - М.: Колос, 1965. - 176 с.
55. Добровольский Е.Ю. Бюджетирование: шаг за шагом [Текст] / Е.Ю. Добровольский, Б.М. Карабанов, П.С. Боровков, Е.В. Глухов, Е.П. Бреслав. – СПб.: Питер, 2011. – 480 с.
56. Дозорова Т.А., Хайрова Д.Р. Методика бюджетного планирования на предприятиях АПК [Текст] / Т.А. Дозорова, Д.Р. Хайрова // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. -2012. - № 2 (18). – С. 115-119;
57. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет // Перевод с англ. на рус.. изд. 2. – М., 1994. – 560 с.
58. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учеб.пособие для вузов / Пер. с англ. под. ред. Н.Д. Эриашвили; Предисловие проф. П.С.Безруких. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 783 с.
59. Друри К. Учет затрат по методам стандарт-кост: Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 224 с.
60. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. на рус. – М.: Дело, 1996. – 272 с.
61. Ергунова О.Т. Определение учетно-аналитической системы агропромышленных парков региональной экономики [Текст] / О.Т. Ергунова, Ф.Х. Цапулина // Совершенствование экономического механизма эффективного управления в хозяйствующих субъектах

сельскохозяйственной направленности на региональном уровне: материалы международной научно-практической конференции – Чебоксары: Изд-во «ЧГСХА», 2017. – С. 102–106.

62. Ермакова А.А. Анализ процесса планирования и калькулирования себестоимости мукомольного производства / А.А. Ермакова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2015. – № 1. – С.56-64.

63. Жданова Л.А. Организация и управление капиталистической промышленной фирмой: Учебник. — М.: Изд-во УДИ, 1987. – 212 с.

64. Жорина М.А. Методика аудита исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции / М.А. Жорина // Фундаментальные исследования. – 2013. – №4-5. – С.1190 – 1195.

65. Жуйков Г.Г. Основы теории и методологии учета в колхозах и совхозах. - М.: Финансы, 1972. - 336 с.

66. Зонова А.В. Бухгалтерский учет и анализ. Комплексный подход к принятию управленческих решений: практическое руководство / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис, И.Н. Багурина. – М.: Эксмо, 2009. – 297 с.

67. Ивашкевич В.Б. Управленческий учет в информационной системе предприятия // Бухгалтерский учет, 1999, №4. - С. 99 - 102.

68. Исраилов М.И. Проблемы аграрной реформы: управленческо-информационные аспекты. – Б.: 1997. – 162с.

69. Исраилов М.И., Мелисова С.А. Учет, анализ и контроль бухгалтерских рисков и достоверность финансовой отчетности. Монография. – Б.: MAXPRINT 2020. – 220 с.

70. Калемуллоев М.В. Анализ и диагностика банкротства в системе антикризисного управления предприятиями (на материалах Республики Таджикистан) / М.В. Калемуллоев // Дисс. на соискание уч. ст. д.э.н. по специальности 08.00.12 -бухгалтерский учет, статистика. Бишкек – 2020 – 298 с.

71. Калихман С., Хорькова Н. Управление децентрализацией на предприятия // Проблемы теории и практики управления, 2000. - № 4. – С. 114-119.
72. Каримов Б.Х., Бобиев И.А., Қаюмова Ф.А., Набиев Б.А. Стандартҳои байналмилалии ҳисботи молиявӣ. Дастури таълимӣ. – Душанбе, Ирфон, 2014. – 440 с.
73. Каримов Б.Х. Асосҳои баҳисобгирии муҳосибӣ. Васоити таълимӣ.–Душанбе, ДСХ, – 2016. – 220с.
74. Каримов Б.Х. Таҳлили иқтисодӣ. Дастури таълимӣ. – Душанбе. «Ирфон», 2005. – 240с.
75. Каримов Б.Х., Ойев Н.А., Бобиев И.А., Шоймардонов С.Қ. Баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе, Ирфон, 2016. – 550 с.
76. Карпова Т.П. Основы управленческого учета. – М., 1997. – 392 с.
77. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.: Аудит ЮНИТИ, 1998. -350 с.
78. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы [Текст] / В.Э. Керимов. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 384 с.
79. Киреева Я.К., Куницкая М.С. Функция учета в механизме управления сельскохозяйственным производством. - Минск: БелПИИНТИ, 1989. – 64 с.
80. Кнорринг В.И., Рыженкова И.К. Теория, практика и искусство управления // Учеб. для вузов по спец. «Менеджмент». – 2 – е изд., изм. и доп. – М.: «Норма», 2001. – 528 с.
81. Коваленко Е.В. К вопросу теории учета и калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции [Текст] / Е.В. Коваленко// Известия Международной академии аграрного образования. - 2013. - № 19. - С. 262–265.
82. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, №1844 аз 23.12.2021.

83. Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2004, №3, мод.189)

84. Кодекси ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кодекси ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2011, № 761.

85. Колчина Н.В., Поляк Г.В., Павлова Л.Н. Финансы предприятий: учеб. для вузов [Текст] / Н.В. Колчина, Г.В. Поляк, Л.Н. Павлова. - М.: Юнити-Дана, 2001. – 447 с.

86. Комкова О.Г., Пронина, М.А. Особенности сельскохозяйственного производства и его влияние на учет производственных затрат [Текст] / О.Г. Комкова, М.А. Пронина // Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. - № 7 (38). – Часть 3. - С. 48-51.

87. Консепсияи сиёсати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008, № 658.

88. Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи соли 2040, Қарори ҲҖТ аз 28.10.2020, №566.

89. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи баҳисобигирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ”, аз 25 марта соли 2011, № 702.

90. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амнияти озуқаворӣ» Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабря соли 2010, № 671.

91. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи занбури асалпарварӣ» қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 апрели соли 2012, № 820.

92. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавобгарӣ барои поймол намудани киштзор, заарар расонидан ба зироатҳои кишоварзӣ, тутзор ва дигар дарахту буттазор». Қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22-юми феврали соли 2007, № 282 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, № 2, мод.82) ҷонибдорӣ гардидааст.

93. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳофизати растаниҳо». Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 апрели соли 2012, № 817.

94. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷароғоҳ» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2013 №3).

95. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Амнияти иқтисодӣ», қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабря соли 2010, №671.

96. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 8 декабря соли 2003, - № 53.

97. Концевой Г.Р. Контроль эффективности биологических затрат в сельскохозяйственном производстве/ Г.Р. Концевой// Известия Горского государственного аграрного университета-2014. – Т.51. – №2. – С.183

98. Концевой Г.Р. Совершенствование методики оценки и управлеченческого учета материальных и биологических затрат в сельском хозяйстве // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – М., 2015. – № 1. – С.26-29.

99. Косица И.А., Тавма И.А. Совершенствование оплаты труда в подрядных коллективах // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 1992, №2, с. 35-36.

100. Куватов Р.Ю. Себестоимость сельскохозяйственной продукции. – Алма-Ата: Кайнар, 1969. – 340 с.

101. Ламыкин И.А. Учет затрат и калькуляция сельскохозяйственной продукции. -М.: Статистика, 1980. – 168 с.

102. Ларионов А.Д. Проблемы распределения затрат в сельском хозяйстве / А.Д. Ларионов. – ЛГУ, 1976. – 127с.;

103. Липчиу Н.В., Липчиу К.И. Бюджетирование в сельскохозяйственной организации как инструмент планирования [Текст] / Н.В. Липчиу, К.И. Липчиу // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2009. – № 1. – С. 159-169.

104. Липчиу К.И. Бюджетирование в сельскохозяйственной организации как инструмент планирования [Текст] / Н.В. Липчиу, К.И. Липчиу // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2009. – № 1. – С. 159-169
105. Липчиу Н.В., Игошина Ю.А. Система бюджетирования и составление генерального бюджета сельскохозяйственной организации [Текст] / Ю.А. Игошина // Вестник НГИЭИ. Серия: Экономические науки. – 2012. - № 3. – С. 42-62;
106. Литвин Ю.Я. Теоретические основы нормативного метода учета затрат на производство в сельском хозяйстве // Учебное пособие. – Киев, 1970. – 136 с.
107. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Кн.1. Процесс производство капитала. – М., 1988. – 891 с.
108. Мезенцева Л.А. Учет и анализ накладных расходов производства в колхозах и совхозах. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 95 с.
109. Мизиковский Е.А. Нормативный учет себестоимости продукции вспомогательных производств. - М.: Финансы и статистика, 1987. — 199 с.
110. Мосунова Е.Л. Организация и методика управленческого учета в животноводстве: автореф. дис....канд. экон. наук: 08.00.12 / Мосунова Екатерина Леонидовна. – Ижевск, 2004. – С.21-22.
111. МСФО (IFRS)13 «Оценка справедливой стоимости»  
<https://www.accaglobal.com/cis/ru/> (санай муроциат 20.10.2020).
112. МСФО (IFRS)13 «Оценка справедливой стоимости»  
<https://www.audit-it.ru>.
113. Мюллендорф Р., Карренбауэр М. Производственный учет. Снижение и контроль издержек. Обеспечение их рациональной структуры: Пер. с немецкого М.И.Корсакова. - М.: ЗАО «ФБК-ПРЕСС», 1996. - 160 с.

114. Нақшай ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-хочагии субъектҳои хочагидорӣ ва Нишондоди методӣ оиди татбиқи нақшай ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти молиявӣ-хочагии субъектҳои хочагидорӣ (Фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2011, № 41).
115. Нарибаев К.Н. Механизация учета в сельскохозяйственных предприятиях. - М.: Статистика, 1974. - 200 с.
116. Нарибаев К.Н. Организация бухгалтерского учета в США. — М.: Финансы, 1979. – 152 с.
117. Нечаева И.Л. Организация внутреннего контроля и совершенствование его информационной базы в льноводстве: автореф. дис.... канд. экон. наук: 08.00.12 / Нечаева Ирина Леонидовна. – Воронеж, 2004. – 21с.
118. Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А., Раҳимов С.Х. Баҳисобгирии идоракунӣ [матн]: китоби дарсӣ. Душанбе: «Ирфон», 2017. – 324 с.
119. Никандрова Н.Г. Организация системы стратегического управлеченческого учета на предприятии [Текст] / Н.Г. Никандрова. - М.: Российская экономическая школа, 2015. - 245 с.
120. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг»: Теория и практика. М.: Финансы и статистика, 1993.- 123 с.
121. Новикова И.И. Информационное обеспечение процесса управления затратами в сельскохозяйственных организациях [Текст] / И.И. Новикова // Никоновские чтения. – 2011. - № 16. – С. 379-381.
122. Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет производственных ресурсов (Вопросы теории и практики). - М.: Финансы и статистика, 1989. – 254 с.
123. Ҳабибов С., Ҷамшедов М.Х. Иқтисоди корхона (ташкилот)-ҳои истеҳсолӣ: Китоби дарсӣ. Қисми 1. Зери таҳрири д.и.и., профессор Ҳабибов С.Х // –Душанбе: «Ирфон», 2014. – 352 с.

124. Ҳисоботи солонаи ҶДММ “Латиф Муродов”-и ш. Ҳисор барои соли 2022.

125. Орзуев П.Ч., Шоймардонов С.К., Барфиев Қ.Х., Бобиев И.А. Баҳисобгирии муҳосибии идоракунӣ: китоби дарсӣ. Душанбе: «Балофат».-2019. – 540 с.

126. Остаев Г.Я. Управленческий учет производства и контроль использования кормов в сельскохозяйственных организациях: автореф. дис.... кан. экон. наук: 08.00.12 / Остаев Гамлет Яковлевич. – Казань, 2005. – С.20-21.

127. Палий В.Ф. Международные стандарты отчетности – условие прозрачного управления предприятием // Проблемы теории и практика управления, 2000. - № 3. – С 86-91.

128. Палий В.Ф. Широбоков В. Международные стандарты отчетности – условие прозрачного управления предприятием // Проблемы теории и практика управления, 2000. - № 3. – С 86-91.

129. Палий В.Ф., Вандер Вил Р. Управленческий учет [Текст] / В.Ф. Палий, Р. Вандер Вил. – М. ИНФРА-М, 1997. – 480 с.

130. Панаэтов И.А. и др. Учет производства и реализация продукции овощеводства: Опыт совхоза «Овощевод» Рязанской области / И.А.Панаэтов, Д.Д.Шмид, В.В.Гаврюнин. - М.: Финансы и статистика, 1981, - 79 с.

131. Перекрестова Л.В. Управление локальными агропромышленными системами рыночной ориентации на основе релевантной информации. Автореф. докт. дисс. – Волгоград, 1998. – 39 с.

132. Пизенгольц М.З. О содержании управленческого учета // Бухгалтерский учет, 2000, № 19. - С. 60-62.

133. Пипко В.А. Пути совершенствования учета производства и исчисления себестоимости продукции в условиях агробизнеса / В.А. Пипко // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2009. – №6. – С. 39-45.

134. Поцелуйко П.П. Механизация учета и анализа производства продукции растениеводства. - М.: Статистика, 1977. - 136 с.

135. Проняева Л.И., Федотенкова, О.А. Применение учетного инструментария для целей управления затратами и исчисления себестоимости продукции зернопроизводства [Текст] / Л.И. Проняева, О.А. Федотенкова // Международный бухгалтерский учет. – 2015. - № 1 (343). – С. 31-42.

136. Пятов М.Л. Признание биоактивов в отчетности сельскохозяйственных организаций / М.Л. Пятов // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2009. - №9. – С.10-17.

137. Рассказова - Николаева С.А. «Директ-костинг». Правдивая себестоимость / С.А. Рассказова - Николаева. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книжный мир, 2009. - 256 с.

138. Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях. - Учеб, пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 160 с.

139. Раметов А.Х. Модель управленческого учета в сельскохозяйственных организациях [Текст] / А.Х. Рахметов // Бухгалтерский учет. – 2011. - № 5. – С. 120-121.

140. Раметов А.Х. Производственный потенциал совхозов и его использование (учет и анализ). - Нукус: Каракалпакстан, 1991, - 38 с.

141. Раметов А.Х. Теория и практика управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Воронеж, 2003. – 307 с.

142. Рожков А.М. Учет затрат и себестоимость производства семян зерновых культур. - М.: Россельхозиздат, 1981. — 79 с.

143. Рыбалко О.А., Шалаева, Л.В. Стратегическое планирование и бюджетирование как базовые элементы современной системы управления [Текст] / О.А. Рыбалко, Л.В. Шалаева // Международный бухгалтерский учет. – 2012. - № 28 (226). – С. 25-38.

144. Сандрикова Т.С. Организация управленческого учета в сельском хозяйстве. Научное издание. - Торжок: ООО «Торжокская типография», 2002. - 240 с.

145. Санин М.К. Управленческий учет: учебное пособие [Текст] / М.К. Санин. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. – 80 с.
146. Сатубалдин С.С. Учет затрат на производство в промышленности США. - М.: Финансы, 1980. – 141 с.
147. Селезнева И.П. Организация учета и контроля кормопроизводства в системе управленческого учета: автореф. дис.... канд. экон. наук: 08.00.12 / Селезнева Ирина Павловна. – Санкт – Петербург, 2000. – 24 с.
148. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета [Текст] / Я. В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.
149. Состав и питательность кормов: Справочник / И.С. Шумилин, Г.П. Державин, А.М. Артюшин и др.: Под ред. И.С. Шумилина – М.: Агропромиздат, 1986. – С.61-62.
150. Стиглиц Дж. Ю. Альтернативные подходы к макроэкономике: методологические проблемы и неокейсианство // Мировая экономика и международные отношения. 1997. - № 5-6. – С. 54-72.
151. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми октябри соли 2016, №392.
152. Стуков С.А. Система производственного учета и контроля. - М.: Финансы и статистика, 1988. – 223 с.
153. Толковый словарь бухгалтера: 2-е изд., испр. и доп./сост. Н.Н.Шаповалова, В.М. Нрудников. - М.: ИНФРА - М., 1997. – 250с.
154. Управленческий учет: Учеб. пос. по экон. Спец. / Под. ред. А.Д. Шеремета. –М.: ФБК Пресс. 2000. – 512 с.
155. Ураков Д.У. Учет затрат по сферам деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 176 с.
156. Фабричное А.М. Издержки производства и себестоимость в сельском хозяйстве (методологический аспект). М.: Экономика, 1979. - 216 с.

157. Файзуллоев А.Х. Учетно-аналитическая система управления сельскохозяйственным производством. Дисс. на соиск. уч. степени к.э.н. Душанбе, 2020.–198 стр.
158. Хогнгрен Ч. Управленческий учет [Текст] / Ч. Хогнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. – Спб.: Питер, 2008. – 1008 с.
159. Хоренгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1995. -416 с.
160. Хромова И.Н. Совершенствование учета затрат по центрам ответственности в сельскохозяйственных организациях [Текст] / И.Н. Хромова // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2011. - № 6 (137). – С. 180-183.
161. Хушвахтзода Қ.Х. Пояҳои ғоявии бунёдкунии низоми баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлили масрафҳо дар корхонаҳои саноати бофандагӣ [Матн] / Қ.Х. Хушвахтзода, Д.А. Розиев // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – 2020. - № 4 (72). – С. 108-118.
162. Хушвахтзода Қ.Х. Тахқиқи вазъи муосири пешбурди баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлили масрафҳо дар корхонаҳои саноати бофандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Қ.Х. Хушвахтзода, Д.А. Розиев, М.А. Бобохонзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020. - № 5. – С. 5-11.
163. Ҳаджес Т.Р. Организация хозяйства на фермах. - М.: Прогресс, 1966. - 608 с.
164. Ҳафизов А.З. Татбиқи баҳисобгирии идоракунии стратегӣ дар низоми идоракуни корхонаҳои кишоварзӣ [Матн] / А.З. Ҳафизов // Рушди баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт / Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ (ш. Душанбе, 26 марта соли 2022). – Душанбе: ДБССТ, 2022. – 276 с.

165. Чернова А.В. Учет и анализ работы автотранспорта в сельскохозяйственных предприятиях. — М.: Финансы и статистика, 1983. – 143 с.
166. Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. - М.: Финансы, 1971. С.4. -240 с.
167. Шалаева Л.В. Стратегический управленческий учет затрат в сельскохозяйственных организациях. Монография [Текст] / Л.В. Шалаева. – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2014. – 171 с.
168. Шамсиддинов М.М. Ташаккул ва такмили ҳисоботи идоракунӣ дар низоми баҳисобигирии идоракунӣ (дар мисоли корхонаҳои саноати кӯҳӣ) [Матн] / М.М. Шамсиддинов // Дисс. барои дарёфти дараҷаи илмии н.и.и. аз рӯйи ихтисоси 08.00.12 – Ҳисоби муҳосибӣ ва омор. Душанбе, ДМТ - 2022. – 216 с.
169. Шанг Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами. Новые методы увеличения конкурентоспособности. – СПб., 1999. – 279 с.
170. Шарифов З.Р., Сайдов М.С., Кабиров Н.Ш., Маҳмадназаров З.М. Баҳисобигирии бухгалтерӣ дар соҳаи кишоварзӣ (қисми 1). Китоби дарсӣ. Душанбе: ДАТ ба номи Ш.Шотемур. – 2013. – 164 с.
171. Шеремет А.Д. Управленческий учет: Учебное пособие. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2001 - 510 с.
172. Широбоков В.Г. Активно-адаптивная система бухгалтерского учета в сельском хозяйстве: концептуальные подходы, теория и практика. - Воронеж: ВГАУ, 2001. - 366 с.
173. Шогенцукова З.Х. Построение управленческого учета по местам возникновения затрат и центрам ответственности как эффективный механизм управления затратами в АПК России / З.Х. Шогенцукова, И.В. Махова, Д.А. Хутежева // Электронный журнал: Дневник науки. – 2019. - № 6 (30) [Электронный источник] / Режим доступа: URL: <https://elibrary.ru> (санаси муроҷиат 5.02.2020).

174. Экономическая теория // учебное пособие / Под ред. В.Д. Камаев. – М., 2001. – 640 с.

175. Энтони Р., Рис Дж Учет: ситуация и примеры // Тарчума аз англисӣ ба русӣ. Нашри 2. – М., 2001. – 560 с.

176. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ. // Под ред. и с предисл. А.М.Петрачкова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 560 с.

177. Ярощук Е.В., Рошина Ю.В. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции растениеводства [Текст] / Е.В. Ярощук, Ю.В. Рошина // Крымский экономический вестник. - 2013. - Т. 1. - № 3. - С. 265–267.

## **ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ**

### **1. Мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашргардида**

[1-М] Абдулмуминзода Н.А. Методология и организация бюджетирования на предприятиях сельского хозяйства Республики Таджикистан [текст] / А.Н.Абдулмуминзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2022. – № 3. – С. 13-20.

[2-М] Абдулмуминзода Н.А. Баҳисобгирий ва калкулятсияи арзиши аслии маҳсулоти парандапарварӣ [матн] / А.Н.Абдулмуминзода, Манучехри Н.Р. // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – 2022. – № 1 (77). – С. 130-149.

[3-М] Абдулмуминзода Н.А. Ташаккули арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ [матн] / А.Н.Абдулмуминзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. – №6. – С. 5-12.

[4-М] Абдулмуминзода Н.А. Масъалаҳои баҳодиҳӣ ва ташкили баҳисобгирии таркибии дороиҳои биологӣ дар соҳаи кишоварзӣ [матн] / А.Н.Абдулмуминзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. – №5. – С. 14-19

[5-М] Абдулмуминзода Н.А. Анализ современного инструментария стратегического управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях [текст] / К.Х. Хушвахтзода, А.Н.Абдулмуминзода // Финансовая экономика. – 2020. – №8 (часть 3). – С. 350-354.

[6-М] Абдулмуминзода Н.А. Классификация затрат в стратегическом управленческом учете на сельскохозяйственных предприятиях [текст] / К.Х. Хушвахтзода, А.Н.Абдулмуминзода // Финансовая экономика, – 2020. – №7 (часть 3). – С. 257-261.

[7-М] Абдулмуминзода Н.А. Ташаккули баҳисобгирии идоракунии стратегӣ ва ҷорӣ дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон [матн] / А.Н.Абдулмуминзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (мачаллаи илмӣ). Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020. – №3. – С. 9-16.

[8-М] Абдулмуминзода Н.А. Дороиҳои биологӣ ҳамчун объекти баҳисобгирии корхонаҳои кишоварзӣ [матн] / А.Н. Абдулмуминзода, Н. Ҳасанова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (мачаллаи илмӣ). Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020. – №7 – С. 112-117.

[9-М] Абдулмуминзода Н.А. Особенности учета скидок и возврата товаров в современных условиях [текст] / А.Н. Абдулмуминзода, Б.Х. Каримов // Вестник Таджикского национального Университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – 2020. – №6. – С. 11-16.

[10-М] Абдулмуминзода Н.А. Особенности бухгалтерского и налогового учета сомнительной дебиторской задолженности [текст] / А.Н. Абдулмуминзода, М.Б. Каримиён // Вестник Таджикского национального Университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. – 2017. – №2/8. – С. 86-90.

## 2. Монографияи илмӣ

[11-М] Абдулмуминзода Н.А. Ташкили баҳисобгирии идоракунӣ ва ҳисобкуни арзиши аслии дороиҳои биологӣ дар соҳаи кишоварзӣ. Монография / А.Н.Абдулмуминзода. – Душанбе: Ирфон, 2021. – 160 с.

### **3. Мақола ва фишурдаи интишорот дар маҷмуаи маводи конференсияҳо**

[12-М] Абдулмуминзода Н.А. Ташкили баҳисобгирии идоракуни стратегӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ [матн] / Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявии «Масъалаҳои мубрами баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар шароити муосир» (28 марта соли 2023). – Душанбе: ДБССТ, 2023 – С. 12-15.

[13-М] Абдулмуминзода Н.А. Управленический контроль в системе управленического учета [текст] / А.Н.Абдулмуминзода, Ф.Дж. Зокирова // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов Центральной Азии.– Бишкек, 2022. – №31 (38).– С. 30-35.

[14-М] Абдулмуминзода Н.А. Баҳисобгирии боздошткуниҳо аз музди меҳнат [матн] / А.Н.Абдулмуминзода / Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ, дар мавзӯи «Муқаммалгардонии фаъолияти молиявӣ – қарзӣ ва низоми андозбандӣ: назария, методология ва ҷанбаҳои амалӣ» (13 – уми апрели соли 2019). – Душанбе: ДСХ, 2019. – С. 415-421.

[15-М] Абдулмуминзода Н.А. Хусусиятҳои баҳисобгирии хориҷшавии воситаҳои асосӣ дар корхонаҳои тиҷоратӣ [матн] / А.Н.Абдулмуминзода / Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ, дар мавзӯи «Мушкилоти баҳисобгирии муҳосибӣ дар корхонаҳои тиҷоратӣ» (30-юми марта соли 2019). – Душанбе, Нури Кайхон, 2019. – С. 21-24.

[16-М] Абдулмуминзода Н.А. Переход на МСФО в Республике Таджикистан [текст] / А.Н.Абдулмуминзода, А.Босалимов / Материалы научно-теоретической конференции коллектива преподавателей, аспирантов и студентов института, посвященной инициативам Основоположника мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон», Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» и «Года развития туризма и народных промыслов» на тему: «Вопросы применения науки и развития национальной экономики» (20 апреля 2018 г.).– Душанбе: Паёми ошно, 2018. – С. 54- 56.

[17-М] Абдулмуминзода Н.А. Хусусиятҳои истеҳлоқи воситаҳои асосӣ дар баҳисобигрии муҳосибӣ ва баҳисобигрии андоз [матн] / А.Н.Абдулмуминзода, М.Б.Каримиён / Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Рушди соҳибкории инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо». (1-2- деҳабрӯя 2017г.). – Душанбе: ДСҲ, 2017. – С. 146 – 151.

[18-М] Абдулмуминзода Н.А. Зарурати пешбуруди баҳисобигрии баҳшӣ ва тардибидиҳии ҳисботи баҳшҳо [матн] / А.Н. Абдулмуминзода / Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои ҳисобигирӣ, таҳлил, аудит, омор, кибернетикаи иқтисодӣ дар шароити рушди инноватсионии иқтисодиёт» баҳшида ба 75-солагии доктори илмҳои иқтисод, профессор Уроқов Д.У. – Душанбе: ДМТ. – 2017. – С. 129- 133.